

ISSN 2707-9996

# ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ОМӮЗГОРӢ БАХШИ ИЛМҲОИ ТАБӢ

*Наширияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ*



## ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

*Издание Таджикского государственного педагогического  
университета имени Садриддина Айни*

## HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY SERIES OF NATURAL SCIENCES

*Publication of the Tajik State Pedagogical University  
named after Sadreddin Ayni*

№ 2-3 (22-23)

Душанбе – 2024

**Маҷалла соли 2019 таъсис ёфтааст**

Маҷалла аз 01.10.2024 шомили феҳристи маҷаллаҳои илми тақризашаванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар маҷалла мақолаҳо аз рӯи самтҳои зерини илм нашир мешаванд: 02.00.00 - Ҳимия, 03.00.00 - Илмҳои биологӣ, 25.00.00 - Илмҳои заминшиносӣ

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2023 таҳти № 294/МЧ-97 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Шохиси иқтибосоварии илми Русия» (ШИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии маҷозӣ ҷойгир аст. <http://elibrary.ru>

**Суроға:** 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ 121

**Тел.:** (+992 37) 224-20-12

**Факс:** (+992 37) 224-13-83

**Почтаи электронӣ:** [vestnik.tgpu@gmail.com](mailto:vestnik.tgpu@gmail.com)

**Сомонаи маҷалла:** [esn.tgpu.tj](mailto:esn.tgpu.tj)

**Сармуҳаррир:** *Ибодулло Аҳлиддин Ибодулло* – доктори илмҳои таърих, профессор, ректори ҔДОТ ба номи С. Айнӣ

**Муовини сармуҳаррир:** *Сангизод Дониёр Шомаҳмад* – доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, профессор, муовини ректор оид ба корҳои илми ҔДОТ ба номи С. Айнӣ

**Котиби масъул:** *Холов С.С.*

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

**Муртазоев Уктам Исматович-** доктори илмҳои география, профессор

**Муҳаббатов Ҳолназар Муҳаббатович** - доктори илмҳои география, профессор

**Раҳимов Абдуфаттоҳ-** доктори илмҳои география, профессор

**Абулхаев Владимири Ҷалолович-** доктори илмҳои химия, профессор

**Бадалов Абдулхайр Бадалович-** доктори илмҳои химия, профессор, узви вобастаи АМИТ

**Бандаев Сироҷиддин Гадоевич-** доктори илмҳои химия, профессор, узви вобастаи ATT

**Бобизода Гуломқодир Мукаммал-** доктори илмҳои биологӣ, профессор, узви пайвастаи ATT

**Муродиён Асрор-** доктори илмҳои техникӣ, дотсент

**Раҳимова Мубашираҳон-** доктори илмҳои химия, профессор

**Раҷабзода Сироҷиддин Икром-** доктори илмҳои химия, дотсент

**Раҷабов Умаралӣ-** доктори илмҳои химия, профессор

**Сафармамадзода Сафармад Муборакшо-** доктори илмҳои химия, профессор

**Ҷураев Тухтасун Ҷураевич-** доктори илмҳои химия, профессор

**Қосимов Раҷабек-** доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Мирзорҳимов Ақобир Каримович-** доктори илмҳои биологӣ, дотсент

**Раҳимов Сафарбек-** доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Сатторов Раҳматулло-** доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Сатторов Тоҳирҷон** -доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Устоев Мирзо-** доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Холбеков Мирзоҳамдам-** доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Журнал основан в 2019 году**

Журнал включен в перечень рецензируемых научных журналов Республики Таджикистан с 01 октября 2024 года. В журнале публикуются статьи по следующим научным направлениям: 02.00.00 – Химия, 03.00.00 – Биологические науки, 25.00.00 – Науки о Земле.

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 1 мая 2023 года за № 294/ЖР-97

Журнал включен в «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенный на платформе Национальной электронной библиотеки. <http://elibrary.ru>

**Тел.: (+992 37) 224-20-12**

**Факс: (+992 37) 224-13-83**

**Электронная почта:** [yestnik.tgpu@gmail.com](mailto:yestnik.tgpu@gmail.com)

**Сайт журнала:** <http://esn.tgpu.tj>

**Главный редактор:** *Ибодулло Ахлидин Ибодулло* - доктор исторических наук, профессор, ректор ТГПУ им. С. Айни

**Зам. главного редактора:** *Сангизод Дониёр Шомахмад* - доктор юридических наук, проректор по научной работе ТГПУ им. С. Айни

**Ответственный редактор:** *Холов С.С.*

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

*Муртазоев Уктам Исматович* - доктор географических наук, профессор

*Мухаббатов Холназар Мухаббатович* – доктор географических наук, профессор

*Рахимов Абдуфаттох* – доктор географических наук, профессор

*Абулхаев Владимир Джалолович* - доктор химических наук, профессор

*Бадалов Абдулхайр Бадалович* - доктор химических наук, профессор, член-корр. НАНТ

*Бандаев Сироджиддин Гадоевич* - доктор химических наук, профессор, член-корр. АОТ

*Бобизода Гуломкодир Мукаммал*–доктор биологических наук, профессор, академик АОТ

*Муродиён Асрор* – доктор технических наук, доцент

*Рахимова Мубаширахон* – доктор химических наук, профессор

*Раджабзода Сироджиддин Икром* – доктор химических наук, доцент

*Раджабов Умарали* – доктор химических наук, профессор

*Сафармамадзода Сафармад Муборакио* – доктор химических наук, профессор

*Джураев Тухтасун Джураевич* – доктор химических наук, профессор

*Косимов Раджабек* – доктор биологических наук, профессор

*Мирзорахимов Акобир Каримович* – доктор биологических наук, доцент

*Рахимов Сафарбек* – доктор биологических наук, профессор

*Сатторов Рахматулло* – доктор биологических наук, профессор

*Сатторов Тоирджон* – доктор биологических наук, профессор

*Устоев Мирзо* – доктор биологических наук, профессор

*Холбеков Мирзохамадам* – доктор биологических наук, профессор

**ISSN 2707-9996**

***The journal was founded in 2019***

*The journal has been included in the list of peer-reviewed scientific journals of the Republic of Tajikistan since October 1, 2024. The journal publishes articles in the following scientific areas: 02.00.00 - Chemistry, 03.00.00 - Biological sciences, 25.00.00- Earth sciences.*

*The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on May 1, 2023 for No. 294/ZhR-97*

*The Journal is included in the database of «Russian Science Citation Index» (RISC), placed on the platform of the National Digital Library. <http://elibrary.ru>*

**Phone:** (+992 37) 224-20-12

**Fax:** (+992 37) 224-13-83

**E-mail:** [vestnik.tgpu@gmail.com](mailto:vestnik.tgpu@gmail.com)

**Journal website:** <http://esn.tgpu.tj>

**Editor-in-chief:** *Ibodullozoda Ahliddin Ibodullo* - Doctor of Historical Sciences, Professor, Rector of the TSPU named after S. Ayni

**Deputy Editor-in-chief:** *Sanginzod Doniyor Shomahmad* - Doctor of Law Sciences, Professor, Vice-rector on Scientific Affairs of TSPU named after S. Ayni

**Executive Editor:** *Kholov S.S.*

#### **THE EDITORIAL BOARD:**

*Murtazoev Uktam Ismatovich* - Doctor of Geography, Professor

*Muhabbatov Kholnazar Muhabbatovich* - Doctor of Geography, Professor

*Rahimov Abdufattoh* - Doctor of Geography, Professor

*Abulkhaev Vladimir Jalolovich* - Doctor of Chemical Sciences, Professor

*Badalov Abdulkhair Badalovich* - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Corresp. Member. NAST

*Bandaev Sirojiddin Gadoevich* - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Corresp. Member. AET  
*Bobizoda Gulomgodir Mukhammad* - Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician. AET

*Murodion Asror* - Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor

*Rahimova Mubashirakhon* - Doctor of Chemical Sciences, Professor

*Rajabzoda Sirojiddin Ikrom* - Doctor of Chemical Sciences, Assistant Professor

*Rajabov Umarali* - Doctor of Chemical Sciences, Professor

*Safarmamatdzoza Safarmad Muboraksho* - Doctor of Chemistry, Professor

*Juraev Tukhtasun Juraevich* - Doctor of Chemical Sciences, Professor

*Kosimov Rajabek* - Doctor of Biological Sciences, Professor

*Mirzorahimov Akobir Karimovich* - Doctor of Biological Sciences, Assistant Professor

*Rahimov Safarbek* - Doctor of Biological Sciences, Professor

*Sattarov Rahmatullo* - Doctor of Biological Sciences, Professor

*Sattarov Toirjon* - Doctor of Biological Sciences, Professor

*Ustoev Mirzo* - Doctor of Biological Sciences, Professor

*Kholbekov Mirzohamdam* - Doctor of Biological Sciences, Professor

## МУНДАРИЧА / СОДЕРЖАНИЕ

### **Одинаев С. В., Имомов А.А.**

Олами набототи парваришгоҳи Камароб ва саҳми онҳо дар рушди туризму кишоварзӣ ..... 7

### **Рауфов Р.Н., Давлатов Р.Р., Кулматова Л.С.**

Water resources of Tajikistan features of the temperature background in the accumulation zone

Kafernigan river basin..... 16

### **Хақбердиев Қ.М., Джусраев А.**

Таҳияи модели ҷойиркуни соҳаҳои саноат ва дурнамои рушди онҳо дар вилояти Суғд .... 22

### **Шоназаров Б. Б.**

Противооползневые мероприятия в зонах распространения структурно-неустойчивых грунтов ..... 33

### **Рахимов Б.А., Мамадризохонов А.А.**

Геоэкологическая оценка природы государственного биосферного резервата «Ромит» в целях

развития экологического туризма ..... 37

### **Содиков Ш.А.**

Рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва таъсири он ба муҳити зист ..... 43

### **Бозорова Н. Н., Одинаев К. Н.**

Оценка степени соответствия качества воды реки сырдарья индексам применимости для орошения ..... 48

### **Фарҳӯддинов С.Ю., Риджабеков Н.Ч**

Перспективы развития туристического потенциала Таджикистана на маршруте Великого Шелкового пути ..... 55

## ИЛМҲОИ ХИМИЯ / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

### **Гулов Т.Е., Бандаев С.Г.**

Меркурирование нитробензилциклогептаны ..... 60

### **Шокаримов С. М., Наимов Н. А., Рафиев Р. С., Рузиев Ч.Р.**

Истеҳсоли миқдори таҷрибии намакҳои фтордор аз маҳсулоти иловагии истеҳсоли кислотаи фторид бо истифода аз намаки ошӣ ..... 66

### **Низомов И.М., Жумаев М.Т., Солиев Л.**

Фазовые равновесия системы  $\text{Na}_2\text{K}|\text{SO}_4, \text{CO}_3, \text{HCO}_3, \text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  в области кристаллизации вильомита ( $\text{NaF}$ ) ..... 72

### **Холов Х.И.**

Эффективность технологических переработок сложных по составу сурьмяносодержащих руд в таджикистане и за рубежом ..... 78

### **Карамбаҳиев X.З.**

Реакция паладий кросс-сочетания соногашира для 2-бром-12н-бензотиазоло

[2,3-б] хиназолин-12-она ..... 83

### **Саидов Д. К.**

Установление структуры в ряду производных имидазо[2,1-б][1,3,4]-тиадиазолов методом инфракрасных и  $^{1}\text{H}$  ямр-спектроскопий ..... 90

### **Шерзоди С.**

Фазовые равновесия в системе  $\text{NaF}-\text{KF}-\text{MgF}_2-\text{H}_2\text{O}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  ..... 97

## ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

### **Абдиеv У.Р., Сатторов T.**

Материалы к биологии, экологии, распространение и охраны таджикской ящурки или регеля (*Eremias regeli*) в юго – западном Таджикистане ..... 100

### **Бобозода И.А., Давлатзода С.Х.**

Хусусиятҳои морфологии анчири муқаррарӣ (*Ficus Carica L.*) дар шароити Тоҷикистон ..... 106

<b>Бачачонова С.Т, Хабиров З.</b>	
К фауне и распространению мокрецов рода culicoides (diptera: ceratopoconidae) ванчской долины .....	113
<b>Хайров Х.С., Курбоназарова Б.А.</b>	
Паҳншавии малахи марокашӣ ( <i>dociostaurus maroccanus</i> thunb.) дар шароити Тоҷикистони ҷанубӣ-ғарбӣ .....	117
<b>Хушваҳтова Ш.Дж., Гоибзода Г.А.</b>	
Мониторинг популяций хлопковой совки ( <i>heliothis armigera</i> hbn.) в гиссарской и Вахшской долинах Таджикистана .....	122
<b>Азизова Н.Н. Шамсуддинов Ш. Н.</b>	
Газҳои таркиби хуни шараёнӣ ва электролитҳо дар беморони дучори Covid-19 .....	129
<b>Раҳимов М. М., Аиуров М. А.</b>	
Таъсири омилҳои экологӣ ба ҳосилнокии навъҳои гандум дар шароитҳои гуногуни Тоҷикистон .....	138
<b>Мадалиев А.С., Шамсуддинов Ш. Н.</b>	
Хусусиятҳои муҳофизатии экстракти хушки баргу меваи қавар нисбати бофтаҳои ҷигар ҳангоми заҳролудкуни шадиди токсикӣ бо CCL <sub>4</sub> .....	143
<b>Ёров К.Н.</b>	
Гуногунни растаниҳои нодир ва нафъовар дар болооби дарёи Зарафшон .....	151
<b>Мадаминов А. А., Исмоилов Ҳ., Мирзоев Б. Б.</b>	
Растаниҳои яқсолаи лӯбиёгии ҳавзаи дарёи лучоб ва саҳми онҳо дар ҳосилхезгардонии хоку алафзор .....	156
<b>Солиҳзода С., Қадамзода Д.С.</b>	
Хомӯшакҳои хунмаки (diptera: culicidae) дараи Варзоб .....	163
<b>Сафаров А. Н.</b>	
Муайянкунии нишондиҳандаҳои таркиби биохимиявии тухмии растани қатраборони навъи «Зидех» .....	168

ТДУ 310201:700401

**ОЛАМИ НАБОТОТИ ПАРВАРИШГОҲИ КАМАРОБ ВА САҲМИ  
ОНҲО ДАР РУШДИ ТУРИЗМУ КИШОВАРЗӢ**

*Одинаев С.В. Имомов А.А.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриҷдин Айнӣ*

Мавзеъи дараи Камароб, табиати зебо ва хушманзара дошта, аз захираҳои табиӣ аз он ҷумла олами набототи бой мебошад.

Водии дараи Камароб ба минтақаи флоравии Ҳисору Дарваз ва зерноҳияи флоравии Ҳисори Шарқӣ ба дохил мешавад. Дар масофаи начандон калон аз деҳаи Кишимбоб то 24 километрӣ парваришгоҳ ҷаъмоҷаъм то 806, аз он ҷумла 50 намуд гиёҳҳои шифобаҳш, сад намуд растаниҳои ғизоӣ, 40 намуд растаниҳои равғандиҳанда, 37 намуд дараҳтони мевадиҳандаи худрӯй, 20 намуд растаниҳои даббоғӣ, 60 намуд растаниҳои шаҳдовар, 20 намуд растаниҳои равғандиҳанда ва 25 намуд растаниҳои ҳӯроки чорво аз тарафи олимони рус ва тоҷик ба ҳисоб ҳисоб гирифта шудааст.

**Ҷадвали 1**

Ҷадвали намудҳои олами растанини дараҷаи олии парваришгоҳи Камароб.

Номи оила	Миқдори авлод	Миқдори намуд
Alliaceae J. Agardh.	1	7
Apiaceae Lindl.	7	30
Asteraceae Dumort.	12	80
Caryophyllaceae Juss.	8	20
Brassicaceae Juss.	15	40
Lamiaceae Lindl.	16	30
Convolvulaceae Juss.	1	4
Fabaceae (Leguminosae Juss.)	18	60
Liliaceae Juss.	6	35
Rosaceae Juss.	12	62
Ranunculaceae Juss.	8	40
Poaceae Barnhart (Gramineae Juss. nom. altern.)	11	110
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>115</b>	<b>518</b>

Дар водии дараи Камароб, ҳусусан дар қаламрави парваришгоҳ 18 намуд растаниҳои нодир дар мавриди несту нобутшавӣ қарор доранд, ки ба Китоби сурҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд ба монанди: *Cousinia corymbosa* C.Winkl., *Ostrowskia magnifica* Regel, *Rosularia lutea* Boriss., *Carex bucharica* Kukenth., *Onobrychis ferganica* (Sirjaev) Grossh., *Fritillaria eduardii* Regel ва ф.) ва 7 намуд растаниҳои эндемикӣ (*Iris darvasica* Regel, *Iris hoogiana* Dykes, *Tulipa praestans* Hoog. *Crataegus pamiroalaica* V.Zapr., *Cousinia corymbosa* C.Winkl., *Rosularia lutea* Boriss., *Carex bucharica* Kukenth.

Дар қаламрави парваришгоҳи Камароб намудҳои гуногуни набототи дараҳтӣ, буттаю нимбута ва алафӣ паҳн шудаанд. Дар мавзеи набототи дараҳтӣ ва нимбуttагӣ ҷамоаи сиёҳчангӣ ва дар қисмҳои алоҳидай он ҷангализори мезофилий, сафедчангӣ, арҷазор, буттаю нимбуttачаҳои ксерофилий болотар арҷазор иҳота кардааст. Растаниҳои алафӣ бошад аз ғамоаи нимсаванна ва мавзехои марғзор, дашту биёбони баландикӯҳ иборат аст.

Вобаста ба таъсири нури офтоб дар нишебиҳои ҷанубу ғарбӣ, ки нисбати нишебиҳои шимолу шарқ, гарму хушк аст бисёртар ҷамоаи растаниҳои ксерофитӣ бартари доранд. Дар нишебиҳои Шимолу Шарқ, сояру аст, нурҳои офтоб кам мерасанд растаниҳои ҷамоаи набототи мезофилий бисёртар ҳастанд. Дар водии дараи Камароб ҷамоаи сиёҳчангӣ, арҷазор, арҷазори сиёҳ, заранги туркистонӣ, олучазорҳо, дулоназорҳо, ҷормағззорҳо, ирғайзор,

себзорхо, садбаргзорхо бодомзорхо, түсзорхо, сафедчангал, чанглхой ксерофитт (шибляк), газзорхо, бедзор ва ғайра иборат аст.[1, с. 86].

Минтақаи сиёҳчангал ва нимсаваннахой баландалаф дар дохили экосистемаи чанглзори мезофитт چойгир мебошад ва ба таркиби он сиёҳчангал, хучзор, нимсаванна баландалаф ва арчазор дохил мешаванд. Хучзор дар тамоми худуди дараи Камароб паҳн шудааст ва пайдоиши антропогенӣ доранд. Дар таркиби нимсаваннахой камалаф ҷамоаи юғани муқаррарӣ (*Prangos pabularia*) ва камоли кӯҳистонӣ (*Ferula kuhistanica*) мавқеи ҳукмронро ишғол менамоянд.

Дар таркиби сиёҳчангал намудҳои гуногуни захираҳои генетикий мавҷуд мебошанд. Сиёҳчангал хусусияти обтанзимкуни, зиддиозионӣ ва муҳофизат аз ҷараёни селро доро мебошад. Дар минтақаи сиёҳчангал ва нимсаваннахой баландалаф ҳайвоноти гуногуни ёбӣ, аз қабили хирси малла, хуки ваҳшӣ, нахчир, суғури сурх, қабқ, мурғи ҳилол ва ғ. барои худ шароити мусоиди экологӣ дармеёбанд.

Чанглхой арчазор дар ҳудуди парваришгоҳи Камароб масоҳати наонқадар қалонро ишғолкардаанд. Онҳо дар минтақаи болои дараҳтию буттагӣ дар баландиҳои 1550-3600 метр аз сатҳи баҳр баланд چойгир шудаанд. Дар минтақаи камчангали сӯзанбаргҳо қриб 190 намуди растаниҳо мавҷуд ҳастанд Дар ин минтақа инҷунин арчазори сиёҳ ба монанди арҷаи зарафшонӣ(*Juniperus seravschanica* Kom.) қад афрохтааст. Ин намуди арҷаҳо дар Осиёи Миёна ва қаторкӯҳҳои ҳамсояи Афғонистон бештар доман афруҳтаанд, баландиашон то 15 м мерасад. Намуди арҷаи зарафшонӣ дар баландиҳои 2000метр аз сатҳи баҳр вомехӯрад. Ин намуди арҷаҳо 5 – 6 метрро ташкил дода дар ҳокҳои қаҳваранги карбонатдор нашъунамо мейбанд. Вобаста бо баланди бо тарзи амудӣ, дар минтақаи субальпии поён саур – арҷа (*Juniperus semiglobosa* Regel) ҷои авалиндарашаро мегирад. Растаниҳои буттагӣ бошад дар ин минтақа тилоҳи Арберт (*Echochorda albertii*) ва настарани Эҷисон (*Rosa esae*) вомехӯрад. Дар таркиби ин формасия қариб 120 намуди растаниҳо дидар мешавад.

Сиёҳчангал дар парваришгоҳи Камароб дар баландиҳои 1600 – 2700 м аз сатҳи баҳр چойгир буда растаниҳои мезофитт ва ксеромезефитт аз қабили ҷорҷарӣ, қарағоч, заранг, тилоҳ, настаран ва ғайра дохил мешаванд,[1, с. 95].

Ҷамоаи себи Сиверс (*Malus sieversii* (Lebed) Roem). Ин ҷамоа ба сифати ҷузъиёти дуюмин ба таркиби ҷорҷарӣзор ва зарангзор дохил мешавад. Баландии мутлақи амудии сабзиши себи Сиверс дар дараи Камароб 2000-2400 м аз сатҳи баҳрро ташкил медиҳад. Набототи алафии ҷамоаи себи Сиверс он қадар бой набуда, тақрибан 100 намудро дар бар мегирад ва ба 2 ҷамоа – ҷамоаи гуногуналафи дорои заранг ва ҷамоаи гуногуналаф бо тилоҳ ҷудо мешавад.



Расми 1 Олами омехтаи набототи парваришгоҳи Камароб (фото Одинаев С; 20-08-2023сол).



Чамоай заранги туркистонӣ (Acer tukestanicum Pax.). Заранги туркистой дар водии Камароб то 10 метр қад кашида ғафсии танаи он то 30 – 40 см дарбар мегирад. дар нишебиҳои Шимолӣ ва шарқи ғарбӣ қомат афрохтаанд. Дар ҷангали намудҳои дигари дараҳтон ба монанди арҷаи зарафшонӣ (Juniperus seravschanica), себи Сиверс (Malus sieversii), тилоҳ (Exochorda alberti) ва ғайраро дарбар мегирад. Аз растаниҳои буттагӣ ба таркиби зарангзор бушоли тангабарг (Lonicera nummulariifolia) ва бушоли королковӣ (Lonicera korolkowii) настаран (Rosa ovczinnikovii, Rosa divina) ва ғ. доҳил мешаванд. Ғайр аз ин дар ҷангалзориз заранг растаниҳои алафӣ ба 165 намуд мерасанд. Ба монанди растаниҳои хоси ин ҷамоа Allium stipitatum Regel, Allium giganteum Regel, Alliaria alliaceae (Saalisb.) Britten, Aegopodium tadshkorum Schischk, Ligularia thomsonii (Clarke) Pojark, Impatiens nevskii, Clinopodium integrifolium Boriss, Poa bactriana Roshev, Poa nemoralis L., Polygonatum severtzovii Regel, Physocaulis nodosus (L.) W.Koch, Eremurus robustus Regel ба ҳисоб мераванд. Расми 2. Меваи ҷорҷарзии юнонӣ (Juglans regia). (фото Одинаев С; 20-08-2023 сол).

Чамоай ҷорҷарзи юнонӣ (Juglans regia L.).

Эдификатори асосии ин ҷамоа ҷорҷарзи юнонӣ буда, то баландии 1800-2700 м аз сатҳи баҳр паҳн гардидааст.

Ҷангалзори ҷорҷарзи юнонӣ ҳарҷо ҳарҷо паҳн шуда бо дараҳтони заранг, себ, олуча, туғ, иргай, дӯлона, экзохорда ва настаран дар якҷоягӣ дида мешаванд. Баландии онҳо аз 10м то 30 метрро ташкил медиҳанд. Дараҳти ҷорҷарз барои таёր кардани ашёҳои рӯзғор, асбобҳои мусиқӣ ва меваи серравғани он виаминҳои С, В, Е, Р ва микроэлеменҳои зиёди химиявӣ ҳам дорад.



Чамоай олучазор (Prunus sogdiana Vass.).

Олуча дар парваришгоҳи Камароб ба монанди ҷангали зарангу ҷорҷарз дар баландиҳои 1350 – 1800 м баланд аз сатҳи баҳр месабзанд. Дар байни мева дӯлоназор, бодомзор низ ба ҷашм мерасад. Олучаи кӯҳӣ ё ёбои барои доругӣ ва меваи онро хушк карда ҳар гуна шириниҳо таёර мекунанд. Расми 3. Олучаи кӯҳӣ (Prunus sogdiana Vass.). (фото Одинаев С; 20-08-2023 сол).

Чамоай дӯлонаи сурхак ё дӯлонахор (Crataegus turkestanica Pojark). Дар нишебиҳои ҷануб, ҷанубу ғарб, ҷанубу шарқи водии дараи Камароб дар мавзеи парваришгоҳ ин намуди

дўлона дида мешавад ва онҳо дар заминҳои сангдору хокӣ ба таври пароканда дида мешаванд. Дўлона дараҳти дарозумр буда то 200 сол мева медиҳад, меваи он барои касалиҳои гуногун ба монанди касалиҳои дил, фишори баланд, асаб ва ғайра даво мебахшад. Аз меваи он мураббо, шириниҳои гуногун таёր карда истифода мебаранд.

Чамоаи бодомзор (*Amug dalis bucharica* L.). Ин намуди чамоа дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Қаротегин назди гирду атрофи маҳалҳои аҳолинишин дида мешавад. Ин типи растани ба набототи ксерофитӣ дохил мешавад ва дар байни дараҳтони туззорроҳо, шулашзорроҳо вомехӯрад. Дар натиҷаи таъсири антропогенӣ, яъне соҳтани хоначаҳои мавсими, роҳҳои автомобилгард, заминҳои ҳочагии қишлоқ ва истифодаи заминҳои ин минтақа ҳамчун ҷароғоҳои ҳайвонҳои хонагӣ, масоҳати ин ҷангалзорҳои ксерофитӣ кам шуда истодааст. Расми 4. Бодоми бухорой (*Amugdalis bucharica* L.) (фото Одинаев С; 20-08-2023 сол).



Ҷангалҳои бодом дар парваришиҳои Камароб дар нишебиҳои шимолу ғарбӣ дар баландиҳои 780 – 2000 м аз сатҳи баҳр баланд дида мешаванд. Бодоми бухорой (*Amugdalis bucharica* L.) дараҳти қадпости то 2 м баланд мешавад нашъу намои он дар қисмати ҷанубӣ нисбати ғарбӣ ва шарқӣ бисёртар аст. Дар чамоаи бодомзор дараҳтони заранги Регел ва туркистонӣ, дўлона, иргай, арча низ ин табақаро пурра мекунанд.

Дар ҷангули бодомзор бушоли тангабарг ва королковӣ (*Lonicera nummulariifolia*, *L. korolkovii*), иргайи тангабарг ва ҳисорӣ (*Cotoneaster numularoides* Pojark, *C. hissaricus* Pojark), настарани Эчинсон, қӯқандӣ ва овчинниковӣ (*Rosa ecae*, *Rosa marokandica*, *Rosa ovczinnikovii*), ғевуч (*Atraphaxis pyrifolia* Bge. Mem.), луфтотки токбарг (*Amelopsis vitifolia* (Boiss) Planch) дида мешаванд.

Таркиби ҷангалзорҳои бодоро табақаи алафи ба монанди растаниҳои ксерофитӣ ва мезоксерофитӣ, аз ҷумла *Allium oschanini* O.Fedtsch., *Asperula pamirica* Pobed., *Bongardia chrysogonum* (L.) Boiss., *Centaurea squarrosa* Willd., *Crucianella exasperate* Fish.et Mey, *Convolvulus pseudocantabrica* Schrenk, Regel, *Dianthus tetraplepis* Nevski, *Eremostachys tadschikistanica* B. Fedtsch., *Eremurus comosus* O. Fedtsch., *Hypericum scabrum* L., *Lappula tadschikorum* M.Pop., *Rheum maximoviczii* Losinsk дарбар мегирад.

Муфофиқи маълумотҳои тиббӣ қадим бодом мағзи он дорои захирай қалони микроэлементҳо, карбогидратҳо, витаминҳо, сафедаҳо, ҷарбҳо будаҳамчун растани серғизо, дорувор, инчунин дар саноати соҳаи косметика ва тиб истифода бурда мешавад.

Чамоаи настаранзор. Ин чамоа дар парваришиҳои Камароб мавҷуд буда аз буттаи зичи баландиаш то 1 – 1.5 м ташкил ёфта, дар баландиҳои 1350 – 3010 метр аз сатҳи баҳр баланд пахн шудаанд. Ин чамоаро настарани Эчинсон (*Rosa ecae*) ва настарани қӯқандӣ (*Rosa kokanica*) дарбар мегирад. Дар байни чамоаи настаранзор қариб 125 намуди растаниҳои алафи мерӯянд, ки дар байни онҳо аз рӯи зичӣ ва паҳншавӣ ҳардума, мунҷ, ширинбия ва юған бартарӣ доранд.

Дар байни настаранҳо инчунин дараҳтони зарангӣ туркистонӣ, бушоли тангабарг, иргай ва мавзеъҳои камбориш ва хушк растаниҳои ксерофитӣ арҷаи зарафшонӣ, бодоми бухорогӣ мавҷуд аст. Дар меваи хуч аз 2,5 то 8% витамини С дида мешавад. [2, с. 285 - 288].

Растаниҳои ҳӯроки чорво. Дар мавзеи водии дараи Камароб асосан ду дараи васеъ – Сорбон ва Камароб мавҷуд аст. Аз сабабе, ки боришот дар минтақа зиёд аст аз 600 то 800 мм

дар як сол вобаста бо баландй зиёд мешавад, намноки зиёд буда набототй алафй ва бутгаю дарахтони зиёде нашъу намо менамоянд. Хусусан соҳили чапи дарёи Сорбоғ, соҳили чапи дарёи Камароб набототи бой дошта барои чарогоҳҳо шароит мусоид аст. Дар таркиби набототи чарогоҳҳо растаниҳо барои хӯроки чорво, ғизоӣ, шифобахш ва ҳатто заҳрнок ҳам дида мешавад.

Таркиби растаниҳои чарогоҳҳои дараи Камаробро, ки хӯроки чорвоянд, аз он ҷумла ҷавак (*Poa bulbosa*), бомус (*Bromus oxyodon*), бузгандум (*Aegilops triuncialis*), гӯсолачашмак, гандумак ва ғайраро дарбар мегирад. Алафҳои баланд бошанд ба монанди: юған (*Prangos pabularia*), камол (*Ferula jaeshkeana*) ва растаниҳои хӯшадор дохил мешаванд.

Дар мавзеи дараи Камароб хусусан дар парваришгоҳ то 800 сар чорвои калони шоҳдор, 12 – ҳазор чорвои майдо ҷаронида мешавад.

Баъзе растаниҳои хӯроки чорво дар водии дарёи Камароб дар ҷадвали поён ба қайд ғирифта шудааст.

## Ҷадвали 2

Номҳои растаниҳои хӯроки чорво дар водии дарёи Камароб		
№	Лотинӣ	Тоҷикӣ
1.	<i>Artemisia baldshuanica</i> Krasch	Шибоги балҷувонӣ
2.	<i>Avena trichophylla</i> C.Koch.	Сулии сермӯйбарг
3.	<i>Bromus oxyodon</i> Schrenk	Бомуси тездандон
4.	<i>Botriochloa ischaemum</i> (L.) Henr.	Гӯсолачашмак
5.	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Ачирик
6.	<i>Carex pochystylis</i> Gay	Ғешаи биёбонӣ
7.	<i>Carex turkestanica</i> Regel	Ғешаи туркистонӣ
8.	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Ҳардумак
9.	<i>Elytrigia trichofora</i> (Link) Nevski	Гандумак
10.	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Ҷави пиёзакдор
11.	<i>Onosma dichroantha</i> Boiss.	Мехригиёҳи дуранг
12.	<i>Prangos pabularia</i> Lindl	Юғани хошокӣ
13.	<i>Pentatherum hissaricum</i> Nevski	Биринчалаф
14.	<i>Phlomis bucharica</i> Regel.	Сӯзокгиёҳи буҳорӣ
15.	<i>Phlomis cashmeriana</i> Roele ex Benth.	Кампирчӯпон
16.	<i>Taeniatherum asperum</i> (Simk) Nevski	Нештарбарг
17.	<i>Trifolium protense</i> L.	Себаргаи чаманӣ
18.	<i>Trifolium repens</i> L.	Себаргаи сафед
19.	<i>Vulpia persica</i> (Boiss.et Buhse) V. Crecz et Bobr.	Вулпия

Бояд ин қайд кард, ки дар парваришгоҳи Камароб 50 намуди растаниҳои шифобахш аз тарафи олимони хориҷа ва тоҷик дарсоли 2019 ҳангоми таснифоти дараи Камароб ба ҳисоб ғирифта шудааст. Растаниҳои зиёди дорувори дараи Камаробро аҳолии маҳали барои қасалиҳои даруна аз онҷумла меъда, ҷигар, ғадуди зери меъда, фишори хун, асад ва ғайра истифода мебаранд.

Дар таркиби бисёри гиёҳҳои шифобахш маводҳои гуногуни кимиёвӣ ба монанди алкалоидҳо, кумаринҳо, фурокумаринҳо, флавоноидҳо, сапонинҳо, фенолҳо микроэлементҳои системаи даврии Д. Менделеев дида мешавад.

Тавсифи баъзе намудҳои гиёҳҳои шифобахши парваришгоҳи Камароб дар поён маълумот омадааст.



Мармаак - *Salvia sclarea*. . Расми 5. Мармаак - *Salvia sclarea* (фото Одинаев С; (18-07-2023 сол).

Ин растани дар қисмати нимсаванаи баланд алаф, марғзори субалпӣ, дар арчазор, настаранзор, фаркзор, бодомзорҳо, юғанзор дар баландии 850 – 2600 метр аз сатҳи баҳр баланд ҷойгиранд. Ба авлоди мармаак (*Salvia*) ва оилаи лабгулон (*Labiatae Juss.*) дохил мешавад ва қариб дар тамоми ноҳияҳои флоравии Ҷумҳурии Тоҷикистон вомехӯрад.

Дар парваришгоҳи Камароб дар як қисми мавзеи Сайёд, дар қисматҳои роҳҳои автомобилгарди дараи Камароб дар қисмати болоии мавзеи Сайёд, дар арзу тулҳои ( $N=39^{\circ}11'51''$ ;  $E=70^{\circ}25'12''$ ), дар баландии 1950 метр аз сатҳи баҳр ва 3-4 км болотар аз дараи Субодай ба қайд гирифта шуд.

Дар таркиби мармаак аз 0.08 то 0.44% равғанҳои эфирӣ ва дар таркиби тухми он то 31% равған ва 22% сафедаҳо мавҷуданд.

Мармаак растани хушбӯй буда онро дар соҳҳаи косметика, нушохиҳои спиртӣ истифода мебаранд вай растани асалдиҳанда ба ҳисоб меравад. Дар тибби қадим ва ҳозира онро барои муолиҷаи касалиҳои дил, ҳозима, гулӯдард, шамолхӯри, асаб истифода бурда мешавад.

### Бӯймодарон табулғашакл ё зирдос

(*Achillea filipendulina* Lam). Расми 6. (фото Одинаев С; 22-08-2023сол).

Бӯймодарон аз оилаи мураккабгулон (*Compositae Giseke*) буда дар минтақаи арчазор, бодомзор, фаркзор, марғзори супалпӣ, хучзор, чормагзор, юғанзор дар баландии 1000 – 4500 метр баланд аз сатҳи баҳр вомехӯрад. Ин намуна дар мавзеи Нӯхбог ( $N= 39^{\circ}11'59''$   $E=70^{\circ}26'17''$ ), дар баландии 1830 метр аз сатҳи баҳр баланд расм гирифта шудааст.



Мардуми таҳҷои ин растаниро хусусан гулҳои онро дар оби ҷӯшонда шуда муддати як шабонарӯз нигоҳ дошта ва нӯшобаи онро барои исҳоли хунин (дизентерия) истифода мебаранд. Дар тиб асосан онро барои касалиҳои дил, шикамравӣ барои нест кардани кирмҳои даруна истифода мебаранд.



Расми 7. Чойкаҳаки сӯроҳдор –*Hypericum perforatum*. (фото Одинаев С; 22-08-2023 сол).

Авлоди чойкаҳаки сӯроҳдор (*Hypericum L.*) ин ба оилаи чойкаҳакҳои (*Guttiferae Juss.*) доҳил мешавад. Ин авлод дар марғзори алпӣ, фарқзор, чормагзор, юғанзор, нимсаваннаи баландалаф дар баландиҳои 1850 – 2500 маз сатҳи баҳр баланд дида мешаванд. Ин гиёҳро мардум барои табобати бемориҳои гурдаю рӯда, меъда, пешброн, иштиҳоовар истифода бурда мешавад. Ин расми дар боло оварда шуда дар мавзеи Сайёди дараи Камароб дар арз ва тӯли ( $N=39^{\circ}11'51''$ ;  $E=70^{\circ}25'12''$ ), дар баландии 1830 м баланд аз сатҳи баҳр гирифта шудааст. Дар таркиби ин гиёҳ равғанҳои эфирий 0.015%- 0.09%, 10% моддаи дабоғӣ, 9-15% каротин, 90 то 200 мг% витамини С дида мешавад. Решаи онро барои касалиҳои сили устухон, дизентерия ва гиччарон истифода мебаранд.

### *Адабиёт*

1. Раҳимӣ, Ф. “Дараи Камароб” / Ф. Раҳимӣ, М.С. Саидов. – Душанбе: “Дониш”, 2020. - 25 с.
2. Бобоҳоҷаев, С. М. “Геология ва гидрогоеология” / С. М. Бобоҳоҷаев. – Душанбе: “Маориф”, 1996. - 68 с.
3. Муҳаббатов, Х. М. “Табиат ва сарватҳои табии минтақаи Рашт” / Х. М. Муҳаббатов, Х.А. Аброров. - Душанбе “Дониш” 2021. - С. 238 - 241
4. Муҳаббатов, Х.М., “Табиат ва сарватҳои кӯҳсor” / Х. М. Муҳаббатов. - Душанбе “Ирфон” 1990. - С. 78 - 80.

## **ОЛАМИ НАБОТОТИ ПАРВАРИШГОХИ КАМАРОБ ВА САҲМИ ОНҲО ДАР РУШДИ ТУРИЗМУ КИШОВАРЗӢ**

Дар ин мақола тавсифи муфассали наботот водии Камароб, ки дар минтақаи набототи Ҳисор-Дарваз ҷойгир аст, оварда шудааст. Ин водӣ дорои гуногуни ғайриоддии биологӣ буда, зиёда аз 800 намуди растаний дорад, ки аксари онҳо навъҳои ватаний ва нодир буда, дар Китоби Сурхӣ Тоҷикистон сабт шудаанд.

Тадқиқот нишон дод, ки набототи ин водӣ экосистемаҳои гуногунро аз ҷангалҳои торик ва сабуки сӯзанбарг то даштҳо ва нимбиёбонҳо дар бар мегирад. Омилҳои ҷуғрофӣ, аз қабили топография ва самти нишебиҳо боиси ба вучӯд омадани растаниҳои мозаикӣ гардидаанд.

Ба навъҳои растаниҳои нодир ва маҳаллӣ, инчунин навъҳои дорои аҳамияти иқтисодӣ диккати маҳсус дода мешавад. Таҳлили таркиби флора хусусиятҳои хоси набототи водии Камароб ва аҳамияти онро дар нигоҳ доштани гуногуни биологии минтақа ошкор намуд.

**Калидвоҷаҳо:** водии Камаруб, олами наботот, наботот, гуногуни биологӣ, навъҳои маҳаллӣ, Тоҷикистон.

## **РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ РЕГИОНА КАМАРОБ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

В статье представлено детальное описание флоры и растительности Камаробского ущелья, расположенного в флористической зоне Хиссар-Дарауз. Ущелье отличается исключительным биоразнообразием, включающим более 800 видов растений, многие из которых являются эндемиками и редкими видами, занесенными в Красную книгу Таджикистана.

Исследование показало, что растительный покров ущелья представлен разнообразными экосистемами: от темнохвойных и светлохвойных лесов до степей и полупустынь. Влияние географических факторов, таких как рельеф и экспозиция склонов, обусловило формирование мозаичности растительного покрова.

Особое внимание уделено редким и эндемичным видам растений, а также видам, имеющим хозяйственное значение. Анализ флористического состава позволил выявить уникальные особенности растительного мира Камаробского ущелья и его важность для сохранения биоразнообразия региона.

**Ключевые слова:** Камаробское ущелье, флора, растительность, биоразнообразие, эндемики, Таджикистан

## **THE VEGETATION COVER OF THE KAMAROB REGION AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND AGRICULTURE**

The article presents a detailed description of the flora and vegetation of the Kamarob Gorge, located in the Hisar-Darvaz floristic zone. The gorge is characterized by exceptional biodiversity, with over 800 plant species, many of which are endemic and rare, listed in the Red Book of Tajikistan.

The study showed that the vegetation cover of the gorge is represented by a variety of ecosystems: from dark coniferous and light coniferous forests to steppes and semi-deserts. The

influence of geographical factors, such as relief and slope exposure, has led to the formation of a mosaic vegetation cover.

Particular attention is paid to rare and endemic plant species, as well as species with economic value. The analysis of the flora allowed identifying the unique features of the plant world of the Kamarob Gorge and its importance for preserving the biodiversity of the region.

**Keywords:** Kamarob Gorge, flora, vegetation, biodiversity, endemics, Tajikistan

#### **Дар бораи муаллиффон**

Одинаев Сайдвали Валиевич

унвончӯи кафедраи географияи табӣ

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи Садриддин Айнӣ

734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе,  
ҳиёбони Рӯдакӣ 121

Тел.: (+992) 931 66 75 21

#### **Об авторах**

Одинаев Сайдвали Валиевич

сосискатель кафедры физической географии,  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни  
734003, Республика Таджикистан г. Душанбе,  
проспект Рудаки 121

Тел.: (+992) 931 66 75 21

#### **About authors**

Odinaev Saidvali Valievich

applicant Department of Physical Geography  
Tajik State Pedagogical University named after  
Sadreddin Ayni  
734003, Republic of Tajikistan c. Dushanbe even  
Rudaki 121  
Ph.: (+992) 931 66 75 21

Имомов Абдулло Асадуллоевич

номзади илмҳои география,

муаллими калони кафедраи географияи табӣ,  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи Садриддин Айнӣ

734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе,  
ҳиёбони Рӯдакӣ 121

Тел.: (+992) 919 23 94 43

E-mail: [imamov\\_abdullo@mail.ru](mailto:imamov_abdullo@mail.ru)

Имомов Абдулло Асадуллаевич

кандидат географических наук,  
старший преподаватель кафедры физической  
географии,  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни  
734003 Республика Таджикистан г. Душанбе  
проспект Рудаки 121

Тел.: (+992) 919 23 94 43

E-mail: [imamov\\_abdullo@mail.ru](mailto:imamov_abdullo@mail.ru)

Imomov Abdullo Asadullaevich

Candidate of Geographical Sciences,

Senior teacher of the of the,

Tajik State Pedagogical University named after  
Sadreddin Ayni

734003, Republic of Tajikistan c. Dushanbe even  
Rudaki 121

Ph.: (+992) 919 23 94 43

E-mail: [imamov\\_abdullo@mail.ru](mailto:imamov_abdullo@mail.ru)

## WATER RESOURCES OF TAJIKISTAN FEATURES OF THE TEMPERATURE BACKGROUND IN THE ACCUMULATION ZONE KAFERNIGAN RIVER BASIN

**Raufov R.N.**

*Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Ayni*

**Davlyatov R. R.**

*Agency for Hydrometeorology of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan*

**Kulmatova L. S.**

*Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Ayni*

The climate of Tajikistan is continental, with dry air and little cloudiness. The climate change that is happening in Tajikistan is no longer a forecast for the future, but an increasingly tangible reality. Geographical features make Tajikistan the most vulnerable to climate change in Central Asia.



**Figure 1. The study area (Varzob River Basin in Tajikistan) and the location of the meteorological stations**

The climate change forecast for Tajikistan indicates a significant increase in annual temperatures. The risk of drought increases due to increased evaporation and earlier snowmelt. For example, the droughts of 2001-2002 and 2008 led to a critical drop in crop yields of 30-40% in most dry agricultural areas of the Khatlon region. This article will discuss a study conducted in the upper reaches, in one of the accumulation zones, of the Kafernigan River basin.

The Varzob River significantly affects the runoff and water content of the Kofarnihon River Basin. The main runoff (80%) of the Kofarnihon River is formed in the right-bank part of the basin, on the southern slope of the Gissar Range. In the northeastern part of the basin, where the flow of the Kofarnihon river itself and its tributaries. [4. 12p. 6. 167p.]

**table 1: coordinates of meteorological stations**


	Name	Index	Lon.	Lat.	Alt. (m)
	<b>Anzob</b>	38,719	39°50'	68°52'	3373
	<b>Maykhura</b>	38,717	39°01'	68°47'	1922
	<b>Hushyori</b>	38,833	38°53'	68°50'	1361

**Study Area:** temperature background of the Varzob River (1960-2018).

Looking at the time period from 1960-2018, we can say that the impact of rising temperatures is obvious. And in this article, I would like to note the temperature change readings based on meteorological data from three high-mountain weather stations operating in the Varzob River basin area: [7.36p. 9. 22p]

**1). Meteorological station Anzob pass.** The station opened in 1939 and is still operating today. The station is located in the mountains of Kukhistan, on the pass of the Gissar ridge. The height of the station is 3373 meters, above sea level. The territory of the Anzob Pass is located in a zone of insufficiently humid climate with moderately warm summers and moderately mild winters. The average annual temperature is  $-1.8^{\circ}\text{C}$ . The frost-free period lasts on average 83 days. The average minimum air temperature in January is minus  $-15.8^{\circ}\text{C}$  below zero, but with the invasion of large cold air masses it can drop to minus  $-24-36^{\circ}\text{C}$  below zero. At the same time, during the day during the winter months, on some days the air can warm up to  $+5^{\circ}\text{C}$ . The average temperature of the warmest month, July, is only  $+9.7^{\circ}\text{C}$ . In the hottest months, during the daytime the air warms up to  $+20^{\circ}\text{C}$ , and the absolute maximum is  $+24^{\circ}\text{C}$ . At the same time, if the average minimum temperature in the summer months is  $+5+6^{\circ}\text{C}$ , then in the coldest years on some days it can drop to minus  $-4-5^{\circ}\text{C}$  at night. The absolute minimum in summer was  $-10^{\circ}\text{C}$  below zero.

**table 2-3: data from the Anzob Pass Weather Station, temperature by month of the year**



As you can see, according to meteorological data, the coldest month of the year remains January, and the hottest month of the year is July. The cold temperature background lasts for almost seven months of the year. Positive temperatures are firmly established in the month of May and its period lasts almost until October, when the cold night temperature background prevails over the slight warmth in the daytime.


Note that the average annual temperature difference ranges from minus  $-12.5^{\circ}\text{C}$  frost to  $+9.5^{\circ}\text{C}$  heat, which is a total of 22 degrees. [7. 11p. 9. 60p.]

**2). Snow avalanche station Maykhura.** The station opened in 1963 and is still operating today. The station is located at the confluence of the Maykhura and Zidda rivers. The valley in the station area is narrow, 200-300 meters, with rather steep slopes. The height of the station is 1921 meters above sea level. The meteorological station is located in a zone of insufficiently humid climate with warm summers and moderately mild winters. The average annual temperature is  $+5.2^{\circ}\text{C}$ .

The last frost in the air is observed in mid-May, and the first in October. The average minimum air temperature in winter is  $-12.2^{\circ}\text{C}$  below zero, but with the invasion of large cold air masses it can drop to  $-20-27^{\circ}\text{C}$  below zero. At the same time, during the daytime the air temperature in the winter months on some days can rise to  $0-7^{\circ}\text{C}$  below zero.

The average temperature of the warmest month, July, is  $+18.6^{\circ}\text{C}$ . In the hottest months, during the daytime the air warms up to  $+25+28^{\circ}\text{C}$ , and the absolute maximum was  $+35^{\circ}\text{C}$ . At the same time, if the average minimum temperature in the summer months is  $+7+8^{\circ}\text{C}$ , then in the coldest years, on some days, it dropped to  $+3^{\circ}\text{C}$  at night.

**table 4-5: data from the Maykhura Weather Station, temperature by month of the year**




As you can see, according to meteorological data, the coldest month of the year remains January, and the hottest month of the year is July. The cold background temperature lasts only three months a year. Positive temperatures are firmly established in the month of March and it extends almost until December, when the cold night temperature background prevails over the slight warmth in the daytime. Note that the annual temperature difference ranges from -8.0°C frost to +19.0°C heat, which is a total of 27 degrees. [7. 31p. 9. 59p.]

**3). Mudflow drainage station Hushyori.** The station opened in 1945 and is still operating today. The station is located on the spurs of the southern slopes of the Gissar ridge in the narrow valley of the Varzob River. The height of the station is 1361 meters, above sea level. The meteorological station is located in a zone of insufficiently humid climate with warm summers and moderately mild winters. The average annual temperature is +11.2°C. The frost-free period lasts on average 225 days.

The average minimum air temperature in winter is -5.2°C below zero, but with the invasion of large cold air masses it can drop to -20-27°C below zero. At the same time, during the day during the winter months, on some days the air can warm up to +5+14°C.

The average temperature of the warmest month, July, is +24.2°C. In the hottest months, during the daytime the air warms up to +25+30°C, and the absolute maximum is +39°C. At the same time, if the average minimum temperature in the summer months is +13+16°C, then in the coldest years, on some days, it dropped to +3°C at night.

**table 6-7: data from the Hushyori Weather Station, temperature by month of the year**



As you can see, according to meteorological data, the coldest month of the year remains January, and the hottest month of the year is July. The cold background temperature lasts only one month a year. Positive temperatures are firmly established in the month of February and it lasts almost until January, only in this month the cold night temperature background prevails over the slight warmth in the daytime. [7. 14p. 9. 25p.]

**Discussion:** In my study, an analysis of meteorological data for the period 1960-2018 revealed that the trend towards an increase in seasonal air temperature at all three stations continues. In the winter season, the cold temperature background actually recedes, which affects the preservation of snow cover, which accumulates in the high-mountain zone of the Varzob River basin. [8. 56p.]

**Conclusion:** A study on the temperature background, using the example of meteorological data from high-mountain stations of the Varzob River, showed that in the accumulation zone of the Kafernigan River basin the following situation is observed: [10. 167p.]

- above 3000 thousand meters above sea level, the temperature increases as such is not particularly noticeable. The negative temperature practically lasts most of the year, which is seven months of the year. Additionally, at present, there is a tendency for the temperature background to deviate by -0.5-0.7°C below zero, i.e. It became a little cooler in the highlands. The relative likelihood that precipitation in the high mountain zone of the Kafernigan River basin is beginning to recover is obvious. The average snow depth recorded this year was 2m20cm.

- at an altitude of 2000 meters a completely different picture is observed. So, subzero temperature readings only last during the winter season, which is only three months. According to meteorological data from the station, the height of the snow covers this year was 1m80cm.

- and the most “critical altitude” in the high-mountain zone, according to the temperature background, is observed at an altitude of one thousand meters above sea level. There is a stable positive annual period in temperature here. The average minus temperature in the winter season is observed only in the month of January, and its duration is only a little more than half a month (according to long-term meteorological data). The resulting snow cover, which is not constant in winter, is almost completely washed away by precipitation in the form of rain.

Let us summarize the general temperature monitoring observed in the Kafernigan River basin, and here we can put a “fat end” by saying that in the high-mountainous zone of the Varzob River basin the situation is still relatively favorable. And although “global warming” is already actually observed at altitudes above 1000 meters (a.s.l.), in the upper reaches above 1800 meters the climatic winter period is still stable and precipitation in the form of snow has its own positive accumulation period.

This study showed that the Kafernigan River basin, which is completely dependent on precipitation falling in the upper reaches, in the snow accumulation zone, and which has its own natural flow according to the current time of year, remains a very problematic area. Growing crops in the middle reaches of the river and at its mouth becomes problematic, and it is completely dependent on the availability of water in the river bed. The construction of water-saving storage facilities is becoming one of the priorities, which will help regulate water flow in the summer.

At the same time, timely hydrometeorological information on changes in temperature, precipitation, and snow reserves in mountainous areas will greatly facilitate the life and work in the field of local farmers living in the Kafernigan River basin.

At the same time, timely hydrometeorological information on changes in temperature, precipitation, and snow reserves in mountainous areas will greatly facilitate the life and work in the field of local farmers living in the Kafernigan River basin. [1. 82p. 4. 21p.]

### References

1. Statistic, RT. Паспорт Варзобского Района, 2008, Государственный Комитет Статистики РТ-Регионы РТ; Statistic RT: Dushanbe, Tajikistan, 2008; p. 82. (In Russian)
2. Atlas. Атлас Таджикской ССР [Текст] ГУГК; Atlas: Dushanbe, Tajikistan, 1968; p. 199. (In Russian) 44. Nazirova, D. Природные Условия Развития Георисков в Пределах Территории Бассейна Реки Варзоб; Science and Innovation: Dushanbe, Tajikistan, 2016; pp. 89–92. (In Russian)
3. Scientific Notes. Очерки По Географии Таджикистана [Текст]/Ученые Записки, т. XXI; Серия географическая: Stalinabad, Tajikistan, 1959; pp. 8–58. (In Russian)
4. Gulakhmadov, A.; Chen, X.; Gulahmadov, N.; Liu, T.; Davlyatov, R.; Sharofiddinov, S.; Gulakhmadov, M. Long-Term Hydro- Climatic Trends in the Mountainous Kofarnihon River Basin in Central Asia. Water 2020, 12, 2140. [CrossRef]
5. Second National Communication of the Republic of Tajikistan under the UN Framework Convention about climate change. Dushanbe, 2008. -93p.

6. Third National Communication of the Republic of Tajikistan under the UN Framework Convention climate change. Dushanbe, 2014. – 167 p.
7. Archival data of the Agency for Hydrometeorology of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan
8. Archival data from the author's library
9. Archival data from the Anzob Pass meteorological station, the Maykhura snow avalanche station, the Hushyori Weather Station
10. Katalog lednikov SSSR. Каталог Ледников СССР. Т. 14. Средняя Азия. Выпуск 3. Амударья. Ч.5. Бассейн р. Кофирнигана //В.И. Квачев, А.Г. Санников, Л.Н. Соколов; Гидрометеоиздат: Leningrad, Russia, 1968; p. 44. (In Russian)
11. Third National Communication of the Republic of Tajikistan under the UN Framework Convention climate change. Dushanbe, 2014. – 167 p.

### **WATER RESOURCES OF TAJIKISTAN FEATURES OF THE TEMPERATURE BACKGROUND IN THE ACCUMULATION ZONE KAVERNIGAN RIVER BASIN**

Carried out an analysis of the temperature background in the upper reaches of the Kafernigan River basin based on meteorological measurement data. In this study, I used long-term historical data sets for the Varzob River basin, where meteorological stations are currently operating: Anzob Pass - upper reaches, river accumulation zone; Maikhura – middle course of the river; Hushyori – lower reaches of the river. The study showed that the temperature background at different altitudes is different and it changes relative to the height of the local mountainous terrain.

It turned out that in the winter period of the year, the influence of the cold temperature background at an altitude of 1000 meters (above sea level) amounted to only half of the month of January, that is, one calendar month. At an altitude of 2000 meters (above sea level), the cold temperature background was three calendar months of the year - December, January, February. And the most interesting situation was observed at an altitude of 3000 meters (above sea level), where the cold temperature background was seven calendar months. This study made it possible to identify the influence of a warm temperature background on the snow accumulation zone in the upper reaches of the Varzob River (Kafernigan River basin).

**Keywords:** snow cover; precipitation; temperature; trend; Varzob River Basin

### **ЗАХИРАИ ОБХОИ ТОҶИКИСТОН: ЗАМИНАВИ ҲАРОРАТ ДАР МИНТАҚАИ ЧАМЬШАВИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ КОФАРНИҲОН**

Таҳлили заминай ҳарорат дар болооби ҳавзай дарёи Кафарниҳон дар асоси маълумоти ченкуни метеорологӣ гузаронида шудааст. Дар ин тадқиқот мо маҷмӯи маълумоти дарозмуддати таърихи барои ҳавзай дарёи Варзоб истифода ки дар он ҳоло истгоҳҳои метеорологӣ кор мекунанд: гузаргоҳи кардаем, Анзоби болой, минтақаи ҷамъшавии дарё; Майхура ҷараёни миёнаи дарё; Ҳушёри поёни дарё. Тадқиқот нишон дод, ки заминай ҳарорат дар баландиҳои гуногун ҳархела мебошад. Ҳарорат нисбат ба баландии рельефи кӯҳии маҳаллӣ тағйир меебад. Маълум шуд, ки дар фасли зимистон таъсири заминай ҳарорати хунук дар баландии 1000 м. (аз сатҳи баҳр) ҳамагӣ нисфи январ, яъне як моҳи тақвимӣ буд. Дар баландии 2000 м. (аз сатҳи баҳр) заминай ҳарорати хунук дар як сол се моҳи тақвимӣ - декабр, январ, февралро ташкил медод.

**Калимаҳои калидӣ:** сарпӯши барф; боришот; ҳарорат; тамоюл; ҳавзай дарёи Варзоб.

### **ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА. ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФОНА В ЗОНЕ НАКОПЛЕНИЯ БАССЕЙН РЕКИ КАФЕРНИГАН**

Проведен анализ температурного фона в верховьях бассейна реки Каферниган на основе данных метеорологических измерений. В этом исследовании я использовал наборы долгосрочных исторических данных для бассейна реки Варзоб, где в настоящее время работают метеорологические станции: перевал Анзоб - верховья, зона накопления реки; Майхура – среднее течение реки; Хушёри – низовья реки. Исследование показало, что температурный фон на разных высотах разный и он меняется относительно высоты местного

горного рельефа. Оказалось, что в зимний период года влияние холодного температурного фона на высоте 1000 метров (над уровнем моря) составляло всего половину января, то есть один календарный месяц. На высоте 2000 метров (над уровнем моря) холодный температурный фон составлял три календарных месяца в году - декабрь, январь, февраль. И самой интересной ситуацией было все.

**Ключевые слова:** снежный покров; осадки; температура; тренд; бассейн реки Варзоб.

#### About the authors

Raufov Rakhmatullo Nematovich  
Candidate of Geographical Sciences,  
Associate Professor,  
Head Departments of Physical Geography  
Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni  
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,  
Rudaki Ave., 121  
Ph.: +992 918 62 86 58  
E-mail: [raufov1967@mail.ru](mailto:raufov1967@mail.ru)

Davlyatov Rashid Rakhimovich  
Agency for Hydrometeorology of the Committee on  
environmental protection  
Government of the Republic of Tajikistan  
Ph.: (+992) 985 84 336.  
E-mail: [drrashid63@mail.ru](mailto:drrashid63@mail.ru)

#### Дар бораи муаллифон

Рауфов Раҳматулло Нематович  
Номзади илмҳои география,  
досент, мудири кафедраи географияи табӣ  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айни  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992) 918 62 86 58  
E – mail.: [raufov1967@mail.ru](mailto:raufov1967@mail.ru)

Давлятов Рашид Раҳимович  
Агентии гидрометеорологияи Кумитаи хифзи  
муҳити зисти  
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
муаллифи тадқикот,  
Тел.: (+992) 98584336  
E-mail.: [drrashid63@mail.ru](mailto:drrashid63@mail.ru)

#### Об авторах

Рауфов Раҳматулло Нематович  
кандидат географических наук,  
доцент., заведующий кафедры физической  
географии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121  
Тел.: (+992) 918 62 86 58  
E-mail.: [raufov1967@mail.ru](mailto:raufov1967@mail.ru)

Kulmatova Lutfiya Safarovna  
Assistant at the Department of Physical Geography  
Tajik State Pedagogical University named after S.  
Aini  
Ph.:(+992) 904 41 13 66  
E-mail: [lutfiy1980@mail.ru](mailto:lutfiy1980@mail.ru)

Кулматова Лутфия Сафаровна  
ассистенти кафедраи географияи табӣ  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айни  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992) 904 41 13 66  
E – mail.: [lutfiy1980@mail.ru](mailto:lutfiy1980@mail.ru)

Давлятов Рашид Раҳимович  
Агентство по гидрометеорологии  
Комитета по охране окружающей среды при  
Правительстве Республики Таджикистан, автор  
исследования,  
Тел.: (+992) 98584336, E-mail [drrashid63@mail.ru](mailto:drrashid63@mail.ru)  
Кулматова Лутфия Сафаровна  
ассистент кафедры физической географии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни  
Тел.: (+992) 904 41 13 66  
E-mail.: [lutfiy1980@mail.ru](mailto:lutfiy1980@mail.ru)

## ТАХИЯИ МОДЕЛИ ЧОЙГИРКУНИИ СОҲАҲОИ САНОАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОНҲО ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

**Ҳақбердиев Ҳ. М. Ҷураев А.**

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Аз рӯйи мавқеи географӣ вилояти Суғд дар кисмтаи гарбии водии Фарғона ҷойгир буда, шаҳру ноҳияҳои қисми шимолии мамлакатро дар бар мегирад. Ҳудуди вилояти Суғд аз қанданиҳои фоиданоки гуногун бой буда, алалхусус қисми зиёди заҳираҳои ашёи хоми масолеҳи соҳтмонӣ бештар ба назар мерасанд. Дар шароити нави иқтисодии мамлакат саноати вилояти Суғд бисёрсоҳа ва рушдёфта мебошад. Соҳаҳои асоси саноати вилоят ин саноати вазнин, соҳаҳои саноат сабук ва ҳӯроквориро дар бар мегирад. Махсусан соҳаҳои саноати сузишворӣ, металлургия, мошинсозӣ, ва химия дар ҳоли рушдёбӣ қарор доранд. Инчунин соҳаҳои саноати пашм, шоҳибарорӣ, трикотажӣ, дузандагӣ, консервабарорӣ дар дар ҳудуди вилояти Суғд ҳиссаи калон доранд.

Маълум аст, ки саноат ҳамчун соҳаи асосии иқтисодиёти ҳар як мамлакат, хусусан дар ҳоҷагии ҳалқи вилояти Суғд, барои ба вуҷуд овардани модели тавонии гуногунсоҳа ва устувори афзоиши он нақши асосӣ мебозад. Ин муҳимтарин манбаи ҷойи кор, сармоягузорӣ, қадрҳои баландиҳтисоси инноватсионӣ ба истеҳсоли молҳои воридотивазкунанда ва рушди соҳаҳои дигари иқтисодиёти миллӣ мебошад[3, с. 165-172].

Илова бар ин саноат як омили муҳими истеҳсолот дар корхонаҳои саноатӣ мебошад, ки намудҳои гуногуни мол истеҳсол мекунанд. Ҳамин тарикӣ, коргарони соҳаҳои саноати нассочӣ маҳсулотҳои, аз қабили ришта, матоъ ва маҳсулоти тайёрро таҳия ва истеҳсол карда ба фурӯш мебароранд.

Соҳаи саноат дар иқтисодиёти ҳар як кишвар нақши муҳим дорад, зоро рушди соҳаи саноат дар таъмини иқтидори заҳираии иқтисодиёт ва равандҳои тақрористеҳсолии он, фароҳамсозии вазъи устувори иҷтимоӣ, ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нақши муҳим мебозад. Аз ин лиҳоз, муҳимияти соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти миллӣ дар марҳилаи муосир масъалаи саноатикунioniи соҳаҳои иқтисодиёт ба мақоми аввал гузошта шуд. Бояд қайд намуд, ки дар соҳаи саноати кишвар, айни замон Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаҳои соҳавӣ, аз чумла Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025, Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022, Барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020 ва Барномаи рушди қолинбоғӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014 – 2020 амалӣ гардида истодаанд. Барномаҳои мазкур ба афзун намудани ҳаҷми маҳсулот, таъмини рақобатнокии он, ташкили корхона ва коргоҳҳои нав бо таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҳал намудани вазифаҳои иҷтимоии давлат мусоидат намуда, барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ замина мегузорад.

Бояд гуфт, ки дар шароити нави иқтисодӣ дар таҳияи модели ҷойгиркунии соҳаҳои саноати вилояти Суғд дар саноатикунioniи ва иқтисодиёти мамлакат бо муносабати нави идеологӣ инчунин асоси инкишофи минбаъдаи онро талаб мекунад. Модели ҷойниркунии соҳаҳои саноат, ин танҳо дар шароити таъмини таносуби манфиатҳои давлат, ҷомеа ва рушди соҳибкорӣ, ташаккули иқтисодиёти вилоят балки, таҳқими иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст. Вилояти Суғд дорои иқтидори хеле баланди саноатӣ мебошад. Дар доираи тақсимоти ҳудудии меҳнат дар вилоят соҳаҳои агросаноатӣ ва маъданни кӯҳӣ ташкил ёфта, чунин соҳаҳои анъанавии саноат, монанди саноати сабук ва ҳӯрокворӣ ба қадри зарурӣ рушд карданд. Ҳоло қисми зиёди иқтидорҳои саноати заминai бузурги иқтисодиёти вилоят мебошад. Вазни қиёсии саноат дар маҳсулоти умумии вилоят 75 % ташкил медиҳад. Афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда дар соли 2023 нисбат ба соли 2022 4,5 % ва истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 16,8 % ташкил дод. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки нақши

саноат дар сектори иқтисодиёти вилояти Сүфд бо суръат рушд ёфта истодааст. Аз рўйи таҳияи модели чойгиркуннии соҳаҳои саноат таъмини рушди босуръати корхонаҳои саноати вилояти Сүфд Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳид мешавад.

Таҳияи модели чойгиркунии соҳаҳои саноат дар сиёсати пешгирифтаи иқтисодии вилояти Сүфд айни ҳол ба ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба чунин баҳшҳои иқтисоди миллии кишвар нигаронида шудааст, ки рушди босамари он баланд бардоштани иқтисоди вилоят барои раҳӣ аз бӯҳрони кунунӣ мусоидат мекунад. Инҳо саноати ҳӯрокворӣ, саноати сабук (молҳои истеъмолӣ), соҳаи хизматрасонӣ, истеҳсоли доруворӣ ва ғайра мебошанд.

Саноатии мамлакат зиёда аз 90 соҳа ва намудҳои соҳаҳои гуногуни саноатро дар бар мегирад, ки дар таркиби соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Сүфд нақши бузурги истеҳсолӣ дорад. Бисёр корхонаҳои истеҳсолии саноатӣ мақоми ҷамъияти хусусӣ ё саҳҳомӣ доранд, ки аксарияти он корхонаҳо бо ҷалби сармояи хориҷӣ кор мекунанд.

Дар соли 2022 сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 245157,9 ҳазор сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 (бо нарҳҳои қиёсӣ) 114,0 % ташкил медиҳад.

Дар соли 2020 аз ҷониби иншоотҳои истеҳсолӣ ба маблағи умумии 172540,8 ҳазор сомонӣ сармоягузорӣ мавриди истифода қарор гирифт, ки ин ба ҳисоби фоизӣ афзоиши ҳаҷми умумии сармоягузориро дар вилояти Сүфд 70,4 % нишон дод.

Дар соли 2022 дар вилояти Сүфд ба маблағи умумии 72617,1 ҳазор сомонӣ иншооти иҷтимоӣ-фарҳангӣ соҳта шуда, 29,6 % ҳаҷми умумии сармоягузориҳои асосиро ташкил медиҳад.

#### Чадвали 1.

#### Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рўйи намудҳои асосии фаъолияти иқтисодии соҳаҳои саноат (бо сомонӣ)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ҳамагӣ саноат</b>	<b>2506840,7</b>	<b>4050016,8</b>	<b>3969400,0</b>	<b>13053532,8</b>	<b>15573220,1</b>	<b>21064787,8</b>	<b>24326,3</b>
Саноати истиҳроҷи маъдан. аз он ҷумла: Истиҳроҷи маводҳои энергетикӣ	172464,9	247776,8	243900,0	3686351,2	2859139,2	6500978,5	7183,3
Истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ	25,9	20,8	57,0	81,0	36,5	41,7	32,8
Истеҳсоли тақсимоти неруи барқ, газ ва об	49,8	33,8	84,0	101,7	1125,3	1272,6	1534,4
Истеҳсоли металургӣ ва истеҳсоли маснуоти тайёри филизӣ	1203,6	1565,0	1971,0	3005,8	4371,9	5204,8	5068,9
Мошинасозӣ	1606,7	26230,0	325203,0	16012,9	18465,6	3642,5	35785,7
Истеҳсоли кимиёвӣ	78350,5	80056,3	88500,0	81053,7	36492,3	417020	135000,
Истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ	54786,0	61035,9	86100,0	53984,6	52122,2	72069,0	273021,5
Истиҳроҷи маводҳои гайриенергетикӣ	23343758	3802240,0	3725500,0	318880,0	342258,8	380302,3	673801,2
Саноати коркард	4342322,2	5678305,2	6685700,0	3367471,2	2516880,4	6120676,2	156082,
Истеҳсоли нассочӣ ва дузандагӣ	635136,7	863702,8	992100,0	3055696,3	4902864,3	5239825,1	140932,6
Истеҳсоли ҷарм, маснуот аз ҷарм ва истеҳсоли пойафзол	18228,8	21380,6	21400,0	929289,9	996727,1	1404458,0	651243,1
Коркарди чубу тахта ва истеҳсоли маснуот аз чуб	50541,0	57552,0	63200,0	23947,7	32052,5	59804,5	71235,3
Истеҳсоли селулозаю қофаз, фаъолияти табъу нашр	7338,2	8733,1	17000,0	71601,8	65123,6	56153,4	360232,6

Истехсоли маҳсулоти хурока, аз чумла нушохиҳо ва тамоку	1833411,1	2419722,4	2619200,0	8350510,9	11588781,1	13291150,1	7497155,5
Истехсоли ҳаргуна маҳсулоти ғайрифилизии маъданӣ	434825,4	546126,2	725600,0	136446,9	148015,6	186010,2	866652,1
Ҳаргуна соҳаҳои саноат	7206,3	7539,8	12200,0	16928,2	18599,4	36475,9	115352,3

**Манбаъ:** таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи вилояти Суғд. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. –Хӯҷанд, 2023. – С. 261 – 262. Омори солонаи вилояти Суғд. Хӯҷанд, 2023 С 183

Дар шароити таҳқими ислоҳот дар иқтисоди кишвар, рушди муносибатҳои бозорӣ таҳлили амиқи иқтисоди вилояти Суғд ва воҳидҳои соҳтории он зарур аст[5, с. 120]. Вилояти Суғд омилҳои муҳими ба худ хоси истехсолотро дар рушди иқтисодии кишвар дорад, ки аз дигар минтақаҳои мамлакат фарқ мекунад.

Ин азҳудкунии корхонаҳои нави бузурги саноатӣ, заҳираҳои меҳнатӣ, замин, қувваҳои истехсолкунанда ва ғайра боиси таҳияи модели ҷойгиркунии соҳаҳои саноати вилоят ба шумор меравад, ташаккул ва ҷорӣ карда мешавад. Дар иқтисодиёти вилоят механизмҳои бозориро ба вучуд оварда, ташаккул ва ҷорӣ карда мешаванд. Ғайр аз ин, аз навсозии корхонаҳои амалкунандаи саноатие, ки аз давраи Шӯравӣ бοқӣ мондаанд, дар асоси стандартҳои мусоири ҷаҳонӣ вобаста ба талаботҳои модели ҷойгиркунии соҳаҳои саноат навсозӣ мегарданд.

Аз рӯйи заҳираҳои меҳнатии дар соҳаҳои саноати вилояти Суғд дар байни дигар минтақаҳои Тоҷикистон низ мавқеи пешсафро ишғол мекунанд. Илова бар ин, дар вилоят марбут ба таҳияи модели ҷойгиркунии соҳаҳои саноатӣ, шабакаҳои нақлиётӣ, инфрасоҳтори соҳавӣ инкишоф ёфта, ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ қайд карда шуда, бо дигар минтақаҳои Тоҷикистон робитаҳо низ вучуд доранд.

Аксарият аҳолии вилоят дар деҳот зиндагӣ карда, аз ҷиҳати афзоиши табиии аҳолӣ, аҳолии деҳот аз аҳолии шаҳр пешсаф мебошад. Ҳамин тарик, барои рушди тамоми соҳаҳои истехсолоти ҳочагии ҳалқи вилоят зарур аст, ки як қисми аҳолии вилоят аз кишоварзӣ ба соҳаҳои саноатии истехсолот равона карда шавад, инчунин муҳоҷирони эҳтимолӣ, ки меҳоҳанд вилоятро дар асоси набудани ҷойи кори доимӣ тарқ кунанд, бо ҷойи кор таъмин карда шавад, ки ба кам шудани сатҳ ва шумораи бекорӣ, инчунин баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии аҳолии вилоят ёрӣ мерасонад.

## Чадвали 2

### Суръати афзоиши ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ (бо хисоби фонз, нисбат ба соли гузашта)

	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Саноати	134,5	117,6	1,6	130,7	111,2	99,8	72,4	149,2	111.2
Истиҳроҷи маводҳои энергетикӣ	114,4	112,6	115,7	147,2	115,3	99,4	98,9	103,3	124.9
Истехсоли маҳсулоти нафтӣ	80,1	53,1	110,5	8,1	2,8	147,5	45,0	114,3	78.6
Истехсоли тақсимоти неруи барқ	91,9	107,5	96,3	125,4	95,1	106,2	109,3	113,1	126.0
Истехсоли металургӣ ва истехсоли маснӯоти тайёри филизӣ	99,8	136,0	124,3	121,2	120,2	1,5	110,6	104,7	97.4
Мошинасозӣ	139,3	135,3	74,1	1,6 р	144,6	1,7	109,9	94,3	100.4

Истехсоли кимиёвий	-	139,2	112,3	105,6	110,6	59,9	96,6	138,7	146.2
Истехсоли маснуготи резинӣ ва пластмассӣ	1,6 р	116,4	94,0	109,2	134,3	1,7	109,6	125,7	147.3
Истихрочи маводҳои гайриэнергетикӣ	135,5	118,2	1,7	129,1	111,6	99,7	69,9	157.8	110.4
Саноати коркард	122,3	120,3	123,6	129,9	115,5	126,5	127,1	109,5	121.4
Истехсоли насосҷӣ ва	133,7	90,9	113,4	115,9	101,4	111,5	107,3	141,3	106.9
Истехсоли чарм, маснугот аз чарм ва истехсоли	6,1	139,3	104,0	117,5	100,5	121,9	169,0	172 .3	108.7
Коркарди чубу тахта ва истехсоли	96,5	91,8	106,4	128,5	10,0	120,9	91,0	92,7	133.9
Истехсоли селулозаю қоғаз, фаъолияти	102,0	80,1	86,9	119,0	1,9	129,2	87,6	70,1	140.3
Истехсоли маҳсулоти хурока, чумла	112,9	120,6	118,1	131,9	97,0	115,9	142.3	128.2	08.7
Истехсоли ҳаргуна маҳсулоти гайрифилизии маъданӣ	134,8	113,5	3,6	1,5	1,8	115,0	97,7	103,0	96.6
Ҳаргуна соҳаҳои саноат	111,5	1,5	97,7	107,7	1,5	1,9	122,7	94,7	95.6

**Манбаъ:** таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои омори солонаи вилояти Суғд. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. –Хӯҷанд, 2022. – С. 263 – 264. Омори солонаи вилояти Суғд Хӯҷанд, 2023 С.184


Дар асоси таҳияи модели ҷойиркуни соҳаҳои саноат ба бунёди корхонаҳои муосири саноатӣ, ки дар вилояти Суғд маҳсулоти тайёр истехсол мекунанд инҳоянд: кор карда баромадани тадбирҳо дар масъали марбут ба аҳолӣ расондани хизматҳои гуногун дар самти истехсоли маҳсулот; ҳавасманд ва дастирии хочагиҳои дехқоние, ки ба парвариш ва ҷамъоварии маҳсулоти хочагии қишлоқ машғуланд.

Ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаҳои саноати вилояти Суғд барои таъсиси корхонаҳои нави саноатии соҳибкории миёна ва хурд, ки ба иваз намудани технологияҳои кухна, муҷаҳҳаз намудани корхонаҳо бо таҷҳизоти нав ва истехсоли маҳсулоти тайёри муосири ракобатпазир нигаронида шудаанд, як нуктаи муҳим мебошад. Сабаби асосии рушди соҳибкории хурду миёна зуд мутобиқ шудани он ба шароити тағиyrёбанда ва талаботи бозор аст.

Ҳамин тарик, соли 2022 дар вилояти Суғд ба маблағи умумии 79,6 млн доллар сармояи хориҷӣ ҷалб карда шуд, ки нисбат ба дигар миантакаҳои Тоҷикистон ҳаҷми сармоягузорӣ ба маротиб камтар буд. Аммо рушди босуръати ин минтақа дар асоси захираҳои зиёди ашёи хоми вилоят бештар алоқаманд аст. (диаграммаи 1)

Диаграмма 1

**Ҷалби сармояи хориҷии вилояти Суғд дар мувофиқа бо дигар минтақаҳои мамлакат (соли 2022).**



**Манбаъ:** таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои омори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2022. – С. 263 – 264.

Сармоязориҳои хориҷӣ, ки ба рушди иқтисоди вилоят ва корхонаҳои алоҳидаи он нигаронида шудаанд, бештар натиҷа дода ва ҷараёни асосии сармоязорӣ ба рушди корхонаҳои коркарди ашёи хоми маъданӣ, инчунин рушди корхонаҳои коркарди маҳсулоти қишоварзии вилоят равона карда мешавад.

Корхонаҳои саноатӣ дар тараққиёти иқтисодиёти вилоят ва умуман Тоҷикистон саҳми асосӣ доранд. Пас аз ба даст овардани истиклолияти давлатӣ саноати мамлакат аз ҷиҳати иқтисодӣ ва соҳтори соҳаҳои саноат бо дигаргуниҳои куллӣ рӯбарӯ гардид.

Чунон ки қайд карда шуд, соҳаи пешбарандай истеҳсолоти ҳочагии ҳалқи вилояти Суғд саноат мебошад ва дурнамои онро бе мавҷуд будани соҳаҳои саноати тасавур кардан ғайриимкон аст. Қобилияти мудофиавии мамлакат ва инкишофи раванди техникӣ дар ҳар як соҳаи ҳочагии ҳалқ ба дараҷаи тараққиёти саноат вобаста аст. Саноати вилояти Суғд базаи тавонии сарватҳои табииӣ маъданҳои металлӣ, сабзавот, ғалла, мева, чубу тахта, пахта ва ғайра, захираҳои калони энергетикӣ ва захираҳои калони меҳнатӣ мебошад.

Дар дурнамои соҳаи металургияи сиёҳи вилояти Суғд мо метавонем дар асоси мавҷуд будани куҳҳои сермаъдани Қарамазори ноҳияи Ашт баҳусус, кони маъданни оҳани Ҷоқадамбулӯкро пурра ба истеҳсолот равона карда, ташкили ҳудудии истеҳсолӣ баҳусус соҳаҳои саноати вазнинро ба роҳ монем[1, с. 145]. Инчунин дар заминаи истеҳсоли якчанд метал дар асоси саноати минтақавии дигар соҳаҳои саноати вилоятро рушд дода, сатҳи некуаҳволии аҳолии доимии вилоятро Суғд баланд бардорем.

Шумораи корхонаҳои металургияи сиёҳ дар ҳудуди вилояти Суғд низ хеле кам ба назар мерасад. Танҳо корхонаҳои калони вилоят сехҳои металгудозӣ, рехтагарӣ ва металлкоркуниро бо истеҳсоли минбаъдаи маҳсулоти саноати вазнин дар ҳудуди ноҳияҳои Айнӣ, Ашт, Конибодом ва Исфара мавҷуд мебошанд. Дар ҶДММ «Хӯчандторгмаш», ЧСК «Бодом» дар шаҳри Конибодом (велосипед, аробачаҳо, молҳои истеъмолӣ, қисмҳои эҳтиётии автомашинаҳои ГАЗ) ва дар Муассисаи давлатии «Тоҷикредмет» дар шаҳри Бӯстон (истеҳсол ва коркарди металҳои қиматбаҳо) сехҳои истеҳсоли маснуоти металлӣ инчунин дигар концентратҳо фаъолият доранд.

Металургияи ранга, ки дар шароити имрӯза дар ҳоли рушдёбӣ қарор дорад. Илова бар ин дар асоси захираҳои мавҷудаи ашёи хоми маҳаллӣ, инчунин аз ҳисоби ашёи хоми аз хориҷа овардашуда, инкишоф ёфта истодааст. Дар вилояти Суғд якчанд корхонаи ин соҳаи саноат мавҷуд аст.

Дар замони мусоидати металургияи ранга заминаи коркарди ашёи хоми ватанӣ ва воридотӣ ба ҳисоб рафта, дар солҳои 30 – юми асри гузашта дар ҷумҳурӣ ба вучуд омадааст ва аз якчанд корхонаҳои металургияи ранга иборат аст[2, с. 68-80]. Аксари онҳо ба фаъолияти ҳуд дар ҳайати дигар корхонаҳо фаъолият мекарданд. Масалан, дар корхонаи коркарди маъданни сурб – руҳи «Олтин – топкан» маҳсулоти ниҳоӣ концентрати сурб – руҳ мебошад, ки баъдан барои коркарди минбаъда ба Қазоқистон, Федератсияи Россия ва Узбекистон фиристода мешуданд.

Марказхой асосии металлургияи рангаи вилояти Сүфд дар шаҳрҳо воқеъ гардидаанд. Яъне, дар ҳудуди шаҳри Исфара ва ноҳияи Ашт Адрасмон (Олтин – топкан) ва ғайра ҷойгир шудаанд.

Соҳаҳои саноати вилояти Сүфд дар соли 2023 истиҳроҷи ангиштсанг дар ҳудуди шаҳри Панҷакент ва ноҳияҳои маъмурӣ Айниву Кӯҳистони Маҷтоҳ бартарият дорад, ки корҳонаҳо ба тариқи зайл тасниф мешаванд: ҶДММ «Дион Ангишти Тоҷикистон» дар шаҳри Панҷакент, ҶДММ «Қудрат 2010» (н. Кӯҳистони Маҷтоҳ), КФ Шахта «Фон – Яғноб» (н. Айнӣ), ҶДММ «Талко ресурс» (н. Айнӣ), ки инҳо аҳамияти бузурги саноатии ҷумҳуриявиву байнамиллалӣ доранд ва аз рӯйи таҳияи модели ҷойгиркунии саноат боис мебошад.

Инчунин истиҳроҷ ва коркарди ангишти сиёҳтоб дар шаҳрҳои Исфара ва Панҷакент бештар афзалият дорад, ки ин қонҳо ҶСК «Ангишт» ва ВМ ҶДММ «Сиёвуш - Ф» буда, нисбат ба қонҳои ангигти Фон-Яғноб пастсифат мебошад.

Дар ҳоли ҳозир 90 дарсади эҳтиёҷоти Тоҷикистон ба ангишт аз ҳисоби заҳираҳои доҳилӣ ба даст меояд. Истиҳроҷи нефт бошад, танҳо дар шаҳри Исфара фаъолият дошта, корҳонаи мазкур бо номи ҶДММ «Петролиум Сүфд» муаррифӣ шудааст. Истиҳроҷи гази табии дар заминай мавҷуд будани истиҳроҷ ва коркарди нефт низ дар ҳамин корҳонаи мазкур яъне ҶДММ «Петролиум Сүфд» фаъолият мекунад.

Аз рӯйи модели ҷойгиркунии соҳаҳои саноат дар шароити нави иқтисодӣ мо дар оянда метавонем дар ҳудуди ноҳияҳои Айнӣ, Ашт ва шаҳрҳои Конибодом, Исфара ва Ҳучанд соҳаҳои саноати мошинасозиро рушд дидем.

Дар шароити имрӯзai иқтисоди саноати химиявии вилояти Сүфд ҶСК «Тамоҳуш» ва ҶСК «Корҳонаи кимиёӣ», ки дар ҳудуди шаҳри Исфара ҷойгир шудааст, истеҳсоли маҳсулотҳои саноати химия шабоҳат аз он дорад, ки дар ин ҳадаф бояд ташкили бузургтарин корҳонаҳои саноати ҳарбӣ бояд вусъат ёбад. Зоро чомеаи имруза ба ин соҳа талаботи хело зиёд дорад.

Барои коҳиш додани норасоии заҳираҳои гидроэнергетикӣ лоиҳаи истифодаи маҷмӯй оби дарёи Зарафшонро заҳира карда, қисматҳои миёнаоб ва поёноби водии Зарафшонро бо об таъмин намудан лозим аст. Дар ҳоли бартараф кардани ин мушкилот боиси рушдёбии соҳаҳои ҳоҷагии қишлоқи минтақа башумор рафта, рушди саноати ҳӯрокворӣ ва сабук низ дар назар аст.

Аmmo вазифаи асосӣ дар силсиланерӯгоҳҳои дарёи Зарафшон зуд соҳтани неругоҳҳои барқии обӣ мебошад, ки ин на танҳо вилояти Сүфдро ба истиқлолияти комили энергетики таъмин мекунад, балки имкон медиҳад, ки як қатор лоиҳаҳои дигари иқтисодиро дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қишварҳои ҳамсоя ба амал барорад.

### Чадвали 3.

#### Дурнамои НБО – и ҳурд ва нишондиҳандаҳои онҳо дар водии Зарафшон

№	Номи дарё	Ҳачми зарф $\text{км}^3$	Аз чумла иқтидор, МВт	Натиҷаи имконпазари қувваи барқ, млрд кВт /с
<b>Дарёи Маҷтоҳ</b>				
1	Маҷтоҳ	1,0	90	0,55
2	Риомуд	0,55	75	0,46
3	Оббурдон	0,72	120	0,35
4	Дарғ	0,05	130	0,75
5	Сангистон	0,05	140	0,9
<b>Дарёи Фон</b>				
	Фондарё	3,2	300	1,8
<b>Дарёи Зарафшон</b>				
7	Айни	0,05	160	0,95
8	Зарафшон	0,05	150	0,25
9	Ёвон	0,05	140	0,4
10	Дупула	2,6	200	1,0
11	Панҷакент – 1	-	50	0,27
12	Панҷакент – 2	-	45	0,25
13	Панҷакент – 3	-	65	0,38

## Расми 1 - Ҷойгиршавии неругоҳҳои барқии обии дарёи Зарафшон дар вилояти



Суғд.

**Манбаъ:** таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соҳаи энергетика: вазъияти ҳозира ва дурнамои он. – Душанбе, 2011 с. – С. 15.

Дурнамои саноати гидроэнергетика дар дарёи Зарафшон соҳтани неругоҳҳои барқии обии Оббурдон, Дарф, Сангистон, Айнӣ, Фондарӯ, Ёвон, Дупула, Панҷакент – 1, Панҷакент – 2 ва Панҷакент – 3 бояд соҳта шаванд.

Саноати сабук ва ҳӯроквории вилоят қарib 33 % ҳаҷми умумии тамоми маҳсулоти саноати Тоҷикистонро истеҳсол мекунад.

Дар байни соҳаҳои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ аҳамияти қалон доранд.

Маблағгузориҳои хориҷӣ инчунин ба тараққиёти саноати сабук барои ташкили корхонаҳои нав ва аз нав соҳтани корхонаҳои мавҷуда, вале қӯҳнашуда ҷалб карда мешаванд [4, с. 90-98].

Истеҳсоли саноати сабуки вилоят гуогунсоҳа буда, ба он қарib 150 корхона — барои тоза кардани пахтаи хом, абрешим, дӯзандагӣ, инчунин боғандагӣ, истеҳсоли қолин, пояфзол ва бисёр корхонаҳои истеҳсолкунандай навъҳои гуногуни маҳсулот доҳил мешавад. Саноати сабук бо ҳочагии қишлоқи вилоят алоқаи зич дошта, дар заминаи нахи пахта, пилла, ва дигар маҳсулотро ҳамчун ашёи хом истифода мебарад.

Корхонаҳои саноати сабуки вилоят ҳамасола 13 ҳазор тонна нахи пахтаро коркард мекунанд, ки ҳудуди 37 дарсади пахтаи хоми Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад.

Дар вилояти Суғд қарib 20 корхонаи пахтатозакунӣ амал мекунад. Самаранокии саноати коркарди пахта бевосита ба ҷамъоварии солонаи пахта ва қобилияти коркарди он вобаста аст. Вале бояд гуфт, ки дар солҳои Ҳокимияти Шуравӣ қарib тамоми пахтаи дар ҷумҳурий ҷамъоварӣ карда шуда, ҳамчун ашёи хом ба дигар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ барои ба даст овардани маҳсулоти ниҳоӣ фиристода мешуд. Ҳоло саноати коркарди пахта сол то сол тараққӣ мекунад. Шумораи корхонаҳо на танҳо барои коркарди ибтидоии пахта, балки барои минбаъд кор карда баромадани он ба нахи пахта, риштаҳои пахтагин, матоъҳои пахтагин ва дигар маҳсулоти ба мамлакат эҳтиёҷдошта низ меафзояд. Дар корхонаҳои коркарди пахта 14,3 фоизи аҳолии дар саноати сабук фаъолият рост меояд. Корхонаҳои асосии истеҳсолкунандай матоъҳои пахтагин дар шаҳрҳои Конибодом ва Ҳучанд воқеъ гардидаанд.

Дар шаҳри Ҳучанд корхонаҳои муштараки Тоҷикистону Корея ва Тоҷикистону Италия низ фаъолият доранд, ки аз матоъҳои пахтагини маҳаллӣ шим ва дигар намуди либосҳо дар корхонаҳои саноати дӯзандагии вилоят талаботи аҳолии шаҳр ва ноҳияҳои минтақаро таъмин мекунанд. Сол то сол маҳсулнокии ин соҳаи саноат дар ҳудуди вилояти Суғд меафзояд.

Соҳаи кирмакпарварии ҳамчун ашёи хоми саноати сабук аз соли 1928 дар ҳудуди вилоят оғоз гардидаст, ки дар шаҳри Ҳучанд аввалин корхонаи коркарди пилла ва истеҳсоли ришта ва матоъҳои абрешимӣ ба роҳ монда шудааст. Соли 1932 корхона «Заводи кирмакпарварии Ҳучанд» ном дошт ва дар он вақт корхона аз ду фабрика иборат буд. Дар

соли 2022 бошад корхона аллакай дорои панҷ фабрикаи истеҳсолӣ мебошад, ки ҳаҷми он 36 фоизи тамоми абрешими Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад.

Дар вилоят аз соли 1970 корхонаҳои истеҳсоли матоъҳои трикотажӣ ба фаъолият шурӯъ кардаанд, ки ҳоло дар ҳудуди вилоят 5 корхонаи истеҳсолӣ мавҷуд буда, масолеҳи тайёри матои маҳсулоти трикотажӣ дӯхта мешавад. Инчунин қалонтаринаш корхонаи боғандагии шаҳри Истаравшан ба дӯзандагии либосҳо маҳсусгардонидашудааст. Маҳсулоти трикотажӣ аз рӯйи вазни қиёсӣ 33 фоизи тамоми истеҳсоли соҳаҳои саноати сабуки вилоятро ташкил медиҳад. Маҳсулоти асосии саноат либоси бачагона, ҷӯроб ва ғайраҳо мебошанд.

Ашёи хоми саноати сабук низ ба ғайр аз пахтакорӣ, ки бартарият доранд яъне боғдорӣ, токпарварӣ ва кирмакпарварӣ маҳсусан рушд кардаанд. Инфрасоҳтори мусоиди вилоят соҳиби системаи рушдёфтai нақлиёт низ ба ҳисоб меравад. Нақлиёти роҳи оҳан, автомобилий ва ҳавоӣ системаи нақлиёти вилояти Суғд ташкил медиҳанд. Вилояти Суғд аз рӯи масофаи умумии ҳамаи намудҳои роҳҳои нақлиёт, аз ҷумла роҳҳои автомабилии мумфаршкардашуда дар мамлакат ҷои аввалро ишғол менамояд. Дар ҳудуди вилоят нақбҳои Истиқлол ва Шаҳристон ба истифода дода шудаанд, ки яке аз шароитҳои мусоиди географӣ дар тадбиқи рушди соҳаҳои саноати вилояти Суғд замина гузоштааст. Инчунин роҳҳои магистралӣ ва ё байнамиллалии мамлекат ва ё ҳориҷи низ бо ҳамин нақбҳо мепайванданд.

Яке аз соҳаҳои асосии саноат саноати ҳӯрокворӣ буда, аҳолии вилоят ва умуман малакатро бо маҳсулоти гуногуни ҳӯрокворӣ — гӯшт, маҳсулоти гӯштӣ, шир, орд, маҳсулоти қаннодӣ ва нонпазӣ, равғани растаний ва ҷорво, консервҳои меваю сабзавот, навъҳои гуногуни шароб, маҳсулоти тамоку, воситаҳои шустушӯй ва ғайраро дар бар мегирад.

Корхонаҳои саноати ҳӯроквории вилояти Суғд дар маҳалҳое, ки ашёи хоми зарурӣ доранд, кидар шаҳрҳои қалон ташкил карда шудаанд. Дар вилоят чунин корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, ба монанди заводи шарбати меваю сабзавоти шаҳри Конибодом, ки сабзавоту меваи маҳаллиро кор карда мебароянд; заводҳои майкашӣ дар Панҷакент; заводҳои шарбати меваю сабзавот дар Ҳучанд, Исфара ва Ҷеваштиҷ далели ин гуфтаҳост. Саноати ҳӯрокворӣ дар вилоят нисбат ба дигар ноҳияҳои мамлакат ҳеле тараққӣ карда бошад ҳам, вале дар баробари ин, ҳар як корхона маҳсулоти маҳсусгардонидани ҳудро дорад.

Дар вилояти Суғд төъдоди соҳибкории миёна ва ҳурд афзоиш ёфта, дар натиҷа сатҳи зиндагии мардум ба маротиб беҳтар мегардад. Мушкилотҳои бо кор таъмин намудани аҳолӣ низ бартараф шуда истодаанд. Бояд гуфт, ки даромади корхонаҳои ҳурд аз фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда низ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд меафзояд, масалан, дар соли 2023 ин нишондод нисбат ба соли 2021 ду баробар афзудааст, ҳарчанд дар ин соҳа рақобати назаррас дар тичорати ҳурд вучуд дорад.

Асоси тараққиётӣ соҳаҳои ҳочагии қишлоқ, афзоиши рақобатнокии он ба маҳсулот базаи моддию техникии саноат мебошад[6, с. 85-101]. Аз ин рӯ, дар шароити рақобати шадид барои бозорҳои маҳсулоти соҳаи консерваи меваю сабзавот зарур аст, ки технологияи коркарди ин маҳсулот дар асоси такмили технологияи ҷамъоварии ин маҳсулот, яъне таъмини ягонагии давраҳо таҳия карда шавад. “ҳосил → коркард → фурӯш”. Масалан, агар маҳсулоти ҳочагии қишлоқ истеҳсол карда шавад. Вале роҳҳои ба истеъмолкунандагон супурдани он кор карда нашаванд, номутаносибие, ки дар ин маврид ба амал омадааст, боиси суст шудани фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва бад шудани вазъи иқтисодии онҳо мегардад.

Аз ин рӯ, барои беҳтар тараққӣ додани ашёи хоми ҳочагии қишлоқ, кам қардани талафот ва истеҳсоли маҳсулотҳои гуногунро мунтазам васеъ намуда, таҷхизоти техникии онҳоро мустаҳкам кардан зарур аст.

Инчунин дар истеҳсоли маҳсулот ва аз дастовардҳои муосири илму техника бо технологияҳои инноватсионӣ истифода бурдан зарур аст. Ин навъи революционии прогресси илмию техникиро аксарияти мамлакатҳое, ки консерваҳои меваю сабзавот истеҳсол мекунанд, барои истеҳсоли маҳсулоте, ки ба рақобати шадиди саноат тоб оварда метавонанд. Илова бар ин барои васеъ намудани бозорҳои фурӯш, ки аз ҳисоби маблағузорӣ ва мунтазам нав қардани иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳо таъмин карда мешаванд, васеъ истифода мебаранд.

Фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ дар вилояти Суғд: молҳои асосии содиротии вилоят пахта ва маҳсулоти пахтагӣ, тилло дар марҳилаҳои гуногуни коркарди он, маҳсулоти

кишоварзӣ, маҳсулоти нассочӣ, тамоку, майҳои хуштамъ мебошанд. Дар ин асос молҳои содироти бошад сол аз сол бештар шуда, намуди маҳсулотҳо низ бештар шудаанд.

Молҳои асосии ба вилояти воридшаванда инҳоянд: маҳсулоти металлӣ, қаннодӣ, қанд, орд, нуриҳои минералӣ, маҳсулоти нафтӣ, гандум ва ғайра.

Айни замон вилояти Суғд ҳамчун як минтақаи дорои иқтисоди мӯътадил таваҷҷуҳи бисёре аз ширкату фирмаҳои хориҷӣ ва соҳибкорони хусусии хориҷиро ба ҳуд ҷалб кардааст. Ҳамин тариқ, ҳоло фаъолияти воридоту содироти маҳсулоти минтақа бо 11 кишвари ИДМ, бо 15 кишвари Аврупо, 16 кишвари Осиё, 3 кишвари Балтика, ИМА ва 6 кишвари қитъаҳои дигар робитаи иқтисодӣ ба роҳ мондааст. Сармоягузории хориҷӣ метавонад он баҳшҳои иқтисоди минтақаро фаъол созад, ки дар вазъи буҳронӣ қарор доранд ва мардумро бо молҳои зарурӣ таъмин кунанд. Ин истехсоли маҳсулоти озуқаворӣ, молҳои сермасраф ва хизматрасонӣ, доруворӣ ва дигар маҳсулоти ҳаётан муҳим мебошад.

Афзалияти сармоягузории хориҷӣ инҳоянд:

- баҳрабардори ва муҷаҳазгардони корхонаҳое, ки ба коркард, нигоҳдошт ва қашонидани маҳсулоти кишоварзи алоқаманданд;
- соҳаҳои саноати сӯзишворию энергетикӣ, ки бо соҳтмони иншоотҳои гидроэнергетики ва гармидаҳӣ, зеристгоҳҳои хурди барқии обӣ ва истехсоли нафт, газ, металлҳои нодир ва ғайра алоқаманданд;
- бунёди инфрасоҳтори мусир, аз ҷумла нақлиёт, телекоммуникатсия, таҷхизоти техникӣ, анборҳо, инфрасоҳтори соҳибкорӣ ва хизматрасонӣ.

Дар шароити нави иқтисодӣ бо таҳияи моделҳои чойгиркунии соҳаҳои саноати то имрӯз дар вилояти Суғд 22 созмони байнамилалӣ ва беш аз 400 созмони ғайридавлатӣ фаъолият доранд.

Дар оянда ҷорабинҳои муштарак бо сармоягузорони хориҷӣ дар самтҳои ояндадор татбиқи як қатор лоихаҳо дар назар аст, аз қабили: ҷустуҷӯ ва азҳудкуни конҳои маъданҳои фоиданок ва коркарди минбаъдаи маъданҳои онҳо бо усули мусир, усулҳо дар асоси интегралӣ; тавсеаи фаъолият оид ба истиҳроҷ ва коркарди маъданҳо аз конҳои гуногуни вилояти Суғд; азҳудкуни конҳои ангишт; барпо намудани корхонаҳои нави коркарди концентратҳои маъдан бо ҳосил намудани металлҳои камёфт ва нодир аз он қабил аст.

Барои расидан ба истехсолоти самаранок ва натиҷаҳои баланди молиявӣ корхонаҳоро лозим аст, ки фаъолияти инноватсионии ҳудро бештар ба дарёфт ва коркарду идоракунии сармояҳои имконпазир, ки рақобаттобоварии соҳибкоронро таъмин карда метавонанд, равона гардонанд, чунки гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар ҷумҳурии мо таъмини сифати баланди маҳсулоти истехсолшавандаро, ки ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯст, тақозо менамояд. Расидан ба ин мақсад танҳо тавассути инноватсия амалӣ гардонида мешавад. Маҳз аз ҳамин сабаб, дар доираи фаъолияти субъектҳои соҳибкории ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ, маҳсусан саноат фаъолияти инноватсиониро ҳамчун объекти тадқиқот қарор додан, шарти муҳим ва зарурӣ маҳсуб мешавад.

Бисёр дастовардҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат, ки насиби ҳалқамон гардид, бо инкишифи иқтисодиёти инноватсионии мамлакат ва рушди бахши хусусӣ алоқаманд аст. Бунёдсозӣ ва оғози фаъолияти корхонаҳои бузурги саноатӣ дар шаҳрҳои Ҳучанд, Бӯстон, Истаравшан, Панҷакент, Спитамен, Айнӣ, Конибодом, Исфара ва шаҳру ноҳияҳои дигари вилояти Суғд яке аз ҳолтаҳои воқеии рушдёбӣ арзёбӣ мешавад. Идомаи пурсамари ин раванд, истифодаи захираю имкониятҳои васеи табиию иқлими, таҷдиди воситаҳои истехсолӣ ва воридоти технологияҳои насли навин имконият медиҳад, ки стратегияи миёнамуҳлат ва дарозмуддати рушд таъмин гардида, Тоҷикистон ба кишвари пешрафти саноатию аграрӣ табдил ёбад. Имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурий масъалаи воридотивазқунӣ ва истехсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда, масоили бебаҳс буда, амалигардонии самара баҳши ин сиёsat ба қонеъ гаронидани талаботи дохилӣ ба маҳсулоти ватанӣ ба ҷои маҳсулоти воридотӣ ва дар дурнамо ба таъмини баромадан ба бозорҳои беруна мусоидат мекунад.

### *Адабиёт*

1. Гуфронов, Д.Н. Геоэкономические особенности размещения производительных сил в условиях переходной экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан). [Текст]: Гуфронов Додохон. – Душанбе, 2017. – 145с.
2. Джураева, Д. М. Современное состояние устойчивого развития промышленных предприятий Согдийской области / Д. М. Джураева // Вестник науки. – 2020. – Т. 3, № 6(27). – С. 68-80.
3. Назаров, А. А. Инновационное развитие промышленности региона / А. А. Назаров // Экономика Таджикистана. – 2022. – № 3. – С. 165-172.
4. Насимова, М. А. Некоторые аспекты развития инновационных структур в предпринимательской деятельности региона / М. А. Насимова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2023. – Т. 96, № 3. – С. 90-98. – DOI 10.24412/2411-1945-2023-3-90-98
5. Пулатова, И. Р. Инфраструктурное составляющее развития территориальных форм организации промышленного производства Низомова, Т.Д. Реструктуризация промышленных предприятий Таджикистана в условиях переходной экономики: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Т.Д. Низомова. – Душанбе, 2007. – 120 с.
6. Тошходжаева, М. И. Моделирование основных параметров электроэнергетической системы с источником распределенной генерации при различных режимах / М. И. Тошходжаева // Интеллектуальная электротехника.

### **ТАХИЯИ МОДЕЛИ ЧОЙГИРКУНИИ СОҲАҲОИ САНОАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОНҲО ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД**

Дар мақола муаллиф оиди таҳияи модели чойгиркунии соҳаҳои саноат ва дурнамои рушди онҳо дар вилояти Суғд маълумот додааст. Соҳаӣ саноат дар иқтисодиёти ҳар як кишвар нақши муҳим дорад, зоро рушди соҳаӣ саноат дар таъмини иқтидори заҳиравии иқтисодиёт ва равандҳои такрористехнологии он, фароҳамсозии вазъи устувори иҷтимоӣ, ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нақши муҳим мебозад.

Инчунин маълумотҳоро оиди тарзи дуруст чойгиркунонии хоҷаги ҳалқ ба хусус соҳаҳои саноати вилояти Суғд маълумот овардааст, ки дар тарақиёти саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти бузурги иқтисодӣ дорад.

Барои расидан ба истехсолоти самаранок ва натиҷаҳои баланди молиявӣ корхонаҳоро лозим аст, ки фаъолияти инноватсионии худро бештар ба дарёфт ва коркарду идоракунии сармояҳои имконпазир, ки рақобаттобоварии соҳибкоронро таъмин карда метавонанд, равона гардонанд, чунки гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар ҷумҳурии мо таъмини сифати баланди маҳсулоти истехсолшавандаро, ки ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯст, тақозо менамояд.

**Калидвоҷсаҳо:** модел, соҳибкор, электрикӣ, саноат, электроэнергетика, техники, гидроэнергетика, дарғот, дервитатсионӣ, хӯрокворӣ, сабук молия.

### **РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

В статье автор предоставил информацию о разработке модели размещения производств и перспективах их развития в Согдийской области. Промышленность играет важную роль в экономике любой страны, поскольку развитие промышленности играет важную роль в обеспечении резервного потенциала экономики и процессов ее воспроизводства, создании стабильной социальной ситуации, а также повышении уровня благосостояния населения. - благополучие и качество жизни населения.

Он также предоставил информацию о правильном размещении народного хозяйства, особенно в промышленных отраслях Согдийской области, что имеет большое экономическое значение в промышленном развитии Республики Таджикистан.

Для достижения эффективного производства и высоких финансовых результатов предприятиям необходимо больше ориентировать свою инновационную деятельность на поиск, обработку и управление возможными капиталами, способными обеспечить конкурентоспособность предпринимателей, поскольку переход к рыночной экономике в

нашей республике обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции, отвечающее требованиям мирового рынка.

**Ключевые слова:** модель, предприниматель, электроэнергетика, промышленность, электроэнергетика, техническая, гидроэнергетика, нефть, дервизация, продовольствие, легкое финансирование.

## **DEVELOPMENT OF A MODEL FOR THE LOCATION OF PRODUCTION AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT IN THE SUGHD REGION**

In the article, the author provided information on the development of a model for the location of production and the prospects for their development in the Sughd region. Industry plays an important role in the economy of any country, since the development of industry plays an important role in ensuring the reserve potential of the economy and its reproduction processes, creating a stable social situation, and also increasing the level of well-being of the population. -well-being and quality of life of the population.

He also provided information on the correct placement of the national economy, especially in the industrial sectors of the Sughd region, which is of great economic importance in the industrial development of the Republic of Tajikistan.

To achieve efficient production and high financial results, enterprises need to focus their innovation activities more on the search, processing and management of possible capital that can ensure the competitiveness of entrepreneurs, since the transition to a market economy in our republic ensures high quality of products that meet the requirements of the world market.

**Keywords:** model, entrepreneur, electricity, industry, electric power, technical, hydropower, oil, derivation, food, light finance.

### **Дар бори муаллиф**

Хақбердиев Хакбердӣ Муродбердиевич  
Муалими калони кафедраи географияи  
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992)100 96 78 78  
E-mail: [hakberdiev8989@mail.ru](mailto:hakberdiev8989@mail.ru)

### **Об автора**

Хакбердиев Хакберди Муродбердиевич  
Старший преподаватель кафедры экономической  
и социальной географии географического  
факультета  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121  
Тел.: (+992) 100 96 78 78  
E-mail: [hakberdiev8989@mail.ru](mailto:hakberdiev8989@mail.ru)

### **About the author**

Haqberdiev Haqberdi Murodberdievich  
senior lecturer at the Department of Economic and  
Social Geography, Faculty of Geography,  
Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni  
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,  
Rudaki Ave., 121  
Ph.: (+992)100 96 78 78  
E-mail: [hakberdiev8989@mail.ru](mailto:hakberdiev8989@mail.ru)

Чураев Алишер  
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи  
географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
E-mail:

Джураев Алишер  
кандидат экономических наук, доцент кафедры  
экономической и социальной географии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни  
734003, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, г.  
Душанбе. Рудаки, 121  
E-mail:

Juraev Alisher  
candidate of economic sciences, associate professor  
of Department of Economic and Social Geography  
Tajik State Pedagogical University named after S.  
Aini  
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe highway,  
Dushanbe city. Rudaki, 121  
E-mail:

УДК 551.3; 551.4.042; 504.05 (551; 504)

## **ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТРУКТУРНО-НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ**

**Шоназаров Б. Б.**

*Таджикский государственный педагогический университет  
имени Садриддин Айни*

Оползни наносят огромный ущерб национальному хозяйству во многих странах и нередко служат причиной гибели людей. Если мы не хотим нанести непоправимый ущерб окружающей, в том числе геологической среде, при освоении новых территорий или при интенсификации использования уже освоенных территорий, необходимо предусматривать мероприятия по защите их от вредного воздействия оползней, которые уже протекают, а также от тех процессов, которые могут возникнуть под влиянием техногенного воздействия [8].

Как было отмечено ранее (п.2.3.) нарушение устойчивости склонов или откосов с развитием оползневых явлений в объектах исследований, может быть обусловлено воздействием соответствующих факторов и эти факторы следующие:

- ✓ процессы выветривания;
- ✓ атмосферные и подземные воды;
- ✓ хозяйственная деятельность человека (техногенные факторы);
- ✓ рельеф склона ( крутизна высота и форма);
- ✓ геологические условия;
- ✓ тектонические и сейсмические явления.

Если прогноз и последствия некоторых вышеперечисленных факторов в настоящее время, представляется делом, практически затруднительным, то последствия, возникающие в результате неправильной деятельности человека, всецело зависит от самого человека. Дело в том, что хозяйственная деятельность человека нередко приводит к дополнительному увлажнению склона – террасирование склона и посадка деревьев, полив деревьев, сбросы хозяйственных вод и т.д., распашка территории (более благоприятные условия для проникания в толщу атмосферных вод) и уничтожение на склоне естественной растительности, передвижение машин и механизмов для выполнения хозяйственных работ (вспашка, транспортировка урожая и т.д.)

Террасирование склонов и строительства автомобильных дорог на косогорной части рельефа нередко связывается с подсечкой склона (резки грунтов на большой глубине, нередко с вертикальным откосом – в лесовых грунтах с низкой природной влажностью) и тем самым уменьшению сил, сдерживающих склон от оползания.

Противооползневые мероприятия выбираются исходя из причин, вызвавших образование оползня и условий, способствующих развитию этого явления. Следовательно, не установив причин возникновения оползневых деформаций на рассматриваемом объекте, нельзя кардинально на них воздействовать. Противооползневые мероприятия должны предотвратить оползания склонов и откосов, а также ослабить действия сил, вызывающих смещений масс горных пород.

Эффективность противооползневых мероприятий достигается тогда, если изучены геологическое строение (структура) оползня и главным образом форма и условия залегания поверхностей скольжения, зон ослабления, положение водоносных горизонтов и зон, условия их питания, изменений влажностных режимов и режимов загружения склона или откоса и т.п.

Из всех мероприятий приводимых в специальной литературе и осуществляемых в практике борьбы с оползневыми явлениями, наиболее важными являются:

- регулирование поверхностного стока с целью уменьшения или исключения увлажнения горных пород на оползневом участке дождовыми и талыми водами, что почти во

всех оползневых районах является постоянно действующим фактором изменений физического состояния, прочности и других свойств горных пород. В комплекс работ по регулированию поверхностного стока входят: планировка поверхности оползня и прилегающей к нему территории; устройство системы поверхностных водоотводов и лесомелиоративные работы; [2].

- дренаж обводненных горных пород с целью перехвата и отвода подземных вод от оползневого участка или понижение их уровня и напоров в пределах оползня; [6]

- перераспределение масс горных пород с целью обеспечения устойчивости оползня путем срезки пород в активной части оползня или одновременной срезки в активной и отсыпки в пассивной (подошвенной) части оползня в виде банкета или контрбанкета. Такое перераспределение масс горных пород на оползневом участке изменяет крутизну склона, увеличивает эффективное давление по поверхности скольжения в нижней части оползня, т.е. повышает сопротивление сдвигу пород; [6]

- защита от подмыва и размыва берегов в районах развития эрозионных процессов; [6]

- закрепление масс горных пород подпорными и анкерными сооружениями, врезаемые в плотные слои горных пород ниже поверхности скольжения и служащие для придания устойчивости оползня на сдвиг и опрокидывание. Эти сооружения могут быть в виде подпорных стенок расположенных в подошвенной части оползня, свай из дерева, бетона или железобетона, металлических стержней или штанг, опущенные в скважины, расположенные в рядовым или шахматном порядке; [6]

- искусственное улучшение свойств горных пород, позволяющие повысить плотность горных пород, снизить их влажность и водопроницаемость, увеличить устойчивость и сопротивление сдвигу. Этого можно добиться цементацией, глинанизацией, электроосмотическим осушением и электрохимическим закреплением грунтов, которые широко освещены в специальной литературе; [6]

- лесомелиорации с целью регулирования поверхностного стока, уменьшению инфильтрации дождевых и талых вод посредством травяной или кустарниковой растительности.

- освоение крутых склонов (при необходимости), крутизной превышающей угол сдвига грунтов в водонасыщенном состоянии посредством посадки деревьев в лунки без нарушения природного рельефа;

- особоопасные оползневые массивы целесообразно уполаживать до линии естественного откоса в водонасыщенном состоянии. [6]

На основе литературного обзора, патентного поиска и натурных исследований по вопросу устойчивости склонов и откосов на оползне- опасных объектах, можно сделать следующие выводы:

При хозяйственном освоении склоновых земель, главное внимание следует уделять их инженерно-геологической оценке: выявления оползневых участков; их классификации по объему и глубине захвата перед оползневыми деформациями; формы нарушения устойчивости: предварительной оценке угрожаемости оползней для устойчивости местности и т.п. По результатам этих материалов должно составляться инженерно-геологическое районирование территории с целью хозяйственного освоения склоновых земель.

В зависимости от масштаба оползней (по объему, глубине захвата, угрожаемости и т.д.) следует проводить окончательную оценку степени устойчивости каждого оползня, причин и условий, способствующих его образованию, механизма и динамики его развития. После чего наметить состав и последовательность осуществления противооползневых мероприятий.

Форма поверхности скольжения в рассмотренных выше объектах исследования близка к круглоцилиндрической, поэтому и метод расчёта устойчивости таких оползней - метод круглоцилиндрической поверхности скольжения или метод равнопрочного откоса. Коэффициенты запаса устойчивости по этим методам получились больше единицы (1,08-1,25).

### *Литература*

1. Котлов, Ф. В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Ф. В. Котлов. - Москва, Недра, 1978. – 263 с.

2. Комилов, О.К. Авторское свидетельства на изобретение за №1777673 / О.К. Комилов, Р. Самадов «Система противоэрозионной защиты рельефа».
3. Комилов, О.К. Авторское свидетельство на изобретение за №1337000 / О.К. Комилов, Р. Самадов «Поливной трубопровод с водовыпускными отверстиями».
4. Преснухин, В.И. Оползни Таджикистана / В.И. Преснухин. - Душанбе. Дониш, 1976. - 158 с.
5. Саваренский, Ф.П. Инженерная геология / Ф. П. Саваренский // Издательство 2-е Москва., ГОНТИ, 1939. - 488 с.
6. Саттаров, М.А. Научные основы технологии освоения структурно-неустойчивых грунтов / М.А. Саттаров, О.К. Комилов. - Душанбе. 2014. – 190 с.
7. Сквалецкий, Е.Н. Инженерно-геологическое прогнозирование и охрана природной среды. Издательство Дониш. / Е.Н. Сквалецкий - Душанбе. 1988. - 257с.
8. Шеко, А.И. Защита от оползней и селей. «Оползни и сели» 1 том. ЮНЕП/ЮНЕСКО / А.И. Шеко. - Москва 1984. 318 – 338 с.
9. Шеко, А.И. Классификация прогнозов. «Оползни и сели» 1 том. ЮНЕП/ЮНЕСКО. / А.И. Шеко. - Москва 1984. – С. 243 – 245
10. Шоназаров, Б. Б. Разработка эффективных мероприятий по защите территорий от оползней (на примере Файзабадского района РТ). Дисс. канд. / Б. Б. Шоназаров. – Душанбе, 2020. – 168 с.

### **ЧОРАБИНХОИ ЗИДДИ ЯРЧӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ ИНКИШОФЁБИИ ХОКҲОИ СОХТОРИВУ-НОУСТУВОР**

Заминаларзаҳои геологӣ ҳатари ҷиддӣ ба ҳисоб рафта, ба муҳити зист, инфрасохтор ва ҳаёти одамон зарари ҷиддӣ мерасонанд. Дар ин тадқиқот сабабҳои асосии лағжиши замин, ки бо омилҳои табиӣ ва инсонӣ алоқаманданд, таҳқиқ карда мешаванд. Таъсири омилҳо, аз қабили обу ҳаво, шароити гидрогеологӣ, рельеф ва фаъолияти инсон ба ташаккул ва инкишофи равандҳои ярч муфассал таҳлил карда мешавад.

Ба нақши омилҳои инсонӣ дар фаъол шудани ярч диққати маҳсус дода шуд. Фаъолияти инсон, аз қабили террасса кардани нишебиҳо, соҳтмони роҳ ва шудгори замин, ки боиси фаромадани ярч мегардад, муфассал баррасӣ карда мешавад.

Дар ин мақола усуљҳои гуногуни мубориза бо ярч, аз ҷумла тадбирҳои муҳандисӣ, гидравликӣ ва ҳочагии ҷангал оварда шудаанд. Усуљҳои ба тартиб андохтани обёриҳои руизаминӣ, заҳбурҳо, аз нав таксим кардани маъданҳои ҷинсҳо, мӯътадил гардондани нишебиҳо, беҳтар намудани хосиятҳои хок ва амалиёти ҷангалпарварӣ муфассал тавсиф карда шудаанд.

**Калидвожаҳо:** ярч, равандҳои геологӣ, омилҳои табиӣ ва инсонӣ, тадбирҳои муҳандисӣ, тадбирҳои гидротехникӣ, ҳочагии ҷангал

### **ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТРУКТУРНО-НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ**

Оползни представляют собой серьезную геологическую угрозу, способную нанести значительный ущерб окружающей среде, инфраструктуре и человеческой жизни. В работе рассматриваются основные причины возникновения оползней, связанные с природными и антропогенными факторами. Подробно анализируется влияние таких факторов, как выветривание, гидрогеологические условия, рельеф местности, хозяйственная деятельность человека, на формирование и развитие оползневых процессов.

Особое внимание уделяется роли антропогенного фактора в активизации оползней. Детально рассматриваются такие виды хозяйственной деятельности, как террасирование склонов, строительство дорог, распашка земель, которые могут спровоцировать оползневые процессы.

В данной статье представлены различные методы борьбы с оползнями, включая инженерные, гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия. Подробно описаны такие методы, как регулирование поверхностного стока, дренаж, перераспределение масс

горных пород, закрепление склонов, улучшение свойств грунтов и лесомелиоративные работы.

**Ключевые слова:** оползни, геологические процессы, природные и антропогенные факторы, инженерные мероприятия, гидротехнические мероприятия, лесомелиорация.

## **ANTI LANDSLIDE MEASURES IN ZONES OF STRUCTURALLY UNSTABLE SOILS PROGRESSION**

Landslides pose a significant geological threat, capable of causing substantial damage to the environment, infrastructure, and human life. This paper examines the primary causes of landslides, linking them to both natural and anthropogenic factors. It delves into the detailed analysis of factors such as weathering, hydrogeological conditions, terrain, and human activities, which contribute to the formation and development of landslide processes.

Particular attention is paid to the role of anthropogenic factors in triggering landslides. The paper extensively examines human activities like slope terracing, road construction, and land cultivation, which can induce landslides.

This article presents various methods for landslide control, including engineering, hydrotechnical, and afforestation measures. It provides detailed descriptions of techniques such as surface runoff regulation, drainage, redistribution of rock masses, slope stabilization, soil improvement, and afforestation.

**Keywords:** landslides, geological processes, natural and anthropogenic factors, engineering measures, hydrotechnical measures, afforestation

### **Дар боран муаллиф**

Шоназаров Бехruz Bakhromovich

номзади илмҳои техникий,

омӯзгори калони кафедраи геоэкологияи

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айни

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121

Тел.: (+992) 988247675

E-mail.: [behruz\\_29\\_12\\_92@mail.ru](mailto:behruz_29_12_92@mail.ru),

### **About the author**

Shonazarov Bekhruz Bakhromovich

Candidate of Technical Sciences,

Senior Lecturer at the Department of Geoecology

Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,  
Rudaki Ave., 121

Ph.:

E-mail: [behruz\\_29\\_12\\_92@mail.ru](mailto:behruz_29_12_92@mail.ru)

Ph.: (+992) 988 24 76 75

### **Об авторе**

Шоназаров Бехruz Bakhromovich

Кандидат технических наук,

Старший преподаватель кафедры геоэкологии

Таджикский государственный педагогический  
университета имени С. Айни

734003 г. Душанбе, проспект Рудаки 121

E-mail: [behruz\\_29\\_12\\_92@mail.ru](mailto:behruz_29_12_92@mail.ru),

Тел.: (+992) 988 24 76 75

**ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА  
«РОМИТ» В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ТУРИЗМА**

*Рахимов Б. А.*

*Институт водные ресурсы, гидроэнергетика и экологии НАНТ*

*Мамадризохонов А. А.*

*Хорогский государственный университет имени М. Назароев*

В последние годы во всем мире особой популярностью пользуется экологического туризма на территории ООПТ . Организации туристической деятельности на территории ООПТ представляет исключительно важную роль не только как эффект финансового рычага и экономически выгодный деятельность и доходный часть отрасли народного хозяйства, но и как серьезный мероприятий природоохранной направленности. Поэтому, для эффективного его организации и развития требуется квалифицированный профессиональный, плановой работы и государственного подхода [1, с. 126]. В силу сложившегося обстоятельства в последние годы на территории РТ резко усилилось внимание к проблеме развития туризма на территории ООПТ и сегодня это проблема только начинает вступать в активную фазу своего развития.

Следует отметить, что при организациях туристической деятельности на территории ООПТ эффективность деятельности определяется только тогда, когда в её организации участвуют по меньше мере три игрока, каждый из которых решаетственные им задачи, и для каждой из них имеется своя зона ответственности: Это сама ООПТ, туристические компании и Государственный власть на местах [5, с. 72].

Государственного биосферного резервата «РОМИТ» представляет важную рол в целях в сохранения природных экосистем и генофонда биоразнообразие растительного и животного мира региона, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия; а также проведение научно-исследовательские работы и мониторинга окружающего природной комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, а также те, которые изъяты решениями государственных органов полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Одной из основных задач, стоящей перед биосферным резерватом «РОМИТ» заключается в обеспечение природоохранной проблемы, а также проблем связанное с повышение экологической сознательности и просвещение посетителей [4, с. 22].

Они представляют посетителям необходимые предпосылки для понимания ценности охраняемой природы, а также на примере собственной деятельности научить их навыками бережного и разумного отношение к природе и устойчивое использование его ресурсов. В задачи туристических компаний входит задачи профессионально организовывать туристический деятельность по территории ООПТ следит за поведение туристических потоков или же отдельных групп и нести ответственность за их деятельность. В задачи органов Государственный власть входит проблемы, связанные социальному развитии в регионе и страны, формировании её привлекательного облика региона, а также могут участвовать в привлечении инвестиций в развитие туристической инфраструктуры региона. Передовая мировая практика, показывает, что эффективными такая деятельность становится только тогда, когда все заинтересованные стороны процесса со всей ответственностью выполняют возложенные на них функции и обязательства.

В целях эффективного налаживание туристско-рекреационной деятельности была выполнена геоэкологическая оценка природных условий и хозяйственного использования территории биосферного резервата «РОМИТ». Для этого анализу подвергались 3 группы природных факторов (ландшафтно-экологические, климатические и гидрологические).

Помимо этого, анализировалось также 1 группа антропогенных факторов (промышленная, транспортная нагрузка и состояние загрязнения среды).

При ранней нашей исследование по степени благоприятности для туризма на территории биосферного резервата «РОМИТ» была районирована на 4 зоны, каждым из которой отличалось от соседнего себе присущей условия и природная обстановкой: отличной, хорошей удовлетворительной и неудовлетворительной [3, с. 190.). В зону отличной и хорошей для проведение экологических туров, которые по совокупности составляют 35% заповедной территории наблюдается достаточно благоприятные ландшафтно-экологические и климатические условия, однако почти половине этих достаточно высокая уровень антропогенной нагрузки.

Как установлено, около 10% заповедной территории являются неудовлетворительными для организации экотуризма. На этой территории по ландшафтно-экологическим, климатическим и гидрологическим показателям отмечено напряженные условия.

В целях оценки современного состояния биосферного резервата «РОМИТ» нами были проанализированы следующие показатели: научно - познавательная ценность территорий, сохранность ландшафтов, разнообразие растительных сообществ и степень негативное антропогенное воздействие на состояние заповедных территорий. Оценка научно-познавательной ценности биосферного резервата «РОМИТ» в первую очередь предполагает оценку наличия представителей биоразнообразие флоры и фауны, занесенные в Красные книги РТ и Международный Союз охраны природы (МСОП), наличие уникальных природных комплексов и объектов находящиеся на её территории. Как выяснилось практически для всех выделенных зон характерно богатым состав представителей биологического разнообразия флоры и фауны, сосредоточение редких и исчезающих их представителей и наличием «краснокнижных» видов, высокой сохранностью природных комплексов и незначительным антропогенным воздействием.

В целом, территория биосферного резервата «РОМИТ» является благоприятным, для формирования и устойчивого развития экологического туризма. Как показали результаты наших исследование по резервату территории с отличной и хорошей состоянию природных комплексов и объектов для проведение экотуризма является доминирующими, а участок территории, занятой ими составляет более 60 % [3, с. 97]. Вместе с тем на территории биосферного резервата в силу повышение уровнем негативного антропогенного воздействие имеются также территории, которые имеют удовлетворительный уровень или же имеющие не совсем благоприятными для проведения экотуризма. Из общего объема биосферного резервата «РОМИТ», территории с удовлетворительным состоянию отмечается у около 30%. Для этих зон характерно территории с низким разнообразия экосистем и сохранности объектов, представляющие научно-познавательной ценности. Что касается территории с неудовлетворительным уровнем, то их доля на общем объеме резервата составляет около 10 %. На территории данной зоны, большинства памятники объекты туристического показа в силу события последних лет, связанное с переселением там населенных пунктов практически потеряли свои туристические ценности.

В целях повышение туристической привлекательности территории биосферного резервата «РОМИТ» считаем целесообразным выделение там функциональные зоны с различным охранным режимом. При соблюдение природоохранным мер, биосферного резервата «РОМИТ» наряду с доходным объектом для социально-экономического и экологического развития региона может выступать одним из факторов поддержания экологической стабильности территорий республики. Устойчивое использование природный потенциал биосферного резервата «РОМИТ» можно с успехом использовать не только в просветительских и рекреационных целях, но и многим разновидностей туристско-экскурсионной деятельности.

Разработка и налаживание эффективной программы в подобных целях и его реализация, является одной из ключевой задачи, стоящей перед биосферным резерватом «РОМИТ». Для этого необходимо научно- обоснованный подход, с учетом специфики территории резервата, а также допустимые нагрузки на природные комплексы и объектов туристического показ. Передовой опыт ведущих зарубежных природоохранных учреждение показывает, что создание на базе охраняемых территорий – таких секторов, как:

- визит-центров – которые обеспечивают доступ к информации об природном резервате, его объектов показа, предлагаемые туры, услуги и т.д.);

-смотровых площадок – который является излюбленным местом туристов. Такие сооружение как правило, создаются на значительном возвышении: на вершине горы или холма, позволяющее со значительной высоты обозревать окрестности и дает возможность обзора во все стороны. Она дает возможность насладиться головокружительными панорамами, не подвергая жизнь опасности;

-проведение мероприятия по экологическому просвещение, путем распространение экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры и направленные на сохранение и поддержание природы и ее обитателей;

- создание музей Природы, в котором будет представлены обширный экспозиций природного резервата;

-разработка научно-обоснованные экологические маршруты и троп, которые информируют посетителей о флорах и фаунах, обитающих на территории резервата, о природных объектах, горных экосистем, тем самым доносит до людей главные идеи резервата, которое заключается в необходимости защищать и сохранять природные богатства от внешние и внутренние факторы.

Кроме того, в целях повышения эффективности экологического воспитания и обучения использование такие формы деятельности, как проведение экологических праздников, акций, бесед, лекций и др. которые доказали свою эффективность по привлечению внимания большого количества людей к природоохранной деятельности и осознанию ценности природы [2, с. 91].).

Параллельно с этим при организации мероприятий по предотвращению и выявлению нарушений режима особой охраны биосферного резервата «РОМИТ», большое природоохранное значение представляет проведение разъяснительных бесед с местным населением и посетителями, установка информационных и предупреждающих аншлагов, применение административных мер к нарушителям. Все эти задачи, являются неотъемлемая часть функционирования резервата.

Следует добавить, что в целях сохранения и преумножения представителей уникальных животных мир заповедника необходимо ужесточить правила посещения резервата. Для этого, в первую очередь необходимо ограничить доступ на территории резервата в период, когда у представителей фауны наступает брачный период, запретит долговременное пребывание на территории резервата, а также наладит строгий слежки за соблюдением этих правил. С целью сохранения почвенного покрова и представителей растительного мира резервата, в отдельных участках необходимо оборудовать дорожно-тропиночную сеть путем создания «приподнятых мостов». Такое сооружение будет удобным для маломобильной группы посетителей.

В целях уменьшения нагрузки на заповедные территории сохранение и приумножение ценного природного богатство резервата в первую очередь необходимо налаживание режим соблюдение правила посещения природного резервата. Важным фактором соблюдение безопасности посетителей на территории резервата является в гористых местах выделить и организовать зону скал и скальных образований со своим режимом пользования. В эту зону посетителей необходимо допускать только в рамках познавательного туризма, без подъема на скалы. Одновременно следует предусмотреть несколько специализированных оборудованных мест для скалолазания в отдельных участках резервата.

В ходе наших исследование выяснилось, что имеется место, когда посетитель резервата не убирают после себя мусор, что влечет за собой не только загрязнение территории, но и представляет угрозу для жизнедеятельности других обитающие там живых организмов, в том числе и угрозу жизни людей. Одним из негативных явление в пределах, охраняемых территорий, является браконьерство или незаконная охота, отлов или добывчу диких животных или растений. Это явление, на территории резервата представляет собой серьёзную угрозу для многочисленных эталонных животных, которые в целях охраны и приумножение держатся на территории резервата. Большой опасность представляет случае,

когда посетитель разводят костров в пожароопасный период. Последствие такого рода поведение очень часто приводят возникновение пожара, которые уничтожают как фауну, так и флору заповедника, тем самым меняет облик заповедника перед посетителями.

Следует отметить, что согласно существующего законодательство, на территории биосферного резервата «РОМИТ» разрешено долговременное пребывание отдельных групп, в соответствие с ранее ранней договоренности или же заключение соглашение. Однако, для этого необходимо создавать соответствующий условия: специальные обустроенные научно-познавательные гостевые домики или в палаточный городок, где в специально оборудованном местах разрешается пользоваться мангалами или другими подобными походными приборами.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что на сегодняшний день массовое посещение биосферного резервата «РОМИТ» оказывает не вполне позитивное влияние на окружающую территорию, его ландшафте, объектах природы и представителей биоразнообразие резервата. Как выяснилось, отдельные деятельности, которые ведут руководство резервата, не могут соответствовать существующему законодательству Республика Таджикистан поставленным перед ООПТ. Тем не менее ряд не мало важных задач, руководство биосферного резервата «РОМИТ». Например, проведение экологопросветительскую деятельность; научно-исследовательскую работу, работу по инженерному и санитарному благоустройству территории, организовывает платные познавательные маршруты. Однако, поскольку проведенные деятельности организованы вне рамки научного исследования, т.е. в научном отношении они не обоснованы, поэтому, эффективными их считать не представляется возможным.

Считаем целесообразным включить в программы биосферного резервата «РОМИТ» реализации такого рода программы, которая не угрожает негативным воздействием на окружающую природу, а приводит к сохранению статуса путем допуска таких мероприятий, как:

- ограничение свободного доступа посетителей, и разрешение для организованным группам с целью развития «познавательного туризма» с обязательным сопровождением сотрудника резервата;

- усиление контроля туристов за посещением на существующих кордонах; ужесточение правил пользования объектов заповедной территории;

- создания календаря посещений на основании биологических особенностей жизнедеятельности животных;

- создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта;

- дальнейшее благоустройство территории согласно локальным регламентам, путем создания площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, а также путем реализации комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории;

- налаживание дополнительные мероприятия по уборки территории резервата, подсадка растений, подкормка животных в рамках познавательного туризма.

Реализации такого рода мероприятия оказывают положительное воздействие на окружающую природную среды и в целом природного комплекса и в значительной степени способствует решение проблемы сохранения природной экосистем биосферного резервата «РОМИТ» и желания людей посещать ее.

### *Литература*

1. Алексеева, Е.В. Экологический туризм: проблемы и перспективы: учебное пособие. / Е. В. Алексеева. - Москва, 2015. - 566 с.
2. Макичян, Г.Т. Экотуризм как возможный фактор воздействия на биоразнообразие особо охраняемых природных территорий Армении / Г.Т. Макичян. // Диссертация на соиск. уч. степ. канд.биол.н. –Ереван, 2016. -126 с.

3. Мамадризохонов, А. А. Экотуризм дар минтакаҳои кӯҳистони Тоҷикистон. / А. А. Мамадризохонов. - Душанбе, 2013. - 594 с.
4. Ибрагимов, Э. Х. Эколо-географические основы развития сети охраняемых природных территорий Северного Таджикистана. //Автореф. канд. дис. / Э.Х. Ибрагимов - М., 1997. - 22 с.
5. Шевченко, С. Н. Организация и управление развитием экологического туризма на Особо охраняемых природных территориях. / С. Н. Шевченко, А.Н. Петин // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – С.72 - 76.

## **АРЗЁБИИ ГЕОЭКОЛОГИИ ТАБИАТИ МАМНУЪГОҲИ БИОСФЕРИИ «РОМИТ» БО МАҚСАДИ РУШДИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГӢ**

Дар мақола маълумот дар бораи имконияти ташкили экотуризм дар қаламрави мамнӯъгоҳи биосферии “РОМИТ” оварда шудааст. Бо мақсади самаранок ба роҳ мондани фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсионӣ баҳодиҳии геоэкологии шароити табиӣ ва истифодаи хоҷагии ҳудуд 3 гурӯҳи омилҳои табиӣ (ландшафтӣ-экологӣ, иқлими ҳаҷми гидрологӣ), инчунин 1 гурӯҳи омилҳои антропогенӣ (саноатӣ, нақлиетӣ ва ифлосшавии муҳити зист) мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтааст. Қайд карда мешавад, ки имрӯз ташрифҳои оммавӣ ба мамнӯъгоҳи биосферии “РОМИТ” ба муҳити атроф, ландшафт ё манзараи он, обьектҳои табиӣ ва гуногуннамудии биологияи мамнӯъгоҳи Резерват биосфери таъсири мусбат намерасонанд. Барои баланд бардоштани самаранокии кори Резерват як қатор ҷорабиниҳо пешниҳод гардидааст, ки татбиқи онҳо метавонад ба экосистемаҳои муҳити атроф ва умуман ба табиат таъсири мусбат расонад ва ба ҳалли мушкилоти ҳифзи муҳити зист мусоидат намояд.

**Калидвожаҳо:** туризм, экотуризма, рекреация, ҲТММ, резерват биосферӣ, экосистема, генофонд, гуногуннамудии биология, таъсири антропогенӣ, инфрасохтор, ландшафт, маҷмааҳои табиӣ.

## **ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «РОМИТ» В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА**

В статье представлены сведения о возможности организации экотуризма на территории биосферного резервата «РОМИТ». В целях эффективного налаживание туристско-рекреационной деятельности была выполнена геоэкологическая оценка природных условий и хозяйственного использования территории анализу подвергались 3 группы природных факторов (ландшафтно-экологические, климатические и гидрологические), а также 1 группа антропогенных факторов (промышленная, транспортная нагрузка и состояние загрязнения среды). Отмечено, что на сегодняшний день массовое посещение биосферного резервата «РОМИТ» оказывает не вполне позитивное влияние на окружающую территорию, его ландшафте, объектах природы и представителей биоразнообразие резервата. Для повышение эффективности деятельности резервата предложены целый комплекс мероприятий для реализации которой может оказывать положительное воздействие на окружающую природную среду и в целом природного комплекса и в значительной степени способствует решение проблемы сохранения природной экосистем биосферного резервата «РОМИТ».

**Ключевые слова:** туризм, экотуризма, рекреация, ООПТ, биосферный резерват, экосистема, генофонд, биоразнообразие, антропогенное воздействие, инфраструктура, ландшафт, природные комплексы,

## **GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE NATURE OF THE STATE BIOSPHERE RESERVE “ROMIT” FOR THE PURPOSES OF ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT**

The article provides information about the possibility of organizing ecotourism on the territory of the ROMIT biosphere reserve. In order to effectively establish tourist and recreational activities, a geo-ecological assessment of the natural conditions and economic use of the territory

was carried out; 3 groups of natural factors (landscape-ecological, climatic and hydrological), as well as 1 group of anthropogenic factors (industrial, transport load and environmental pollution) were analyzed. . It is noted that today mass visits to the ROMIT biosphere reserve do not have a completely positive impact on the surrounding territory, its landscape, natural objects and representatives of the reserve's biodiversity. To increase the efficiency of the reserve, a whole range of activities have been proposed, the implementation of which can have a positive impact on the natural environment and the natural complex as a whole and significantly contributes to solving the problem of preserving the natural ecosystems of the ROMIT biosphere reserve.

**Keywords:** tourism, ecotourism, recreation, protected areas, biosphere reserve, ecosystem, gene pool, biodiversity, anthropogenic impacts, infrastructure, landscape, natural complexes,

### Дар бораи муаллифон

Рахимов Бахтиёр Абдулаҳадович  
Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва  
экология  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе  
хиёбони Рӯдакӣ 33  
E-mail: [r.bakhtiyor87@mail.ru](mailto:r.bakhtiyor87@mail.ru),  
Тел.: (+992) 918 18 21 27

Мамадризоҳонов Ақбар Алиҳонович  
доктори илмҳои биологӣ  
профессори кафедраи география ва саёҳӣ  
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.  
Назаршоев  
E-mail: [akbar63@mail.ru](mailto:akbar63@mail.ru)  
Тел.: (+992) 91 948 75 91

### Об авторах

Рахимов Бахтиёр Абдулаҳадович  
Института водных проблем, гидроэнергетики и  
экологии  
Национальная академия наук Таджикистанаг.  
Душанбе. Боғанда 5/2.  
E-mail: [r.bakhtiyor87@mail.ru](mailto:r.bakhtiyor87@mail.ru),  
Тел.: (+992) 918 18 21 27.

Мамадризоҳонов Ақбар Алиҳонович  
доктор биологических наук  
Профессор кафедры географии и туризма  
Хорогский государственный университет имени  
М. Назаршоев  
E-mail: [akbar63@mail.ru](mailto:akbar63@mail.ru)  
Телефон: (+992) 91 948 75 911

### About the authors

Rakhimov Bakhtiyor Abdulakhadovich  
applicant for the Institute of Water Problems,  
Hydropower and Ecology of the  
National Academy of Sciences of Tajikistan. c.  
Dushanbe. st. Bofanda 5/2  
E-mail: [r.bakhtiyor87@mail.ru](mailto:r.bakhtiyor87@mail.ru)  
Ph.: (+992) 918 18 21 27.

Mamadrizokhanov Akbar Alikhnovich  
Doctor of Biological Sciences  
Professor of the Department of Geography and  
Tourism  
Khorog State University named after M. Nazarshoев  
E-mail: [akbar63@mail.ru](mailto:akbar63@mail.ru)  
Phone: (+992) 91 948 75 911

## ТАЪСИРИ РУШДИ САЙЁХИ БА МУҲИТИ ЗИСТ

*Содиков Ш.А.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Сайёҳӣ соҳаест, ки дар ҳамешагӣ ба миқдори хеле зиёди намудҳои басо гуногуни сарватҳои табиӣ сару кор доранд. Аз ин рӯ, ҳангоми тавсифи рушди босуръати сайёҳӣ бояд нишондиҳандаҳои афзоиши захираҳои истеъмолшуда ва миқдори партовҳо ба назар гирифта шаванд.

Холо сирри муваффақияти баъзе марказҳои сайёҳӣ бештар дар тоза нигоҳ доштани муҳити зист, чораҳои муассир баҳри ҳифзи он ва асолати фарҳанги маҳаллӣ ниҳон аст. Дар минтақаҳои ин сифатҳоро надоранд, паст шудани дараҷаи хизматрасонӣ ва коҳиш ёфтани ҷараёнҳои сайёҳӣ ба назар мерасад. Муҳоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки бад шудани ҳолати муҳити зист дар ҳамешагӣ ба вазъи рушди соҳаи сайёҳӣ таъсири манғӣ мерасонад.

Ҳангоми истифодай нишондиҳандаҳои рушди устувор пеш аз ҳама дараҷаи таъсири онро ба муҳити зист ва иқтисодиёт ба инобат гирифта ба мақсади пешгирии ҳолатҳои манғӣ чораҳои амалӣ бояд андешид.

Дар чунин вазъият, лоиҳаҳои мушаххаси сайёҳӣ бояд аз назари таъсири он ба муҳити зист арзёбӣ шаванд, то он садди роҳи ҳалли мушкилот шаванд. Ба андешаи олимону мутахассисони соҳа диққати маҳсус дар чунин ҳолат ба ҳифзи системаҳои табиии нодир, аз қабили боғҳои миллӣ, мамнуъгоҳ ва паваришгоҳҳо дода шавад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки экотуризм воқеан яке аз воситаҳои воқеии татбиқӣ ғояҳои рушди устувор мебошад. Аз тарафи дигар ин, агар идоракунии он ба дасти мутахассисони ғайри қасбӣ расад бошад, он метавонад ба на инки табиат, балки нисбат ба туризми оммавӣ зарари ҷиддӣ расонад.

Соҳаи сайёҳӣ ба комплексҳои табиӣ дар бисёр ҳолат таъсири мустақим ва ғайри мустақим мерасонад, ки андоза ва рафти онро муайян кардан душвор аст.

Таъсири мустақим метавонад чунин нишондиҳандаҳоро дар бар гирад:

- ✓ ҳангоми шикор ва моҳигирӣ нобуд кардани баъзе намудҳои нодири он;
- ✓ дар натиҷаи фаъолияти ҳочагидорӣ несту нобуд кардани макони зисти ҳавоноту парандагон;
- ✓ даҳолат намудан ба равандҳои табиии ҳаёти набототу ҳайвонот бо роҳи ғизодиҳӣ, дар шароити сунъӣ парвариш кардан ва муҳоҳида намудани ҳолати зисти онҳо ва ғарӣ;
- ✓ паҳншавии бемориҳои сироятӣ тавассути партовҳои майшӣ ва фаъолияти иқтисодӣ (буридан ҷангал, вайроншавии қабати хок).
- ✓ Таъсири ғайримустақим инҳоро дар бар мегирад:
- ✓ тағиیر додани муҳити зист;
- ✓ таъсири глобалии антропогенӣ ба ҷузъҳои муҳити географӣ (ифлосшавии хок, обҳои кӯлу дарёҳо, атмосфера, буридан ҷангалҳо, тағирёбии иқлими);
- ✓ парвариши сунъии ҳайвонот зимни селексия ва растаниҳои аз назари генетики тағиирёфта, мутант, ки таъсири он ба муҳит ва инсон то ҳол дуруст омухта нашудааст.

Ҳангоми афзоиши гардиши сайёҳон дар намудҳои анъанавии сайёҳӣ тағиироти кулӣ ба амал меояд, ки дар натиҷа камшавии ҷолибияти табиии маконҳои ташрифи сайёҳон ва ҷараёнҳои сайёҳӣ ба назар мерасад.

Соҳаи сайёҳӣ ба ифлосшавии муҳити зист аз ҷумла партофтани обҳои ғализа ба дарёҳо ва кӯлу обанборҳо мусоидат мекунад. Илова бар ин, аз назари сайёҳии устувор, барои коҳиш додани таъсири манғии қабати озон аз саноати туристӣ зарур аст, ки баъзе намудҳои яҳдону кондитсионерҳоро аз байн бурд ё иваз кард. Соҳтмони иншоот ва рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ низ ба муҳити табиӣ таъсири манғӣ мерасонад. Масалан, аз ҷор Ҷиссаи регзорҳои соҳили баҳри Миёназамин дар байни Испания ва Сисилия, асосан дар натиҷаи бунёд намудани объектҳои сайёҳӣ амалан аз кор монданд.

Ҳолати ғайри мукаррарии истифодай регзорҳои соҳили дарёи Кофарниҳон низ гувоҳи ин дაъвост. Вобастагии соҳаи сайёҳӣ аз тағиироти муҳити зист на танҳо дар ҳамешагӣ ифода

меёбад, балки таъсири боз ҳам васеътар дорад. Таъсири эфекти парникӣ ва оқибатҳои бо он алоқаманд (баланд шудани сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ, обхезии минтақаҳои наздисоҳилӣ ва дар натиҷа вайрон шудани бисёр минтақаҳои курортӣ) ба соҳаи сайёҳӣ низ таъсири қалон доранд. Масалан, тағирёбии иқлим боиси кам шудани қабати барф дар осоишгоҳҳои лижаронӣ, зиёд шудани хушксолӣ ва баланд шудани ҳарорати миёнаи тобистон дар баъзе минтақаҳои сайёҳии Осиё ва Бахри Миёназамин гардидааст.

Рифи Бузург, ки яке аз макони табиии хеле ҷолиб барои сайёҳон ва муҳаққикон аст, солона ба саноати гардишгари минтақа 620 миллион доллар фоида меорад, аммо олудагии уқёнуси ҷаҳонӣ дар 20 соли охир боиси ҳаробии ин объекти муҳим гардид.

Таъсири манғии сайёҳиро аксар қишварҳои рубайнкишоф, баҳусус қишварҳое, ки барои барқарор кардани захираҳои сайёҳӣ ва безарарагардони партовҳои машини аз ҷониби сайёҳон тавлидшуда имкониятҳои кофии техникӣ ва молиявӣ надоранд, эҳсос мекунанд. Пӯшида нест, ки ҷунин партовҳо аз рӯи ҳаҷми худ аксар вақт аз партовҳои дар давоми фаъолияти ҳаррӯзаи тамоми аҳолии қишвар, ки объекти сайёҳӣ ба вуҷуд меоянд, хеле зиёданд. Масалан, дар Непал, ки сайру саёҳат як намуди хеле маъмули истироҳати фаъол мебошад, сарфи назар аз норасоии шадиди сӯзишворӣ дар қишвар ҳар як сайёҳ рӯзона тақрибан 6 кг ҳезум месӯzonad. Дар пойтаҳти Миср — Қоҳира як меҳмонхонаи қалон дар як сол ҳамон қадар нерӯи барқ истеъмол мекунад, ки 3 он ба 600 ҳонаводаи мисриҳои даромади миёна дошта баробар мебошанд. Дар баҳри Кариб, талаботи сайёҳон ба маҳсулоти баҳрӣ он қадар зиёд аст, ки он омили асосии афзоиши фишор ба популятсияҳои лобстер (як намуди қаждуми баҳрӣ) ва моллюскҳо гардидааст. Ҷустуҷӯи масолехи бинокории "табӣ" низ аксар вақт сарвати табииро дар остонаи нобудшавӣ мегузорад.

Соҳаи сайёҳӣ дар маҷмуъ метавонад ба шароитҳои геологӣ, истиҳроҷи кандаҳои фоиданок ва маъданҳои қӯҳӣ, қабати хок, захираҳои обӣ, олами набутоту ҳайвонот, ҳолати санитарии ҳудуд, ландшафт ва муҳити фарҳангии минтақа низ таъсири манғӣ расонад.

Таъсири манғӣ ба шароитҳои геологии маҳал, сангҳои қиматбаҳо, маъданҳои фоиданок бо ду намуди хеле маъмули фаъолиятҳои фароғатӣ - қӯҳнавардӣ ва горшиносӣ алоқаманд аст. Яке аз мисолҳои ҷолиби таъсири ин ҷуна фаъолиятҳои мамнӯъгоҳи давлатии ёдгории табиии Бешаи сангшуда дар Аризона мебошад, ки дар баъзе ҷойҳо дӯстдорони армуғон сарпӯши дараҳтони сангшударо қарип пурра бардоштаанд. [5]

Дар мамлакатҳои рубайнкишоф аз сабаби набудани назорат камшавии интенсивии захираҳои табӣ мушоҳида мешавад. Бо назардошти ҷунин ҳолат зарурияти таҳия намудани барномаҳои маҳсуси ҳифзи муҳит ба миён меояд.

Таъсири сайёҳӣ ба захираҳои об низ метавонад гуногун бошад. Оби зеризаминӣ метавонад ҳамчун манбаи бо оби нӯшоқӣ таъмин намудани сокинон ва меҳмонони боғҳои миллӣ хизмат кунад. Оби рӯизаминӣ ҳамчун манбаи рекреатсионӣ барои истироҳат ва оббозии сайёҳон истифода мешавад.

Истифодабарандагони замин, ки обро берун аз минтақаҳои муҳофизатшаванда ифлос мекунанд, метавонанд ба сифати оби доҳили минтақаи муҳофизатшаванда таъсир расонанд. Ва азбаски захираҳои об сарҳади ҳукуқӣ надоранд, роҳбарияти минтақаҳои муҳофизатӣ бояд на танҳо фаъолиятҳои марбут ба ҳудудҳои муҳофизатӣ, балки берун аз он низ назорат баранд.

Қобилияти захираҳои об барои қонеъ кардани манбаъҳои рекреатсионӣ гуногун аст. Умуман, чӣ қадаре, ки одамон аз сарватҳои табии минтақа бештар истифода баранд, ҳатари бад шудани сифати об ҳамон қадар зиёд менарад. Баъзе фаъолиятҳо маҳсусан зараваранд. Ҳамин тавр, истифода бурдани қишиҳои муҳариқдор ба инкишофи эрозияи соҳилҳо, паҳн шудани алафҳои бегонаи обӣ ва моддаҳои ифлоскунандай химиявӣ, дар обанборҳои на он қадар бузург мусоидат мекунад.

Таъсири сайёҳӣ ба олами растани тавассути истифодаи интенсивии рекреатсионӣ, ки дар минтақа сурат мегирад, боиси ҳаробшавии бешазор ва инчунин майдонҳои алафзор мегардад.

Дегрессияи (таназзули ҳолати экосистема дар зери таъсири омилҳои муҳит ё фаъолияти инсон) рекреационии растаниҳо тамоми комплекси шароити экологиро тағиیر медиҳад. Экосистемаҳои алафзор нисбат ба ҷангалҳо ба таъсири рекреатсионӣ тобовартаранд. Бо мақсади кам кардани таъсири антропогенӣ ба бешазорҳо мутахасисон тавсия медиҳанд, ки

экосистемаҳои алафзорро ба мақсадҳои рекреатсионӣ васеътар истифода бурда мешавад. [2]

Ба олами растаниҳо нақлиёте, ки ба сайёҳон хизмат мерасонад, низ метавонад зарари калон расонад. Масалан, дар мамнӯъгоҳи «Масай Мара» дар Кения ронандагони мошинҳо аксар роҳҳои сангфаршро гузошта, дар ҷустуҷӯи ҳайвоноти дарранда аз болои алафзорҳо мегузаранд. Ин боиси дар маҳалҳо вайрон шудани қабати алафзор ва ба вучуд омадани миқдори зиёди роҳҳо мегардад, ки зебоии табиии минтақаҳои табииро қоҳиш медиҳад.

Таъсири бештари сайёҳӣ ба олами ҳайвоноти ваҳшӣ ва экосистемаҳо тавассути широр ва моҳидорӣ мерасад, ки он саршумори баъзе намудҳои нодир ҳайвоноту моҳиҳоро нобуд мекунад. Ҳатто ташрифи сайёҳон ба мавзеъҳои маҳсусҳифзашаванд мегузаранд. Аксар вақт нороҳатии ҳайвонотро худи сайёҳон не, балки таҷхизоте, ки бо ҳуд истифода мебаранд, ба амал меоварад. Ҳайвонот аз садои радиоприёмникҳо ва муҳарикҳои автомобилҳо ниҳоят ба изтироб меоянд, ки ин боиси таъсири бад ба афзоиши насли онҳо мегардад. Киштиҳои муҳарикдор ва бодбондор ба парандаҳои обӣ, маҳсусан ба парандаҳое, ки дар сатҳи об лона мегузоранд, зарар мерасонанд. Аз ин сабаб, парандаҳои обӣ аксар вақт обанборро тарк мекунанд. Сайёҳоне, ки қаик меронанд, бояд аз селаҳои парандагон дар сатҳи об 200 метр дур бошанд. Илова бар ин, киштиронӣ, асосан олудаи бензин ба об ва садои баланд боиси кам шудани саршумори моҳӣ мегардад.

Агар даҳолати сайёҳон ба муҳити табиӣ танзим карда нашавад, бисёр намудҳои ҳайвонот макони сукунати худро тағиیر медиҳанд,. Масалан, паланги Уссури ва оҳу аз он ҷойҳо, ки дар давоми рӯз сайёҳон дидан мекунанд, ҷандин километр дуртар мераванд. Инчунин паланги мамнӯъгоҳи Бешаи Палангон ба нести расидааст.

Дар сурати набудани назорати дуруст, исрофи маҳсулоти табиӣ аз ҷониби сайёҳон ба саршумори олами ҳайвонот таъсири калон мерасонад. Сайёҳӣ, ғайр аз ин, рушди савдои армуғонҳоро суръат бахшидааст. Марҷон ва садаф, ки аксар вақт ғайриқонунӣ аз минтақаҳои муҳофизатшавандча ҷамъоварӣ карда мешаванд, дар саросари ҷаҳон тиҷорат карда мешаванд. Тиҷорати мамнӯъшудаи сангпушт то ҳол маъмул аст.

Таъсир ба ҳолати санитарии минтақа (партовҳое, ки сайёҳон боқи мегузоранд) мушкилоти ҷиддии беҳдоштиро ба вучуд оварда, ба саломатии аҳолии маҳаллӣ таъсири манғӣ мерасонад. Онҳо пеш аз ҳама сифати санитарии оби нушоқӣ, ҳок, наботовт ва ҳаворо бад мекунанд. Зарур аст, ки партовҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ чудо карда шаванд. Партовҳои органикро метавон дубора ба компост (нурии маъданни органикӣ) табдил дод, ки барои заминҳо нуриҳои хуб аст. Барои кам кардани партовҳои ғайриорганикӣ ба сайёҳон партофтани қуттиҳои сигор ва плёнка, банкаҳои пиво, зарфҳои пластикӣ, ҳалтаҳо ва ғайраро манъ бояд кард. Лозим аст, ки системаи ҷамъоварии контейнерӣ баргардонидашавандаро истифода шавад то, ки дар он сайёҳ барои баргардонидани қутиҳои холӣ музд гирад.

Дар айни замон усулҳои комилан аз ҷиҳати экологӣ тозаю безарарагардонии партовҳо вучуд надоранд. Ягона роҳи самараноки пешгирӣ аз таъсири заравори партовҳо пешгирӣи ҷамъшавии он мебошад. Пешгирӣи ифлосшавӣ тағиیر додани тарзи кор ва бартараф кардани манбаи фаврии мушкилотро талаб мекунад. Ин маънои онро надорад, ки "чунин накунед". Балки ин маънои онро дорад, ки "инро ба таври дигар қунед". Масалан, барои рафъи ифлосшавии муҳити зист аз банкаҳои нӯшоқӣ, лозим нест, ки истифодаи онҳоро манъ кунанд, бояд онҳо танҳо зарфҳои дубора истифодашавандаро истифода баранд.

Таъсири эстетикӣ ба манзара аз фаъолияти беназорати сайёҳӣ вобаста аст. Намунаи маъмултарини чунин таъсир ба партовҳое, ки сайёҳон дар канори роҳҳо ва лагерҳо гузоштаанд, алоқаманд аст. Мушкилоти дигари умда дар ҳама боғҳои миллӣ вандализм аст. Ба зухуроти вайронкориҳо навиштаҷоту расмҳо дар сангҳои қадимие, ки дар канори роҳу пайраҳаҳо воқеъ гардидаанд, қандани пӯсти танаи дараҳтон, вайрон кардани панҷараҳо, ҷарогоҳҳо ва дигар навъҳои сӯиистифодаи ҷисмонии муҳити зист мебошанд.

Олимон оқибатҳои асосии манғии экологии сайёҳии оммавиро чунин гуруҳбанӣ намудаанд: [1]

- суст шудани ҳиссаи минтақаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол дар натиҷаи азҳудкуни интенсивӣ ва соҳтмони роҳҳо, ифлосшавии об ва ҳаво аз ҳисоби афзоиши шиддатнокии ҳаракати нақлиёт, нобудшавии олами наботовту ҳайвонот аз ҳисоби ҳаракати нақлиёт.

- тағирир ёфтани шароити зист ва таъсири бевосита ба наботот ва ҳайвонот, эрозияи хок. Бисёр гӯшаҳои зебои сайёра, ба истиснои минтақаҳои муҳофизатшаванда, аллакай дар натиҷаи вуруди сайёҳон - дӯстдорони табиат, ки барои гуногунии биологии ин ҷойҳо оқибатҳои ногувор дорад, зарари чиддӣ диданд.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки, намудҳои таъсири манғии туризмро ба таври зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- ✓ ифлосшавии обҳои равон;
- ✓ ифлосшавии ҳаво;
- ✓ эрозияи соҳилӣ;
- ✓ аз ҳад зиёд истифода бурдани минтақаҳои табиӣ (бешазорҳо, нишебиҳои кӯҳҳо, кӯлҳо);
- ✓ вайрон кардани минтақаҳои табиӣ баҳри ҷойгир намудани объектҳои сайёҳӣ;
- ✓ Таъсири мусбӣ чунинанд:
- ✓ беҳтар кардани вазъи муҳити зист дар минтақа;
- ✓ такмили инфрасоҳтор;
- ✓ баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ экологии сокинони маҳалл;
- ✓ воситаи дастгирии кӯшишҳо барои ҳифзи сарватҳои табиӣ.

Бо банақшагирии дақиқ ва идоракунии самаранок соҳаи сайёҳӣ метавонад ба ҳифзи муҳити зист ва мероси фарҳангии минтақа кӯмак расонад. Дар асоси таҷрибае, ки дар бисъёр минтақаҳои сайёҳии ҷаҳон ҳосил шудааст, аллакай методологияи мукаммали идоракунии равандҳои дар боло зикршуда мавҷуд аст, гарчанде ки онро ҳамеша ба шароити маҳал мувоғиқ кардан лозим меояд.

Мо метавонем раванди таъсири соҳаи сайёҳиро ба табиат мустақим ё бавосита идора кунем. Варианти идоракунии мустақим маҳдуд кардани шумораи умумии меҳмононро аз рӯи сарбории ҳадди ниҳоии иҷозатдодашуда ба маҷмааҳои табиӣ, минтақабандии минтақаҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда ва ҳудуди объектҳои табиии намоиши сайёҳӣ ва истифодай технологияҳои маҳсусе, ки ифлосшавии муҳити зистро ба ҳадди ақал мерасонад, дар бар мегирад. Варианти таъсири ғайримустақим ба тағирир додани рафтори сайёҳон тавассути баланд бардоштани сатҳи маълумот, ташаккули муносабати эҳтиромона ва инсондӯстона нисбат ба сокинони маҳаллӣ, олами ҳайвоноту наботот асос ёфтааст ва он бештар муҳим аст. Зарур аст, ки ҳарду имконоти таъсирро якҷоя кунем, зоро ҳар яки он дар алоҳидагӣ натиҷаи дилҳоҳ намедиҳад. Сифати муҳити табиӣ як ҷанбаи муҳими сайёҳӣ мебошад. Аммо робитаи туризмро бо муҳити зист мураккаб номидан мумкин аст. Онҳо таъсироти гуногунро дар бар мегиранд, ки метавонанд ба муҳити зист таъсири манғӣ расонанд. Ҳамин тавр оқибатҳои манғии рушди сайёҳӣ метавонанд ба тадриҷ заҳираҳои табииро нобуд созанд, вале аз тарафи дигар, он имкон дорад, ки ба ҳифзи муҳити зист таъсири мусбӣ расонад.

### *Адабиёт*

1. Дурдыева Д.А., Клопотов С. В. Экологическая компонента устойчивого социально-экономического развития ресурсного потенциала региона / Символ науки. 2016. № 11-1 (23). С. 53-58.
2. Ивлиева, О. В. Теория и практика экологического туризма : учебное пособие / — Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 86 с.
3. Крючков, А. А. География туризма. Центральная и Южная Европа (Венгрия, Хорватия, Словения, Албания). / А. А. Крючков. — М.: Юрайт, 2020. — 401 с.
4. Кужель, Ю. Л. География туризма. Центральная и Южная Америка / Ю. Л. Кужель. — М.: Юрайт, 2020. — 450 с.
5. Муҳаббатов, X. Проблемы природопользования в горных регионах Таджикистана. / X. Муҳаббатов. - Душанбе: «Дониш», 2015.-435 с.
6. Оборин, М.С. Природно-ресурсная и экологическая ситуация территории как основа устойчивого развития рынка санаторно-курортных услуг. / М.С. Оборин // Вестник Тверского государственного университета // Серия: География и геоэкология. 2018. № 2. С. 50-67

## ТАЪСИРИ РУШДИ САЙЁХИ БА МУҲИТИ ЗИСТ

Мақолаи мазкур ба омӯзишу тавсифи оқибатҳои таъсири рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ ба муҳити зист бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси маводҳои илмӣ ва омории мавҷӯда андешаи худро ҷиҳати кам қардани таъсири манғии рушди саёҳӣ ба муҳити зист ироа намудааст. Дар мақола қайд шудааст, ки сайёҳӣ соҳаест, ки дар ҳамешаҳӣ микдори хеле зиёди намудҳои басо гуногуни сарватҳои табиӣ сару кор доранд. Аз ин рӯ, ҳангоми тавсифи рушди босуръати сайёҳӣ бояд нишондиҳандаҳои афзоиши захираҳои истеъмолшуда ва микдори партовҳо ба назар гирифта шаванд. Ҳангоми истифодаи нишондиҳандаҳои рушди устувор пеш аз ҳама дараҷаи таъсири онро ба муҳити зист ва иқтисодиёт ба инобат гирифта ба мақсади пешгирии ҳолатҳои манғӣ ҷораҳои амалӣ бояд андешид. Соҳаи сайёҳӣ ба комплексҳои табиӣ таъсири мустақим ва ғайри мустақим мерасонад, ки андоза ва рафти онро муайян кардан душвор аст.

**Калидвожаҳо:** соҳаи сайёҳӣ, сайёҳон, муҳити зист, захираи табиӣ, олами наботот, олами ҳайвонот, рушди устувор,

## ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Данная статья посвящена изучению и описанию последствий бурного развития туристической отрасли на окружающую среду. На основе имеющихся научно-статистических материалов автор изложил свое мнение по снижению негативного воздействия развития туризма на окружающую среду. В статье отмечается, что туризм – это сфера, которая всегда имеет дело с очень большим количеством самых разных видов природных ресурсов. Поэтому при описании бурного развития туризма следует учитывать показатели роста потребляемых ресурсов и количества отходов. При использовании показателей устойчивого развития с учетом уровня его воздействия на окружающую среду и экономику следует принимать практические меры по предотвращению негативных ситуаций. Индустрия туризма оказывает прямое и косвенное воздействие на природные комплексы, размеры и направленность которых трудно определить.

**Ключевые слова:** туризм, туристы, окружающая среда, природные ресурсы, флора, фауна, устойчивое развитие,

## THE EFFECT OF TOURISM DEVELOPMENT ON THE ENVIRONMENT

This article is devoted to the study and description of the consequences of the rapid development of the tourism industry on the environment. Based on available scientific and statistical materials, the author expressed his opinion on reducing the negative impact of tourism development on the environment. The article notes that tourism is an area that always deals with a very large number of different types of natural resources. Therefore, when describing the rapid development of tourism, one should take into account indicators of growth in resource consumption and the amount of waste. When using indicators of sustainable development, taking into account the level of its impact on the environment and the economy, practical measures should be taken to prevent negative situations. The tourism industry has a direct and indirect impact on natural complexes, the size and direction of which are difficult to determine.

**Keywords:** tourism, tourists, environment, natural resources, flora, fauna, sustainable development.

### Дар бораи муаллиф

Содиков Шоймардон Абдуҷаборовиҷ  
муаллими қалони  
кафедраи методикаи таълими география ва  
туризм,  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи С. Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992) 93 519 99 41.  
E-mail: [nasruti@mail.ru](mailto:nasruti@mail.ru).

### Об авторе

Содиков Шоймардон Абдуҷаборовиҷ  
старший преподаватель кафедры методики  
преподавания географии и туризма

Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992) 935 19 99 41

E-mail: [nasruti@mail.ru](mailto:nasruti@mail.ru).

### About the authors

Sodikov Shoimardon Abdujaborovich  
senior Lecturer, Department of Geography and  
Tourism Teaching Methods  
Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,  
Rudaki Ave., 121  
Ph.: (+992) 93 519 99 41  
E-mail: [nasruti@mail.ru](mailto:nasruti@mail.ru).

## ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ СЫРДАРЬЯ ИНДЕКСАМ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

**Бозорова Н. Н.**

*Худжандский научный центр Национальной Академии наук Таджикистана*

**Одинаев К. Н.**

*Таджикский национальный университет*

Трансграничная река Сырдарья является самой длинной и второй по водности (после Амударьи) рекой длиною 3019 км и площадью бассейна около 220 тыс. км<sup>2</sup> [1]. Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Кара Дарья на территории Кыргызстана. Средний годовой сток реки составляет 36.6 км<sup>3</sup> из, которого более 75% формируется в Кыргызстане [7].

Формирование стока реки на верховьях происходит за счет талых вод ледников и снежных покровов, а в низовье преобладают грунтовые воды, которые обеспечивают Сырдарью около 1.6 км<sup>3</sup> водой в год [4, с. 110]. Наибольший сток Сырдарьи приходится в июнь месяц, а весеннее - летнее половодье начинается в апреле. Многолетнее значение расхода воды Сырдарьи в верхнем течении 263- 646 м<sup>3</sup>/с и на самом низком участке реки 28-637 м<sup>3</sup>/с.

Ежегодно в среднем около 27 км<sup>3</sup> на тысячу га воды забирается из реки Сырдарья для орошения. Годовое количество осадков в виде осадков в виде дождя колеблется от 80 до 200 мм в низовьях до 300-400 мм в верховьях [23, с.79].

Концепция водной безопасности наряду с охватом проблемы дефицита воды обостряет внимание на безопасность воды с точки зрения химического состава, уровня загрязненности рек и распространения загрязнителей по руслам рек [15, с.71].

Реки являются основным компонентом глобального водного цикла и играют важную роль в геохимическом круговороте элементов [8, с.115].

Гидрохимический состав водного объекта зависит от геологической формации, через которую он протекает, или его петрографического состава, растительности водосбора и атмосферного поступления, типа и количество осадков, рельефа бассейна [13, с.20; 14, с.4127] и отражают состояние климат и окружающей среды района протекания реки.

Являясь важным фактором, определяющим использование воды в бытовых, ирригационных или промышленных целях, гидрохимические характеристики имеют большое значение для устойчивого управления использованием водных ресурсов, а также для защиты и создания экологической среды [24, с.574].

Химические ионы в воде рассматриваются как естественные “индикаторы” и анализ основного ионного состава воды может быть использован для выявления и контроля основных процессов, влияющих на химический состав воды. Это выветривание горных пород в речных бассейнах, испарение и концентрация водных объектов, а также поступление атмосферных соединений через осадки [6,447; 9, с.13; 19, с.161]. Между тем, антропогенная деятельность, такая как орошение, оказывает большое влияние на соленость воды, большое количество солей и агрохимические нагрузки будут влиять на качество воды при обратном орошении [10, с.95].

Развитие ирrigации привело к изменению содержания ионов в воде реки Сырдарья с карбонатно - кальциевого на натриево - магниевого и сульфатно-хлоридного [12, с.10]. В общей сложности 20 миллионов тонн соли в год поступает в реку Сырдарья по осушенному обратному стоку, что увеличивает содержание соли в реке с 300 до 600 мг.

В солевом составе MgSO<sub>4</sub>, Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NaCl и CaSO<sub>4</sub> обычно содержатся в количестве от 3000 мг/л выше по течению до 3000 мг/л ниже по течению от Ферганской долины [21]. Согласно результатам многолетних исследований, проведенных в последние десятилетия в отношении воды низовьев Сырдарьи, степень минерализации поверхностных вод достигает 900-1100 мг/л, а концентрация сульфатных соединений повышается до 40-45% [5, с.141; 11, с.57].

Являясь важным фактором, определяющим использование воды в бытовых, ирригационных или промышленных целях, гидрохимические характеристики имеют большое значение для устойчивого управления использования водных ресурсов, а также для защиты и создания экологической среды.

Пригодность воды для орошения по рекомендации ФАО определяется значениями ряд параметров, такие как коэффициент адсорбции натрия (SAR), процентное содержание натрия ( $\text{Na}\%$ ), процент растворимого натрия (SSP), коэффициент обмена натрия (ESP), коэффициент адсорбции калия (PAR) коэффициент структурной стабильности почвы (CROSS). Перечисленные индикаторы оценивают влияние растворенных солей на физико-химические свойства почв, такие как морфология, проницаемость и аэрация, которые определяются следующими выражениями [20]:

$$\text{SAR} = \frac{\text{Na}^+}{\sqrt{\frac{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}}{2}}} \quad (1)$$

$$\% \text{Na} = \frac{\text{Na}^+}{(\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{Na}^+ + \text{K}^+)} \cdot 100 \quad (2)$$

$$\text{SSP} = \left( \frac{\text{Na}^+}{\text{Na}^+ + \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}} \right) \cdot 100 \quad (4)$$

$$\text{PAR} = \frac{\text{K}^+}{\sqrt{\frac{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}}{2}}} \quad (5)$$

При проведении химических анализов и интерпретации результатов руководствовались нормативными документами [2, с.132]. Содержание натрия и  $\text{K}^+$  определяли пламенно-фотометрическим,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  объемно титрованием этилендиаминтетрауксусной кислотой,  $\text{Cl}^-$  определяли титрованием нитратом серебра. Сульфатные анионы ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) осаждались хлоридом бария в виде сульфата бария и определялись гравиметрически.

Содержание процента растворимого натрия (SSP) в воде является важным фактором для изучения опасности натрия. Вода с содержанием SSP более 50% может привести к накоплению натрия, что приведет к нарушению физических свойств почвы и тем самым к задержке роста растений и снижению проницаемости почвы.

Динамика изменения SSP и  $\% \text{Na}$  вдоль русла реки Сырдарья на таджикской части бассейна реки носит убывающий характер до Кайраккумского водохранилища и далее за счет аккумулированных катионов натрия в водохранилище монотонно увеличивается до низовья реки на территории Таджикистана (гидропост Кизылкишлак) (рис.1).




Рис.1. Изменение SSP и %Na вдоль русла реки Сырдарья на территории Таджикистана  
 SAR - это показатель поглощения натрия почвой. Он позволяет прогнозировать степень, с которой поливная вода вступает в реакцию катионообмена в почве. Высокие значения SAR означают, что натрий может вытеснить адсорбированные ионы кальция и магния, что приведет к повреждению структуры почвы и корней растений. Поливная вода с высоким содержанием SAR со временем может привести к накоплению в почве большого количества  $\text{Na}^+$ , что может отрицательно сказаться на проницаемости почвы. Согласно [22] вода, со значением SAR менее или равное 10 имеет отличное качество, от 10 до 18 - хорошее качество, от 18 до 26 - сомнительное качество и более 26 - непригодное качество для орошения.

На рис. 2 представлено динамика изменения содержания SAR и CROSS с верховья по низовье реки Сырдарья на территории Таджикистана.




Рис.2. Динамика CROSS и SAR вдоль русла реки Сырдарья на территории Таджикистана

Ранее было предложено обобщенное уравнение для SAR, которое количественно оценивает как различные эффекты  $\text{Na}^+$  и  $\text{K}^+$ , снижающие проницаемость почвы, так и различные эффекты  $\text{Mg}^{2+}$  и  $\text{Ca}^{2+}$  как флоккулирующих катионов, повышающих проницаемость почвы [18, p.283]. Коэффициент структурной стабильности почвы (CROSS) используется в качестве химического показателя, позволяющего отличить катионы, способствующие агрегации почвенных частиц, от катионов, способствующих диспергированию почвенных частиц.

Оптимизация CROSS путем обобщения уравнения:

$$\text{CROSS} = \frac{\text{Na}^+ + a\text{K}^+}{[(\text{Ca}^{2+} + b\text{Mg}^{2+}) \frac{1}{2}]^{1/2}} \quad (7)$$

предложено в [16, p.72], где  $a$  и  $b$  - числовые коэффициенты, определенные подходящим методом, и являются обобщениями SAR и PAR соответственно. Порядок негативного воздействия катионов на проницаемость почвы в соответствии с [17, с.169] следующий:  $\text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$ . Отсюда следует, что в уравнении (3)  $a < 1$  и  $b < 1$ . Коэффициент  $a < 1$  интерпретируется как показатель меньшего негативного воздействия PAR на проницаемость

почвы по сравнению с SAR. Коэффициент  $b < 1$  отражает меньшую флоккулирующую способность  $Mg^{2+}$  по сравнению с  $Ca^{2+}$ .

В настоящее время CROSS является единственным проверенным параметром качества оросительной воды, который учитывает влияние всех четырех основных катионов на физические свойства почвы и основан на предположении, что влияние калия и магния на проницаемость почвы обусловлено дисперсией почвенных агрегатов и последующей закупоркой пор почвы. Те же соотношения справедливы для эффектов  $Na^+$  и  $Ca^{2+}$ , поэтому включение  $K^+$  и  $Mg^{2+}$  не создает новых вредных механизмов, которые следует учитывать, и использование CROSS в качестве диагностического инструмента должно быть аналогично использованию SAR. Из уравнения следует, что во всех случаях  $CROSS > SAR$ .

Все упомянутые выше исследования показали, что негативное влияние  $K^+$  и  $Mg^{2+}$  на гидропроводность насыщенной почвы приводит к тому, что они находятся между крайними значениями  $Na^+$  как наихудшего диспергатора почвы и кальция ( $Ca^{2+}$ ) как наилучшего флокулянта почвы.

Относительно влияния PAR на качество оросительной воды пока отсутствует определенные указания обусловленное тем, что концентрация  $Na^+$  в орошаемых почвах значительно превышает  $K^+$ .

Однако более важной причиной является то, что в руководстве Министерства сельского хозяйства США № 60 [3] делается вывод: "обменный калий оказывает лишь незначительное негативное влияние на физические свойства почв или вообще не оказывает отрицательного влияния". Это послужило причиной объединения двухвалентных катионов  $Ca^{2+}$  и  $Mg^{2+}$  в одну группу. Отношение воздухопроницаемости к водопроницаемости зависит от процентного содержания обменного натрия (ESP) и процентного содержания обменного калия (EPP).

На рис.3 представлена динамика изменения содержания  $K^+$  вдоль русла реки Сырдарья. Незначительные концентрации калия дают основание предположить, что его происхождение связано с процессами вымывания пород водой.




Рис.3. Динамика ESP и PAR вдоль русла реки Сырдарья на территории Таджикистана

Сравнение полученных результатов по основным показателям применимости вод для полива сельскохозяйственных культур с допустимыми пределами показывает, что качество воды реки Сырдарья на территории Таджикистана соответствует требованиям ФАО к оросительным водам.

### Литература

- ЕЭК ООН. Обзор потенциальных источников загрязнения и определение рисков аварийного загрязнения в бассейне реки Сырдарья, 2023. [https://unece.org/sites/default/files/202307/Final%20Syr%20Darya%20report\\_compressed.pdf](https://unece.org/sites/default/files/202307/Final%20Syr%20Darya%20report_compressed.pdf).

2. Amirgaliev N., Askarova M., Normatov I., Ismukhanova L., Kulbekova R. On the choice of optimal parameters for the integrated assessment of surface water quality // News NAN Republic of Kazakhstan. Series Geology & Tech. Science. 2019. V. 3(435). P.127-136.
3. Arienzo M., Christen E.W., Jayawardane N.S., Quayle W.C. The relative effects of sodium and potassium on soil hydraulic conductivity and implications for winery wastewater management // Geoderma. 2012. V. 173. P.303–310.
4. Asarin A. E., Kravtsova V. I., Mikhailov V. N. Amudarya and Syrdarya rivers and their deltas, Kosarev / Ed.: A. N. Kosarev - Berlin: Springer, 2010. P. 101–121.
5. Bekbaev R. K., Kazykenova G. V., Water resources management on irrigated lands of the lower reaches of the Syr Darya. Ecological sustainability and advanced approaches to water resources management in the Aral Sea basin. Central Asian / International Scientific and Practical Conference. Almaty, 2003. P. 141. (In Russian).
6. Dinka M. O., Loiskandl W., Ndambuki J. M. Hydrochemical characterization of various surface water and groundwater resources available in Matahara areas, Fantalle Woreda of Oromiya region // Journal of Hydrology: Regional Studies. 2015. V. 3. P. 444–456.
7. FAO. The Aral Sea Transboundary river Basin. 2012. [www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea/aral.sea-CP\\_eng.pdf](http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea/aral.sea-CP_eng.pdf).
8. Garrels R.M., Mackenzie F.T., Hunt C. Chemical cycle and the global environment. - New York: William Kaufman, 1973. 178p.
9. Han G., Liu C. Q., Water geochemistry controlled by carbonate dissolution: a study of the river waters draining karst-dominated terrain, Guizhou Province, China // Chemical Geology. 2004. V. 204(1-2). P.11–21.
10. Isidoro D., Aragüés R. River water quality and irrigated agriculture in the Ebro basin: an overview // International Journal of Water Resources Development. 2007. V.23 (1). P. 91–106.
11. Kenjebayeva S. S. Hydro-geological conditions of the territory of the lower Syrdarya river flow due to the irrigation of agriculture lands // Res. Publica. 2015. V. 3. P.52–62 (In Russian).
12. Kipshakbaev N., De Shoutter J., Dukhovny V., Malkovsky I., Ogar N., Haibullin A., Yaprintsev V., Tuchin A., Yakhiyaeva K. Ecosystem restoration in the Syrdarya delta and Northern part of the Aral Sea. - Almaty: EVERO, 2010. 134p.
13. Mason B., Moore C.B., Hintermaier-Erhard G. Basic features of geochemistry with 66 tables. - Stuttgart: Enke, 1985. 79p.
14. Meybeck M. Global chemical weathering of surficial rocks estimated from river dissolved loads // Amer. J. Sci. 1987.V. 287(5). P. 401–428.
15. Normatov I. Sh., Shermatov N., Normatov P.I., Markaev B.A., Normatov A.I. Formation and change of the water chemical composition along the bed of the transboundary Pyanj River (Tajikistan) // Geosphere Research. 2023, no. 4.P. 65–76.
16. Oster J.D., Sposito G., Smith Ch. J. Accounting for potassium and magnesium in irrigation water quality assessment // J. California Agriculture. 2016. V. 70(2). P.71-76,
17. Quirk J.P., Schofield R.K. The effect of electrolyte concentration on soil permeability// J. Soil Sci. 1955. V. 6. P.163–78.
18. Rengasamy P., Marchuk A. Cation ratio of soils structural stability (CROSS) // Soil Res. 2011 V. 49. P.280–285.
19. Sadashivaiah C. R., Ranganna G. Hydrochemical Analysis and Evaluation of Groundwater Quality in Tumkur Taluk, Karnataka State // India, International Journal of Environmental Research & Public Health. 2008. V. 5(3). P.158–164.
20. Satybaldiyeva B., Ismailova B., Nurpeisova N., Kengesa K., Snowc D., Malakarc A., Taukebayevd O., Uralbekova B. Downstream hydrochemistry and irrigation water quality of the Syr Darya, Aral Sea Basin, South Kazakhstan. Open Access <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
21. UNECE. Water quality in the Amudarya and Syrdarya river basins. Analytical Report, Tashkent: United Nations Economic Commission for Europe, 2011.
22. USDA. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. United States Salinity Laboratory. Agriculture, Handbook, 60. – Washington. 1954.
23. Yakubov M. A., Yakubov K. E., Yakubov S. K. Collector-Drainage Drain of Central Asia and Assessment of its use for Irrigation. - Tashkent: SIC ICWC, 2011. P. 78-86.
24. Zhang W., Ma L. Abuduwaili, J., Hydrochemical characteristics and irrigation suitability of surface water in the Syr Darya River, Kazakhstan // Environ Monit. Assessment. 2019. V. 191. P. 572-589.

## **АРЗИШИ ДАРАЦАИ МУВОФИҚАТИ СИФАТИ ОБИ СИРДАРЁ БА ИНДЕКСҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ОБ БАРОИ ОБЁРӢ**

Масоҳати умумии заминҳои обёришаванда дар ҳавзаи дарёи Сир 3,4 миллион гектар ва истифодаи умумии ҷараёни табиии дарёҳо дар ҳавзаи Сирдарё 130-150 фоизро ташкил медиҳад. Барои ҳалли проблемаи амнияти озукварӣ дар ҳар як кишвари минтақа васеъ кардани майдони заминҳои обӣ пешбинӣ шудааст. То соли 2025 майдони заминҳои обёришаванда дар минтақа бояд ба 11,8 миллион гектар расонида шавад. Ин маънои онро дорад, ки норасони об боиси зиёд шудани такроран истифодабарии обҳои истифодашуда барои обёрӣ мегардад.

Мақола ба омӯзиши динамикаи тағйирёбии таркиби химиявии дарёи Сир дар ҳудуди аз нуқтаи воридод ба ҳудуди Тоҷикистон то нуқтаи гузариши он ба ҳудуди Узбекистон баҳшида шудааст. Бо истифода аз натиҷаҳои таҳлили кимиёвии намунаҳои об нишондиҳандаҳои асосӣ оид ба истифодаи оби дарёи Сир барои обёрӣ муайян карда шудааст.

**Калидвожаҳо:** Осиёи Миёна, дарёи Сир, кишоварзӣ, ирригация, гидрохимия, SAR, SSP, ESP, CROSS

### **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ СЫРДАРЬЯ ИНДЕКСАМ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ**

Общая площадь орошаемых земель по бассейну реки Сырдарья составляет 3,4 млн. га и суммарное использование естественного речного стока бассейна Сырдарьи составляет 130 – 150 %. Для решения проблемы продовольственной безопасности в каждой из стран региона предусмотрено расширение площадей орошаемых земель. К 2025 году площадь орошаемых земель региона должна достигнуть 11,8 млн. га. Это означает, что дефицит воды приводит к расширенному использованию возвратных вод для орошения.

Настоящая работа посвящена изучению динамики химического состава реки Сырдарья, начиная с пункта пересечения границы Таджикистана и по всему стволу до пункта перехода на территорию соседнего Узбекистана. Использованием результатов химических анализов проб воды определялись основные показатели применимости воды реки Сырдарья для орошения.

**Ключевые слова:** Центральная Азия, река Сырдарья, сельское хозяйство, орошение, гидрохимия, SAR, SSP, ESP, CROSS

### **ASSESSMENT OF THE DEGREE OF CONFORMITY OF THE SYRDARYA RIVER WATER QUALITY TO THE INDICES OF APPLICABILITY FOR IRRIGATION**

The total area of irrigated land in the Syr Darya River basin is 3.4 million hectares and the total use of natural river flow in the Syr Darya basin is 130-150%. To solve the problem of food security in each of the countries of the region, it is planned to expand the area of irrigated land. By 2025, the area of irrigated land in the region should reach 11.8 million hectares. This means that water deficit leads to expanded use of return water for irrigation. This work is devoted to the study of the dynamics of the chemical composition of the Syr Darya River, starting from the point of crossing the border of Tajikistan and along the entire trunk to the point of transition to the territory of neighboring Uzbekistan. Using the results of chemical analyses of water samples, the main indicators of the applicability of the water of the Syr Darya River for irrigation were determined.

**Keywords:** Central Asia, Syrdarya River, agriculture, irrigation, hydrochemistry, SAR, SSP, ESP, CROSS

### **Дар бораи муаллифон**

Бозорова Нигора Норалиевна  
унвончӯи шуъбаи биотехнология ва  
биоэкология  
Академияи милии илмҳои Тоҷикистон дар  
ш. Хуҷанд.  
734011, ҶТ ш. Хуҷанд, кӯчаи Сирдарё 24  
Тел.: (+992) 934 45 07 57  
E-mail: [umarova52@gmail.com](mailto:umarova52@gmail.com)

Одинаев Қодирҷон Нодирович  
ассистент кафедраи метеорология ва  
климатологии факултети физика  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 17  
Тел.: (+992) 918 15 15 03  
E-mail: [odinaevqodir@gmail.com](mailto:odinaevqodir@gmail.com)

### **Об авторе**

Бозорова Нигора Норалиевна  
соискатель отдела биотехнологии и биоэкологии  
Национальная академия наук Таджикистана в  
городе Худжанд  
734011, Республика Таджикистан, г. Хуҷанд,  
кӯчаи Сирдардарё 24  
Тел.: (+992) 934450757. E-mail:  
[umarova52@gmail.com](mailto:umarova52@gmail.com)

Одинаев Кодирджон Нодирович  
ассистент кафедры метеорологии и климатологии  
физического факультета  
Таджикский национальный университет  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 17  
Тел.: (+992) 918151503. E-mail:  
[odinaevqodir@gmail.com](mailto:odinaevqodir@gmail.com)

### **About the author**

Bozorova Nigora Noralievna  
applicant of the department of biotechnology and  
bioecology  
National Academy of Sciences of Tajikistan in  
Khujand  
734011, Republic of Tajikistan, Khujand, Sirdaryo  
Str., 24. Phone: (+992) 934450757  
E-mail: [umarova52@gmail.com](mailto:umarova52@gmail.com)

Odinaev Qodirjon Nodirovich  
assistant of the Department of Meteorology and  
Climatology of the Physics Faculty  
Tajik National University  
Phone: (+992) 918151503  
E-mail: [odinaevqodir@gmail.com](mailto:odinaevqodir@gmail.com)

## РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО МАРШРУТУ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ

*Фархуддинов С.Ю.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни*

*Риджабеков Н.Ч.*

*Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана*

Шелковый путь - это сеть торговых маршрутов, соединявших Восток и Запад, которая существовала на протяжении более тысячи лет. Этот путь не только способствовал обмену товарами, но и культурным, научным и религиозным влиянием между различными цивилизациями [1, с.125].

Шелковый путь представлял собой взаимосвязанную сеть маршрутов, соединявших древние сообщество Азии и Ближнего Востока и внесших вклад в развитие множества мировых цивилизаций. Шелковый путь был не только торговой артерией, но и мостом для культурного обмена. Различные народы, встречаясь на маршруте, делились своими знаниями, языками и традициями. Например, буддизм, исходя из Индии, распространялся через Центральную Азию в Китай, а ислам пришёл на восток через торговцев [3, с. 30].

С момента своего возникновения в II веке до н. э. он не представлял собой единую магистраль, а состоял из множества ветвей, проходивших через горные перевалы и обходивших пустыни. (Изначально Шёлковый путь начинался в Чанъяне, древней столице Китая, и продолжался вдоль северного Тянь-Шаня до Дуньхуана — города на окраине Великой Китайской стены. Отсюда маршруты расходились по двум сторонам пустыни Такла-Макан: северный путь проходил через Турфан вдоль реки Или, пересекал Памир и вёл в Фергану и казахские степи, в то время как южный маршрут следовал мимо озера Лоб-Нор, проходя через Яркенд и Памир, направляясь в Бактрию, а затем в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря [5, с.27].

Республика Таджикистан, расположенная на пересечении древних торговых путей, обладает богатым культурным наследием и уникальными природными ресурсами. Развитие туризма вдоль маршрутов Шелкового пути представляет собой важную стратегию для страны, способствующую экономическому росту и сохранению культурного наследия.

В современном мире различные страны стараются сохранить и представить уникальные памятники и богатое наследие. Одной из таких организаций, которая работает над возрождением объектов Великого Шелкового пути, является Международный совет по сохранению памятников и исторических мест (ИКОМОС). Подход к строительству дороги «Коридоры наследия» был предложен по инициативе ИКОМОС.

Начинавшийся с древнего города Пенджикента в Согдийской области Таджикистана, и заканчивавшийся в древнем городе Пайкенте в Бухарской области Узбекистана , коридор Пенджикент- Самарканд- Пайкент в течение длительного времени являлся основным маршрутом из Китая на Запад. Коридор простирается на 365 км, проходя через две страны Центральной Азии-Таджикистан и Узбекистан.

Памятники и объекты, расположенные вдоль коридора Пенджикент – Самарканд-Пайкент, являются уникальными примерами городского, архитектурного и монументального искусства и свидетельствуют об исключительных культурных традициях Центральной Азии.

Девять исторических и культурных объектов коридора «Зарафшон — Кайраккум» были официально включены в мировой предварительный список ЮНЕСКО. Среди них такие памятники, как «Древний Пенджикент», «Городок Санджаршох», «Городок Хисорак», «Гардани Хисор», «Калъай Муг», «Кум», «Тали Хамтуд», ирригационная система «Токсанкорез» и Мавзолей «Ходжи Мухаммада Башоро» [1].

Включение 9 памятников Таджикистана в список всемирного наследия ЮНЕСКО – еще один серьезный шаг по защите и сохранению красочного наследия наших предков. Практически все вышеперечисленные памятники расположены вблизи автодороги Айни-Пенджикент, которая подходит для того, чтобы стать туристическим объектом.

В настоящее время в связи с развитием международных торгово-экономических и культурных контактов Великий Шелковый путь стал символом дружбы, взаимопонимания и доброго отношения между народами стран расположенных вдоль этого пути Всемирная Туристическая Организация (ВТО) и ЮНЕСКО во взаимодействии с национальными туристками администрациями республики, учитывая богатое культурно-историческое наследие народов проживающих вдоль Великого Шелкового пути, предпринимают меры по развитию туристской и гостиничной инфраструктуры этого региона [2, с.211].

За годы независимости Правительством страны реализованы значимые проекты по восстановлению и строительству новых автодорог, имеющих международное значение.

Необходимо отметить, что историко-культурные объекты играют ключевую роль в развитии туризма, так как привлекают внимание путешественников благодаря своей уникальности и исторической значимости.

Больше всего:

1. Привлечение туристов: Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, такие как древний город Саразм и Национальный парк Таджикистана, становятся центрами притяжения для туристов со всего мира.

2. Экономический эффект: Туризм, основанный на культурном наследии, способствует развитию местной экономики, создавая рабочие места и стимулируя малый бизнес.

3. Сохранение культуры: Инвестиции в инфраструктуру и услуги, связанные с туризмом, помогают сохранить исторические объекты и местные традиции.

4. Образование и осведомленность: Посещение объектов наследия способствует повышению осведомленности о культуре и истории, что может привести к большему уважению и пониманию различных культур.

5. Устойчивое развитие: Ответственный подход к туризму в исторических местах способствует их сохранению и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Таджикистан, считавшийся одним из важнейших участков Великого Шелкового пути, в древности через территорию таджиков проходило несколько основных ветвей этой магистрали. [3, 30]. Благодаря Великому Шелковому пути в V веке в Зарафшанской долине появились города, были построены караван-сараи и замки. Города стали центрами торговли, ремесел, культуры и различных религиозных конфессий. Китайский шелк, зеркала, фарфор и лаковые изделия, римское стекло проникли на территорию Таджикистана по Великому шелковому пути.

Сейчас, когда интерес к историческим маршрутам вновь возрастает, существует возможность развития туризма по Великому Шёлковому пути в горных регионах Таджикистана. Это может способствовать не только экономическому развитию региона, но и возрождению культурных связей между народами.

Сегодня, после приобретения государственной независимости и благодаря созидательной политике Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, коренным образом изменились социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Примером этого является введение в эксплуатацию автомобильной дороги Мургаб-Кулма, что наладило дружественное сотрудничество с соседним Китаем. На сегодняшний день по этой линии начаты регулярные маршрутные поездки из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Европу и арабские государства, что делает территорию ГБАО и всей Республики Таджикистан культурно-экономическим мостом между Востоком и Западом.

Открытие автомобильной дороги между Таджикистаном и Китаем создает реальные возможности для обмена и развития туризма. Новая дорога привлекает как китайских туристов, так и путешественников из других стран, а богатое культурное и природное

наследие Таджикистана может стать привлекательным направлением для желающих познакомиться с историей и культурой региона.

Развитие туризма по маршруту Великого Шёлкового пути вписывается в рамки социальных и экономических функций, способствуя культурной интеграции и деловому сотрудничеству. Главными целями этой деятельности являются устойчивое развитие, повышение благосостояния населения и укрепление дружбы между государствами.

Как показывает анализ проблем, сегодня для эффективного развития туризма по маршруту Великого Шёлкового пути на Памире существует несколько проблем, требующих внимания:

1. Инфраструктурные ограничения - Недостаток развитой инфраструктуры, включая дороги, гостиницы и туристические объекты, затрудняет доступность региона для туристов. Многие дороги находятся в плохом состоянии, что делает поездки сложными и небезопасными.

2. Слаборазвитые туристические услуги - Недостаток квалифицированных кадров и разнообразных туристических услуг ограничивает возможности для удовлетворения потребностей туристов. Это включает в себя нехватку экскурсоводов и услуг по организации туроров.

3. Маркетинговая недостаточность - Недостаточное продвижение Памира, как туристического направления на международной арене ограничивает интерес со стороны потенциальных туристов. Также наблюдается нехватка информации о культурном и природном наследии региона.

4. Проблемы безопасности - Несмотря на улучшение ситуации, вопросы безопасности могут оставаться актуальными для некоторых туристов, включая как природные факторы, так и вопросы стабильности в регионе.

5. Экологические вызовы - Развитие туризма может негативно сказаться на экосистеме Памира. Необходимы меры по охране окружающей среды и устойчивому развитию для сохранения уникальных природных ресурсов для будущих поколений.

6. Социальные и культурные барьеры - Недостаток туристического сознания и навыков у местного населения может препятствовать созданию гостеприимной атмосферы для туристов, затрудняя взаимодействие между ними и местными жителями.

7. Бюрократические преграды - Сложные визовые процедуры и бюрократические ограничения могут отпугнуть туристов. Необходимы упрощения для стимулирования въездного туризма.

8. Инвестиционные риски - Отсутствие инвестиций в туристическую отрасль затрудняет развитие новых проектов и программ. Необходима поддержка как со стороны государства, так и частного сектора для стимулирования инвестиций в инфраструктуру и услуги.

Таким образом, для эффективного развития туризма по пути Великого Шёлкового пути на Памире необходимо решить ряд существующих проблем, начиная с инфраструктурных вопросов и заканчивая аспектами безопасности и устойчивого развития.

Эффективное развитие туризма по маршруту Великого Шёлкового пути в горных регионах Таджикистана будет способствовать: создание новых рабочих мест; инвестиции в инфраструктуру; сохранение культурного наследия; устойчивое развитие; культурное взаимодействие; привлечение иностранных инвестиций; улучшение имиджа страны; улучшить социальные связи между различными этническими и культурными группами в регионе, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству, тем самым окажет комплексное влияние на экономическое, культурное и социальное развитие региона, обеспечивая его устойчивый рост и благосостояние.

### **Литература**

1. Вильямс Т. Дороги Шелкового пути: Тематическое исследование ИКОМОС, Международный совет по охране памятников и исторических мест. 2014. С.125
2. Кадырова М. И, Разработка эффективной системы профессионального туристского образования в Республике Таджикистан. Душанбе- 2015. С.211 .

3. Милвард, Дж. Шелковый путь, Караткое знакомство, Oxford University Press. Нью-Йорк-2013. С. 30
4. Радкевич, В.А. Великий Шелковый Путь / В.А. Радкевич.-М. Агропромиздат, 1990. - С.75-80.
5. Ртвеладзе, Э.В. Великий Шелковый путь. Энциклопедический справочник: Древность и раннее средневековье. / Э.В. Ртвеладзе. - Ташкент: Государственное научное издательство «Узбекистан миллий энциклопедияси», 1999. - 280 с.
6. Сумин, А.Ю. Великий Шелковый путь/ А.Ю. Сумин // Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А. Курапова.- Астрахань: Издательство Сорокин Роман Васильевич. -2011. - Вып. 3. - С. 104-115.
7. <https://www.unesco-iicas.org.ru>

## **ДУРНАМОИ РУШДИ САЙЁХИ ТОЧИКИСТОН ДАР МАСИРИ РОҲИ АБРЕШИМ**

Дар мақола мушкилоте, ки ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар қад-қади Роҳи абрешим монеъ мешаванд ва дурнамои рушди он дар манотики қӯҳистонии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Нақши бахши сайёҳӣ ҳамчун омили рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа таваҷҷӯҳи хоса дода шудааст. Маҳдудиятҳои инфрасоҳторӣ, хизматрасониҳои сайёҳии суст инкишофёфта, набудани маркетинг, мушкилоти амниятӣ, мушкилоти экологӣ, монеаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, монеаҳои бюрократӣ ва ҳатарҳои сармоягузорӣ зикр шудаанд. Нишон дода шудааст, ки рушди сайёҳӣ дар Роҳи абрешим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон уфукҳои навро барои кишвар боз карда, ба рушди иқтисодӣ ва табодули фарҳангӣ мусоидат меқунад. Бо дастигирӣ ва стратегияҳои дуруст, кишвар метавонад як маркази муҳим барои сайёҳоне гардад, ки ба мочароҳои беназир ва шиносӣ бо фарҳанги ғанӣ шавқ доранд.

**Калидвоҷаҳо:** Туризм, Роҳи бузурги абрешим, ҳатсайрҳо, минтақаҳои қӯҳӣ, эҳё, ҳамкорӣ, ҳамгиройӣ, некӯаҳволӣ, стратегия, афзалиятҳо, инфрасоҳтор, рақобатпазирӣ, маҳсулоти сайёҳӣ, сармоягузорӣ.

## **РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО МАРШРУТУ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ**

В статье произведен анализ проблем, препятствующих развитию туристической отрасли по маршруту Великого Шелкового пути и перспективы её развития в горных регионах Таджикистана. Особо отмечена роль сферы туризма как фактора социально-экономического развития региона. Обращено внимание на инфраструктурные ограничения, слабо развитые туристические услуги, маркетинговая недостаточность, проблемы безопасности, экологические вызовы, социальные и культурные барьеры, бюрократические преграды, инвестиционные риски. Показано, что развитие туризма на Шелковом пути в Республике Таджикистан открывает новые горизонты для страны, способствуя экономическому росту и культурному обмену. С правильной поддержкой и стратегиями страна может стать важным центром для туристов, заинтересованных в уникальных приключениях и погружении в богатую культуру.

**Ключевые слова:** Туризм, Великий Шёлковый путь, маршруты, горные регионы, возрождение, сотрудничество, интеграция, благосостояние, стратегия, приоритеты, инфраструктуры, конкурентоспособность, туристический продукт, инвестиция.

## **DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ALONG THE GREAT SILK ROAD**

The article analyzes the problems that hinder the development of the tourism industry along the Great Silk Road and the prospects for its development in the mountainous regions of Tajikistan. The role of tourism as a factor in the socio-economic development of the region is especially noted. Attention is drawn to infrastructural limitations, poorly developed tourism services, marketing insufficiency, security issues, environmental challenges, social and cultural barriers, bureaucratic obstacles, and investment risks.

It is shown that the development of tourism along the Great Silk Road in the mountainous regions of Tajikistan will have a complex impact on the economic, cultural and social development of the region, ensuring its sustainable growth and prosperity.

**Keywords:** tourism, Great Silk Road, routes, mountainous regions, revival, cooperation, integration, welfare, strategy, priorities, infrastructure, competitiveness, tourist product, investment.

### **Дар бораи муаллифон**

Фархуддинов Саидбурҳон Юусофович  
Асистенти кафедраи геоэкологи  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С.Айнӣ  
Суроға: 734003 ҳиёбони Рӯдакӣ-121  
Телефон: 90-04-54-89

Риҷабеков Нозир Чоршанбиевич  
Асистенти кафедраи бизнеси сайёҳӣ ва  
маҳмондорӣ  
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва  
соҳибкории Тоҷикистон.  
Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.  
Душанбе, кӯчаи Борбад 48/5.  
E-mail: [nozir94.94@mail.ru](mailto:nozir94.94@mail.ru)  
Тел: 900209497

### **Об авторах**

Фархуддинов Саидбурҳон Юусофович  
Асистент кафедры геоэкологии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Аини  
Адрес: 734003 проспект Рудаки-121  
Телефон: 90-04-54-89

Ридҷбеков Нозир Чоршанбиевич  
Ассистент кафедры туризма и гостеприимства  
Международный университет туризма и бизнеса  
Таджикистана.  
Адрес: 734055, Республика Таджикистан, ш.  
Душанбе, улица Борбад 48/5.  
E-mail: [nozir94.94@mail.ru](mailto:nozir94.94@mail.ru).  
Телефон: 900209497

### **About the authors**

Farkhudinov Saidburkhon Yusofovich  
Assistant of the Department of Geoeology  
Tajik State Pedagogical University named after S.  
Aini  
Address: 734003 Rudaki Avenue-121  
Phone: 90-04-54-89

Rijabekov Nozir Chorshanbievich  
Assistant of the Department of Tourism and  
Hospitality  
International University of Tourism and Business of  
Tajikistan.  
Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe  
highway, Borbad street 48/5.  
E-mail: [nozir94.94@mail.ru](mailto:nozir94.94@mail.ru).  
Phone: 900209497

УДК 547.786.547.024

## МЕРКУРИРОВАНИЕ НИТРОБЕНЗИЛЦИКЛОРПАНОВ

*Гулов Т.Е., Бандаев С.Г.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени  
Садриддина Айни*


### Введение

Реакция сопряженного меркурирования в применении к арилсодержащим циклопропанам до сих пор изучалась в основном на монофенилированных циклопропановых субстратах, в которых арильные фрагменты были непосредственно связаны с трехуглеродным циклом.

Далее в реакцию сольвомеркурирования, нами было изучено поведение ряда бензилциклопропанов - соединений, являющихся гомологами соответствующих фенилциклопропанов с нарушенной системой сопряжения (циклопропановый фрагмент и арильный не связаны непосредственно). В связи с этим можно ожидать иной активности циклопропанового кольца в реакции с меркурирующим реагентом и, что более важно, иного поведения образующихся ртутьорганических соединений в их дальнейшей трансформации.

### Материалы и методы [1,2]


Ранее было показано, что меркурирование о- и п-нитрофенилцикло - пропанов под действием ацетата ртути в муравьиной кислоте приводит к соответствующим меркурсольвоаддуктам.



Отмечалось, что реакция протекает с высоким выходом и завершается фактически за два часа.

Нам удалось установить, что структурные аналоги нитрофенилциклопропанов – соответствующие орто- и пара-нитробензилциклопропанов (1 и 2), в реакции сольвомеркурирования ведут себя также, как и углеводороды фенилциклопропанового ряда [1].

Оказалось, что, как и в случае нитрозамещенных фенилциклопропанов [1], соответствующие нитрозамещенные бензилциклопропаны (1,2) в тех же условиях превращаются в нитрофенилзамещенные 4-хлормеркур-2-формилоксибутаны (3,4). При этом реакция завершается практически через час. Таким образом, при отсутствии прямого взаимодействия бензольного кольца с малым циклом при прочих равных условиях повышается активность трехуглеродного цикла в реакции последнего с электрофильными реагентами.



### Экспериментальная часть

#### Нитрование циклопропил- и метилциклопропиларенов(Г).

В круглодонную трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, термометром и капельной воронкой, помещали 50 мл перегнанного уксусного ангидрида, охлажденного до  $-50^{\circ}\text{C}$ , при

перемешивании добавляли по каплям 21 г азотной кислоты ( $d$  1.5). В полученную нитрующую смесь, поддерживая первоначальную температуру, вводили раствор 0.1 моля соответствующего углеводорода в 20 мл уксусного ангидрида, перемешивали еще 2 часа и выливали в 400 мл холодной воды. Выпавшее после охлаждения масло отделяли, а водный слой экстрагировали эфиром 3x50 мл. Эфирные вытяжки объединяли с маслянистым слоем, промывали водой, упаривали растворитель и выделяли целевые вещества подходящим способом.

**Нитрование бензилциклогептана.** Реакцию проводили по методике (Г) из 21.3 г (0.15 моль) бензилциклогептана. После упаривания растворителя получали 20.67 г (72%) смеси о- и п-изомеров. Т. кип. 103-104°C. По данным спектра ПМР соотношение продуктов нитрования составило ~1:1. Для идентификации нитро-соединений разделяли реакционную смесь хроматографированием на колонке, носитель "Silpearl", элюент – гексан. Получали: 10,41 г (49%) **о-нитробензилциклогептана (1)**, Т. кип. 103-104°C (1 мм.рт.ст.),  $n^{20}_D$  1.5451. Литературные данные [49]: т.кип. 103-104°C (1 мм.рт.ст.),  $n^{20}_D$  1.5452; 10,54г. (51%) **п-нитробензилциклогептана(2)**. Т.кип. 108-110°C (1 мм.рт.ст.),  $n^{20}_D$  1.5451. Литературные данные [2]: т.кип. 103-104°C (1 мм.рт.ст.),  $n^{20}_D$  1.5452.

#### Результаты и обсуждение

Строение всех полученных из нитрозамещенных бензилциклогептанов меркурформиатов (3,4) подтверждалось данными спектров ПМР и ИК (см.рис.1,2).




Рис.1 Спектр ЯМР  $^1\text{H}$ ,  $\delta$ , м. д., (DMSO) 1-(о-нитрофенил)-2-формилокси-4-хлормеркурбутана (3)




Рис.2 Спектр ЯМР  $^1\text{H}$ ,  $\delta$ , м. д., (DMSO) 1-(п-нитрофенил)-2-формилокси-4-хлормеркурбутана (4)


Следует отметить, что формилоксиаддукты (3,4), полученные непосредственно после реакции нитросоединений (1,2) с ацетатом ртути в муравьиной кислоте и после стандартной обработки реакционной смеси (выливание в воду, экстракция продукта и обработка органического раствора раствором NaCl), содержали следовые количества соответствующих меркуркарбинолов (5,6). Причем при увеличении времени выдерживания продукта сольвомеркурирования в кислотном водном растворе увеличивается количество нитроспиртов в получаемой в результате реакционной смеси. Это указывает на то, что в водной муравьиной кислоте идет гидролиз сложноэфирной группы.

Интересно, что этот процесс наблюдается и при попытках выделить формилоксимеркурнитропроизводные (3,4) в индивидуальном виде хроматографированием на носителях различной природы ( $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , кремниевая кислота). То есть, меркурсольвоаддукты, полученные из нитробензилциклогексанов (3,4), в этом отношении ведут себя подобно меркурсольвоаддуктам, образующимся из углеводородов ряда бензилциклогексана. Строение ртутьсодержащих 1-нитрофенилбутанолов-2 (3, 4) подтверждено данными спектров ПМР, ИК.

При изучении поведения меркурсольвоаддукта о-нитробензилцикло-пропана (5) в условиях кислотно-катализируемых превращений было показано [3, 4-8], что при обработке его серной или фторсульфоновой кислотами сразу же после смешения реагентов начинает выпадать соль ртути (в виде аморфного осадка), а в спектре ЯМР  $^1\text{H}$  реакционной смеси, из которой осадок был отфильтрован, обнаруживаются только сигналы протонов протодемеркурированного циклического иона (5). Регистрация спектра ЯМР  $^1\text{H}$  этой реакционной смеси, выдержанной при  $20^\circ\text{C}$  в течение 2 недель, показала, что в ней содержится уже 12% изомерных бензисоксазолиниевых ионов (6). Мы полагаем, что в ходе реакции из аддукта образуется металлированный циклический ион 3,4-дигидро-N-оксо-3-( $\beta$ -хлормеркутил)-2,1- бензоксазиния (8), из которого формируется неметаллированный ион (5).

В пользу высказанного предположения может свидетельствовать следующее. Появление исключительно циклического иона (5) сразу же после смешения меркурсольвоаддукта (15) с  $\text{FSO}_3\text{H}$  указывает на то, что он может получиться (как доказано в работе [3] только из 1-(2-нитрофенил)бут-2-ена (10).

Последний образуется из аллильного хлормеркурипроизводного 9 в условиях протодемеркурирования. В свою очередь, исключительное образование аллилмеркурхлорида (9) возможно только из циклического 3-В хлормеркутил- замещенного иона (8), поскольку образование продуктов элиминирования непосредственно из аддукта (7) *a priori* предполагает наличие в смеси аллильного и гомоаллильного меркурипроизводных, что должно было бы усложнить состав продуктов реакции



То, что циклический ион (8), действительно, способен региоселективно превращаться в аллилмеркурхlorida (9) подтверждается, например, превращением иона 3,4-дигидро-N-оксо-3-этил-2,1-бензоксазиния (5), полученного из 2-нитробензилциклогексана (14) в условиях нейтрализации его сернокислотного раствора, преимущественно в 1-(2-нитрофенил)бут-2-ен (10) [9,10].

Дополнительное подтверждение того, что из аддукта (7) при действии серной или фторсульфоновой кислот, действительно, образуются металлизированные ионы 3,4-дигидро-N-оксобензоксазиния (8), получено нами при изучении поведения других меркурсольвоаддуктов в растворах различных кислот.

### Выводы

Важно отметить, что, в отличие от 4-нитро- и 2-нитрофенилцикло-пропанов, изомерные бензилциклогексановые аналоги в принятых условиях претерпевают практически полное превращение за время в 2 раза меньшее, чем требуется для нитрофенилциклогексанов. Этот факт дает основание предположить, что повышение реакционной способности малого цикла в бензилциклогексанах по отношению к ртутьсодержащему электрофилю в реакции Р. Я. Левиной связано с отсутствием сопряжения арильного фрагмента с циклогексановым.

Интересно, что этот процесс наблюдается и при попытках выделить формилоксимеркурнитропроизводные в индивидуальном виде хроматографированием на носителях различной природы ( $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , кремниевая кислота). То есть, меркурсольвоаддукты, полученные из нитробензилциклогексанов, в этом отношении ведут себя подобно меркурсольвоаддуктам, образующимся из углеводородов ряда бензилциклогексана. Строение ртутьсодержащих 1-нитрофенилбутанолов-2 подтверждено данными спектров ПМР, ИК.

### Литература

1. Бандаев С.Г., Эшназаров Ю.Х., Мочалов С.С., Шабаров Ю.С., Зефиров Н.С. Замещенные 2-нитрофенилциклогексаны в реакции сопряженного меркурирования // Металлоорганическая химия. -1992. Т. 5, № 3. -С. 254-259
2. Левина Р.Я. Некоторые новые реакции в химии углеводородов // Вестник московского университета. Серия химия-1953.-М 10. -С.67-78.
3. Федотов А.Н., Трофимова Е.В., Гулов Т.Е., Бандаев С.Г., Мочалов С.С., Зефиров Н.С. Синтез и кислотно-катализируемые превращения меркурсольвоаддуктов 2-нитробензилциклогексана. Первые стабильные металлизированные ионы 3, 4-дигидро-N-оксо-2,1-бензоксазиния. ЖОрХ. 2013. Т. 49. С. 1554-1562.
4. Fedotov A.N., Trofimova E.V., Gulov T.E., Bandaev S.G., Mochalov S.S., Zefirov N.S. Synthesis and Acid-Catalyzed Transformations of Mercurial Solvent Adducts of 2-Nitrobenzylcyclohexane. First Stable Metalated 1-Oxo-3,4-dihydro-1H-2,1-benzoxazinium Ions. Russ. J. Org. Chem. 2013. Vol.49. P. 1534-1541.
5. Trofimova E.V., Gulov T.E., Fedotov A.N., Bandaev S.G., Mochalov S.S. Benzylcyclopropanes in Solvomercuration Reaction. Moscow University Chem. Bull. 2012. Vol. 67. P.122-126.
6. Трофимова Е.В., Гулов Т.Е., Федотов А.Н., Бандаев С.Г., Мочалов С.С. Бензилциклогексан в реакции меркурирования. Вестн. МГУ. 2012. Т. 67. С. 181–185.
7. Gazzaeva R.A., Trofimova E.V., Kadzhaeva A.Z., Fedotov A.N., Mochalov S.S. Benzyl-4,5-dihydroisoxazoles from benzylcyclopropanes: regioselective insertion of an n=o fragment into the three-membered carbocycle of benzylcyclopropanes by the action of nitrous acid. Chem. Heterocycl. Compd. 2012. Vol.48. P. 1220-1227.
8. Gazzaeva R.A., Trofimova E.V., Kadzhaeva A.Z., Fedotov A.N., Mochalov S.S. Benzyl-4,5-dihydroisoxazoles from benzylcyclopropanes: regioselective insertion of an n=o fragment into the three-membered carbocycle of benzylcyclopropanes by the action of nitrous acid. Chem. Heterocycl. Compd. 2012. Vol.48. P. 1220-1227.
9. Трофимова Е.В., Федотов А.Н., Мочалов С.С., Шабаров Ю.С. Катион 3,4-дигидро-N-оксо-3-этил-2,1-бензоксазиния в синтезе  $\beta$ - и  $\gamma$ -замещенных арилбутанов и 1-арилбутен-2-енов в журнале Химия гетероциклических соединений, издательство Зинатне (Рига), № 4, с. 550-555
- 10.Федотов А.Н., Трофимова Е.В., Мочалов С.С., Шабаров Ю.С. О перегруппировке о-нитрозамещенных бензолов в о-нитрозокетоны и о синтезе производных 2,1-

## МЕРКУРИРОНИДАНИ НИТРОБЕНЗИЛСИКЛОПРОПАНХО

Дар кори пешниход шуда, мо муайян намудем, ки аналогҳои сохтории нитрофенилциклопропанҳо, орто ва пара-нитробензилциклопропанҳо дар реаксияи сольвомеркурионидан ба мисли карбогидридҳои силсилаи фенилциклопропанҳо рафтор мекунанд. Маълум шуд, ки мисли фенилциклопропанҳои дар орто ҳолатнитро гурӯҳ дошта, бензилциклопропанҳои дар чунин шароит ба 4-хлоромеркур-2-формилоксибутанҳои нитрофенил ивазшаванда табдил меёбанд (3,4). Дар ин ҳолат, реаксия қариб дар як соат анҷом меёбад. Ҳамин тариқ, дар сурати набудани таъсири бевоситаи ҳалқаи бензол бо ҳалқаи сиклопропан, ки чизҳои дигар баробаранд, фаъолияти ҳалқаи сиклопропан дар реаксияи охирин бо реагентҳои электрофилий меафзояд.

**Калимаҳои калиди:** кислотаи фторсульфонат, фенилциклопропан, бензилциклопропан, хлормеркурҳосилаҳо, ионҳои сиклӣ, 2-нитробензил-сиклопропан, ионҳои металдоштаи 3,4-дигидро-N-оксо-3-этил-2,1-бензоксазинӣ.

## МЕРКУРИРОВАНИЕ НИТРОБЕНЗИЛСИКЛОПРОПАНЫ

В представленной работе установлено, что структурные аналоги нитрофенилциклопропанов, орто- и пара-нитробензилциклопропаны ведут себя в реакции сольвомеркурирования подобно углеводородам фенилциклопропанового ряда.

Оказалось, что, как и фенилциклопропаны с нитрогруппой в орто-положении, бензилциклопропаны в таких условиях превращаются в нитрофенилзамещенные 4-хлормеркурий-2-формилоксибутаны. В этом случае реакция завершается почти за час. Таким образом, в отсутствие прямого взаимодействия бензольного кольца с циклопропановым кольцом при прочих равных условиях в последней реакции с электрофильными реагентами увеличивается активность циклопропанового кольца.

**Ключевые слова:** фторсульфоновой кислота, фенилциклопропаны, бензилциклопропан, меркурсольвоаддуктов, циклические ионы, 2-нитробензилциклопропан, metallированные ионы 3,4-дигидро-N-оксо-3-этил-2,1-бензоксазин.

## MERCURATION OF NITROBENZYL CYCLOPANE

In the present work, it was established that the structural analogues of nitrophenylcyclopropanes, ortho- and para-nitrobenzylcyclopropanes, behave in the solvomercure reaction like hydrocarbons of the phenylcyclopropane series. It turned out that, like phenylcyclopropanes with a nitro group in the ortho position, benzylcyclopropanes under such conditions are converted into nitrophenyl-substituted 4-chloromercurium-2-formyloxybutanes. In this case, the reaction is completed in about an hour. Thus, in the absence of direct interaction of the benzene ring with the cyclopropane ring, other things being equal, the activity of the cyclopropane ring increases in the last reaction with electrophilic reagents.

**Keywords:** fluorosulfonic acid, phenylcyclopropanes, benzylcyclopropane, mercursolvo adducts, cyclic ions, 2-nitrobenzylcyclopropane, metallated ions of 3,4-dihydro-N-oxo-3-ethyl-2,1-benzoxazine.

## **Дар бораи муаллифон**

Гулов Тоир Ёрович

Номзади имлҳои химия, дотсент, мудири кафедраи химияи орагниқӣ ва биология  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ.

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Рӯдакӣ, 121

E-mail: [gulov1964@bk.ru](mailto:gulov1964@bk.ru)

Тел.: (+992) 907 80 70 10

## **Об авторах**

Гулов Тоир Ёрович

кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой органической и биологической химии Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, п. Рудаки, 121

Электронная почта: [gulov1964@bk.ru](mailto:gulov1964@bk.ru)

Тел.: (+992) 907 80 70 10.

## **About the authors**

Gulov Toir Yorovich

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,  
Head of the Department of Organic and Biological Chemistry

Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni.

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, av.  
Rudaki, 121

Email: [gulov1964@bk.ru](mailto:gulov1964@bk.ru)

Ph.: (+992) 907 80 70 10.

Бандаев Сироҷиддин Гадоевич

Доктори илмҳои химия, профессори кафедари химияи орагниқӣ ва биология  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ.

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Рӯдакӣ, 121

E-mail: [bandaevs@mail.ru](mailto:bandaevs@mail.ru)

Tell: (+992)907 74 74 09

Бандаев Сироҷиддин Гадоевич

Доктор химических наук, профессор кафедры органической и биологической химии Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни.

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, п. Рудаки, 121

E-mail: [bandaevs@mail.ru](mailto:bandaevs@mail.ru) .

Тел.: (+992) 907 74 74 09

Bandaev Sirozhiddin Gadoevich

Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of Organic and Biological Chemistry Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni.

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, av.  
Rudaki, 121

E-mail: [bandaevs@mail.ru](mailto:bandaevs@mail.ru) .

Ph.: (+992) 907 74 74 09

**ИСТЕҲСОЛИ МИҚДОРИ ТАҶРИБАВИИ НАМАКҲОИ  
ФТОРДОР АЗ МАҲСУЛОТИ ИЛОВАГИИ ИСТЕҲСОЛИ  
КИСЛОТАИ ФТОРИД БО ИСТИФОДА АЗ НАМАКИ ОШӢ**

**Шокаримов С. М., Наимов Н. А., Рафиев Р. С., Рузиев Ч.Р.**  
*Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

**Муқадима.** Намакҳои фтордор барои тайёр кардани электролитҳои гудохта – муҳит барои гудохтанамоии гилҳок ва электролизи алюминий зарур мебошад [1-4]. Қисмати асосии электролитро барои истеҳсоли алюминий – криолит ташкил медиҳад [5-8]. Конҳои криолити табии дар миқёси саноатӣ танҳо дар Гренландия мавҷуданд. Аз ин рӯ, барои эҳтиёҷоти саноати алюминий криолит ва фториди алюминийро аз флюорит ( $\text{CaF}_2$ ) ба таври сунъӣ истеҳсол менамоянд [3-11].


Бо дарназардошти аҳамияти соҳаи истеҳсолоти саноатӣ дар баланд бардоштани вазъи иҷтимоию иқтисодии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон самти афзалиятноки стратегӣ қабул гардид, ки саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намоянд.

Вобаста ба ин, мо вазифадор мешавем, ки нақшаҳои беҳтар намудани муҳити атрофро тавассути эҷоди технологияҳои нави инноватсионӣ ва навсозии технологияҳои мавҷуда бо мақсади баланд бардоштани нишондиҳандаҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ таҳия намоем. Коркарди маҳсулоти дуюмдараҷаи истеҳсоли кислотаи фторид – омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид, барои ба даст овардани намакҳои фтордори зарурӣ ва дигар фторидҳои гайриорганикӣ, бешубҳа, ба вазифаҳои ба миёнгузоштаи саноатикунонии босуръати мамлакат мувофиқ мебошад.

Бо ин мақсад корҳои таҳқиқотӣ оид ба коркарди комплексии омехтаи кислотаҳои мазкур бо гидроксиди алюминий ва хлориди натрий бо мақсади истеҳсоли миқдори таҷрибавии намакҳои фтордор мавриди омӯзиш қарор дода шуд [12].


**Қисми таҷрибавӣ.** Мавриди зикр аст, ки коркарди омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид дар Технопарки Муштараки ҶДММ «ТАЛКО Кемикал» ва МД «Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии металлургия»-и ҶСК «Ширкати Алюминийи Тоҷик» мувофиқи схемаи таҳияшудаи технологӣ дар ду марҳила гузаронида шуданд (расми 1).

Дар марҳилаи аввал, раванди таҷзияи омехтаи кислотаҳо бо истифода аз гидроксиди алюминий бо мақсади ҳосил намудани маҳлули фториди алюминий, кислотаи фторалюминат ва оксиди силитсийи аморфӣ гузаронида мешавад. Пас аз ҷудо намудани оксиди силитсийи аморфӣ ва кристализатсияи фториди алюминий, марҳилаи дуюм бо мақсади ҳосил намудани криолит бо истифорда аз хлорид ё инки гидроксиди натрий гузаронида мешавад.




**Расми 1.** Схемаи принсиалию технологии коркарди комплексии омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид


**Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо.** Фториди алюминий дар натиҷаи боҳамтаъсиркуни кислотаи КГСФ бо гидроксиди алюминий мувофиқи реаксияи зерин ҳосил карда мешавад [13]:




Ҳамзамон зимни иловаи гидроксиди алюминий раванди боҳамтаъсиркунӣ бо кислотаи фториди таркиби омехта, ки миқдори он такрибан 20%-ро ташкил медиҳад ба вуқӯй мепайвандад. Дар ин ҳолат миқдори барзиёди гидроксиди алюминий бо кислотаи фторид ба реаксия рафта, мувофиқи реаксияи зерин кислотаи фторалюминат ҳосил менамояд:



Бо мақсади ҳосил намудани криолит, пас аз чудо намудани таҳшини оксиди силитсийи аморфӣ ва кристаллҳои фториди алюминий, махлули боқимонда, яъне кислотаи фторалюминат бо гидроксиди натрий мувофиқи реаксияи зерин коркард мешавад:



Дар кори мазкур инчунин варианти истеҳсоли криолит аз кислотаи фторалюминат бо истифода аз намаки ошӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода шудааст (реаксияи 3):




Чуноне ки аз реаксияи 3 дида мешавад, ба ғайр аз криолит боз кислотаи хлорид ҳосил мешавад, ки концентратсияи он такрибан 10-15%-ро ташкил медиҳад. Кислотаи мазкурро метавонан барои коркарди қубурҳои интиқоли обҳо гарм барои тоза намудани таҳшинҳо истифода намоянд, ё инки бо оҳаксанг безарар гардонида хлориди калсий истеҳсол намоянд.

Ҳамин тариқ дар асоси схемаи принсиалию технологӣ, санчиши таҷрибавию саноатии коркарди комплексии омехтаи кислотаҳо бо истифода аз таҷҳизоти Технопарки Муштарақ гузаронида шуданд. Мавриди зикр аст, ки омехтаи кислотаҳо аз 25% КГСФ ва 14% кислотаи фторид иборат буд. Мувофиқи ҳисобҳои стехиометрӣ, 370 кг омехтаи кислотаҳо бо 630 кг об сероб гардонида шуд, ки миқдори кислотаи КГСФ то 15 % оварда шуд. Ба болои кислотаи серобгардида 260 кг гидроксиди алюминий илова намудем. Пас аз гузаронидани раванди таҷзия дар муддати 30 дақиқа, оксиди силитсийи аморфии ҳосилшуда полоиш гардида, бо об шуста шуд. Кристаллизатсияи махлули фториди алюминий бо роҳи

табий пас аз хунук намудани маҳлул ба вуқӯй пайваста, бо роҳи полоиш аз маҳлули кислотаи фторалюминат чудо карда мешавад. Ба болои кислотаи фторалюмининати чудошуда миқдори ҳисобшудаи маҳлули сери хлориди натрий илова намуда, криолит таҳшин мешавад. Дар маҷмӯй 265 кг (бе назардошти қисмати поёни реактор) миқдори таҷрибавию саноатии фториди алюминий, 40 кг криолит ва 8 кг оксиди силитсий аморфӣ истеҳсол карда шуд. Дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои санчишӣ, санад аз 03.05.2019 тасдиқ карда шуд.

Пас аз гузаронидани таҷрибаҳои истеҳсолӣ, фториди алюминий таҷрибавӣ аз таҳлили химиявӣ гузаронида шуда, муайян гардида, ки дар таркиби он миқдори  $\text{AlF}_3$  зиёда аз 98%-ро ташкил медиҳад.

Барои эътиомонднокии истеҳсоли миқдори таҷрибавии маҳсулотҳо, таҳлили рентгенофазавии фториди алюминий бо истифода аз дастгоҳи замонавишуудаи Дрон-2 гузаронида шуд, ки натиҷаи он дар расми 2 нишон дода шудааст.




**Расми 2.** Рентгенограммаи фториди алюминий аз омехтаи КГСФ ва гидроксиди алюминий ҳосилшуда

Дар графифи болои расми 2 рентгенограммаи фториди алюминий санчишӣ ва дар графики поёнӣ рентгенограммаи намунаи стандартӣ оварда шудааст, ки шаҳодати ҷавобгӯйӣ будани рахҳои фториди алюминий санчиширо бо намунаи стандартӣ медиҳад.

Ҳамзамон криолити бо истифода аз хлориди натрий ҳосилшуда аз таҳлили химиявӣ гузаронида шуда, дорои чунин компонентҳо мебошад (%mass.): 32,5 Na, 12,8 Al, 54,3 F.

Ғайр аз ин таҳлили рентгенофазавии криолити ҳосилшуда низ гузаронида шуд, ки натиҷаи он дар расми 3 дарҷ гардидааст.



**Расми 3.** Рентгенограмма криолити аз кислотай фторалюминат бо хлориди натрий ҳосилшуда

Чуноне ки аз рентгенограмма расми 3 дига мешавад, тақрибан ҳаммаи раҳҳои ёфташуда ба минерали стандартии криолит мувоғиқ мебошанд.

Таҳлилҳои рентгенофазавии гузаронидашуда, таҳлилҳои химиявӣ ва технологияи истехсоли фториди алюминий ва криолитро аз омехтаи КГСФ ва кислотай фторид бо истифода аз гидроксида алюминий ва хлориди натрий тасдиқ менамояд.

**Хулоса.** Ҳамин тариқ натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳосиятҳои асосии физикавию химиявии фториди алюминий ва криолити санчишӣ, ба ҳосиятҳои маҳсулотҳои воридотшаванда ва инчунин дар ҶДММ «ТАЛКО Кемикал» истехсолшаванда шабоҳат дошта, ба талаботҳои меъёри (ГОСТ 19181-78 барои фториди алюминий ва ГОСТ 10561-80 барои криолит) ҷавобгӯй мебошанд. Арзиши аслии маҳсулотҳои истехсолшуда аз ҳисоби истифодаи маҳсулоти иловагии саноатӣ ва ашёи хоми маҳаллӣ аз арзиши аслии маҳсулотҳои воридшаванда ва бо усулҳои анъанавӣ истехсолшаванда паст мебошад. Маҳсулотҳои таҷрибавии фториди алюминий ва криолитӣ санчишӣ, ки аз омехтаи КГСФ истехсол шудаанд, дар истехсолоти электролизии ҶСК «ШАТ» бо муваффақият аз санчиш гузаронида шуда, оксиди силитсийи аморфиро бошад метавонан ба сифати ашёи хоми истехсоли шишаи моеъ, сорбент, саноати дорусозӣ ва дигар соҳаҳо истифода баранд.

#### Литература

1. Gunasegaram D.R., Molenaar D. Towards improved energy efficiency in the electrical connections of Hall–Héroult cells through Finite Element Analysis (FEA) modeling. Journal of Cleaner Production, 2015, 93, pp. 174-192. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.065>
2. Khramov A.P., Shurov N.I. Modern views on the composition of anionic oxy-fluoride complexes of aluminium and their rearrangement during the electrolysis of cryolite-alumina melts. Russian Metallurgy (Metally), 2014, (8), pp. 581-592. <https://doi.org/10.1134/S0036029514080059>
3. Васюнина Н.В. Васюнина И.П. Поляков П.В. Михалев Ю.Г. Растворимость алюминия в криолитоглиноземных электролитах. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Том. 52, № 4, с. 360-363, 2011, <https://doi.org/10.3103/S1067821211040122>
4. Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот). ч. 2, Изд. 4-е. испр. Л. Изд. «Химия», 1974, 768с.
5. Bingbing Wan, Wenfang Li, Wanting Sun, Fangfang Liu, Bin Chen, Shiyao Xu, Weiping Chen, Aihua Yi. Synthesis of Cryolite ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ) from Secondary Aluminum Dross Generated in the Aluminum Recycling Process. Materials, 2020, 13, 3871, pp. 1-19. DOI:<https://doi.org/10.3390/ma13173871>

6. Chen, J.Y., Lin, C.W., Lin, P.H., Li, C.W., Liang, Y.M., Liu, J.C., Chen, S.S. Fluoride recovery from spent fluoride etching solution through crystallization of  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  (synthetic cryolite). Sep. Purif. Technol., 2014, 137, pp. 53-58.
7. Сафиев Х., Наимов Н.А., Рузиев Д.Р., Ахмадшоев И.Ш., Джуракулов А.М., Муродиён А., Немчинова Н.В. Физико-химические аспекты технологии получения криолита, используемого для производства алюминия, гидрохимическим способом с использованием поваренной соли. iPolytech Journal, 2022, 26 (2), с. 348-356. <https://doi.org/10.21285/1814-3520-2022-2-348-356>
8. Гузь С. Ю. Производство криолита, фтористого алюминия и фтористого натрия / С. Ю. Гузь. - М.: Металлургия, 1964. - 238 с.
9. Пустильник Г. Л. Производство фтористых солей для алюминиевой промышленности за рубежом / Г. Л. Пустильник, Г. И. Вольфсон, А. С. Галков. - М.: Металлургия, 1976. - 186 с.
10. Зайцев В. А. Производство фтористых соединений при переработке фосфорного сырья / В. А. Зайцев, А. А. Новиков, В. И. Родин. - М.: Химия, 1982, 246с.
11. Э. Г. Раков, Химия и технология неорганических фторидов, М.: Изд-во МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1990, 162 с.
12. Проблема переработки кремнефтористоводородной кислоты на базовые фторсодержащие продукты / В. В. Туманов, С. В. Островский, А. Г. Старостин // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. - 2017. - № 1. - С. 138-148.
13. Исследование и разработка малоотходных производств минеральных солей [Текст]. Вып. 57 / УНИХИМ; отв. ред. К. В. Ткачев. - Свердловск: УНИХИМ, 1984. - 144 с.: ил. - 0.90 р.

### **ИСТЕХСОЛИ МИҚДОРИ ТАЧРИБАВИИ НАМАКХОИ ФТОРДОР АЗ МАҲСУЛОТИ ИЛОВАГИИ ИСТЕХСОЛИ КИСЛОТАИ ФТОРИД БО ИСТИФОДА АЗ НАМАКИ ОШИЙ**

Дар мақола натиҷаи санчиши таҷрибавию саноатии технологияи истехсоли фториди алюминий ва криолит аз маҳсулоти иловагии истехсоли кислотаи фторид – омехтаи кислотаи гидрогенсилитсийфторид (КГСФ) ва кислотаи фторид бо истифода аз гидроксида алюминий ва хлориди натрий оварда шудааст. Гузаронидани санчишҳои таҷрибавӣ оид ба коркарди комплексии омехтаи кислотаҳои гидрогенсилитсийфторид ва фторид бо истифода аз гидроксида алюминий ва намаки ошӣ бо мақсадаи ҳосил намудани намакҳои фтордор – фториди алюминий ва криолит, ки маҳсулотҳои зарурӣ истехсоли металли алюминий ба шумор мераవанд.

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқотҳои таҷрибавию саноатӣ ба миқдори зиёда аз 265 кг фториди алюминий, 40 кг криолит ва тақрибан 8 кг оксида силитсийи аморфӣ истехсол карда шуда, бо таҳлилҳои физикавию химиявӣ тасдиқ гардиданд. Маҳсулотҳои истехсолшуда бо муваффақият дар саноати истехсоли алюминийи корхонаи ОАО «ШАТ» аз санчиш гузаронида шуданд.

**Калимаҳои калидӣ:** кислотаи гидрогенсилитсийфторид, фториди алюминий, криолит, кислотаи фторид, гидроксида алюминий, намакҳои фтордор, хлориди натрий.

### **ВЫПУСК ОПЫТНОЙ ПАРТИИ ФТОРИСТЫХ СОЛЕЙ ИЗ ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ**

В статье представлены результаты опытно-промышленных испытаний технологии получения фторида алюминия и криолита из побочного продукта производства плавиковой кислоты – смеси кремнефтористоводородной кислоты (КФВК) и плавиковой кислоты с использованием гидроксида алюминия и хлорида натрия. Проведение экспериментальных испытаний по комплексной переработке смеси кремнефтористоводородной и плавиковой кислот с использованием гидроксида алюминия и поваренной соли с целью получения фтористых солей – фторида алюминия и криолита, которые являются необходимыми продуктами для производства металлического алюминия. В результате проведения экспериментальных и промышленных исследований получено и подтверждено физико-химическими анализами более 265 кг фторида алюминия, 40 кг криолита и около 8 кг аморфного оксида кремния. Выпущенная продукция успешно прошла испытания в ОАО «ТАЛКО».

**Ключевые слова:** кремнефтористоводородная кислота, фторид алюминия, криолит, плавиковая кислота, гидроксид алюминия, фтористые соли, хлорид натрия.

## PRODUCTION OF PILOT BATCHES OF FLUORIDE SALTS FROM THE BY-PRODUCT OF HYDROFLUORIC ACID PRODUCTION USING TABLE SALT

In article presents the results of pilot tests of the technology for the production of aluminium fluoride and cryolite from the by-product of hydrofluoric acid production – a mixture of fluorosilicic (FSA) and hydrofluoric acids using aluminium hydroxide and sodium chloride. Experimental tests on complex processing of a mixture of fluorosilicic and hydrofluoric acids using aluminium hydroxide and table salt to produce fluoride salts – aluminium fluoride and cryolite, which are necessary products for the production of metallic aluminium. As a result of experimental and industrial research, more than 265 kg of aluminium fluoride, 40 kg of cryolite and about 8 kg of amorphous silicon oxide were produced and confirmed by physicochemical analyses. The manufactured products have been successfully tested in «TALCO» JSC.

**Keywords:** fluorosilicic acid, aluminium fluoride, cryolite, hydrofluoric acid, aluminium hydroxide, fluoride salts, sodium chloride.

### Дар борай муалифон

Шокаримов Сироҷиддин Мирзоевич  
Докторант PhD-и кафедраи химияи татбикӣ  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ.  
Рӯдакӣ, 17.  
Тел.: (+992) 901 10 16 63  
Наимов Носир Абдураҳмонович  
номзади илмҳои техникӣ,  
ассистенти кафедраи химияи татбикӣ  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ.  
Рӯдакӣ, 17.  
Тел.: (+992) 901 11 65 12, Е-mail:  
[nosser2016@outlook.com](mailto:nosser2016@outlook.com)

Рафиев Рустам Сафаралиевич  
номзади илмҳои химия, мудири  
кафедраи химияи татбикӣ  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ.  
Рӯдакӣ, 17,  
E-mail: [rustam.rafiiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiiev@mail.ru)  
Рузиев Чура Раҳимназаровиҷ  
д.и.т., проф., профессори кафедраи химияи  
татбикӣ  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ.  
Рӯдакӣ, 17.  
Е-mail: [gyra71@mail.ru](mailto:gyra71@mail.ru)

### Об авторах

Шокаримов Сироджиддин Мирзоевич  
Докторант PhD кафедры прикладной химии  
Таджикский национальный университет  
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,  
пр.Рудаки 17,  
Тел.: (+992) 901 10 16 63  
Наимов Носир Абдураҳмонович  
кандидат технических наук, ассистент кафедры  
прикладной химии  
Таджикский национальный университет  
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,  
пр.Рудаки 17,  
Тел: (+992) 901 11 65 12  
E-mail: [nosser2016@outlook.com](mailto:nosser2016@outlook.com)

Рафиев Рустам Сафаралиевич  
кандидат химических наук, заведующий кафедрой  
прикладной химии  
Таджикский национальный университет  
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,  
пр.Рудаки 17,  
Тел.: (+992) 939 06 69 59,  
E-mail: [rustam.rafiiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiiev@mail.ru)  
Рузиев Джура Раҳимназаровиҷ  
д.т.н., проф., профессор кафедры прикладной  
химии  
Таджикский национальный университет  
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,  
пр.Рудаки 17,  
Тел: (+992) 901 11 65 12,  
Е-mail: [gyra71@mail.ru](mailto:gyra71@mail.ru)

### About the authors

Shokarimov Sirojiddin Mirzoevich  
PhD student at the Department of Applied Chemistry  
Tajik National University  
734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki  
ave. 17, Ph.: (+992) 901 10 16 63  
Naimov Nosir Abdurahmonovich  
Candidate of Technical Sciences,  
Assistant of the Department of Applied Tajik National  
University  
734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki  
ave. 17, (+992) 901 11 65 12  
E-mail: [nosser2016@outlook.com](mailto:nosser2016@outlook.com)

Rafiev Rustam Safaralievich  
Candidate of Chemical Sciences, Head of the  
Department of Applied Chemistry,  
Tajik National University  
734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki  
ave. 17, Ph.: (+992) 939 06 69 59.  
E-mail: [rustam.rafiiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiiev@mail.ru)  
Ruziev Jura Rahimnazarovich  
Doctor of Technical Sciences, Prof., Professor of the  
Department of Applied Chemistry,  
Tajik National University  
734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki  
ave. 17, Ph.: (+992) 901 11 65 12  
E-mail: [gyra71@mail.ru](mailto:gyra71@mail.ru)

**ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ  $\text{Na},\text{K}||\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  ПРИ  $25^{\circ}\text{C}$  В ОБЛАСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
ВИЛЬОМИТА ( $\text{NaF}$ )**

***Низомов И.М., Жумаев М.Т., Солиев Л.***

*Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни*

Проблема утилизации жидких отходов промышленного производства алюминия, состоящих преимущественно из смеси водных растворов сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, фторидов натрия и калия является актуальной как в экономическом, так и в экологическом плане. Перечисленные соли являются составными частями жидких отходов промышленного производства алюминия [1-3]. Процесс утилизации этих отходов определяется закономерности фазовых равновесий в шестикомпонентной водно-солевой системе  $\text{Na},\text{K}||\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  и поэтому, представляет интерес определение возможностей совместных кристаллизаций составляющих данную систему солей. Однако исследование многокомпонентных систем связано с такими трудностями, как идентификация равновесных твердых фаз в сложных смесях, невозможность изображения этих систем с помощью геометрических фигур реального трехмерного пространства, значительные затраты материальных ресурсов и времени.

Решение данной задачи экспериментальным путем требует больших временных и материальных затрат, а также возникнут трудности при идентификации кристаллизующихся солей из-за обилия возможных вариантов фазовых равновесий.

В данной работе рассмотрены результаты исследования строения диаграммы фазовых равновесий системы  $\text{Na},\text{K}||\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  в области кристаллизации вильомита ( $\text{NaF}$ ). Вильомит является равновесной фазой в 6 из 14 четырёхкомпонентных системах и в 4-х из 6 пятикомпонентных системах, составляющих исследуемую шестикомпонентную систему. Фазовые равновесия в этих четырёх-и пятикомпонентных системах были исследованы ранее [4-7] методом трансляции.

Метод трансляции [8] вытекает из принципа совместимости элементов строения  $n$  и  $n+1$  компонентных систем в одной диаграмме [9] и признан специалистами [10] как один из универсальных методов исследования многокомпонентных систем.

Для прогнозирования участия вильомита в формировании геометрических образов шестикомпонентной системы  $\text{Na},\text{K}||\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  использованы данные о фазовом составе нонвариантных точек пятикомпонентных систем в области кристаллизации вильомита, которые взяты из [5-7] и скомпонованы в табл.1.

Таблица 1  
Фазовый состав осадков нонвариантных точек системы  $\text{Na},\text{K}||\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  в области кристаллизации вильомита на уровне пятикомпонентного состава

Нонвариантная точка	Фазовый состав осадков	Нонвариантная точка	Фазовый состав осадков
---------------------	------------------------	---------------------	------------------------

<p>Система <math>\text{Na},\text{K} \text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}</math></p> <p><math>E_2^5 = \text{Шр} + \text{C} \times 10 + \text{Гз} + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_4^5 = \text{C} \times 7 + \text{C} \times 10 + \text{Гз} + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_5^5 = \text{Гз} + \text{Q} \times 6 + \text{C} \times 7 + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_7^5 = \text{Q} \times 6 + \text{Гз} + \text{Кб} + \text{Bo}.</math></p> <p>Система <math>\text{Na},\text{K} \text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}</math></p> <p><math>E_{12}^5 = \text{Tp} + \text{Q} \times 6 + \text{C} \times 7 + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_{13}^5 = \text{Tp} + \text{C} \times 7 + \text{C} \times 10 + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_{14}^5 = \text{Q} \times 6 + \text{Кб} + \text{Hx} + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_{17}^5 = \text{Tp} + \text{Hx} + \text{Q} \times 6 + \text{Bo}.</math></p>	<p>Система <math>\text{Na},\text{K} \text{SO}_4,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}</math></p> <p><math>E_{32}^5 = \text{Hx} + \text{Шр} + \text{Кб} + \text{Bo}.</math></p> <p>Система <math>\text{Na}_2\text{SO}_4-\text{Na}_2\text{CO}_3-\text{NaHCO}_3-\text{NaF}-\text{H}_2\text{O}</math></p> <p><math>E_{36}^5 = \text{Мб} + \text{Hx} + \text{Tp} + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_{37}^5 = \text{Мб} + \text{Tp} + \text{C} \times 10 + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_{39}^5 = \text{Hx} + \text{Шр} + \text{C} \times 10 + \text{Bo};</math></p> <p><math>E_{40}^5 = \text{Мб} + \text{Hx} + \text{C} \times 10 + \text{Bo}.</math></p>
---	---

В табл. 1 и далее Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом, указывающим на кратность точки (компонентность системы) и нижним индексом, указывающим на порядковый номер точки. Приняты следующие обозначения равновесных твёрдых фаз: Bo—вильомит  $\text{NaF}$ ; Гз – глазерит  $3\text{K}_2\text{SO}_4 \times \text{Na}_2\text{SO}_4$ ; Шр–шайерит  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \times \text{NaF}$ ;  $\text{C} \times 10 - \text{Na}_2\text{CO}_3 \times 10\text{H}_2\text{O}$ ;  $\text{C} \times 7 - \text{Na}_2\text{CO}_3 \times 7\text{H}_2\text{O}$ ;  $\text{Q} \times 6 - \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{K}_2\text{CO}_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$ ; Кб- кароббит- $\text{KF}$ ; Hx– нахколит  $\text{NaHCO}_3$ ; Тр-трана  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \times \text{NaHCO}_3 \times 2\text{H}_2\text{O}$ ; Мб-мирабилит  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \times 10\text{H}_2\text{O}$ ; К<sub>1,5</sub>- $\text{K}_2\text{CO}_3 \times 1,5\text{H}_2\text{O}$ ; Кц-калицинит  $\text{KHCO}_3$ .

Так как с увеличением числа компонентов строение диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных систем становится затруднительным для чтения, что связано с увеличением числа геометрических образов, то рекомендуется использовать принцип фрагментации диаграмм исследуемой системы [11,12]. На рис. 1. представлен фрагмент диаграммы фазовых равновесий системы  $\text{Na},\text{K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  на уровне пятикомпонентного состава в области кристаллизации вильомита, которая построена по данным табл. 1. На рис. 1 отражено взаимное расположение геометрических образов исследуемой системы при  $25^{\circ}\text{C}$  в области кристаллизации вильомита.




Рис.1. Фрагмент схематической диаграммы фазовых равновесий системы  $\text{Na},\text{K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$ , в области кристаллизации вильомита на уровне пятикомпонентного состава.

Фазовый состав осадков пятерных нонвариантных точек приведён выше (табл. 1). Фазовый состав осадков дивариантных полей указан на рис.1. Моновариантные кривые, проходящие между пятерными нонвариантными точками, характеризуются следующим фазовым составом осадков:

$E_2^5 \dots E_4^5 = \Gamma_3 + C \times 10 + Bo; \parallel$   
 $E_2^5 \dots E_{39}^5 = Shp + C \times 10 + Bo; \parallel$   
 $E_4^5 \dots E_5^5 = \Gamma_3 + C \times 7 + Bo; \parallel$   
 $E_4^5 \dots E_{13}^5 = C \times 10 + C \times 7 + Bo; \parallel$   
 $E_5^5 \dots E_7^5 = Q \times 6 + \Gamma_3 + Bo; \parallel$   
 $E_5^5 \dots E_{12}^5 = Q \times 6 + C \times 7 + Bo; \parallel$   
 $E_7^5 \dots E_{14}^5 = Q \times 6 + K_6 + Bo; \parallel$   
 $E_{12}^5 \dots E_{13}^5 = Tp + C \times 7 + Bo; \parallel$   
 $E_{12}^5 \dots E_{17}^5 = Tp + Q \times 6 + Bo; \parallel$

$E_{13}^5 \dots E_{37}^5 = Tp + C \times 10 + Bo; \parallel$   
 $E_{14}^5 \dots E_{17}^5 = Q \times 6 + Hx + Bo; \parallel$   
 $E_5^5 \dots E_{32}^5 = Hx + K_6 + Bo; \parallel$   
 $E_{17}^5 \dots E_{36}^5 = Tp + Hx + Bo; \parallel$   
 $E_{32}^5 \dots E_{39}^5 = Hx + Shp + Bo; \parallel$   
 $E_{36}^5 \dots E_{37}^5 = M_6 + Tp + Bo; \parallel$   
 $E_{36}^5 \dots E_{40}^5 = M_6 + Hx + Bo; \parallel$   
 $E_{37}^5 \dots E_{40}^5 = M_6 + C \times 10 + Bo; \parallel$   
 $E_{39}^5 \dots E_{40}^5 = C \times 10 + Hx + Bo. \parallel$

Трансляция пятерных нонвариантных точек на уровень шестикомпонентного состава приводит к образованию следующих шестерных нонвариантных точек с характерными для них равновесных твёрдых фаз:

Как видно, нонвариантные точки ( $E_1^6, E_2^6, E_3^6, E_4^6, E_5^6$ ) образованы по типу «сквозной», ( $E_6^6, E_7^6, E_8^6$ ) по типу «односторонней», а ( $E_9^6$ ) по типу «промежуточной» трансляции [8].

На рис. 2. представлен фрагмент совмещённой схематической [12] диаграммы фазовых равновесий системы  $Na,K||SO_4,CO_3,HCO_3,F-H_2O$  при  $25^{\circ}C$  в области кристаллизации вильюмита, на уровнях пяти- шестикомпонентного составов методом трансляции.




Рисунок 2. Фрагмент совмещенной схематической диаграммы фазовых равновесий системы  $Na,K||SO_4,CO_3,HCO_3,F-H_2O$  при  $25^{\circ}C$ , на уровнях пяти-шестикомпонентного составов, в области кристаллизации вильюмита, построенном методом трансляции

На рис. 2, в частности, тонкие сплошные линии являются моновариантными кривыми уровня пятикомпонентного, а толстые сплошные линии – уровня шестикомпонентного составов и соединяют, соответственно, пятерные и шестерные нонвариантные точки. Фазовый состав осадков моновариантных кривых, проходящих между пятерными точками, приведен выше. Фазовый состав осадков моновариантных кривых, проходящих между шестерными нонвариантными точками таков:

$E_1^6$	—	$E_6^6 = Shp + Hx + \Gamma_3 + Bo;$
$E_1^6$	—	$E_9^6 = C \cdot 10 + \Gamma_3 + Hx + Bo;$
$E_2^6$	—	$E_3^6 = C \cdot 7 + \Gamma_3 + Tp + Bo;$
$E_2^6$	—	$E_9^6 = C \cdot 10 + \Gamma_3 + Tp + Bo;$
$E_4^6$	—	$E_6^6 = Hx + \Gamma_3 + K_6 + Bo;$
$E_5^6$	—	$E_7^6 = M_6 + Tp + Q \cdot 6 + Bo;$
$E_5^6$	—	$E_8^6 = Tp + M_6 + Hx + Bo;$
$E_7^6$	—	$E_8^6 = M_6 + Tp + C \cdot 10 + Bo;$
$E_8^6$	—	$E_9^6 = Hx + C \cdot 10 + Tp + Bo.$

Пунктирные линии, по своей природе, также являются моновариантными кривыми уровня шестикомпонентного состава. Они образованы в результате трансляции пятерных точек на уровень шестикомпонентного состава, где направления трансляции указаны стрелками. Фазовый состав осадков этих моновариантных кривых идентичен фазовому составу соответствующих транслированных пятерных точек.

В таблице 2. представлены равновесные твёрдые фазы и контуры дивариантных полей системы  $\text{Na},\text{K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  в области кристаллизации вильомита.

Таблица 2

Равновесные твёрдые фазы и контуры дивариантных полей системы  $\text{Na},\text{K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  в области кристаллизации вильомита

Равновесные твёрдые фазы полей	Контуры полей на диаграмме (рис.2)	Равновесные твёрдые фазы полей	Контуры полей на диаграмме (рис. 2)
$\text{C} \times 10 + \Gamma_3 + \text{Bo}$		$\text{Tp} + \text{Q} \times 6 + \text{Bo}$	
$\text{Шр} + \text{C} \times 10 + \text{Bo}$		$\text{Tp} + \text{C} \times 10 + \text{Bo}$	
$\Gamma_3 + \text{C} \times 7 + \text{Bo}$		$\text{Q} \times 6 + \text{Hx} + \text{Bo}$	
$\text{C} \times 7 + \text{C} \times 10 + \text{Bo}$		$\text{Hx} + \text{K6} + \text{Bo}$	
$\text{Q} \times 6 + \Gamma_3 + \text{Bo}$		$\text{Tp} + \text{Hx} + \text{Bo}$	
$\text{Q} \times 6 + \text{C} \times 7 + \text{Bo}$		$\text{Hx} + \text{Шр} + \text{Bo}$	
$\text{Q} \times 6 + \text{K6} + \text{Bo}$		$\text{M6} + \text{Tp} + \text{Bo}$	
$\text{M6} + \text{Hx} + \text{Bo}$		$\text{C} \times 10 + \text{Hx} + \text{Bo}$	
$\text{M6} + \text{C} \times 10 + \text{Bo}$		$\text{Q} \times 6 + \text{Tp} + \text{Bo}$	

Анализ строения фрагмента диаграммы фазовых равновесий исследованной системы при 25 °C, на уровне пяти (А) – и шестикомпонентного (Б) составов показывает на участие вильомита в формировании следующего количества геометрических образов:

Уровень компонентности	А	Б
Нонвариантные точки	13	9
Моновариантные кривые	17	23
Дивариантные поля	8	18

#### *Литература*

1. Морозова В. А., Ржечицкий Э. П. Журн. прикл. химии, 1976, Т. 49, № 5, 1152 с.
2. Морозова В. А., Ржечицкий Э. П. Журн. неорган. химии, 1977, Т. 22, № 3, 873 с.
3. Азизов Б.С., Сафиев Х. С. Рузиев Дж. Р. Комплексная переработка отходов производства алюминия. Изд. «Эр-граф», Душанбе, 2005. – 149 с.
4. Солиев Л., Авлоев Ш., Турсунбадалов Ш., Низомов И., Мусоджонова Дж. Вестник педагогического университета. (Серия естественных наук). 2008, №3 (31), с. 49.
5. Авлоев Ш. Х., Солиев Л. Журн. неорган. химии, 2009, Т. 54. №6, с. 1046.
6. Солиев Л. Низомов И. Журн. неорган. химии, 2011, Т. 56. №2, с. 331.
7. Солиев Л., Мусоджонова Дж. Журн. неорган. химии, 2011, Т. 56. №7, с. 1188.
8. Солиев Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-солевых систем методом трансляции. –М., 1987, 28с. Деп. в ВИНИТИ СССР 20.12.87г., №8950-В 87.
9. Горощенко Я. Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем. /- Киев. «Наукова думка». 1982, 264 с.
10. Горощенко Я. Г., Солиев Л. Журн. неорган. химии, 1987, Т. 32. №7, с. 1676.
11. Солиев Л. Журн. неорган. химии, 1988, Т. 33, №5, с. 1305.
12. Солиев, Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-солевых систем методом трансляции. (Книга 2). / Л. Солиев. – Душанбе, изд. «Шучойён», 2011. – 147 с.

### **ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ $\text{Na,K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$ ПРИ 25 °C В ОБЛАСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВИЛЬОМИТА ( $\text{NaF}$ )**

В статье рассмотрены результаты исследования по определению возможных фазовых равновесий на геометрических образах шестикомпонентной взаимной водно-солевой системы из сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, фторидов натрия и калия при 25 °C с последующим построением её диаграммы фазового комплекса. Знание закономерностей определяющих строение фазового комплекса данной системы, необходимо не только для полученных новых научных данных как справочный материал, но и для того, чтобы способствовать созданию оптимальных условий для утилизации жидких отходов промышленного производства алюминия, содержащих составляющих данную систему соли. Методом трансляции определены фазовые равновесия на геометрических образах системы  $\text{Na,K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  при 25°C в области кристаллизации виломита ( $\text{NaF}$ ). Установлено, что вильомит участвует в формировании 18 дивариантных полей, 23 моновариантных кривых и 9 нонвариантных точек. На основание полученных данных впервые построена замкнутая фазовая диаграмма (фазовый комплекс) исследуемой системы при 25 °C, в области кристаллизации виломита.

**Ключевые слова:** метод трансляция, фазовые равновесия, геометрических образах, система, дивариантных полей, моновариантных кривых, нонвариантных точек, диаграмма.

### **МУВОЗИНАТХОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ $\text{Na,K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$ ДАР ҲАРОРАТИ 25 °C, ҲУДУДИ МАЙДОНИ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯИ ВИЛОМИТ ( $\text{NaF}$ )**

Дар мақола натиҷаи омӯзиши мувозинатҳои фазагии элементҳои геометрии системаи мувозизай шашкомпонентаи обӣ-намакии иборат аз сулфатҳо, карбонатҳо, гидрокарбонатҳо, фторидҳои натрию калий дар ҳарорати 25 °C, ва соҳтори диаграммаи комплекси фазагии онҳо оварда шудааст. Қонуниятҳои мувозинатҳои фазагии дар ин система химиявӣ ҷой дошта, на танҳо аҳамияти илмӣ ҳамчун маводи ахборотӣ, инчунин шароитҳои оптималии коркарди партовҳои моёни саноатии истеҳсоли алюминийро, ки аз ин намакҳои номбаршуда таркиб ёфтаанд, ифода мекунад. Бо усули трансляция муайянсозии мувозинатҳои фазагии элементҳои геометрии системаи  $\text{Na,K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  дар ҳарорати 25°C, ҳудуди

майдони кристаллизацияи виломит ( $\text{NaF}$ ) омӯхта шудааст. Муқарар карда шудааст, ки фазаи виломит дар ташакулёбии 18 майдони дивариантӣ, 23 хати моновариантӣ, ва 9 нуқтаи нонвариантӣ иштирок мекунад. Дар асоси маълумотҳои ба даст овардашуда, аввалин маротиба диаграммаи сарбастаи мувозинатҳои фазагӣ (комплекси фазагӣ)-и системаи омӯхташаванда дар ҳарорати  $25^{\circ}\text{C}$ , ҳудуди майдони кристаллизатсияи виломит соҳта шудааст.

**Калидвожаҳо:** усули транслятсия, мувозинатҳои фазагӣ, элементҳои геометрӣ, система, майдонҳои дивариантӣ, хатҳои моновариантӣ, нуқтаҳои нонвариантӣ, диаграмма.

## PHASE EQUILIBRIA OF THE SYSTEM $\text{Na,K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$ AT $25^{\circ}\text{C}$ IN THE REGION OF VILLOMITE CRYSTALLIZATION ( $\text{NaF}$ )

The article discusses the results of a study to determine possible phase equilibria on geometric images of a six-component mutual water-salt system of sulfates, carbonates, bicarbonates, sodium and potassium fluorides at  $25^{\circ}\text{C}$  with the subsequent construction of its phase complex diagram. Knowledge of the patterns that determine the structure of the vasocomplex of this system is necessary not only for obtaining new scientific data as reference material, but also in order to contribute to the creation of optimal conditions for the disposal of liquid waste from industrial aluminum production containing the salts that make up this system.

Using the translation method, phase equilibria were determined on geometric images of the system  $\text{Na,K}|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3,\text{F}-\text{H}_2\text{O}$  at  $25^{\circ}\text{C}$  in the region of vilomite ( $\text{NaF}$ ) crystallization. It has been established that vilomite is involved in the formation of 18 divariant fields, 23 monovariant curves and 9 invariant points. Based on the data obtained, a closed phase diagram (phase complex) of the system under study was constructed for the first time at  $25^{\circ}\text{C}$ , in the region of vilomite crystallization.

**Keywords:** translation method, phase equilibrium, geometric images, system, **divariant** fields, monovariant curves, invariant points, diagram.

### Дар бораи муаллифон

Низомов Исоҳон Мусоевич  
номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи  
«Химия умумӣ ва гайриорганикӣ».  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айни,  
Суроға: 734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе,  
хиёбони Рӯдакӣ 121. Тел.: (+992) 935 07 55 58  
E-mail: [Isokhon@mail.ru](mailto:Isokhon@mail.ru).

### Об авторах

Низомов Исоҳон Мусоевич  
кандидат химических наук,  
доцент кафедры «Общая и неорганическая  
химия».  
Таджикский государственный педагогический  
университета им. С. Айни,  
734003. Республика Таджикистан, город  
Душанбе, проспект Рудаки 121.  
Тел.: (+992) 935 07 55 58.  
E-mail: [Isokhon@mail.ru](mailto:Isokhon@mail.ru).

### About the authors

**Nizomov Isokhon Musoevich**  
Candidate of Chemical Sciences,  
associate professor of the Department of General  
and Inorganic Chemistry.  
Tajik State Pedagogical University named after. S.  
Ayni,  
734003. Republic of Tajikistan,  
Dushanbe city, Rudaki Avenue 121.  
Ph.: (+992) 935 07 55 58. E-mail: [Isokhon@mail.ru](mailto:Isokhon@mail.ru)

Жумаев Маъруфҷон Тағоймурович  
номзади илмҳои химия, дотсент,  
мудири кафедраи «Химия умумӣ ва  
гайриорганикӣ».

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айни  
Суроға: 734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121  
Тел.: (+992) 904 44 41 00.  
E-mail: [soliev.lutfullo@yandex.com](mailto:soliev.lutfullo@yandex.com).

Жумаев Маъруфҷон Тағоймурович  
кандидат химических наук,  
доцент, заведующий кафедры «Общая и  
неорганическая химия».

Таджикский государственный педагогический  
университета им. С. Айни,  
Адрес: Республика Таджикистан,  
город Душанбе, проспект Рудаки 121.  
Тел.: (+992) 904 44 41 00.  
E-mail: [soliev.lutfullo@yandex.com](mailto:soliev.lutfullo@yandex.com)

Jumaev Marufjon Tagoymurodovich  
candidate of chemical sciences,  
associate professor, head of the Department of  
General and Inorganic Chemistry.  
Tajik State Pedagogical University named after. S.  
Ayni,  
Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe city,  
Rudaki, avenue 121. Ph.: (+992) 904 44 41 00.  
E-mail: [soliev.lutfullo@yandex.com](mailto:soliev.lutfullo@yandex.com)

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕРАБОТОК СЛОЖНЫХ ПО СОСТАВУ СУРЬЯНОСОДЕРЖАЩИХ РУД В ТАДЖИКИСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

**Холов Х. И.**

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни*

Сурьма – один из наиболее востребованных «малых металлов». Обычно выполняет функцию модификатора, придающего специальные свойства сплавам цветных металлов, стеклам, эмалям, полимерным материалам, резинам, краскам, адгезивам и т.д. В номенклатуру сурьма-содержащих продуктов изделий, выпускаемых отечественными предприятиями, входят: отрасли антиpirена и свинцово-кислотных батарей, сплавы аккумуляторные, в спецаккумуляторы и элементы для мобильных средств связи, антифрикционные, кабельные припой и краски пониженной горючести; резинотканевые ленты, трудно-воспламеняющиеся для горнодобывающей промышленности и др. [1, с. 533; 2, с. 208].

Ожидается, что мировой рынок сурьмы будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, между 2022 и 2028 годами. В 2021 году рынок будет расти устойчивыми темпами, и ожидается, что с ростом принятия стратегий ключевыми игроками рынок будет расти, над предполагаемым горизонтом.

Объем мирового рынка сурьмы оценивается в 1948,7 млн долларов США в 2021 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 7,72% в течение прогнозируемого периода, достигнув 3043,81 млн долларов США к 2027 году [3].

Доли стран поставщиков на рынке сурьмы и продукции меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке сурьмы и продукции, которых оценили MetalResearch в 2 квартале 2023 года в первых местах, без учета России: Китай с долей 30,85%, Нидерланды с долей 17,73%, Таиланд с долей 12,82% (рисунок 1). По результатам анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Перу, Индия, США, Республика Корея, Португалия, Турция, Великобритания, Таджикистан и другие страны [4].

В Китае добыча сурьмы преимущественно ведется в провинции Хунань, где расположено крупнейшее в мире сурьмяное месторождение Сикуаньшань, разрабатываемое корпорацией "Hunan Nonferrous Metals Corp." и Hunan Hsikwangshan, Guangxi China Tin и Hunan Chenzhou Mining. В России добыча сурьмы главным образом ведется в Республике Саха на месторождениях Сарылах и Сентачан, разрабатываемых Группой "ГеоПромМайнинг". В Таджикистане основным производителем сурьмы является ТА ООО "Анзоб" [5, с. 246; 6, с. 51]. В странах СНГ более 10 сурьмяно-рудных провинций, но основные разведанные запасы приходятся на Среднеазиатскую и Верхояно-Колымскую. Минерально-сырьевую базу сурьмяной промышленности определяют месторождения джаспероидного (Кадамджайское, Терексайское, Джизикрутское и др.) и жильного кварц-антимонитового типов (Раздольнинское, Сарылахское, Сентачанское и др.). Горнодобывающие предприятия - ТАООО СП Анзоб (Анзобский ГОК), Кадамджайский сурьмяный комбинат, Сарылахский рудник, Хайдарканский ртутный комбинат и др. [7, с. 60; 8, с. 344].




Рис. 1. Доли стран мира в продажах на мировом рынке сурьмы и продукции в 2023

Сурьмяные руды в зависимости от их минерального состава разделяют на сурьмяные, содержащие в основном антимонит и оксиды сурьмы, и комплексные. Из последних в большой степени выделяют: сурьмяно-ртутные, сурьмяно-ртутно-флюоритовые, сурьмяно-золотые, сурьмяно-вольфрамитовые, сурьмяно-свинцовые и т.д. [9, с. 413].

До настоящего времени обогащение сульфидно-окисленных и особенно сильно окисленных сурьмяных руд является нерешенной проблемой, поэтому основное количество сурьмы добывается из сульфидных сурьмяных руд, которые имеют главное промышленное значение. Причем большинство крупных месторождений сурьмы остались в странах СНГ. В России эксплуатируется единственное месторождение Сарылахское (Якутия), которое сейчас разрабатывается.

Представляет практический интерес современная практика обогащения комплексных золото – сурьмяных руд, содержащих в качестве ценных компонентов драгоценные металлы - золото и серебро. При переработке некоторых из этих руд драгоценные металлы являются в ценностном отношении основными, а сурьмяные концентраты - побочными продуктами. В ближайшем будущем прослеживается тенденция обогащения сурьмяных руд с более низким содержанием [10, с. 180; 12, с. 260].

Сравнительная характеристика месторождений и технологических схем переработки сурьмяных руд в Таджикистане, России и за рубежом приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика месторождений и технологических переработок сурьмо-золотосодержащих руд в Таджикистане и за рубежом

Вещественный состав минерального сырья	Способы переработки данного руд
<b>Джикиртское месторождение</b>	
Основные минералы: – Антимонит $Sb_2S_3$ ; – Пирит; – Халькопирит; – Арсенопирит; – Сфалерит; – Золото. Пустая порода: – Кварц, пирит.	Флотационный метод обогащения. Получение сурьмяно – ртутного концентрата, с последующей переработкой по гидро – металлургической схеме. Концентраты содержат 46 % сурьмы, 4,1 % ртути и другие полезные компоненты.
<b>Сарылахское месторождение</b>	
Основные минералы: – Антимонит; – Самородное золото; – Пирит; – Арсенопирит; – Сфалеритом. Пустая порода: – Кварц, пирит.	Гравитационно-флотационная схема обогащения. Получение Au из гравитационного концентрата, с последующей переработкой по гидро – металлургической схеме и золото – сурьмяного флотационного концентрата. Концентраты содержат 60 % сурьмы и 13 г/т золота.
<b>Раздольнинское месторождение</b>	
Основные минералы: – Антимонит $Sb_2S_3$ -1%; – Арсенопирит; – Пирит; – Халькопирит. Пустая порода: – Кварц, кальцит, серицит.	Флотационный метод обогащения. Концентрат содержит 21 % сурьмы.

По данным выполненного сравнительного анализа установлено, что выбор метода обогащения сурьмяных руд зависит не только от размеров вкрапленности, но и от содержания сурьмы в руде и степени ее окисленности. Богатые руды предпочтительнее перерабатывать по гравитационным или комбинированным гравитационно-флотационным схемам, а рядовые и бедные - методом флотации.

В основном сурьму и ее соединения получают преимущественно флотацией, включающей коллективную флотацию сульфидов при грубом помоле руды (55 – 65 % класса

– 0,074 мм) и, нередко, гравитацией по различным схемам и реагентным режимам. Гравитационный метод обогащения получил применение для сурьмусодержащих руд с равномерной вкрапленностью, крупность зерен сурьмяных минералов в которых составляет не менее 2-3 мм. В этом случае по гравитационной схеме могут быть выделены 30 % концентраты при извлечении до 70 %. При более тонкой вкрапленности хвосты и промпродукты гравитационного обогащения доизмельчаются и направляются на флотацию. Эффективным способом обогащения сурьмяных руд является обогащение в тяжелых суспензиях.

Комбинированные гравитационно – флотационные схемы находят применение для обогащения руд с неравномерной вкрапленностью зерен минералов, когда имеется возможность при сравнительно крупном помоле выделить готовый гравитационный концентрат, а из хвостов гравитации после их доизмельчения флотацией - флотационный концентрат.

В зависимости от соотношения крупной и тонкой вкрапленности сурьмяных минералов извлечение сурьмы в гравитационном и флотационном цикле меняется. При переработке крупновкрапленных руд извлечение в гравитационном цикле составляет 57-60 %, во флотационном - 8-12 %, при переработке тонковкрапленных руд, а также снижениями общего содержания сурьмы в руде извлечение в цикле флотации возрастает до 40-50 % с соответствующим уменьшением извлечения сурьмы в гравитационном цикле.

Извлечение сурьмы при гидрометаллургической переработке антимонита достигает 94-98 %, низших окислов - 78-82 %, а высших - только 20 %. В процессе гидрометаллургического выщелачивания концентратов сурьмы (представленной антимонитом), почти полностью переходит в раствор. Сурьма представленная, главным образом высшими окислами, теряется с кеками. Поэтому для переработки окисленных сурьмяных концентратов применяют комбинированный способ или способ восстановительной плавки [12, с. 107].

Анализ технологий переработки сложных по составу сурьмосодержащих руд в нашей стране и за рубежом, перерабатывающих сурьмяные руды, показал трудность получения сурьмяных концентратов, удовлетворяющих требованиям металлургии и позволяет наметить направления усовершенствования технологии обогащения сурьмяных и комплексных сурьмяных руд.

Для флотационного процесса необходимо применение сочетаний собирателей, что является средством интенсификации улучшения флотации окисленных минералов сурьмы из сульфидно-окисленных сурьмяных руд, поэтому должно быть проведено углубленное исследование с изысканием эффективных собирателей для успешной флотации окисленных сурьмяных минералов [1].

Повышение эффективности переработки комплексных сурьмяных руд, за счет максимального извлечения ценных компонентов на всех переделах его переработки. В первую очередь за счет усовершенствования системы рудоподготовки минерального сырья.

Перспективным для обогащения золото-сурьмянистых руд является применение радиометрического метода обогащения. Из основных разделительных факторов можно выделить высокую энергию характеристического излучения (27 кэВ) сурьмы (как элемента и ее основного минерала антимонита) при ее облучении рентгеновскими лучами.

При переработке комплексных сурьмяных руд, характеризующихся переменным соотношением сульфидов цветных металлов, необходимо предусматривать применение комбинированных методов по разветвленным схемам обогащения (малоотходных экологически чистых технологий).

В настоящее время в лаборатории «Обогащения руд» Института химии им. В.И. Никитина НАНТ развернута работа по исследованию и переработки золото – сурьмяных руд нижнего горизонта месторождений Джизикрут. Изучаются возможности переработки руд этого месторождения и получения собственно золота из хвостов флотации нижнего горизонта месторождения Джизикрута.

### **Литература**

1. Самихов Ш.Р., Холов Х.И., Зинченко З.А. Технология обогащения руд нижних горизонтов Джизикрутского месторождения. Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2017. Т. 60. № 10. С. 533-538.
2. Лодейщиков В.В. Извлечение золота из упорных руд и концентратов. Москва: Недра, 1968. 208 с.
3. Интернет ресурс: <http://ru.urbanmines.com/news/antimony-market-size-share-growth-statistics-by-top-key-players/>
4. Интернет ресурс: Группа анализа рынков сырья, металлов и продукции (International Metallurgical Research Group) [https://www.metalresearch.ru/antimony\\_market.html](https://www.metalresearch.ru/antimony_market.html)
5. Самихов Ш.Р., Холов Х.И., Ниёзов А.С. Рентгеноструктурный анализ исходной руды и продуктов флотации золото-сурьмяно-ртутных руд месторождения Джизикрут. Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2019. № 2. С. 246-250.
6. Лодейщиков В.В. Технология переработки золото-сурьмянистых руд и концентратов. Москва: Недра, 1968. - 51 с.
7. Соложенкин, П.М. Обогащение сурьмяных и ртутных руд / П.М. Соложенкин. - Москва, 1969. - 60 с.
8. Воларович, Г.П. Методика разведки золоторудных месторождений / Г.П. Воларович. – М.: Недра, 1986. 344 с.
9. Холов Х.И., Самихов Ш.Р., Ниёзов А.С. Характеристика геологии, минералогический и химический состав руд месторождения Джизикрута. Евразийское Научное Объединение. 2018. № 12-6 (46). С. 413-416.
- 10.Зырянов, А.Г. Анализ зарубежного опыта работы золотодобывающей промышленности. – М.: ЦНИИЦветмет экономики и информации, 1985. - 180 с.  
Неганов, В.П. Технология разработки золоторудных месторождений / В.П. Неганов, В.И. Коваленко, Б.М. Зайцев, Ю.А. Казаченко. – М.: Недра, 1995. - 260 с.  
Холов Х.И. Физико-химические основы технологии выщелачивания золота из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джизикрутского месторождения Таджикистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан. 2019. - 107 с.

### **САМАРАНОКИИ КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИИ МАЪДАНИ СУРМАДОРИ ТАРКИБАШ МУРАККАБ ДАР ТОЧИКИСТОН ВА ХОРИЧИ КИШВАР**

Сурма дар саноати имрӯза нақши муҳим дорад, ки ҳамчун модификатор ҳангоми истеҳсоли дигар масолеҳҳои серталаб истифода мешавад. Бозори ҷаҳонии сурма нишон медиҳад ва интизор меравад, ки ин тамоюл дар давраи пешбинишаванда идома ёбад. Хитой яке аз давлатҳои бартаридошта ва Нидерландияву Таиланд баъди ў дар бозори ҷаҳонии сурма мебошад. Дар кишварҳои ИДМ истиҳроҷи сурма асосан дар Русия, Тоҷикистон ва Узбекистон ба роҳ монда шудааст. Бартарӣ ва камбудиҳои усуљои гуногуни ғанигардонӣ (гравитационӣ, флотатсия, омехта) вобаста ба таркиби сурма, дараҷаи оксидшавӣ ва андозаи маъданҳо хос буда, дар мақола хуб таҳлил карда шудаанд. Диққати маҳсус ба мушкилоти ғанигардонии маъданни сурмадори сулфидӣ-оксидӣ, ки имрӯз коркарди онҳо душвортарин мебошад, равона шудааст. Самтҳои ояндадори такмил додани технологияи ғанигардонии маъданҳои сурмадор, аз ҷумла истифода бурдани реактивҳои нав, усуљои омехта ва ҷудокуни радиометрӣ пешниҳод карда шудаанд.

**Калидвоҷаҳо:** ҳӯла, маҳсулот, кони Ҷиҷикрут, маъданни сурма-тиллодор, тилло, сурма, кони сурма.

### **ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕРАБОТОК СЛОЖНЫХ ПО СОСТАВУ СУРЬЯНОСОДЕРЖАЩИХ РУД В ТАДЖИКИСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ**

Сурьма играет важную роль в современной промышленности, являясь востребованным модификатором для различных материалов. Мировой рынок сурьмы демонстрирует устойчивый рост, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в течение прогнозируемого периода. Китай является доминирующим игроком на рынке сурьмы, за ним следуют Нидерланды и Таиланд. В странах СНГ добыча сурьмы ведется в основном в России,

Таджикистане и Узбекистане. Анализируются преимущества и недостатки различных методов обогащения (гравитационный, флотационный, комбинированный) в зависимости от содержания сурьмы, степени окисленности руды и крупности вкрапленности минералов. Отдельное внимание уделяется проблеме обогащения сульфидно-окисленных и окисленных сурьмяных руд, которые на сегодняшний день являются наиболее сложными для переработки. Предлагаются перспективные направления совершенствования технологии обогащения сурьмяных руд, включая применение новых реагентов, комбинированных методов обогащения и радиометрической сепарации.

**Ключевые слова:** сплав, продукт, месторождение Джижикрут, сурьмяно-золотосодержащие руда, золото, сурьма, месторождение сурьмы.

### **EFFECTIVE TECHNOLOGICAL REWORKING OF COMPLEX ANTIMONY-CONTAINING ORES IN TAJIKISTAN AND ABROAD**

Antimony plays a significant role in modern industry, being a sought-after modifier for various materials. The global antimony market is showing steady growth, and this trend is expected to continue throughout the forecast period. China is the dominant player in the antimony market, followed by the Netherlands and Thailand. In the CIS countries, antimony mining is carried out mainly in Russia, Tajikistan and Uzbekistan. The advantages and disadvantages of various enrichment methods (gravity, flotation, combined) are analyzed depending on the antimony content, the degree of oxidation of the ore and the size of the mineral inclusions. Particular attention is paid to the problem of enrichment of sulfide-oxidized and oxidized antimony ores, which are currently the most difficult to process. Promising directions for improving antimony ore enrichment technology are proposed, including the use of new reagents, combined enrichment methods and radiometric separation.

**Keywords:** alloy, product, Dzhizhikrut deposit, antimony-gold ore, gold, antimony, antimony deposit.

#### **Дар бораи муаллиф**

Холов Холмажмад Исройлович  
номзади илмҳои техникий,  
муалими калони кафедраи технология ва  
экологияи химияй  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи Садриддин.Айни.  
734003, Чумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ.  
Рӯдакӣ, 121 Тел.: (+992) 90 999 6463

#### **About the author**

Kholov Kholmahmad Isroilovich  
Candidate of Technical Sciences,  
senior lecturer at the Department of Technology and  
Chemical Ecology  
Tajik State Pedagogical University named after S.  
Ayni.  
734003, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe,  
Dushanbe. Rudaki, 121 Ph.: (+992) 90 999 6463

#### **Об авторе**

Холов Холмажмад Исройлович  
кандидат технических наук,  
старший преподаватель кафедры технологии и  
химической экологии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С.Айни.  
734003, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, г.  
Душанбе. Рудаки, 121  
Тел.: (+992) 90 999 6463

**РЕАКЦИЯ ПАЛАДИЙ КРОСС-СОЧЕТАНИЯ СОНОГАШИРА  
ДЛЯ 2-БРОМ-12Н-БЕНЗОТИАЗОЛО [2,3-В] ХИНАЗОЛИН-12-ОНА**

*Карамбахишов Х.З.  
Институт химии им. В.И. Никитина НАНТ*

Реакция арилгалогенидов или винилгалогенидов с терминальными алкинами, катализируемая Pd(II)/Cu(I) системами, известна, как реакция Соногаширы, и является одним из самых мощных методов для простых конструкций sp<sup>2</sup>-sp-связи углерод-углерод в синтетической химии [1-4]. Эта методология широко применяется для получения биологически активных молекул [5-8], натуральных продуктов, проводящих полимеров/технических материалов и макроциклов с ацетиленом [9, 10].

Развивая методологию образования sp<sup>2</sup>-sp-связи, мы вовлекли 2-бром-12Н-бензотиазоло[3,2-в] хиназолин-12-он в эту именную реакцию с различными фенилацетиленами в присутствии Pd(II)/Cu(I) катализатора.

Принято считать, что реакция Соногаширы протекает по двойному катализитическому циклу. Катализитический цикл палладия (цикл А) похож на катализитические циклы в реакциях Сузуки и Хека, а вспомогательный катализитический цикл меди (цикл Б) способствует переносу ацетиленовой группы к атому палладия. Несмотря на то, что однозначно подтвердить протекание того или иного катализитического цикла трудно экспериментально, основной цикл представляется в виде трёх стадий: 1) окислительное присоединение галогенида к катализитической частице, 2) переметаллирование, 3) восстановительное элиминирование продукта [11].




Рис.1. Катализитический цикл реакции кросс-сочетания Соногаширы. ОП - окислительное присоединение, ТМ - трансметаллирование, ВО - восстановительное элиминирование.

Механизм реакции не до конца изучен, но механизм, описанный в литературе, основан на цикле палладия, что согласуется с «классическим» механизмом кросс-сочетания и цикла меди [11].

#### Обсуждение результатов

Бромированный бензотиазолохиназолинон 3, как исходный скраффолд, был получен конденсацией коммерчески доступного 2-хлоробензотиадиазола 1 с 5-бромантраниловой кислотой 2, с выходом 90%, согласно адаптированному методу [11] (схема 1).




Схема 1 - Синтез 2-брому-12Н-бензотиазоло[2,3-*b*]хиназолин-12-она.

Также мы изучили реакцию Соногаширы субстрата 3. Во время оптимизации мы проверили несколько условий реакции. Комбинация Pd(OAc)<sub>2</sub> и XPhos была снова лучшей катализитической системой для этой реакции (схема 2 и табл.1). Кроме того, мы обнаружили, что использование ДМФ - как растворителя и Et<sub>3</sub>N - как основания в присутствии CuI - как сокатализатора является необходимым условием получения продукта реакции с высоким выходом.




Схема 2 - Получение соединения 4а из 3 по реакции Соногаширы.

Таблица 1

Оптимизация реакции Соногаширы для соединения 3

Реакция	Катализатор, моль%	Лиганд, моль%	Основание	Сокатализатор, моль%	Растворитель	Выход, %
1	Pd(PPh <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 1.2	-	Et <sub>3</sub> N	CuI 4	ДМФ	59
2	Pd(PPh <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 1.2	-	Et <sub>3</sub> N	CuI 4	диоксан	43
3	Pd(PPh <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 4	PtBu <sub>3</sub> ·HBF <sub>4</sub> 8	Cs <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	DBU 20	ДМФ	0
4	Pd(CH <sub>3</sub> CN) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 3	XPhos 9	Cs <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-	CH <sub>3</sub> CN	56
5	Pd(CH <sub>3</sub> CN) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 4	XPhos 8	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-	CH <sub>3</sub> CN	0
6	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	XPhos 8	Et <sub>3</sub> N	CuI 4	ДМФ	10
7	Pd(OAc) <sub>2</sub> 5	XPhos 10	Cs <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	CuI 4	ДМФ	10
8	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	XPhos 8	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-	ДМФ	35
9	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	XPhos 8	Et <sub>3</sub> N	CuI 4	ДМФ	78
10	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	XPhos 8	Cs <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	CuI 4	ДМФ	0
11	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	XPhos 8	Et <sub>3</sub> N	-	ДМФ	0
12	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	PtBu <sub>3</sub> ·HBF <sub>4</sub> 8	Cs <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	DBU 20	ДМФ	0
13	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	Xantphos 8	Et <sub>3</sub> N	-	ДМФ	0
14	Pd(OAc) <sub>2</sub> 4	XPhos 8	Et <sub>3</sub> N	-	ДМФ	0

Используя наши оптимизированные условия реакции, были синтезированы несколько алкинилбензотиазолохиназолинонов с умеренными и хорошими выходами (схема 3). Было найдено, что реакция соединения 3 и электронно-дефицитного пара-фторфенилацетилена проходила с немного более низким выходом желаемого продукта 4с (53%), в то время как реакции 3 с электронно-богатыми арилацетиленами привели к образованию 4b и 4d с 75 и 65% выходами, соответственно.




Схема 3 - Синтез алкинилбензотиазолохиназолинонов. Условия: арилацетилен (1.5 эквивалент), Pd(OAc)<sub>2</sub> (4 моль%), XPhos (8 моль%), NEt<sub>3</sub> (2.1 эквивалент), растворитель - ДМФ, температура - 150°C, продолжительность - 16 ч. 4a: Ar=C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> (выход 78%); 4b: Ar=4-CH<sub>3</sub>OC<sub>6</sub>H<sub>4</sub> (75%); 4c: Ar=4-FC<sub>6</sub>H<sub>4</sub> (53%); 4d: Ar=4-третбутил-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> (65%); 4e: Ar=4-нафтил (45%).

Достоверность структуры полученных соединений была подтверждена данными ЯМР <sup>1</sup>H, <sup>13</sup>C, <sup>19</sup>F и ИК-спектроскопии.

На спектре ЯМР <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц, были обнаружены характерные химические сдвиги для соединения 4a в следующих областях: 9.03 (дд, 3J=7.98, 4J = 1.17, 1H, CHAp); 8.50 (д, 4J=1.96, 1H, CHAp); 7.88 (дд, 3J=8.44, 4J=1.90, 1H, CHAp); 7.63 (д, 3J=8.52, 2H, CHAp); 7.55-7.58 (м, 2H, CHAp); 7.50 (дд, 3J=7.96, 4J=1.66, 1H, CHAp); 7.46 (дд, 3J=7.42, 4J=1.57, 1H, CHAp); 7.36-7.58 (м, 3H, CHAp).

На спектре ЯМР <sup>13</sup>C (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц, были обнаружены характерные полосы поглощения для соединения 4a в следующих областях: 159.98 (CAp); 157.54 (CAp); 146.63 (CAp); 137.45 (CHAp); 135.98 (CAp); 131.64 (CHAp); 130.43 (CHAp); 128.52 (CHAp); 128.37 (CHAp); 126.92 (CHAp); 126.86 (CHAp); 126.08 (CHAp); 126.08 (CHAp); 123.68 (CAp); 122.83 (CAp); 121.80 (CHAp); 120.88 (CAp); 119.34 (CHAp); 118.59 (CAp); 90.82 (CC≡C); 88.38 (CC≡C).


### Экспериментальная часть

Исходные соединения для синтеза и растворители были доступны в торговле с чистотой более 99.5% основного компонента. Для тонкослойной хроматографии (ТСХ) были использованы пластинки марки Merck Silica 60 F254 над поверхностью алюминия от фирмы Macherey-Nagel. Для хромотографической колонки был использован силикагель марки Fluka silica gel 60 (0.063-0.200 мм, 70-320 меш) от фирмы Fluka.

Спектры ЯМР <sup>1</sup>H, <sup>13</sup>C и <sup>19</sup>F были записаны на инструментах Bruker 300, 400, Advance 600, AXM 400 Varian Mercury 400. Инфракрасные (ИК) спектры были записаны на спектрометре марки Bruker ALPHA-P с использованием метода ослабленного, полного отражения (attenuated total reflectance). Масс-спектры были записаны на приборе Finigal MAT 95. Масс-спектр высокого разрешения был измерен на приборе QNOF ULTIMA 3, Thermo Electron LCQ Deca (San Jose, CA) ESI-технологии. Элементный состав синтезированных соединений был выполнен в микроаналитической лаборатории университете Ростока.

Общая процедура синтеза 2-алкинилпроизводных-12Н-бензотиазоло[2,3-b]хиназолин-12-онов - 4a-e 2-Бромо-12Н-бензотиазоло[2,3-b]хиназолин-12-он 3 (1.0 экв., 0.302 ммоль), алкинпроизводные (1.5 экв.), Pd(OAc)<sub>2</sub> (4 моль%), XPhos (8 моль%), Et<sub>3</sub>N (2.0 экв.), CuI (4 моль%) были энергично перемешаны и нагреты в сухом ДМФА (2 мл) при 150°C в течение 16 часов. После охлаждения до комнатной температуры реакционная масса была разбавлена водой и экстрагирована этилацетатом. Органический слой был высушен безводным сульфатом натрия, а растворитель был выпарен. Оставшийся твёрдый остаток был очищен хроматографической колонкой над силикагелем (ЭА:гептан).


### 2-Фенилэтинил-12Н-бензотиазоло[2,3-b]хиназолин-12-он - 4a



**Получен из 3 и фенилацетиlena, согласно разработанной общей методике для 4a-e.** Выход 93 мг (78%), твёрдое жёлтое вещество с т.пл. 209-212°C. ЯМР <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц: 9.03 (дд, 3J=7.98, 4J=1.17, 1H, CHAp), 8.50 (д, 4J=1.96, 1H, CHAp), 7.88 (дд, 3J=8.44,


$4J=1.90$ , 1H, CHAp), 7.63 (д, 3J=8.52, 2H, CHAp), 7.55-7.58 (м, 2H, CHAp), 7.50 (дд, 3J=7.96, 4J=1.66, 1H, CHAp), 7.46 (дд, 3J=7.42, 4J=1.57, 1H, CHAp), 7.36-7.58 (м, 3H, CHAp). ЯМР  $^{13}\text{C}$  ( $\text{CDCl}_3$ ),  $\delta$ , м.д., Гц: 159.98 (CAp), 157.54 (CAp), 146.63 (CAp), 137.45 (CHAp), 135.98 (CAp), 131.64 (CHAp), 130.43 (CHAp), 128.52 (CHAp), 128.37 (CHAp), 126.92 (CHAp), 126.86 (CHAp), 126.08 (CHAp), 126.08 (CHAp), 123.68 (CAp), 122.83 (CAp), 121.80 (CHAp), 120.88 (CAp), 119.34 (CHAp), 118.59 (CAp), 90.82 (CC≡C), 88.38 (CC≡C). ИК-спектр,  $\nu$ , см $^{-1}$ : 3114 (сл), 3096 (сл), 2854 (сл), 1955 (сл), 1788 (сл), 1681 (сил), 1585 (сил), 1572 (сил), 1465 (cp), 1453 (cp), 1302 (cp), 1272 (сл), 1236 (сл), 1204 (сл), 1181 (сл), 1023 (сл), 965 (сл), 825 (cp), 747 (сил), 691 (cp), 643 (cp), 552 (сл). Масс-спектр FD MS: m/z (%): 352 (100), 324 (6), 323 (4), 322 (6), 264 (2), 201 (1), 190 (8), 189 (3), 176 (18), 163 (7), 126 (3), 90 (2), [M $^+$ ]. Масс-спектр высокого разрешения HR MS (ESI) вычислен для  $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{FON}_2\text{S}$  - 352.06649; найден - 352.06620. Элементный состав вычислен (в %) для  $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{FON}_2\text{S}$ : C, 74.98; H, 3.43; N, 7.95; найден, в %: C, 75.01; H, 3.41; N, 7.96.

### 2-(4-Метоксифенилэтинил)-12Н-бензотиазоло[2,3-*b*]хиназолин-12-он - 4b



Получен из 3 и 4-метоксифенилацетиlena. Выход 87 мг (75%), твёрдое жёлтое вещество с т.пл. 220-222°C. ЯМР  $^1\text{H}$  ( $\text{CDCl}_3$ ),  $\delta$ , м.д., Гц: 8.99-9.02 (м, 1H, CHAp), 8.52 (д, 4J=1.89, 1H, CHAp), 7.83 (дд, 3J=8.47, 4J = 1.99, 1H, CHAp), 7.58-7.62 (м, 2H, CHAp), 7.46-7.50 (м, 3H, CHAp), 7.43 (дд, 3J=7.56, 4J=1.44, 1H, CHAp), 6.88 (д, 3J=8.85, 2H, CHAp), 3.82 (с, 3H, OCH<sub>3</sub>). ЯМР  $^{13}\text{C}$  ( $\text{CDCl}_3$ ),  $\delta$ , м.д., Гц: 160.11 (CAp), 159.97 (CAp), 157.46 (CAp), 146.48 (CAp), 137.48 (CHAp), 136.13 (CAp), 133.28 (CHAp), 130.23 (CHAp), 127.03 (CHAp), 126.96 (CHAp), 126.13 (CHAp), 123.83 (CAp), 121.92 (CHAp), 121.41 (CAp), 119.46 (CHAp), 118.71 (CAp), 115.05 (CAp), 114.19 (CHAp), 91.09 (CC≡C), 87.34 (CC≡C), 55.43 (OCH<sub>3</sub>). ИК-спектр,  $\nu$ , см $^{-1}$ : 3470 (сл), 3107 (сл), 2832 (сл), 1693 (сил), 1601 (cp), 1566 (cp), 1508 (сил), 1456 (cp), 1307 (cp), 1241 (cp), 1173 (cp), 1107 (сл), 1024 (cp), 984 (сл), 904 (сл), 834 (сил), 753 (сил), 705 (сл), 647 (сл), 532 (cp). Масс-спектр FD MS: m/z (%): 382 (100), 368 (10), 367 (36), 339 (11), 253 (2), 209 (2), 191 (22), 170 (30), 150 (6), 142 (3), 113 (3), [M $^+$ ]. Масс-спектр высокого разрешения HR MS (ESI) вычислен для  $\text{C}_{23}\text{H}_{14}\text{FO}_2\text{N}_2\text{S}$  - 382.07705; найден - 382.07714. Элементный состав вычислен (в %) для  $\text{C}_{23}\text{H}_{14}\text{FO}_2\text{N}_2\text{S}$ : C, 72.23; H, 3.69; N, 7.33; найден, в %: C, 72.24; H, 3.70; N, 7.35.


### 2-(4-Фторофенилэтинил)-12Н-бензотиазоло[2,3-*b*]хиназолин-12-он - 4c



Получен из 3 и 4-фторофенилацетиlena. Выход 60 мг (53%), твёрдое жёлтое вещество с т.пл. 218-219°C. ЯМР  $^1\text{H}$  ( $\text{CDCl}_3$ ),  $\delta$ , м.д., Гц: 9.03- 9.07 (м, 1H, CHAp), 8.58 (д, 4J=1.89, 1H, CHAp), 7.88 (дд, 3J=8.50, 4J=2.02, 1H, CHAp), 7.65 (д, 3J=8.82, 2H, CHAp), 7.47-7.57 (м, 4H, CHAp), 7.04-7.10 (м, 2H, CHAp). ЯМР  $^{13}\text{C}$  ( $\text{CDCl}_3$ ),  $\delta$ , м.д., Гц: 162.67 (д, 1J=249.91, CAp), 159.96 (CAp), 157.65 (CAp), 146.63 (CAp), 137.39 (CHAp), 135.98 (CAp), 133.58 (д, 3J=8.38, CHAp), 130.44 (CHAp), 126.98 (CHAp), 126.93 (CHAp), 126.11 (CHAp),


123.70 (CAp), 121.85 (CHAp), 120.71 (CAp), 119.37 (CHAp), 118.95 (д,  $4J=3.59$ , CAp), 118.61 (CAp), 115.74 (д,  $2J=22.42$ , CHAp), 89.76 (CC≡C), 88.08 (CC≡C). ЯМР 19F (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц: -110.34 (с, 1F). ИК-спектр, ν, см<sup>-1</sup>: 3111 (сл), 3076 (сл), 3041 (сл), 2852 (сл), 1808 (сл), 1691 (сил), 1610 (сл), 1583 (ср), 1564 (сил), 1505 (ср), 1454 (ср), 1307 (ср), 1270 (ср), 1221 (ср), 1186 (сл), 1122 (сл), 1059 (сл), 1023 (ср), 942 (сл), 838 (сил), 781 (ср), 757 (ср), 697 (сл), 5741 (ср). Масс-спектр FD MS: m/z (%): 370 (100), 342 (7), 208 (7), 206 (3), 237 (2), 206 (2), 181 (5), 134 (2), 108 (1), 107 (2), 90 (3), [M<sup>+</sup>]. Масс-спектр высокого разрешения HR MS (ESI) вычислен для C<sub>22</sub>H<sub>11</sub>FON<sub>2</sub>S - 370.05706; найден - 370.05782. Элементный состав вычислен (в %) для C<sub>22</sub>H<sub>11</sub>FON<sub>2</sub>S: C, 71.34; H, 2.99; N, 7.56; найден, в %: C, 71.33; H, 3.01; N, 8.01.

#### 2-((4-терт-Бутил)фенилэтинил)-12Н-бензотиазоло[2,3-*b*]хиназолин-12-он - 4d



**Получен из 3 и (4-терт-бутил)фенилацетилена.** Выход 81 мг (65%), твёрдое жёлтое вещество с т.пл. 230-234°C. ЯМР 1Н (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц: 9.01- 9.04 (м, 1Н, CHAp), 8.56 (д,  $4J=2.08$ , 1Н, CHAp), 7.87 (дд,  $3J=8.55$ ,  $4J=2.21$ , 1Н, CHAp), 7.60-7.64 (м, 2Н, CHAp), 7.38-7.51 (м, 6Н, CHAp), 1.33 (с, 9Н, 3CH<sub>3</sub>). ЯМР 13С (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц: 160.18 (CAp), 157.62 (CAp), 152.07 (CAp), 146.65 (CAp), 137.67 (CHAp), 136.18 (CAp), 131.58 (CHAp), 130.51 (CHAp), 127.108 (CHAp), 127.04 (CHAp), 126.19 (CHAp), 125.59 (CHAp), 123.87 (CAp), 121.99 (CHAp), 121.37 (CAp), 119.97 (CAp), 119.53 (CHAp), 118.75 (CAp), 91.26 (CC≡C), 87.96 (CC≡C), 34.99 (Ст-Бут), 31.32 (CH<sub>3</sub>). ИК-спектр, ν, см<sup>-1</sup>: 3066 (сл), 2956 (сл), 2865 (сл), 1688 (сил), 1586 (ср), 1565 (сил), 1540 (ср), 1478 (ср), 1456 (ср), 1406 (сл), 1361 (сл), 1306 (ср), 1270 (ср), 1222 (сл), 1183 (сл), 1103 (сл), 906 (ср), 831 (сил), 750 (ср), 726 (ср), 653 (ср), 559 (ср). Масс-спектр FD MS: m/z (%): 408 (100), 394 (25), 393 (87), 378 (15), 377 (5), 365 (15), 352 (11), 265 (2), 214 (5), 196 (16), 182 (41), 168 (4), 150 (4), 134 (3), 115 (3), 90 (3), [M<sup>+</sup>]. Масс-спектр высокого разрешения HR MS (ESI) вычислен для C<sub>26</sub>H<sub>20</sub>ON<sub>2</sub>S - 408.12909; найден - 408.12882. Элементный состав вычислен (в %) для C<sub>26</sub>H<sub>20</sub>ON<sub>2</sub>S: C, 76.44; H, 4.93; N, 6.86; найден, в %: C, 76.48; H, 4.91; N, 6.89.

#### 2-((1-Нафтил)этинил)-12Н-бензотиазоло[2,3-*b*]хиназолин-12-он - 4e



**Получен из 3 и (1-нафтил)ацетилена.** Выход 55 мг (45%), твёрдое жёлтое вещество с т.пл. 198-199°C. ЯМР 1Н (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц: 9.02- 9.05 (м, 1Н, CHAp), 8.68 (д,  $4J=1.86$ , 1Н, CHAp), 8.45 (д,  $3J=8.37$ , 1Н, CHAp), 7.99 (дд,  $3J=8.38$ ,  $4J=1.90$ , 1Н, CHAp), 7.86 (дд,  $3J=8.13$ ,  $4J=3.78$ , 2Н, CHAp), 7.79 (дд,  $3J=7.17$ ,  $4J=1.14$ , 1Н, CHAp), 7.61-7.69 (м, 3Н, CHAp), 7.44-7.57 (м, 4Н, CHAp). ЯМР 13С (CDCl<sub>3</sub>), δ, м.д., Гц: 160.19 (CAp), 157.74 (CAp), 151.13 (CAp), 146.89 (CAp), 137.66 (CHAp), 136.16 (CAp), 133.34 (CAp), 133.32 (CHAp), 130.74 (CHAp), 130.62 (CHAp), 129.22 (CHAp), 128.47 (CAp), 127.13 (CHAp), 127.10 (CHAp), 127.06 (CHAp), 126.66 (CHAp), 126.37 (CAp), 126.28 (CHAp), 125.41 (CHAp), 123.87 (CHAp), 121.99 (CHAp), 121.16 (CAp), 120.59 (CAp), 119.53 (CHAp), 93.47 (CC≡C), 89.22 (CC≡C). ИК-спектр, ν, см<sup>-1</sup>: 3359 (сл), 3111 (сл), 3007 (сл), 2918 (сл), 2236 (сл), 1915 (сл), 1796 (сл), 1684 (сил), 1566 (сил), 1483 (ср), 1455 (ср), 1305 (ср), 1193 (ср), 1124 (сл), 1026 (сл), 900 (ср), 830 (сил), 792 (сил), 767 (ср), 734 (ср), 650 (ср), 572 (ср). Масс-спектр FD MS: m/z (%): 402 (100), 374 (7), 346 (3), 238 (10), 201 (18), 187 (4), 174 (5), 158 (6), 144 (3), 119 (4), 90 (3). [M<sup>+</sup>]. Масс-спектр высокого

разрешения HR MS (ESI) вычислен для C<sub>26</sub>H<sub>14</sub>ON<sub>2</sub>S: 402.08214; найден - 402.08305. Элементный состав вычислен (в %) для C<sub>26</sub>H<sub>14</sub>ON<sub>2</sub>S: C, 77.59; H, 3.51; N, 6.96; найден, в %: C, 77.55; H, 3.54; N, 6.97.

### Выводы

Таким образом, 2-Бром-12Н-бензотиазоло[3,2-*b*]хиназолин-12-он был вовлечён в реакцию палладий кросс-сочетания реакция Соногаширы с различными фенилацетиленами. Для проведения реакции или образования С-С≡С-связи лучшим каталитическим условием оказалось применение: 2-бром-12Н- бензотиазоло[3,2-*b*]хиназолин-12-она 3 (1.0 экв., 0.302 ммоль), алкин-производных (1.5 экв.), Pd(OAc)<sub>2</sub> (0.04 экв.) - как катализатора, XPhos (0.08 экв.) - как лиганда, триэтиламина (2.0 экв.) - в качестве основания, сухого ДМФА (2 мл) - как растворителя и CuI(0.04 экв.) - как сокатализатора, при температуре 150°C в течение 16 часов. Выбранные условия позволили получить 2-(алкинил)-12Н- бензотиазоло[3,2-*b*]хиназолин-12-оны (4а-с) с умеренными и хорошими выходами.

### Литература

- Lin B.N., Huang Sh.H., Wei Y.W., Mou Ch.Y., Tsai F.Y. Sonogashira Reaction of Aryl and Heteroaryl Halides with Terminal Alkynes Catalyzed by a Highly Efficient and Recyclable Nanosized MCM-41 Anchored Palladium Bipyridyl Complex. – Molecules, 2010, V.15, P.9157-9173.
- Gazvoda M., Virant M., Pinter B., Košmrlj J. Mechanism of copper-free Sonogashira reaction operates through palladium-palladium transmetallation. - NAT. COMMUN, 2018, v.9:4814, P.1-9.
- Wilson K.A., Picinich L.A., Siamaki A.R. Nickel–palladium bimetallic nanoparticles supported on multi-walled carbon nanotubes; versatile catalyst for Sonogashira cross-coupling reactions. - RSC Advances, 10.1039/D3RA00027C, 2023, v.13, P. 7818-7827.
- Choy P.Y., Gan K.B., Kwong F.Y. Recent Expedition in Pd-Catalyzed Sonogashira Coupling and Related Processes. - Chinese Journal of Chem., v.41, Is.9, P.1099-1118.
- Manar K.K., Ren P. Chapter Four - Recent progress on group 10 metal complexes of pincer ligands: From synthesis to activities and catalysis. - Adv. in Org. Chem., 2021, v.76, P.185-259.
- Bag S.S., Jana S., Kasula M. Chapter 4 - Sonogashira Cross-Coupling: Alkyne-Modified Nucleosides and Their Applications. - Palladium-Catalyzed Modification of Nucleosides, Nucleotides and Oligonucleotides, 2018, P.75-146.
- Heravi M.M., Ghanbarian M., Ghalavand N., Nazari N. Current Applications of the Sonogashira Reaction in the Synthesis of Heterocyclic Compounds: An Update. - Current Organic Chemi., 2018, v.22, Is.14, P.1420-1457.
- Bakherad M. Recent progress and current applications of Sonogashira coupling reaction in water. - Applied Organ. Chem., v.27, Is.3, P.125-140.
- Zeng X., Wang Ch., Yan W., Rong J., Song Y., Xiao Zh., Cai A., Liang S.H., Liu, Aryl W. Radical Enabled, Copper-Catalyzed Sonogashira-Type Cross-Coupling of Alkynes with Alkyl Iodides, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.2c05901, 13, 4. - 2023, P.2761-2770.
- Mohajer F., Heravi M.M. Vahideh Zadsirjan, Nargess Poormohammad, Copper-free Sonogashira cross-coupling reactions: an overview, RSC Adv. 10.1039/D0RA10575A, 11, 12. - 2021, P.6885-6925.
- Jafari B., Jalil S., Zaib S., Iqbal J., Safarov S., Khalikova M., Isobaev M., Munshi A., Rahman Q., Ospanov M., Yelibayeva N., Kelzhanova N., Abilov Zh.A., Mirgu l, Turmukhanova, Kalugin S.N., Ehlers P., Langer P. Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo[2,3-*b*]quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases. - Chem. Sel., 2019, v.4, P.11071-11076.

## РЕАКСИЯ БАЙНИСОҲАВИИ ПАЛЛАДИИ СОНОГАШИР БАРОИ 2-БРОМ-12Н-БЕНЗОТИАЗОЛО[2,3-*b*]ХИНАЗОЛИН-12-ОНА

Реаксия Соногашира реаксияи байниҳамдигарии галогени винил ё арил бо алкини терминалӣ мебошад, ки пайдошвии банди С-С-ро ташкил медиҳад. 2-бром-12Н-бензотиазоло[2,3-*b*] хиназолин-12-она дар реаксияи байнисоҳавии палладий реаксияи Соногашира бо фенилацетилномҷои гуногун алоқаманд аст. Барои таҳияи шароити оптимальӣ реаксия ё ташаккули пайванди С-С≡С, 14 шароити гуногун санҷида шуданд. Ба туфайли омезиши катализатори Pd(OAc)<sub>2</sub>, кокатализатор CuI ва асоси триэтиламин 2-(алкинил)-12Н-бензотиазоло[3,2-*b*][ хиназолин-12-она (4а-с) бо дараҷаи миёна ва хуб ба даст оварда шуданд. мебарояд.

**Калидвоҷаҳо:** 2-брому-12Н-бензотиазоло[3,2-*b*] хиназолин-12-он, 2-(алкинил)-12Н-бензотиазоло[3,2-*b*]хиназолин-12-онҳо, реаксияи Соногашира, фенилетинилҳо, ташаккул пайванди С-С≡С.

## **РЕАКЦИЯ ПАЛАДИЙ КРОСС-СОЧЕТАНИЯ СОНОГАШИРА ДЛЯ 2-БРОМ-12Н-БЕНЗОТИАЗОЛО[2,3-В]ХИНАЗОЛИН-12-ОНА**

Реакция Соногаширы является реакцией кросс-сочетания винилового или арилгалогенида с терминальным алкином, с образованием C – C связи. 2-Бром-12Н-бензотиазоло[3,2-в]хиназолин-12-он был вовлечен в реакцию палладий кросс-сочетания реакции Соногаширы с различными фенилацетиленами. Для разработки оптимальных условий проведения реакции или образования C-C≡C-связи были испробованы 14 различных условий. Благодаря, сочетанию катализатора Pd(OAc)<sub>2</sub> -как катализатор, сокатализатора CuI и основания триэтиламина 2-(алкинил)-12Н- бензотиазоло[3,2-в]хиназолин-12-оны (4а-с) были получены со среднем и хорошими выходами.

**Ключевые слова:** 2-брому-12Н- бензотиазоло[3,2-в]хиназолин-12-она, 2-(алкинил)-12Н- бензотиазоло[3,2-в]хиназолин-12-оны, реакция Соногаширы, фенилэтинили, образование C-C≡C-связи.

## **PALLADIUM CROSS-COUPING REACTION OF SONOGASHIRE FOR 2-BROMO-12H-BENZOTIAZOLO[2,3-B]QUINAZOLIN-12-ONE**

The Sonogashira reaction is the cross-coupling reaction of a vinyl or aryl halide with a terminal alkyne, forming a C-C bond. 2-Bromo-12H-benzothiazolo[3,2-b]quinazolin-12-one has been implicated in the palladium cross-coupling reaction of the Sonogashira reaction with various phenylacetylenes. To develop optimal conditions for the reaction or formation of a C-C≡C bond, 14 different conditions were tested. Thanks to the combination of the Pd(OAc)<sub>2</sub> catalyst, CuI cocatalyst and triethylamine base 2-(alkynyl)-12H-benzothiazolo[3,2-b]quinazolin-12-ones (4a-c) were obtained with average and good exits.

**Keywords:** 2-bromo-12H-benzothiazolo[3,2-b]quinazolin-12-one, 2-(alkynyl)-12H-benzothiazolo[3,2-b]quinazolin-12-ones, Sonogashira reaction, phenylethylnyls, formation of a C-C≡C-bond.

### **Дар боран муаллиф**

Карамбахшов Хошим Зоиршоевич  
ходими калони илмии Институти химияи ба  
номи В.И. Никитина  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
734063, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к.  
Айнӣ, 299/2,  
Тел.: (+992)933 34 46 91  
E-mail: [hoshim.9191@mail.ru](mailto:hoshim.9191@mail.ru)

### **Об автора**

Карамбахшов Хошим Зоиршоевич  
старший научный сотрудник Института химии  
имени В.И. Никитина  
Национальная академия наук Таджикистана  
734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
ул. Айни, 299/2 (+992)933344691,  
E-mail: [hoshim.9191@mail.ru](mailto:hoshim.9191@mail.ru)

### **About the author**

Karambakhshov Khoshim Zoirshoevich  
senior researcher at the Institute of Chemistry  
named after V.I. Nikitina  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
734063, Republic of Tajikistan, Dushanbe, d.Aini,  
299/2,  
Phone: (+992)933 34 46 91  
E-mail: [hoshim.9191@mail.ru](mailto:hoshim.9191@mail.ru)

**УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ  
ИМИДАЗО[2,1-В][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛОВ МЕТОДОМ  
ИНФРАКРАСНЫХ И  $^1\text{H}$  ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЙ**

*Сайдов Д. К.*


*Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни*

Производных имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолов играют важную роль в фармацевтических отраслях, при изготовлении высокоэффективных медицинских препаратов и могут использоваться в качестве ценных вакцин и противовирусных препаратов [1, 2]. Постоянный интерес к этим соединениям обусловлено не только с их имеющей разнообразный биологической активностью, а также с тем, что они обеспечивают, создаваемым на их основе новым лекарственным веществом, средством защиты и регуляторов роста растений [3, 4, 5]. Наибольшее внимание исследователей привлекают гетероциклические соединения, содержащие атомы азота и серы, которые находят широкое применение для получения различных противотуберкулезных [6, 7], противоиземических [8,9], противоязвенных [10, 11], антигельминтных [12], противовоспалительных [13] и другие медицинских препаратов. Несмотря на многочисленных опубликованных работ, однако осталось еще серии вопросов по поводу инфракрасной поглощении и ядерно магнитной резонанса производных имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолов. К таким вопросам относятся влияние функциональных групп на изменение полоса поглощения валентной и деформационной колебание химических связи тиадиазольных и имидазольных фрагментов полученных новых гетероциклических соединений. С другой стороны, введение различных функциональных групп имидазотиадиазольному кольцу обусловливают появление новых биоактивных свойств для производных данных гетероциклов. Однако изучение вышеуказанных вопросов на основе 2-алкилтиоалкиленпроизводных 6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазола и среди других производных данного класса является малоизученными объектами биоактивных соединений.


Следовательно, основной целью представленной работы является разработка методов синтеза новых производных имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолов, а также изучение физико-химических и биологических свойств полученных соединений.

Спектральный анализ производных имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолов, содержащее гетероциклический функциональный групп [14-15] указывают лишь на полоса поглощении в максимальной частоте валентных колебаний N=C, C-S-C-тиадиазольного фрагмента, C=C, C=N-имидаэольного фрагмента и N=N- триазольной экзоциклический функциональной групп.


В связи с этим, необходимо было получить новые количественные информации об особенностях влияние различных групп на изменение значение валентной колебании химических связей в области 3050-700  $\text{cm}^{-1}$  ИК-спектров имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазольного цикла и валентных колебаний для следующих производных имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолов: 2-метилтиоэтилен-6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолы **1**, 2-метилэтилсуль-фонил-6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолы **2**, 2-метилэтилсульфонил-5-N-морфинометил-6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазола **3**, 2-диэтилсуль-фонил-6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазола **4** и 2-диэтилсульфонил-5-N-морфинометил-6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазола **5**:




2-(2-(methylthio)ethyl)-6-phenylimidazo[2,1-*b*][1,3,4]thiadiazole




2-(2-(methylsulfonyl)ethyl)-6-phenylimidazo[2,1-*b*][1,3,4]thiadiazole



4-((2-(methylsulfonyl)ethyl)-6-phenylimidazo[2,1-*b*][1,3,4]thiadiazol-5-yl)methylmorpholine



2-(2-(ethylsulfonyl)ethyl)-6-phenylimidazo[2,1-*b*][1,3,4]thiadiazole



4-((2-(ethylsulfonyl)ethyl)-6-phenylimidazo[2,1-*b*][1,3,4]thiadiazol-5-yl)methylmorpholine

**Объекты и методы исследования.** Объекты исследований является изучение влияния введенных новых функциональных групп на характер изменения полоса поглощении в ИК-спектрах (в виде кристаллического порошка) и химических сдвиги в спектрах ЯМР  $^1\text{H}$  (в  $\text{d}_6\text{-DMSO}$ ) полученных новых производных 6-фенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолы **1-5**

ИК-спектры новых синтезированных производных имидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазолов были записаны на сухих образцах с использованием Spectrum. 65 FT-IR (Perkin Elmer) спектрометр оснащен MIRACLE ATR (ZnSe). Каждый записанный спектр был получен в среднем на 16 - 20 сканирований, которые варьировались от 4000 - 600  $\text{cm}^{-1}$  с разрешением 4  $\text{cm}^{-1}$ . Измерения были на высушенных образцах, с фонового спектра, записанного перед каждым анализом. Спектры были измерены, и каждый был проанализирован и устанавливался с помощью программного обеспечения Perkin Elmer Spectrum, версия 10.03.07<sup>1</sup>.

**Результаты и их обсуждение.** В настоящей работе нами описано о ИК- и  $^1\text{H}$  ЯМР-спектре серии производных 2-алкилтиоалкилен-6-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы **1**-**3**, 2-диалкилсульфонил-6-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы **2**-**3** и 2-диэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола **4**.

**ИК-спектры.** В ИК-спектре 2-метилтиоэтил-5Н-6-п-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола **1** присутствие полоса поглощении для  $\text{CH}_3$ , и  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$  наблюдается в области 2551 и  $1399 \text{ cm}^{-1}$ . Характерная полоса поглощения для C-S-C обнаружено в области  $683 \text{ cm}^{-1}$ . Для C=N и C=N - тиадиазолной и имидазольного фрагментов полоса поглощении наблюдается в области 1654 и  $1572 \text{ cm}^{-1}$ . Частота поглощения C=C проявляется в  $1487 \text{ cm}^{-1}$ . Деформационное колебание CH бензольного кольца для соединения **1** обнаружено в не очень слабой частоте при  $745 \text{ cm}^{-1}$ .

В соединения **2** наблюдает изменение частоты полоса поглощении при  $2924 \text{ cm}^{-1}$  принадлежит к антисим-метричный валентной колебании метильной группы. Положение данного полоса поглощения сохраняется у всех сульфонилпроизводных имидазотиадиазолов. Интенсивность частота поглощения метилной группы данного гетероцикла зависят от число метиленовых (по сравнение с **1**) и наличие сульфонила в экзоциклический функциональной группе. По данным автором 2 метиновая группа CH имеет относительно слабую полосу поглощении. Автором работы [16] показано, что поглощение валентное колебание  $\text{SO}_2$  в сульфониле проявлено в виды антисимметричный и симметричный состояния. Так как, полоса поглощения в области  $1316 \text{ cm}^{-1}$  данного гетеросикла **2** обнаружено в виде антисимметричный сульфонгруппы. Характерная полоса поглощения в области  $679 \text{ cm}^{-1}$  соответствует колебаниям C-S-C. Частоты относится C=N-валентному колебании тиадиазольной и имидазольного фрагменты проявлено при 1689 и  $1592 \text{ cm}^{-1}$ . Для фенильной групп полоса поглощения наблюдается в области  $3433 \text{ cm}^{-1}$ . Полоса поглощения деформационных колебаний CH бензольной кольца обнаружено в области  $744 \text{ cm}^{-1}$ . Необходимо отметить, по сравнение соединения **1**, при введении сульфонгруппы и атома брома 5 положения частоты тиадиазольной и имидазольного фрагменты проявлено в сильной поле.

Интерпретация ИК спектр 2-метилэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола **3** имела цель выявить, прежде всего, полосы валентных колебаний C-S-C, C=N-тиадиазольный фрагмент, C=N-имидазолний фрагмент и C=C-имидазольного фрагмента, а также полоса поглощении деформационной и валентной колебаний экзоциклических функциональных групп находящейся в 2 и 6 положении данных гетероциклов.

В соединения **3** частота поглощении тиадиазольной и имидазольного фрагменты проялено при 1645, 1526, 694 и  $1478 \text{ cm}^{-1}$ . Для метилсульфониловый групп частота поглощения обнаружено в слабой частоте при 3134, 776 и  $767 \text{ cm}^{-1}$ , а для сульфонила обнаружено в области  $1256 \text{ cm}^{-1}$ .

В ИК-спектре **3** присутствие полоса поглощение для  $\text{CH}_3$ ,  $\text{SO}_2$  и  $\text{CH}_2\text{CH}_2$  наблюдается в области 2554, 1323 и  $1397 \text{ cm}^{-1}$ . Характерная полоса поглощения для C-S-C обнаружено в области  $680 \text{ cm}^{-1}$ . Для C=N и C=N- тиадиазолной и имидазольного фрагментов полоса поглощении наблюдается в области 1655 и  $1571 \text{ cm}^{-1}$ . Полоса поглощения C=C проявляется в области  $1489 \text{ cm}^{-1}$ .

По сравнениям соединения **2** при замене водорода 5 положение имидазольного фрагмента на морфолинометиленовую группу в ИК-спектре **3** частота поглощении валентной и деформационной колебаний наблюдается в среднем интенсивном поле. В спектре данного соединения, частота поглощения в области  $1178 \text{ cm}^{-1}$ , соответствующие колебаниям морфолиновая кольцо. Полоса поглощения в области  $1426 \text{ cm}^{-1}$  соответствует для  $\text{CH}_2$  морфолинного группы. Валентной колебаний C-O-C было обнаружено в области  $1064 \text{ cm}^{-1}$ .

В ИК-спектре 2-диэтилсульфонил-5Н-6-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола **4** частота поглощении тиадиазольной и имидазольного фрагменты проявлено при 1605, 1526, 694 и  $1478 \text{ cm}^{-1}$ . Для диэтилсульфониловый групп частота поглощения обнаружено в слабом поле при 3134, 794, 776 и  $767 \text{ cm}^{-1}$ , а для сульфонила обнаружено в области  $1253 \text{ cm}^{-1}$ .

ИК-спектре 2-диэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидаzo-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола **5** имела цель выявить, прежде всего, полосы валентных колебаний  $\text{C}_2\text{S}_1\text{-C}_{7a}$ ,

$C_2=N_3$ ,  $C_{7a}=N_7$  и  $C_5=C_6$ -тиадиазольного и имидазольного фрагмента, а также полоса поглощении деформационной и валентной колебаний экзоциклических функциональных групп находящейся в 2, 5 и 6 положении данного гетероцикла (рис 1). Оказалось, что, в ИК-спектре **4** полосы поглощении в области  $1605$  и  $1526\text{ см}^{-1}$  соответствуют валентным колебаниям  $C_{2,7a}=N_{3,7}$ -тиадиазольной и имидазольного фрагменты. Для  $C_2-S_1-C_{7a}$ -тиадиазольного фрагмента обнаружено полоса поглощения в области  $694\text{ см}^{-1}$ . Полоса поглощения для  $C_5=C_6$ -имидазольного фрагмента проявляются в области  $1473\text{ см}^{-1}$ . Характерной полосы поглощении фенильной групп проявлено в области  $3134\text{ см}^{-1}$ , а полосы поглощении деформационных колебаний  $CH$  бензольного кольца (для  $\delta_{Cap.-H}$ ) проявлено в области отпечаток пальцы  $1029$  и  $1095\text{ см}^{-1}$ . В спектре данного соединения, по сравнению с **3**, появляется также полоса поглощения в области  $1177\text{ см}^{-1}$ , соответствующие колебаниям морфолиновая кольцо. Полоса поглощения в области  $1424\text{ см}^{-1}$  соответствует для  $CH_2$  морфолинного группы. Валентной колебаний  $C-O-C$  было обнаружено в области  $1064\text{ см}^{-1}$ .

Для диэтилсульфониловых групп полоса поглощения обнаружено в следующем виде: для  $CH_3$  полоса поглощения в слабом поле  $3134\text{ см}^{-1}$ , для  $CH_2$  в области  $794$ ,  $776$  и  $767\text{ см}^{-1}$  и для сульфонала обнаружено в области  $1253\text{ см}^{-1}$ .

**ЯМР-спектр.** В  $^1H$ -ЯМР спектре соединения **1** (в  $d_6$ -DMSO) сигналы углеродов обнаружены  $\delta=7.08$  (s, 5-Н для C-5),  $7.88$ - $7.86$  (m, 2H-o),  $7.43$ - $7.39$  (m, 2H-m),  $7.30$ - $7.26$  (t, 1H-p),  $1.27$  (t, 2H для  $CH_2$ ),  $3.72$ - $3.65$  (q, 2H для  $CH_2$ ),  $3.56$ - $3.54$  (d, 2H для  $CH_2$ ). В спектре  $^1H$ -ЯМР 2-метилэтилсульфонил-6-фенилимидаzo-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола **2** (в  $d_6$ -DMSO) сигналы протонов обнаружены в области  $\delta=8.1$  (s, 5-Н для C-5),  $7.88$ - $7.86$  (m, 2H-o),  $7.43$ - $7.39$  (m, 2H-m),  $7.30$ - $7.26$  (t, 1H-p),  $3.72$ - $3.65$  (t, 2H для  $CH_2$ ),  $3.56$ - $3.54$  (m, 2H для  $CH_2$ ),  $1.10$  м.д (t, 3H,  $CH_3$ ). Для соединения **3** в  $d_6$ -DMSO сигналы протонов обнаружены в области  $\delta=8.74$  (s, 1H для C-5),  $7.82$  (m, 2H-o),  $7.42$  (m, 2H-m),  $7.40$  (m, 1H-p),  $1.30$ - $1.32$  (t, 2H для  $2CH_2$ ),  $1.28$  (m, 2H для  $CH_2$ ) и  $1.25$  м.д (t, 3H,  $CH_3$ ). Сигналы протонов метиленного и морфолинового группы обнаружено при  $4.33$  (s, 2H,  $CH_2$ ),  $4.35$  (q, 4H- $\beta$ ) и  $4.33$  (d, 4H- $\gamma$ ) м. д.

При интерпретации 2-диэтилсульфонило-6-фенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола **4** в  $d_6$ -DMSO сигналы протонов обнаружены в области  $\delta=8.74$  (s, 1H для C-5),  $7.82$  (m, 2H-o),  $7.42$  (m, 2H-m),  $7.40$  (m, 1H-p),  $1.30$ - $1.32$  (q, 2H для  $2CH_2$ ),  $1.28$  (m, 2H для  $CH_2$ ), и  $1.25$  м.д (t, 3H,  $CH_3$ ).

В  $^1H$ -ЯМР-спектроскопии соединения **5** в  $d_6$ -DMSO сигналы водородов обнаружены в области  $\delta=8.15$  (s, 5-Н для C-5),  $7.88$ - $7.86$  (m, 2H-o),  $7.43$ - $7.39$  (m, 2H-m),  $7.30$ - $7.26$  (t, 1H-p),  $3.72$ - $3.65$  (t, 2H для  $CH_2$ ),  $3.56$ - $3.54$  (m, 2H для  $CH_2$ ),  $3.10$  м.д (s, 3H,  $CH_3$ ). Для соединения **5** в  $d_6$ -DMSO сигналы протонов обнаружены в области  $\delta=8.74$  (s, 1H для C-5),  $7.82$  (m, 2H-o),  $7.42$  (m, 2H-m),  $7.40$  (m, 1H-p),  $1.30$ - $1.32$  (t, 2H для  $2CH_2$ ),  $1.28$  (m, 2H для  $CH_2$ ), и  $1.25$  м.д (s, 3H,  $CH_3$ ). Сигналы отнесено водородом метиленового и морфолинового групп проявлено при  $4.32$  (s, 2H,  $CH_2$ ),  $4.34$  (q, 4H- $\beta$ ) и  $4.31$  (d, 4H- $\gamma$ ) м. д. После аминометилирования соединения **3** и **5**, сигналы водороды 5-го положения не наблюдается в ЯМР  $^1H$ -спектре данных гетероциклов.

Таблица 1

**Спектральные характеристики соединений 1-4**

№ соединения	ИК-спектр, $\nu$ , $\text{см}^{-1}$	$^1H$ -ЯМР-спектр в $d_6$ -DMSO ( $\delta$ , м. д.)
1	2551 и 1399 для $CH_3$ , и $-CH_2-CH_2$ , 683 для $C-S-C$ , 1654, 1572, 1487 для $C=C$ , 745 для деформационного колебания $CH$ бензольного кольца	7.98 H-o, m; 7.43 H-m, m; 7.34 H-p, m.
2	2924 для $CH_3$ антисим. 1316 $SO_2$ антисим., 679 для $C-S-C$ , 1689 и 1592 для $C=N$ , 3433 для фенильной групп, 744 для деформационных колебаний $CH$ бензольной кольцо.	7.95; 7.97 H-o, m; 7.29; 734 H-m; 7.38; 7.50; 7.65; 7.68 H-p.

3	1645, 1526, 694 и 1478 для C-S-C, C=N, 3134, 776, 767, 1256 для SO <sub>2</sub> , 2554, 1323 для CH <sub>3</sub> , CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> , 1178 для, морфолиновая кольцо, 1426 для CH <sub>2</sub> морфолин. группа. 1064 для C-O-C	8.74 (s, 1H для C-5), 7.82 (m, 2H-o), 7.42 (m, 2H-m), 7.40 (m, 1H-p), 1.30-1.32 (t, 2H для 2CH <sub>2</sub> ), 1.28 (m, 2H для CH <sub>2</sub> ) и 1.25 м.д (t, 3H, CH <sub>3</sub> ), 4.33 (s, 2H, CH <sub>2</sub> ), 4.35 (q, 4H-β) и 4.33 (d, 4H-γ)
4	1605, 1526, 694 и 1478, 3134, 794, 776 и 767, 1253	8.74 (s, 1H для C-5), 7.82 (m, 2H-o), 7.42 (m, 2H-m), 7.40 (m, 1H-p), 1.30-1.32 (q, 2H для 2CH <sub>2</sub> ), 1.28 (m, 2H для CH <sub>2</sub> ), и 1.25 м.д (t, 3H, CH <sub>3</sub> ).
5	1605 и 1526 для C <sub>2,7a</sub> =N <sub>3,7</sub> , 694 для C <sub>2</sub> -S <sub>1</sub> -C <sub>7a</sub> , 1473 для C <sub>5</sub> =C <sub>6</sub> , 3134 cm <sup>-1</sup> , 1029 и 1095, 1177, 1424 для CH <sub>2</sub> морфолин. групп, 1064 для C-O-C, 3134 для CH <sub>3</sub> , 794 для CH <sub>2</sub> , 776, 767, 1253	8.15 (s, 5-H для C-5), 7.88-7.86 (m, 2H-o), 7.43-7.39 (m, 2H-m), 7.30-7.26 (t, 1H-p), 3.72-3.65 (t, 2H для CH <sub>2</sub> ), 3.56-3.54 (m, 2H для CH <sub>2</sub> ), 3.10 м.д (s, 3H, CH <sub>3</sub> ), 8.74 (s, 1H для C-5), 7.82 (m, 2H-o), 7.42 (m, 2H-m), 7.40 (m, 1H-p), 1.30-1.32 (t, 2H для 2CH <sub>2</sub> ), 1.28 (m, 2H для CH <sub>2</sub> ), и 1.25 (s, 3H, CH <sub>3</sub> ), 4.32 (s, 2H, CH <sub>2</sub> ), 4.34 (q, 4H-β) и 4.31 (d, 4H-γ)

Таким образом, замена водорода в положения 5 соединений 3 и 5 частоты поглощении характерного данному гетероцикла, незначительно сдвигают в сторону слабой поле, которые влияют на распределение электронной плотности этого соединения, происходят изменения в интенсивности некоторых пиков гетероцикла.

**Заключение.** Представлен спектроскопический подход для анализа строения соединений 1-5, суть которого заключается в анализе влияния экзоциклических групп 2, 5 и 6 положение на имидазо-тиадиазольном фрагменте позволяет определять положение функциональных групп на данных гетероциклах. Возможности спектроскопического метода продемонстрированы на ряде кислородо-, азо- и серосодержащих гетероцикло. Полученные спектроскопические данные находятся в хорошем согласии с результатами методов оптической и электронной микроскопии.

### Литература

1. Anni Amal S. Synthesis of some fused heterocycloimidaquinoline – diones and their biological activity. //J. Indian Chem. Soc. 1991. –V. 68. -N. 9. –P. 529-531.
2. Marin, Asuncion; Valls, Nativitat; Javier Berenguer, Francisco Alonso, Maria Teresa; Ramon Martinez, Antonio; Mercedes Martinez, Maria; Elguero, Jose. / Aromatic systems with 10 electrons derived from 3a-azapentalene. XLIII. Synthesis and antihelminthic activity of carbamates derived from imidazo[2,1-b]-[1,3,4]-thiadiazole and imidazo[2,1-b]-thiazole. // Fac. Farm, Univ.Barcelona, Barcelona, Spain. Farmaco (1992), 47(1), 63-75.
3. J.S. Mulla, AY Khan, SI Panchamukhi, MA Khazi, MB Kalashetti, IM Khazi. / Synthesis and Antitubercular Activity of Mannich bases of imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles. // Indian Journal of Novel Drug delivery 3(4). -2011. –P. 289-295.
4. Gireesh Tegginamath, Ravindra R. Kamble, Tasneem Taj, Pramod P. Kattimani, Gangadhar Y. Meti ... show all 5 hide. / Synthesis of novel imidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazoles appended to sydnone as anticancer agents. // J. Medicinal Chemistry Research. – 2013. –V. 22. Issue 9. – P. 4367-4375.

5. AbignenteE., ArenaF., LuraschiE., SaturninoC., MarmoE. CarrolaM., RossiF., LampaE. / Research on heterocyclic compounds XVIII imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole derivatives. // Farmaco. Ed. Sci.-1985.-V. 40, № 3.-P. 190–199.
6. Nishant Jain. //Synthesis and Biological Evaluation of Imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole-Linked Oxindoles as Potent Tubulin Polymerization Inhibitors // 2014, P. 1463-1475.
7. Abdel-Hamid, M. K.; Abdel-Hafez, A. A.; El-Koussi, N. A.; Mahfouz, N. M.; Innocenti, A.; Supuran, C. T. // Design, synthesis, and docking studies of new 1,3,4-thiadiazole-2-thione derivatives with carbonic anhydrase inhibitory activity // - 2007, P. 6975-6984.
8. Manjoor Ahamad Syed, Yiragam Reddy Padmanabha Reddy, K. B. Chandrasekhar //Design, One-pot Synthesis and Biological Evaluation of Imidazo[2,1-b] [1,3,4] Thiadiazole Derivatives for their AntiTubercular and Anti-Fungal Activity // Journal of Applied Pharmaceutical Science 2018. - Vol. 8(07), pp 021-027
9. umar R, Bua S, Ram S, Del Prete S, Capasso C, Supuran CT, Sharma PK. // Benzene sulfonamide baring imidazothiadiazole and thiazolotriazolo scaffolds as potent tumor associated human carbonic anhydrase IX and XII inhibitors/ Bioorganic Medical chemistry, 2017, 25(3); p. 1286-1293
10. Bhawna Sharma, Amita Verma, Sunil Prajapati, Upendra Kumar Sharma //Synthetic Methods, Chemistry, and the Anticonvulsant Activity of Thiadiazoles// International Journal of Medicinal Chemistry Volume 2013
11. Anamaria Cristina, Denisa Leonte, Laurian Vlase , Laszlo Csaba Bencze , Silvia Imre, Gabriel Marc, Bogdan Apan, valentine Zaharia // Synthesis, Characterization and Biological Evaluation of Imidazo[2,1-b][1,3,4]Thiadiazole Derivatives as Anti-Inflammatory Agents// Molecules 2018, 23, p. 2310-2425.
12. Lipinsk C.A., Lombardo F, Dominy B.W., Feeney P.J. // Experimental and computational approaches to estimatesolubility and permeability in drug discovery and development settings // Advanced Drug Delivery Review// 1997 – Vol.23. Pp.3-25.
13. Bhoomendra A. Bhongade, Sirajunisa Talath, Ravikiran A. Gadad, Andanappa K. Gadad // Biological activities of imidazo[2,1-b]-[1,3,4]thiadiazole derivatives: A review // Journal of Saudi Chemical Society – 2016, Vol. 20, pp.5463-5475.
14. Рахмонов Р.О. Синтез и спектральная характеристика 2-Замещённых Производных 6-П-Бромфенилимидазо-[2,1-B]-1,3,4-Тиадиазола / Рахмонов Р.О., Ходжибов Ю., Зойдова М.Т. // Известия АН РТ Отделение Физико-Математических, Химических, Геологических И Технических Наук 2014, №2 (155), с.35-41.
15. Kaur A., Kumar R., Kalidhar U. // Synthesis, spectral studies and biological activity of some novel biphenyl imidazo[2,1-b]-[1,3,4]thiadiazole derivatives// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2012, Vol. 3(2) pp. 1084-1096
16. Hugo Gallardo, Deise Maria P. de O. Santos, Giovanni F. Caramori, Fernando Molin & Ivan H. Bechtold. / Synthetic pathway for a new series of liquid crystal 2,6-disubstituted imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole. // J. Liquid Crystals. – V. 40. – 2013. - Issue 5. – P.570-580.

## ТАЙИДИ СОХТОРХО ДАР ҚАТОРИ ҲОСИЛАХОИ ИМИДАЗО[2,1-В][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛХО БО ҮСУЛИ ИНФРАСУРХ ВА <sup>1</sup>Н ЯМР-ТАЙФНАМОЙ

Дар мақола арзёбии мүкоисавии фурӯбарии инфрасурхи ҳосилаҳои 2-алкилтиоалкилен-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолҳо дарҷ гардидааст. Ҳусусиятҳои асосӣ ва конуниятҳои умумии онҳо дар асоси тадқикоти ИС- ва <sup>1</sup>Н ЯМР-тайфнамои мукаррар карда шудаанд. Дар асоси маълумотҳои таҳлили тайфнамоии пайвастагиҳои ҳосил шуда таъсири гурӯҳҳои функционалӣ ба ҳарактери фурӯбарии ҷузъи имидазотиадизолӣ дар ҳудуди 3050-700 см<sup>-1</sup> муайян карда шуд.

**Калидвожаҳо:** 2-метилтиоэтилен-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-метилэтилсульфонил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-метилэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-диэтилсульфонил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-диэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, фурӯбарии зуддӣ, лаппиши валентӣ, лагжиши химияйӣ.

## УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЯДА ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО[2,1-В][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛА МЕТОДОМ ИК И ЯМР- СПЕКТРОСКОПИИ

Статья представляет собой сравнительную оценку инфракрасного поглощения производных 2-алкилтиоалкилен-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов. На основе ИК- и ЯМР-спектральных исследований были установлены их основные характеристики и общие закономерности. По данным спектрального анализа полученных соединений было определено влияние функциональных групп на спектры поглощения имидазотиадиазольных фрагментов в области 3050-700 см<sup>-1</sup>.

**Ключевые слова:** 2-метилтиоэтилен-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-метилэтилсульфонил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-метилэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-диэтилсульфонил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4] - тиадиазол, 2-диэтилсульфонил-5-N-морфолинометил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4] - тиадиазол, частота поглощения, валентное колебание, химический сдвиг.

### ESTABLISHMENT OF THE STRUCTURE OF THE SERIES OF IMIDAZO[2,1-B][1,3,4]-THIADIAZOLE DERIVATIVES BY THE METHOD OF IR AND <sup>1</sup>H NMR SPECTROSCOPY

The article summarizes the comparative assessment of infrared absorption of derivatives of 2-alkylthioalkylene-6-phenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazoles. Their main features and general laws were established on the basis of IR and <sup>1</sup>H NMR spectral studies. Based on the data of spectral analyzes of the obtained compounds, the influence of functional groups on the absorption patterns of imidazothiadiazole fragments in the region of 3050-700 cm<sup>-1</sup> was determined.

**Keywords:** 2-methylthioethylene - 6-phenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazole, 2 - methylethylsulfonyl - 6-phenylimidazo[2,1 - b][1,3,4]-thiadiazole, 2 - methylethyl-sulfonyl-5-N-morpholinomethyl - 6-phenylimidazo[2,1-b][1,3,4] - thiadiazole, 2 - diethylsulfonyl – 6 - phenylimidazo[2,1-b][1,3,4] - thiadiazole, 2-diethylsulphonyl – 5 - N-morpholinomethyl-6-phenylimidazo[2,1-b][1,3,4] - thiadiazole absorption frequency, stretching vibration chemical shift.

#### Дар бораи муаллиф:

Сайдов Даврон Кутбидинович

Муаллими калони кафедраи химияи органикӣ ва биология

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121

Тел: (+992) 933 98 73 35

E-mail: [organic-himik@mail.ru](mailto:organic-himik@mail.ru)

#### About the author

Saidov Davron Kutbidinovich

Senior Lecturer of the Department of Organic and Biological Chemistry

Tajik State Pedagogical University named after S. Aini

734003, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, Rudaki, 121

Ph.: (+992)933987335.

E-mail: [organic-himik@mail.ru](mailto:organic-himik@mail.ru).

#### Об авторе

Сайдов Даврон Кутбидинович

Старший преподаватель кафедры органической и биологической химии

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121

Тел.: (+992) 933 98 73 35

E-mail: [organic-himik@mail.ru](mailto:organic-himik@mail.ru).

## ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O ПРИ 0°C

*Шерзоди С.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни*

Четырёхкомпонентная система NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O является составной частью более сложной пятикомпонентной системы Na,K,Mg//SO<sub>4</sub>,F-H<sub>2</sub>O, которая известна также как «морская система», т.к. включает основные соли, содержащиеся в морской воде и морских соляных отложениях. Знание закономерностей фазовых равновесий в них представляет не только научный интерес, но и необходимы для создания оптимальных условий переработки морских рассолов и морских соляных отложений. Она ранее была исследована методом растворимости [2], однако не была построена ее диаграмма фазовых равновесий.

Нами данная система исследовалась методом трансляции, которая вытекает из принципа совместности элементов строения  $n$  и  $n+1$  компонентных систем в одной диаграмме [3].


Исследуемая четырёхкомпонентная система включает трёхкомпонентные системы: NaF-KF-H<sub>2</sub>O, NaF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O, и KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O, которые при 0°C характеризируются наличием следующих тройных нонвариантных точек с соответствующими равновесными твердыми фазами (табл. 1)

Таблица 1  
Фазовые равновесия в нонвариантных точках системы NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O при 0°C на уровне трёхкомпонентного ( $n$ -компонентного) состава

Трёхкомпонентная система	Нонвариантная точка	Фазовый состав осадков
NaF-KF -H <sub>2</sub> O,	E <sub>1</sub> <sup>3</sup>	Во+Кб
KF - MgF <sub>2</sub> -H <sub>2</sub> O,	E <sub>2</sub> <sup>3</sup>	Кб+Сел
NaF -MgF <sub>2</sub> -H <sub>2</sub> O	E <sub>3</sub> <sup>3</sup>	Во+Сел

В табл.1 и далее буква Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом, указывающим на кратность точки (компонентность системы) и нижним индексом, указывающим на порядковый номер точки. Приняты следующие условные обозначения равновесных твёрдых фаз: Во-виломит-NaF; Кб-каробиит-KF; Сел-Селлайт-MgF<sub>2</sub> [1-2].

На основе данных табл.1. построена диаграмма фазовых равновесий исследуемой системы для уровня трёхкомпонентного состава в виде «развёртки» трёхгранной призмы (рис.1).




**Рис.1 «Развёртка» диаграммы фазовых равновесий системы NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O при 0°C на уровне трёхкомпонентного состава**

«Сквозная» [4-5] трансляция нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава (табл.1) на уровень четырёхкомпонентного состава сопровождается образованием следующих нонвариантных точек уровня четырёхкомпонентного состава:



На основе полученных методом трансляции данных построена схематическая [5] диаграмма фазовых равновесий системы  $\text{NaF}-\text{KF}-\text{MgF}_2-\text{H}_2\text{O}$  для уровня четырёхкомпонентного состава (рис.2).



**Рис.2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы  $\text{NaF}-\text{KF}-\text{MgF}_2-\text{H}_2\text{O}$  при  $0^\circ\text{C}$ , построенная методом трансляции**

Построенная методом трансляции диаграмма фазовых равновесий системы  $\text{NaF}-\text{KF}-\text{MgF}_2-\text{H}_2\text{O}$  (рис.2) отражает все возможные фазовые равновесия характерные для её геометрических образов. Из рис.2 видно, что для исследуемой системы при  $0^\circ\text{C}$  характерно наличие 3-дивариантных полей (поля кристаллизации индивидуальных равновесных твердых фаз), 3-моновариантных кривых и 1-нонвариантных точки. Равновесные твердые фазы нонвариантной точки приведены выше. Моновариантные кривые имеют двоякую природу образования.

Построенную диаграмму можно фрагментировать по областям кристаллизации индивидуальных равновесивых твердых фаз-дивариантных полей (табл.2).

**Таблица 2**  
**Равновесные твердые фазы и контуры дивариантных полей системы  $\text{NaF}-\text{KF}-\text{MgF}_2-\text{H}_2\text{O}$  при  $0^\circ\text{C}$**

Равновесные твёрдые фазы	Контуры дивариантных полей на диаграмме (рис 2).
Bo	$E_1^3 \dashrightarrow E_1^4$   $\text{NaF} \dashrightarrow E_3^3$
Kб	$\text{KF} \dashrightarrow E_2^3$   $E_1^3 \dashrightarrow E_1^4$
Сел	$E_1^4 \dashrightarrow E_2^3$   $E_3^3 \dashrightarrow \text{MgF}_2$

## **Литература**

1. Справочник экспериментальные данные по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем. Санкт-Петербург, Химиздат, 2003г, 1151с.
2. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем. Т. II. Кн. 1,2. СПб.: Химиздат, 2004, 1247с.
3. Горошенко Я.Г. физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем. Киев.-Наукова Думка, 1987, 490с
4. Солиев Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-солевых систем методом трансляции. М., 1987, 28с. Деп. В ВИНИТИ АН СССР 20.12.87г., №8990-В87.
5. Солиев Л. Схематические диаграммы фазовых равновесий многокомпонентных систем. Журнал неорганической химии, 1988, Т.33, № 5. С.1305 - 1310.

## **ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O ПРИ 0°C**

Четырехкомпонентная система NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O при температуре 0°C была впервые исследована методом переноса. Отсутствуют данные о растворимости и фазовом равновесии трехкомпонентных систем NaF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O и KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O при этой температуре. Принимая во внимание эвтонический характер этих систем, такое количество геометрических элементов для четырехкомпонентной системы NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O при 0°C является характерным. Были обнаружены точки нонвариантности-1, линии моновариантности-3 и поля дивариантности-3. На основе полученных данных впервые была построена полная диаграмма фазового равновесия.

**Ключевые слова:** метод трансляции, кривые, поля, точки, диаграмма сульфаты, фториды, фазовые равновесия.

## **PHASE EGUILIBRIA OF THE SYSTEM NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O 0°C**

The quaternary system NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O at 0°C was investigated for the first time using the transfer method. Data on solubility and phase equilibria of the ternary systems NaF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O and KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O at this temperature are absent. Given the eutonic nature of these systems, such a number of geometric elements for the quaternary system NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O at 0°C is typical. Nonvariant points, three-variant lines, and three-variant fields were identified. Based on the obtained data, a complete phase equilibrium diagram was constructed for the first time.

**Keyword:** Method translations, lines, points, diagram, sulphate, fluorite, Phase balances.

## **МУВОЗИНАТҲОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O**

### **ДАР ҲАРОРАТИ 0°C**

Системаи чоркомпонентаи NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O барои ҳарорати 0°C маротибаи аввал бо ёрии усули трансляция омӯхта шудааст. Оиди ҳалшавандагӣ ва мувозинатҳои фазагии системаҳои секомпонентаи NaF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O, ва KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O дар ҳарорати 0°C маълумот вуҷуд надорад. Агар ин системаҳоро ҳамчун системаи эвтоникий қабул намоем, онгоҳ барои системаи чоркомпоненти NaF-KF-MgF<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O дар ҳарорати 0°C чунин тэъоди элементҳои геометрий хос мебошад. Нуқтаҳои нонвариантӣ-1, ҳатҳои моновариантӣ-3 ва майдонҳои дивариантӣ-3 то. Дар асоси далелҳои ба даст оварда шуда маротибаи аввал диаграммаи сарбастай мувозинатҳои фазагии он соҳта шудааст.

**Калимаҳои қалидӣ:** усули трансляция, ҳатҳо, майдонҳо, нуқтаҳои, диаграмма, сульфат, фтор, мувозинатҳои фазагӣ.

### **Дар бораи муалиф**

Шерзоди Саломатшо

Аспиранти кафедраи химия умуми ва ғайри органикӣ

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121

Тел.: (+992) 502 00 60 02.

### **Об авторе**

### **Шерзоди Саломатшо**

аспирант кафедры «Общая и неорганическая химия»

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121

Тел.: (+992) 502 00 60 02.

### **About the author**

Sherzodi Salomatsho

graduate student of the department of  
“General and inorganic chemistry”

Tajik State Pedagogical University named after S. Aini

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 121

Ph.: (+992) 502 00 60 02.

УДК 39(575.3)

**МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ,  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНЫ ТАДЖИКСКОЙ ЯЩУРКИ  
ИЛИ РЕГЕЛЯ (EREMIAS REGELI) В ЮГО – ЗАПАДНОМ  
ТАДЖИКИСТАНЕ**

*Абдиев У.Р., Сатторов Т.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни*

**Описание.** (n=20). Собранные из окр. Окджар. L – 26, 0 -70(M=59):Lcd – 92 - 133(M=404):L|tcd – 0,42-0, 5(M=0,50;Sg-42-62 (50,8±0,32);G-14-22(18,30±0,14);

**Venter** - 23-30(26, 9±0, 11); Lab- 6- 10 (M=8,9); Подглазничный щиток касается края рта (100%); нижнегубных щиток 6-9(M=8,5); пятый нижнечелюстной касается нижнегубных у 74,30%, не касается 24,70%, отсутствует у 0,8%; Лобноносовых один (100%). Надглазничные не отделены рядом зёрнышек от лобного и лобнотеменных у 52% ; отделены на 1/3 у 47%, на 2/3 у 1%. Между предлобными нет дополнительного шита у 98,8%, есть один щиток у 1,5%. Вокруг 9-10-го кольца хвоста 17 – 24 (20, 4± 0,14) чешуй; Верхне хвостовые чешуй слаборебристые у 62%, очень слабо ребристые у 38%, P.+ - 14 – 23 (18,8±0,14) Ряд бедренных пор доходит до сгиба колена у 48%, не доходит у 52%. В прианальной области 5 – 10 чешуй. Сверху рисунок обычно серого цвета. Брюшная сторона белая, низ хвоста молодых особей голубоватый, у взрослых белый или слегка желтоватый. Окраска тела у молодых особей более яркая. От затылочной области отходит одна двуветвистая тёмная полоса, которая соединяется на передней половине туловища и доходит до задних конечностей. Теменные тёмные полосы начинаются от надглазничных, идут вдоль туловища и соединяются у основания хвоста тёмные височные полосы идут по бокам тела и продолжаются до середины хвоста. Рисунок взрослых, в основном, соответствуют рисунку молодых особей. Самцы отличаются меньшим размером тела и более длинным хвостом(**рис.1**).



*Рис. 1.Внешний вид ящурки таджикской или ригели – Eremias regeli (Bedriaga, 1905)*

**Распространение.** Таджикская ящурка встречается на юго-востоке Туркменистана и юге Узбекистана, за пределами Азии, известна также из верховий реки Кабул в Афганистане [1, с. 145; 4, с. 96; 6, с. 469; 7, с. 131; 8, с. 128].

Первые сведения по распространению ящурки в Юго -Западном Таджикистане по сборам В. Я. Лаздина сообщил **С. Ф. Царевский(1918)**. В 1959 - 1966 гг. ящурки нами добыты и встречены в низовьях р. Кафирниган, в окр. к. Айвадж, у подножия горы Ходжа-Казыян, в окр. р. Носир-Хисрава «Бешкентского долина», Сатторов Т(1987), окр. Айваджа р.Шахритус (11.06.2022).

В Вахшском долине она нами отмечено в заповеднике «Тигровая балка», горах Буритау, Вахшском рыбопитомнике (окр. района А.Джоми ныне Куйбышевская), у Кызыл- калы, в урочище Ганджина, в районе от пос. Уялы до Даханакиика и по Яванской долине.

Наши исследование (2020 - 2023) подтверждает, что ящурка таджикская шире

распространена в Юго – западном Таджикистане.


**Стадии и количественные данные.** По данным, С. А. Сайд - Алиева (1979) [5, с. 92] таджикская ящурка обитает у подножьях низких гор, в долинах рек, склонах лесовых холмов, адыров и в обрывах лесовых обрывов с очень редкой растительностью, также на обочинах орошаемых земель, арыков, каналов и т.д. На равниной и солончаках встречались очень редко. Отсутствуют на песчаных пустынях. Местами численность сравнительно высокая. в апреле 2020 г в окр. Ганджина на расстоянии 12 км обнаружили 4-5 экз. ящериц. Для сравнение мы использовали литературные данные на других районов юга Таджикистана (диаг.1).

За последние годы на некоторых места уже освоены биотопы этой ящурки например в на территории Окджара район Хурсон, Бешкентском долине, окр. деревнях Хокак, Кумшок, Айвач, район Шахритуса мы не обнаружили с 2020 по 2023 почти весь сезон.

За последние годы из за трансформации среды обитаний численность таджикской ящурки намного сократилась на территории Юго – Западного Таджикистана(диаг.1).

И наши исследования частично подтверждали с данными С. А. Сайд Алиева, число встречаемость из окр. Ганджина 11.05.2020 на расстоянии 4км/ 3 особ, 21.06.2022 округ Окджар 1 км/2 особ.

**Диаграмма № 1**



**Отношение к температуре.** По данным С.А. Сайд - Алиев (1979) находил 12.03.1959г., С.А. Чернов (1959) таджикская ящурка весной появляется в утренние часы при температуре воздуха +24 - 28° и оставались на весь день до повышении температуры до +32 - 36° Шахртусского района 1.06.1967г. ящурки были активны при температуре воздуха +32 - 37°, почв +40 - 42°. Весной ящерицы активны с 10<sup>00</sup> утра до 17<sup>00</sup>. Летом ящурки появились с 8<sup>30</sup> - 9<sup>00</sup> утра и были активным самые жаркие часы дня, до 14<sup>30</sup> - 15<sup>00</sup> [1, с.145; 5, с.92].

Но и из других районов Юго – Западного Таджикистана наши исследование совпадают например: из округ Ганджина 11.05.2020 г. ящурки были активны при температуре воздуха + 31 - 35°, почв +40-42°, 21.06.2022 из округ Окджар при температуре воздуха + 28 – 33° и почв +35 – 37° С ящурки были активны.

**Суточные цикл активности.** По литературном данным С.А. Сайд - Алиев (1979) и др. ящурки учитывалась визуально во время пеших маршрутов с шириной учётной полосы 4 - 6 м. Так, в мае и июне 1961 г. у подножия гор Ходжа-Казыян с 9 до 14 час. на расстоянии 10 км подсчитано 11 экз. 29 марта 1962 г. в предгорьях Карагатау (низовья р. Кызылсу) с 10 до 13 час. на расстоянии 12 км было встреченено 14 экз [5, с. 92].

Численность ящурки на некоторые местах тоже ранее исследуемые учёным встретили но не очень с большими количествам в основном мы на трёх местах сравнили таджикского ящурка с С.А.Сайд – Алиевым.

Во время наши исследованые из округ Ганджина 11.05.2020г. ящурки были активны с 8<sup>30</sup> до 14<sup>30</sup> на ростаянии 4км/ 3 особ, 21.06.2022 округ Окджар с 9 до 14<sup>30</sup> 2 км/4 особ(диаг.2).

**Диаграмма № 2**



В весенний период таджикская ящурка проявляет активность в течение всего дня. Летом наблюдается два периода наибольшей активности ящурок. Утренняя активность приходится на 7-8 часов и продолжается до 12-13 часов, а вечерняя – 17-17<sup>30</sup> часов. Массовый выход таджикских ящурок начинается с конца марта или начала апреля(2021).

Для сравнение мы использовали некоторые данные на территории другие районы Таджикистана (Чернов- 1959, Багданов - 1960 и К.Сайдов - 2009) предгорьях хребта Пянджский Карагату 28.02.2009 г. с 10:15 ч. по 13:00 ч. на участке длиной 4.7 км и шириной 8 м были обнаружены 23 взрослых и 5 молодых особей таджикских ящурок. По им данным ряды исследователей и наши в Юго-Западном Таджикистане таджикская ящурка активна в тёплые солнечные дни даже зимой [7, с. 131].

Кроме этот данные мы 15.05.2022 из территории Айваджа с 8 до 13 на расстоянии 10 км/7 осб. На второй половине дня с 16 до 18<sup>30</sup> на расстоянии 5 км/10 особ.

**Диаграмма № 3**



**Сезонный цикл активности.** Весной ящурка появляется после зимовки в марте. Она нами была встречена у зимовок 12 марта 1959 г. В апреле ее наблюдали на местах кормёжки. В мае, июне была встречена с 7 до 12 час. дня, а единичных особей в это время наблюдали в тенистых местах обрывов и ущелий. В июле и августе 1966 г. ящурка нами отмечена с 8 - 9 до 16 час. В теплые и солнечные дни активна и зимой (Чернов, 1949, 1959, Сайд-Алиев, 1979, Сатторов, 1994, 2007) [1, с. 145; 5, с. 92; 7, с. 131; 8, с. 128].

Весной после зимовки по нашим с 8 марта 2020 ящурки были активны с 9 до 14 час дня. В май и июне нами встречено с 7 до 12 час. дня.

**Питание.** В желудочно-кишечном тракте ящурок обнаружены остатки жуков-чернотелок, листоедов, златок, долгоносиков, щелкунов, остатки мелких жуков, саранчи, муравьев, пауков, тлей, пчел и личинок других насекомых. По литературным данным (Чернов, 1959). По данным С.А. Сайд - Алиев (1979) и Т.Сатторов (1994) ящурки в основном

питаются жуками, прямокрылыми, муравьями, пауками, тлей, пчёл, личинками и др [1, с. 145; 4, с. 96; 5, с. 92; 6, с. 469; 7, с. 131; 8, с. 128].

Основном они питается различными насекомыми: муравьями, тлей, пауками и их личинками и др. (Окджар район Хуресон, Кумшок, район Шахритус).

**Размножение.** Спаривание ящурки Регеля происходит в апреле. в окр. к. Гиссар откладку яиц мы обнаружили в конце мая - первой половине июня; готовые к откладке яйца были длиной 12,5-13,5 мм.

Спаривание происходит в апреле. У половозрелых самцов размеры семенников от 30 марта 2021 г. были 4,8x2,1 мм; а от 29 мая 2020 г., 4,2x2 мм. В яичниках половозрелых самок мы обнаружили фолликулы: 13 мая 2020 г.-5 шт (3-в левом, 2-в правом), размеры 4,2x2 мм; 20 мая 2021 г., 3 шт. (2-в левом, 1-в правом), 7,4x3,2 мм; у двух ящериц, добытых 20-21 августа 2021 г. , в яйцеводах были зародышевые места. Молодые ящурки (длиной 27,5, 32,5, 39,5 и 40 мм) были добыты 23-24 и 27 августа 2021 г.

**Убежище.** По нашими наблюдениям, ящурка поселяется по сухим склонам низкогорий с бедной растительностью, в долинах рек и в их поймах среди камней, на склонах лёссовых адыров и в обрывах, образовавшихся в результате весенних и осенних дождей, на глинистых и каменистых ущельях невысоких гор, заросших фисташкой, на обрывах лёссовых оврагов, лишенных травянистой растительности, на лёссовых грунтах, иногда с небольшой примесью песка и с мелким галечником, но решительно избегает песков.

Убежищами служат различные трущены, пустоты, норы грызунов. На рыхлом лессовом грунте, холмов роют норы длиной до 20-30 см, в которых спасаются от врагов и неблагоприятной погоды. По характеру питания таджикские ящурки несомненно полезны. Они уничтожают массу вредителей сельского хозяйства. Место обитания этих ящурок почти не подвергаются освоению под сельхозугодия. Поэтому она не нуждается в строгой охране.

По многолетним нашими наблюдениям в неволе, таджикские ящурки являются одними из самых невзыскательных жителей террауума. Питаюсь одними личинками мучного хруща, они живут без заметного ущерба для себя до трех лет.

По данным (Богданов, Чернов, Сайд – Алиев, Т.Сатторов) и наши исследованные за последний год о убежищах таджикских ящурки на Таджикистане.

**Практические значение и охрана.** По характеру питания таджикские ящурки, несомненно, полезны. Однако места их обитания почти не включаются в сферу хозяйственной деятельности человека. Поэтому ящурок этого вида следует скорее считать индифферентными для сельского хозяйства.

**Враги.** В апреле 2022 г. в желудке стрелы-змеи, добытой нами у подножия горы Буритау, была найдена целая ящурка.

#### **Выводы:**

На основе наших исследование в юго – западной части республики можно сказать, что экологические – биологические особенности, распространение и охраны таджикской ящурки в изучаемом районе было недостаточно обследовано. Полученные данные несомненно дополняет сведение о таджикской ящурке по районе исследования. Необходимо вести строгий контроль по охраны этой ящурки в данном районе.

#### **Литература**

1. Сайд-Алиев, С. А. Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана: монография / С. А. Сайд-Алиев. – Душанбе: Дониш, 1979. – 145 с.
2. Сайдов, К. Х. Ящерицы заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. Автореф. дис.к.б.наук / К. Х. Сайдов. – Душанбе, 2022. – 55 с.
3. Сатторов, Т. С. Герпетофауна Бешкентской долины. Тезис докладов. Респ.конф.молодых учёных и специалистов Института зоологии АН Тадж.ССР. / Т. С. Сатторов. - Душанбе, 1987. - С. 41 – 43.
4. Сатторов, Т.С. Пресмыкающиеся юго – восток Средней Азии автореф.дис. док.биол.наук. / Т. С. Сатторов. - Ташкент – 1994. - 96 с.

5. Чернов, С.А. Фауна Таджикской ССР. Пресмыкающиеся / С.А. Чернов. - Сталинабад: Тр. ИЗИП АН Тадж.ССР, 1959. – Т.18. – 205 с.
6. Чернов, С.А. Ящерицы (Sauria) Таджикистана . Тр. Таджикск. базы. / С.А. Чернов. - АН ССР. – 1935. – Т.5. – С. 469 - 475.
7. Щербак, Н.Н. Ящурки Палеарктики / Н.Н. Щербак. - Киев, 1974. – 296 с.
8. Щербак, Н.Н. Питание. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. / Н.Н. Щербак. - Киев, 1989. – С. 128 - 131.

## **МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНЫ ТАДЖИКСКОЙ ЯЩУРКИ ИЛИ РЕГЕЛЯ (EREMIAS REGELI) В ЮГО – ЗАПАДНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ**

В этой статье приводятся сведения по биологии, экологии, распространение и охраны таджикском ящурке в различных районах Юго-западного Таджикистана. Также о размер тело, размножение, питание, размер яиц, численность яиц, место обитание, суточный и сезонные цикл активности и литературных данные учёных о таджикской ящурке написано. По нашим данным таджикская ящурка в основном обитает в песчаной пустыне. За последние годы пески интенсивно осваивается, по этому сокращается среда обитания этой ящурки, по этому она нуждается к строгой охраны. Таджикская ящурка поедая вредных насекомых, приносят большую пользу сельскому хозяйству.

**Ключевые слова:** таджикска ящурка, Юго - Запад, по данным, псаммофилы, действия, пески, активности, линька, зимовка, яйцо, семенники, стадии, поведение, закрепленные пески, норы, охрана, убежище.

## **МАЪЛУМОТҲО ОИД БА БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ПАҲНШАВӢ ВА ҲИФЗИ КЛТАКАЛОСИ ТОЧИКӢ Ё РЕГЕЛ (EREMIAS REGELI) ДАР ҶАНУБУ ҒАРБИИ ТОЧИКИСТОН**

Дар ин мақола доир ба биология, экология, пахншавӣ ва ҳифзи калтакалоси тоҷикӣ дар қисмати Ҷанубу – Ғарбии Тоҷикистон маълумотҳо оварда шудааст. Инчунин доир ба андозаи тана, афзоиш, андозаи тухм, шумораи тухм, ҷойи зист, фаъолияти шабонарӯзӣ ва солона, маълумотҳои олимони соҳа дир ба калтакалоси тоҷикӣ маълумотҳо ҷой дода шудааст. Аз рӯи маълумотҳои мо калтакалоси тоҷикӣ асосан дар биёбонҳои регзор мекунад. Дар солҳои регзорҳо аз худ карда шуда истодааст, бинобар ин ҷойи зисти ин калтакалос танг шуда ба муҳофизат эҳтиёҷ дорад. Калтакалоси тоҷикӣ, ҳашаротҳои заарасонро ҳӯрда ба ҳочаги қишлоқ фоидай калон мерасонад.

**Калидвожаҳо:** калтакалоси тоҷикӣ, Ҷанубу - Ғарбӣ, аз рӯи маълумотҳои, псаммофил, таъсири, регзор, фаъолият, пӯстпартой, зимистонгузаронӣ, тухм, тухмдон, давраи, рафтор, регзорҳои мустаҳка, ғорҳо, паноҳгоҳ, ҳифз,

## **MATERIALS TO BIOLOGY, ECOLOGY, DISTRIBUTION AND PROTECTION OF THE TAJIK LITTERFLY OR REGEL (EREMIAS REGELI) IN SOUTH-WEST TAJIKISTAN**

This article provides information on the biology, ecology, distribution and protection of the Tajik lizard in various areas of Southwestern Tajikistan. Also about the body size, reproduction, nutrition, egg size, number of eggs, habitat, daily and seasonal cycle of activity and literary data of scientists about the Tajik lizard is written. According to our data, the Tajik lizard mainly lives in the sandy desert. In recent years, the sands have been intensively developed, therefore the habitat of this lizard is shrinking, therefore it needs strict protection. The Tajik lizard, eating harmful insects, brings great benefit to agriculture.

**Keywords:** Tajik lizard, South-West, according to data, psammophiles, actions, sands, activities, molting, wintering, egg, testes, behavior, fixed sands, burrows, protection, shelter

## **Дар бораи маллифон**

Абдиев Умедҷон Раҳимилоевич  
ассистент кафедраи зоологии  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи Садриддин Айнӣ.  
734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон ш.Душанбе,  
хиёбони Рӯдакӣ 121  
E-mail: [umed.abdiev@mail.ru](mailto:umed.abdiev@mail.ru)  
Тел: (+ 992)937747179.

## **Об авторах**

Абдиев Умедҷон Раҳимилоевич  
ассистент кафедры зоологии,  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Аини  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121  
Тел: (+ 992) 937 74 71 79.  
E-mail: [umed.abdiev@mail.ru](mailto:umed.abdiev@mail.ru)

## **About the autors**

Abdiev Umeddzhon Rakhimiloyevich  
assistant of the Department of zoology,  
Tajik State Pedagogical University named after  
Sadriddin Aini.  
734003, Republic of Tajikistan c.Dushanbe even  
Rudaki 121  
E-mail: [umed.abdiev@mail.ru](mailto:umed.abdiev@mail.ru)  
Ph: (+ 992)937 74 71 79.

Сатторов Тоҳирҷон

профессори кафедра зоологии  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи Садриддин Айнӣ  
734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе,  
хиёбони Рӯдакӣ 121  
E-mail: [tohir\\_47@mail.ru](mailto:tohir_47@mail.ru)  
Тел: (+ 992)930 44 77 66

Сатторов Тоҳирҷон

профессор кафедры зоологии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Аини  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121  
Тел: (+ 992) 930 44 77 66  
E-mail: [tohir\\_47@mail.ru](mailto:tohir_47@mail.ru)

Sattorov Tohirjon

professor, Department of zoology,  
Tajik State Pedagogical University named after  
Sadriddin Aini.  
734003, Republic of Tajikistan c.Dushanbe even  
Rudaki 121  
E-mail: [tohir\\_47@mail.ru](mailto:tohir_47@mail.ru)  
Ph: (+ 992)930 44 77 66

## ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОЛОГИИ АНЦИРИ МУҚАРРАРӢ (*FICUS CARICA L.*) ДАР ШАРОИТИ ТОЧИКИСТОН

*Бобозода И.А.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

*Давлатзода С.Х.*

*Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Анцир чинси *Ficus* ба оилаи тутиҳо (Moraceae), чинси тутанцир мансуб аст, ки беш аз 600 намудро дарбар мегирад. ғайр аз анцир ва аффонанцир, ки баргрезанд, боқӣ ҳама рустаниҳои ҳамешасабзи гармсерӣ (тропикӣ) мебошанд. Дар Тоҷикистон як намуди анцир – *Ficus carica* (2п – 26) мерӯяд.

Анцири табии Тоҷикистон бо ҳамабисёршаклиаш дар муқоиса бо анцирҳои Копетдоғ, ки намудҳои камтари мева ва баргҳо дорад, фарқ мекунанд. Аз 9 намудҳое, ки [11] нишон додааст, мо танҳо 1 –тои онро ба қайд гирифтем - *F. carica L.*

Анцири табиӣ одатан дар шакли дараҳтони камшумор мерӯянд ва диаметрашон 20-50 м-ро ташкил медиҳанд. Дараҳтони баландии 4 - 5 м хеле каманд. қад-қади соҳили дарёи Панҷ, дар наздикии дехаи Бах мо дараҳтеро қайд кардем, ки баландии 7 м дорад. Мувофиқи маълумоти [12], дар ҳамон водӣ, дар шарқи Калъаи-Хумб, анцир то баландии 10 м ёфт шудааст. Дараҳтони баландтар аз 10 м, ба монанди дараҳтоҳои тасвиркардаи И.М. Бережный ва дигаронро [1] мо пайдо накардем.

Дараҳти анцир дар шароити мусоид 10-12 м қад мекашад. Шохсораш парешон. Гоҳо ба мисли бутта низ мешавад [8, с. 593-599]. Пӯстлоҳаш хокистарранги суфта; ҳамаи узвҳояш ҷиҳози ширбарор дорад, ки шираи сафеди ғафс ҳориҷ мекунад (ҷадвали 1).

Шоҳу навдаҳои анцир ҳамеша паҳн аст, диаметри 5-10 м, такрибан аз пояи дараҳт сар мешаванд. Танаҳои кӯҳна нобаробар, қаҷшуда, пӯсти ҳамвори хокистарранги хеле зебо доранд. Навдаҳои ҷавон ранги қаҷваранги сабук ва каме хамида доранд. Навдаҳои имсола қаҷваранги тира, дорои тобиши сабзранги каме хамида мебошанд. Дарозии навдаҳояшон 0,3-0,4 см., тухмшакл, сабзи ифлос, бо мӯякҳои пароканда дар канори пулакчаҳо [5].

*Ҷадвали 1*

Нишондихандаҳои морфологии растаний ва меваи анцири муқаррарӣ (*Ficus carica L.*)

Баландии растаний, м	Ғафсии тана, см	Соҳти мева		Вазни як дона мева гр.	Ҳосилнокӣ дар як дараҳт, кг
		дарозӣ см	паҳнӣ см		
10-12	20-30	туҳммонанд, мурудшакл		55-75	40-60
		2.7-3.2	3-3.5		

Баргҳои оддӣ, қалон (дарозии 8 - 25 см ва паҳни 6 - 25 см), се ё панҷ лӯбиё, ноҳамвор, баргҳои дароз (4 - 9 см); пластинкаҳои багӣ тухмшакл, мудаввар ё мудаввар-туҳмшакл, болояш сабз, аз поён равшан ё хокистарранги сабз, дар ду тараф мӯякчаҳои кӯтоҳ.

Баргаш қалон, бедандона, қисми поёнаш пашмакдор. Думчай баргаш дароз (то 10 см). Дар ҷавғи барг ду, гоҳо се муғча ташаккул меёбад, ки яке аз онҳо муғчай сабзиш ва боқӣ ҳама муғчаҳои гул, яъне гулмуғчаҳо мебошанд (расми 1).



### *Расми 1. Барги ҷавони анҷир*

Баргҳо аз ҷиҳати шакл ва андоза хеле фарқ мекунанд ва аз ин рӯ наметавонанд аҳамияти бузурги таксономӣ дошта бошанд. Аз ҷумла, нишонаҳои барг барои М.Г. Попова [11] асос гаштаанд, ки як қатор шаклҳоро дар Копетдоғ чудо намояд, ки мо дар як дараҳт воҳӯрдем. Инро П.Н. Богушевский [3] ва А.В. Иванов [9], ҳангоми мушоҳида кардани анҷир дар табиат - дар Копетдоғ ва ҷануби Арманистон қайд кардаанд. Андозаи лавҳачаҳои баргӣ аз бисёр ҷиҳат ба шароити зиндагии дараҳт вобаста аст: ҳар қадаре ки намӣ зиёдтар шавад, баргҳо ҳамон қадар қалонтар мешаванд ва баъзан пахнои он ба 25 см мерасад. Дар ҷойҳои намнок, баргҳо одатан камтар пора карда мешаванд; баръакс, дараҳтоне, ки дар баландиҳои ҳушк мерӯянд, майл доранд баргҳои амиқтар дошта бошанд. Инро П.З. Виноградов-Никитин [4, с. 213-344] барои Закавказия қайд кардааст. Анҷирҳои ёбии мо баргҳои 3 ё 5-парғӣ доранд, ки мӯякҳҳои зич ва кӯтоҳ пӯшида шудаанд.

Анҷир рустанини дучинса аст. Давраи нашви он охири март-аввали апрел оғоз ёфта, нимаи дуюми ноябр ба охир мерасад. Баъзе солҳо муғчаҳои анҷир ҳанӯз моҳи феврал бедор мешаванд, вале онҳоро бисёр вақт ҳунук мезанад.

Анҷир ду хел муғча дорад: сабзиш ва самаровар. Муғчаҳои сабзиш дар нӯги навда ва бағали баргҳо ташаккул мейбанд. Муғчанавдаҳо фақат дар бағали барг ба вуҷуд меоянд. Ҳамчунин муғчаҳо метавонанд танҳо ё ҷуфт бошанд. Муғчаҳои ҷуфт аз ду мевамуғча, ду муғчай сабзиш ё аз муғчамеваю муғчаҳои сабзиш иборатанд. Ҳарду муғча метавонад дар як вақт ё бонавбат ташаккул ёбад. Ҳусусан ҷуфтмуғчаҳо, ки як муғчай сабзиш ва як муғчамева доранд, бештар дучор меоянд [5].

Муғчагули анҷир дар ҷараёни сабзиши навдаҳои ҳаминсола ҳангоми ташаккулёбии банди барг ба вуҷуд меояд. Дар бағали ҳар барг як ё ду муғчамева пайдо мешавад (Расми 2).

Аз ҳушагули гардолудшуда ғуҷуммева пайдо мешавад, ки шакли муруд, лунда ё қулчамонанди рангаш зард, сабз, бунафш, ё бурмонанд буда, сертуҳму сергушт мешавад.

Дар шароити Тоҷикистон анҷир дараҳти начандон қалони ҳазонрез мебошад. Барги он панчашакли аз 3 то 7 парра аст. Вай растанини духонагӣ буда, ҳушагули нокмонанди дарунхолӣ дорад. Гули анҷир маҳсусияти ба ҳуд хос дошта, танҳо тавассути занбуре, ки номаш бластофаг аст, гардолуд мешавад [6]. Бластофаг ҳашароти хеле майда (андозааш 1–1,5 мм) буда, ҳаёташ ба инкишофи ҳӯшагули анҷир саҳт марбут аст (Расми 3).

Бластофаги модина сиёҳи ҷилодор буда, ду ҷуфт бол дорад. Наринааш бебол, ҷигарранг ва камҳаракат аст. Дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон бластофага ба сармои зимистон тоб намеорад (бинобар ин анҷир бидуни гардолудшавӣ ғӯра мебандад).



### *Расми 2. Давраи мевабандии анчир*

Дар Тоҷикистон анчир соле ду маротиба ҳосил медиҳад. ҳосили якум, ки онро анчири хоکӣ меноманд, нисбатан кам буда, моҳҳои июн-июл мепазад. Ҳосили дуюмро анчири токӣ меноманд ва он ҳосили асосӣ буда, моҳҳои август - октябр пухта мерасад. Як қисми ҳосили анчир бинобар дер ташаккул ёфтани хом мемонад ва истеъмолбоб нест.

Анчир дар навруста ва порсола, асосан дар бехи барг мева мебандад. Мевааш тухммонанд, мурудшакл, лӯнда ё кулчамонанди зард, сабз, бунафш, бӯр, сертухм ва сергӯштмебошад. Вазнаш 32–77 г, қутраш 2–3,5 см (баъзан 4,5 см). Андаруни меваи анчир ба микдори зиёд гулҳои майда мавҷуданд. Мева аз гӯшт, тухмдон ва думча иборат аст. Ранги гушти анчир гуногун хоҳад шуд.



### *Расми 3. Гамуски бластофага ва гули анцир*

Меваи анцир серғизо мебошад ва дар таркибаш 12 - 28% қанд, инчунин сафеда, охар, витамињхой гуногун, намакҳои органикӣ ва элементҳои оҳан, фосфор, калсий, мис ва магний дорад.

Чунин таркиботи бои химиявӣ ва хуштаъмии меваи анцир гувоҳӣ медиҳад, ки вай хосияти баланди парҳезӣ ва шифобаҳшӣ дорад. Меваи анцирро дар шакли тару тоза, хушконидашуда ва шарбатҳои гуногун истеъмол меқунанд. Анцир, асосан, дар мамлакатҳои соҳили Бахри Миёназамин, Осиёи Хурд, Эрон, Афғонистон, Моварои Қафқоз ва дар Тоҷикистон бошад, дар ноҳияҳои гарми ҷанубӣ парвариш карда мешавад (Расми 4).

Растаниҳо бештар ба таъсиротҳои стрессорӣ дар шароитҳои табиӣ дучор мешаванд. Мирзораҳимов А.К. [10] дар китоби худ қайд меқунад, ки баъзе омилҳои стрессорӣ, ба монанди ҳарорати баланд ё пастии ҳаво метавонанд дар муддати якчанд соат ба растани таъсироти номусоидро дар муддати якчанд рӯз, хафта ё моҳҳо (норасой ё барзиёдии баъзе элементҳои минералӣ) расонанд.

Охирҳои моҳи октябр ранги барги анцир тағиیر ёфта, ба мавсими ҳазон омода мешавад. Дар сурати гарм омадани фасли тирамоҳ барги анцир намерезад, бинобар ин, боғдорон мачбур мешаванд ки онро бо барг зери хок бинмоянд.

Дарахти анцир то 100 сол умр мебинад. Ниҳоли он соли 2–3 шинонидан ба ҳосил даромада, то 50–60 солагӣ бор меорад.

Барои муайян кардани шакли нашъунамои як дарахти калон, мо танҳо бо буриданӣ танаи қадимтарин, ки 19 сол дошт, маҳдуд шудем. Дар 2 соли аввал, қаламчаи он хеле зуд калон шуд ва ба баландии 2 м расид, пас суръати афзоиш каме коҳиш ёфт ва дар тӯли 7 сол тана ба баландии 5 м, дар синни 19-солагӣ ба 7,5 м расид. Чунин ақидае аст, ки пас аз 20 сол анцир мемирад. Дар шароити мо он пойдортар аст ва метавонад, эҳтимол то 90-100 сол умр бинад [7].



***Расми 4. Мевабандӣ дар навдаи растани анҷир***

Анҷир хоса аз хунукиҳои бармаҳали тирамоҳ бештар зиён мебинад. Чунки навдаҳои ҳамонсолаи он то ин муддат пурра инкишоф ёфта намерасанд ва худи рустаний низ ба давраи оромии зимистона омода нест И.А. Бобоев [2, с. 21-24].

Дар шароити иклими ҷумҳурӣ давраи нашви анҷир 200–230 рӯз аст (яъне аз охири март то ноябр). То миёнаи моҳи июн шоху навдаи он босуръат сабзида калон ҳоҳад шуд (Расми 5).

Чӣ тавре ки маълум аст, анҷири табиӣ решай пурқуввати тезсабзанда дорад. Решаҳои пурқуввати он дар талу теппаҳо хеле нағз сабзида, соҳилҳои селроҳаро мустаҳкам намуда, аз оғатҳои табиӣ нигоҳ медорад, инчунин хусусиятҳои ғизой ва табобатӣ низ дорад. Анҷирро



барои сабзкории қӯҷаву хиёбонҳо низ истифода бурдан мумкин.

***Расми 5. Дараҳти анҷир***

Анҷир рустаний рушноипарвард аст. Ниҳолҳои дар сояи дараҳтони дигар мондаи он қадбаланд шуда, ҳосили намедиҳанд. ҳосили буттаҳои зич шинонда кам ҳоҳад шуд.

Ниҳоли анҷирро дар регҳок, шӯрҳок ва хокҳои ботлоқӣ шинондан ҷоиз нест. Дар қитъаҳои оби зеризаминиашон наздиқ сифати ҳосили анҷир паст мегардад.

### *Ададбиёт*

1. Бережной И.М., Капцинель М.А., Нестеренко Г.А. Субтропические культуры. Сельхозгиз, М., 1951. -576с.
2. Бобоев И.А. Итоги интродукции *Rupica granatum* L., *Ficus carica* L. в условиях Гиссарской долины Таджикистана / Бобоев И.А., Шарипов З. // Сборник научных статье ТАУ Душанбе, 2015. с. 21-24.
3. Богушевский П.Н. Инжир Западного Капет – Дага. *Ficus carica* L. Тр. по прикл. бот., генет. и селекц., т. XXVIII, вып. 1, 1948.
4. Виноградов – Никитин П.З. Плодовые и пищевые деревья лесов Закавказья. Тр. по прикл. бот., генет. и селекц., т. XXII, вып. 3, 1929. С. 213-344.
5. Гулов С.М. Физиологические особенности субтропических культур в условиях Таджикистана. / Гулов С.М. – Автореф. дисс... д б.н. - Душанбе, 1998, 50 с.
6. Гулов С.М. Интродукция и селекция субтропических культур в Таджикистане / С.М. Гулов, З. Шарипов // Монография, издательство Дониш. - Душанбе, 2003. 114 с.
7. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. Изд. Сов. наука М., 1950. 595с
8. Запрягаева В.И. -Дикорастущие плодовые Таджикистана / В.И. Запрягаева - М.-Л.: Наука, 1964, С.593-599.
9. Иванова А.В. О лиственных ксерофильных редколесьях Армении. Тр. Бот. инст. АН АрмССР, т. VIII, 1950.
10. Мирзораҳимов А.К. Физиология растаниҳо / Мирзораҳимов А.К., Медведов С.С. ва дигарон // қисми II. Қитоби дарсӣ. –Душанбе: «ЭР-граф», 2019, - 284с.
11. Попов М.Г. Между Монголией и Ираном / М.Г. Попов - Тр. по прикл. бот., генет. и селекц., 1931, т. 26, № 3, 84 с.
12. Чукавин И.Г. О древесно-кустарниковой растительности северо-восточной части хребта Хозретиша. Изв. одел. с.-х. и биол. наук АН ТаджССР, вып. 1(14), 1961.

### **ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОЛОГИИ АНЦИРИ МУҶАРРАРӢ (*FICUS CARICA* L.) ДАР ШАРОИТИ ТОЧИКИСТОН**

Ин тадқиқот ба таҳқиқи навъҳои *Ficus carica* L., анцири маъмулӣ, ки дар шароити табиии Тоҷикистон мерӯяд, баҳшида шудааст. Гарчанде ки ин намуд ба оилаи васеи фикусҳо тоаллуқ дорад, ки аксари онҳо ҳамешасабз ва тропикӣ мебошанд, анцири тоҷикӣ баргрез аст.

Дар ин тадқиқот хусусиятҳои морфологии растаний: ҳаҷм, шакли баргҳо, соҳти гулшукуфта ва меваи он муфассал тавсиф карда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки анцири тоҷикӣ аз дигар популятсияҳои ин намуд, маҳсусан аз ҷиҳати камранг будани навъҳо ва хурдтар будани дараҳтон фарқ мекунад.

Ба хусусиятҳои биологии анҷир, аз кабили давраи нашъунамо, процесси гардолудшавӣ бо иштироқи ҳашароти гардолудкунандай бластофагҳо, ба шароити обу ҳавои маҳал мувофиқ будани растаниҳо дикқати маҳсус дода шуд.

**Калидвожаҳо:** анҷир, *Ficus carica* L, Тоҷикистон, наботот, морфология, биология, гардолудшавӣ

### **МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНЖИР (*FICUS CARICA* L.) В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА**

Данное исследование посвящено изучению вида *Ficus carica* L. – фиги обыкновенной, произрастающей в диких условиях Таджикистана. Несмотря на принадлежность к обширному роду *Ficus*, характеризующегося преимущественно вечнозелеными тропическими видами, таджикская фига проявляет листопадные свойства.

В работе подробно описаны морфологические особенности растения: размеры, форма листьев, строение соцветий и плодов. Отмечено, что фига в Таджикистане отличается от других популяций, в частности, меньшим разнообразием сортов и меньшими размерами деревьев.

Особое внимание уделено биологическим особенностям фиги, таким как период вегетации, процесс опыления с участием насекомых-бластофаг, а также адаптации растения к местным климатическим условиям.

**Ключевые слова:** фига, *Ficus carica*, Таджикистан, флора, морфология, биология, опыление

## MORPHOLOGICAL FEATURES OF COMMON FIGS (*FICUS CARICA L.*) IN THE CONDITIONS TAJIKISTAN

This study is dedicated to the investigation of *Ficus carica* L., the common fig, growing in the wild conditions of Tajikistan. Despite belonging to the extensive *Ficus* genus, predominantly characterized by evergreen tropical species, the Tajik fig exhibits deciduous properties.

The work provides a detailed description of the plant's morphological features: size, leaf shape, inflorescence structure, and fruit. It is noted that the fig in Tajikistan differs from other populations, particularly in terms of a smaller variety of cultivars and smaller tree sizes.

Special attention is paid to the biological characteristics of the fig, such as the vegetation period, the pollination process involving blastophaga wasps, and the plant's adaptation to local climatic conditions.

**Keywords:** fig, *Ficus carica*, Tajikistan, flora, morphology, biology, pollination

### Дар борай муаллиффон

Бобозода Илхомчон Абдушукур  
н.и.б., мудири кафедраи ботаника  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ  
Телефон: 555-55-92-05  
E-mail: [ilhomjon.77@mail.ru](mailto:ilhomjon.77@mail.ru)

### Об авторах

Бобозода Илхомҷон Абдушукур  
к.б.н., заведующий кафедрой ботаники,  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени Садриддин Айни  
Телефон: 555-55-92-05.  
E-mail: [ilhomjon.77@mail.ru](mailto:ilhomjon.77@mail.ru)

### About the authors

Bobozoda Ilhomjon Abdushukur  
candidate of biological sciences, head of the  
department of botany,  
Tajik State Pedagogical University named after  
Sadriddin Aini  
Phone: 555-55-92-05.  
E-mail: [ilhomjon.77@mail.ru](mailto:ilhomjon.77@mail.ru)

Давлатзода Сайфиддин Хайриддин  
д.и.б., профессор, узви вобастаи АМИТ.  
Комиссияи олии аттестатсионии назди  
Президенти Чумхурии Тоҷикистон  
ш. Душанбе, кӯчаи Шевченко, 39  
Телефон: 918702509

Давлатзода Сайфиддин Хайриддин  
д.б.н., профессор, член-корреспондент НАНТ.  
Высшей аттестационной комиссии при  
Президенте Республики  
Таджикистан  
г. Душанбе, ул.Шевченко, 39  
Телефон: 918702509

Davlatzoda Saifiddin Khayriddin  
Doctor of Biological Sciences, Professor,  
Corresponding Member of the National Academy  
of Sciences of Tajikistan.  
Higher Attestation Commission under the  
President of the Republic of Tajikistan  
Dushanbe, Shevchenko st., 39  
Phone: 918702509

**К ФАУНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ КРОВОСОСУЩИХ  
МОКРЕЦОВ РОДА CULICOIDES (DIPTERA:  
CERATOTOROCONIDAE) ВАНЧСКОЙ ДОЛИНЫ**

**Бачачонова С. Т, Хабиров З.**

*Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского  
Национальной академии наук Таджикистана*

Ванчская долина лежит между Дарвазским и Ванчским хребтами и является наиболее сильно увлажнённым участком Памира. Климат континентальный, характеризуется жарким летом и холодной малоснежной зимой. Среднемесячная температура июля составляет в долинах +20...24°C, а в горах – +8...16°C, в январе – -8...16°C. Среднегодовая сумма осадков составляет 200-300 мм в год. Почва в долинах чёрно-коричневая с редкими незначительными участками песков, склоны гор напоминают пустыни, и только по долинам рек можно увидеть зелёные участки. Древесная растительность в долине, в основном, состоит из яблони, абрикоса, грецкого ореха; по склонам гор и долинам рек имеются тугайные леса, состоящие из облепихи, ивы, тополя, а кустарники представлены миндалём, барбарисом и др. На высокогорьях отдельными участками располагаются альпийские луга [1].

Сбор мокрецов и наблюдение за ними проводились в четырёх пунктах из жилых домов и около стад крупного рогатого скота на пастбище, расположенных на разных высотах долины реки Ванч.

Сельский населённый пункт – Шавру, расположен у подножья Ванчского хребта, на высоте 1850 м. над уровнем моря. Горные склоны, окружающие это селение сухие и покрыты редкими арчовниками. Река Ванч в этом месте протекает по глубокому каньону, поэтому она почти не используется для земледелия. Основной источник полива – небольшая речка, которая прорезает селение глубоким ущельем на две части, и от которой отходят поливные арыки. Древесно-кустарниковая растительность данной местности очень бедна и состоит из шелковицы, грецкого ореха, абрикоса, яблони, единичных ив, облепихи и барбариса.

Второй пункт – кишлак Вишхарвак, расположен выше по течению р. Ванч, у подножья Ванчского хребта, далеко от районного центра, на высоте 2000 м над ур. м. Растительность относительно богаче, встречается грецкий орех, яблоня, груша, абрикос, барбарис, тополе-ивово-облепиховые рощи и др.

Третий пункт – кишлак Гармчашма, расположен на высоте 2200 м над ур. м., непосредственно у р. Ванч, берега которой непригодны для выплода мокрецов, так как они каменисто-песчаные без заводей. Родник, стекающий со склонов гор, даёт начало арыку, который близ берега р. Ванч образует постоянно увлажнённые участки, местами поросшие низкой травой и единичными кустами барбариса, или голые, лишенные растительности. Эти участки – единственное место, пригодное для выплода мокрецов.

Четвёртый пункт – Бунай, расположенный выше Рохарва, на правом берегу р. Ванч, у подножья Дарвазского хребта, у выхода в ущелье Бунайна наберегу одноимённой речки. В этом месте из просочившихся вод из арыков местами образуются небольшие заболоченные участки, которые и служат местом выплода мокрецов и прочих компонентов гнуса. Растительность относительно богаче, встречается грецкий орех, яблоня, груша, абрикос, барбарис, тополе-ивово-облепиховые рощи и др. На равнинных местах возделываются зернобобовые культуры и табак.

Светоловушка, применённая нами была изготовлена из оцинкованной жести; имела цилиндрическую форму, длиной 70 см, диаметром в верхней части 30 см, а в нижней – 10 см. Сверху она скреплялась тремя ножками, наверху помещалась крышка с отверстием для источника света, а снизу – бязевый мешочек.

Насекомые, прилетавшие на свет, первоначально попадали в цилиндр, а затем в мешочек. Через определённое время мешочек с насекомыми снимался и вместо него подвешивался другой. Мокрецы, попавшие в мешочек, помещались в полиэтиленовый пакет с тампоном, смоченным эфиром. В случае, если в мешочке насекомых было немного, их

оттуда сразу всасывали эксгаустером и замаривали эфиром. Затем мокрецов переносили в чашку Петри, просматривали под бинокулярном, выбирая с помощью кисточки. Отобранные особи помещались в 96%-й этиловый спирт.

При сборе светоловушкой измерялась температура воздуха, отмечалась облачность, скорость ветра.

Определение мокрецов до вида проводили при помощи микроскопа МБИ-3, а для массового диагностирования бесцветнокрылых форм использовали следующий способ. Сборы помещались в чашку Петри и под бинокулярном по внешним признакам (общая окраска тела, фон крыла или отсутствие слабого просветления за 2-ой радиальной ячейкой) делили на группы, из каждой группы половину помещали в едкий калий, промывали в капле чистой воды и рассматривали под микроскопом. При обнаружении сомнительных экземпляров их переносили в спирт и приготавливали постоянные препараты для выяснения таксономического положения.

Первые сведения по мокрецам этого региона приводятся в работе [2, с. 3]. Мокрецы в горных условиях Таджикистана представляют определённый интерес как вредители животноводства [4, с. 5]. Материалом для настоящей работы послужили собственные сборы проведённые в Ванчской долине (кишлаков -Бунай, Шавру, Вишхарвак и Гармчашма), в течение 3 лет (2020 – 2023 гг.) а также обработка коллекционного материала по данному району, находящего в отделе паразитологии института [6, с. 7].

Это позволило пополнить список мокрецов региона до 25 видов, которые относятся к 6 подродам *Pontoculicoides* - 4 вида (16.0 %), *Oecacta* - 10 (40.0%), *Salviticulicoides* - 4 (16,0%), *Avaritia*- 2(8,0%), *Culicoides* – 3 (12.0%) и *Beltranmyia* - 2 вида (8.0%).

Соотношение численности видов мокрецов в подродах неодинаково. Так в подроде *Pontoculicoides Culicoides seavirus* составляет 0.11 %, *C. seifadinei* - 91.9, *C. tauricus* – 0.5, *C. mirzaevi* – 8.11%. Доминируют во всех пунктах *C. seifadinei*, который летает с июня до конца августа. Самый малочисленный *Culicoides seavirus*, вид характерный для Южных районов, единично найден в Бунае и Шавру, эндемичный вид. *C. mirzaevi* довольно многочислен, встречается почти во всех точках сборов по долине р. Ванч, но в других регионах Западного Памира нами не обнаружено.

Подрод *Avaritia* представлено двумя видами *C. montanus* – 97.44% который является массовым видом и *C. Obsoletus* составляющий 2.56%. Среди представителей подрода *Culicoides* относительно многочисленным оказался *C. pulikaris* составляющие в подроде более 95%, а виды *C. punctatus* и *C. flavigularis* - лишь 5%. В подроде *Oecacta* соотношение численности видов следующее: *C. longipennis* – 4.23; *C. subgriseescens* -7.55; *C. geigelensis*-6.35 *C. shaklawensis*-3.0; *C. kugitangi* - 0.15; *C. cubitalis* - 0.1; *C. turanicus*-33.75; *C. minutissimus* - 1.2; *C. pamiricus*-13.22; *Codiatus*-36,5%. Наиболее многочисленные; *C. odiatus*, *C. turanicus*, *C. pamiricus*, составляющие 83% в этом подроде собранных мокрецов. Малочисленны *C. kugitangi*, (0.15%) *C. geigelensis*, (0.35%) встречающиеся только в долине р.Ванч (к. Бунай). Период их лета длится с третьей декады июня до первой декаде августа. В подроде *Silvaticulicoides* *C. fascipennis* составляет – 79.8; *C. pallidicornis*-4.5; *C. subfascipennis*-12.6; *C. burilovi* - 3.15%. Подрод *Beltranmyia* представлен двумя видами: *C. salinarius* (12,4%) и *C. circumscriptus* (87.5%), которые встречаются только в пункте Бунай, самой нижней точки наших сборов. Самым богатым по видовому составу оказался подрод *Oecacta*, по количеству, а по численности он значительно уступает другим. Обратное соотношение прослеживается в подроде *Silvaticulicoides*, включающем всего 4 вида, суммарная численность которых около 32%. *Pontoculicoides* также насчитывает 4 вида суммарной численностью 24.8%, подрод *Avaritia* - 2 вида, удельная численность 8.72%.

Таким образом, наиболее многочисленные виды мокрецов выявлены в подродах *Salviticulicoides*, *Pontoculicoides* и *Avaritia*, особенно в *Oecacta*, но по степени обилия его представители уступают другим подродам, хотя некоторые из них (*C. odiatus*, *C. turanicus*) в определенный период сезона лета имеют достаточно высокую численность.

Распространение известных до наших исследований мокрецов по Ванчской долине Западного Памира приведены в работе [8]. Для кишлака Бунай, Рав и Джовидон, которые является наиболее низкой точкой места сборов, отмечает 9 видов: *C. seifadinei*, *C. turanicus*, *C. asiaticus*, *C. iliensis*, *C. tauricus*, *C. pamiricus*, *C. salinarius*, *C. montanus*, *C. subfascipennis*.

Исходя из выше изложено можно заключить что кишлаки, расположенные у подножия Дарвазского хребта, более богаты по видовому составу по сравнению с кишлаками, которые расположены у подножия Ванчского хребта.

Анализ данных по сезонному ходу численности показывает, что период лета мокрецов в долине р. Ванч на высоте 1800-2200 м. длится с конца июня до первой декады августа с пиком второй-третьей декадах июля. Все встречающиеся здесь виды моноциклические. Наиболее многочисленные виды, определяющие общий характер сезонной динамики численности мокрецов - *C.montanus*, *C. seifadinei* и *C.fascipennis*.

#### **Литература**

1. Селиванов, Р.И. Природа и природные ресурсы Таджикистана / Р.И. Селиванов. – Сталинабад, 1958. - 132 с.
2. Хабиров, З. К фауне кровососущих мокрецов (Diptera: Ceraiopogonidae) Таджикистана / З. Хабиров // Докл. АН Тадж ССР. Т.19, № 10. 1976. – 230 с.
3. Хабиров, З. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Таджикистана: / З. Хабиров. – Душанбе, 2017. - 247 с.
4. Хабиров, З. Кровососущие двукрылые Таджикистана / З. Хабиров, Д.С. Кадамов, Ф.М. Искандаров С.Р.Комилова, Ш.Д. Назарова. - Душанбе. 2013. - 288 с.
5. Хабиров, З. Кровососущие двукрылые Памира / З. Хабиров, Ф.М. Искандаров. - Душанбе. 2015. – 53 с.
6. Хабиров, З. О фенологии и сезонном ходе численности кровососущих мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) Западного Памира // Изв. АН ТаджССР. Отд. биол. наук. 1978. №3, - 108 с.
7. Хабиров, З. Новые данные по фауне и распространению мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) Западного Памира (Бадахшан) / З. Хабиров. – Изв. АН ТаджССР, 1984. б, Отд. биол. наук, №2, С. 33 - 35.
8. Жоголев, Д.Т. Распространение кровососущих мокрецов (Diptera, Ceraiopogonidae) в различных высотных поясах Южного Таджикистана и Западного Памира // Паразитологический сб. ЗИН.АН.СССР т.26. 1974.

#### **ОИД БА ФАУНА ВА ПАҲНШАВИИ ХОМӮШАКХОИ ХУНМАКИ АВЛОДИ CULICOIDES (DIPTERA,CERATOPOROSONIDAE) ДАР ВОДИИ ВАНҶ**

Дар мақола дар бораи фауна ва паҳншавии хомушакҳои хунмак дар нуқтаҳои алоҳидай водии Ванҷ ватаносуби шумораи онҳо сухан меравад. Бо ин мақсад барои омӯҳтани таркиби намуд, биология ва паҳншавии хомушакҳо, дар чор нуқтаи тадқиқотӣ мушоҳид, тадқиқот ва ҷамъоварии хомушакҳо гузаронида шуд. Натиҷаи тадқиқот нишон медиҳад, дар нуқтаи ҷоруми тадқиқотӣ дехаи Бунай шумора ва паҳншавии хомушакҳо нисбати дигар минтақаҳои тадқиқотӣ зиёдтар аст. Дар дигар нуқтаҳои тадқиқотӣ на ҳамаи намудҳои хомушакҳо вомехӯранд.

**Калидвоҷаҳо:** хомӯшакҳо, водии Ванҷ, доми барқӣ, фауна, зеравлод, таносуби фоизӣ, ҳарорат.

#### **К ФАУНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ МОКРЕЦОВ РОДА CULICOIDES (DIPTERA: CERATOPOROSONIDAE) ВАНҶСКОЙ ДОЛИНЫ**

В данной статье приводятся данные по фауне и распространение мокрецов рода *Culicoides*, из семейства Ceratopogonidae в процентном соотношение обнаружимое в некоторых населённых пунктах Ванчского долина. С целью изучения видового состава и биологии мокрецов был проведён сбор и наблюдения в четырёх стационарных пунктах, расположенных на разных высотах долины реки Ванч. Анализ фауны мокрецов в Ванчской долине показывает, что вопреки ожидаемому, наиболее богатым по видовому составу и высокой численностью мокрецов характеризуется четвёртый пункт, в остальных пунктах численность мокрецов невысока.

**Ключевые слова:** мокрецы, Ванчская долина, фауна, светоловушка, подрод, процентное соотношение, температура.

## **ON THE FAUNA AND DISTRIBUTION OF BLOOD-SUCKING MIDGES OF THE GENUS CULICOIDES (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE) IN THE VANCH VALLEY**

This article presents data on the fauna and distribution of midges of the genus Culicoides, family Ceratopogonidae, as a percentage found in several settlements of the Vanch Valley. To study the species composition and biology of midges, collection and observations were carried out at four stationary points located at different altitudes of the Vanch River valley. An analysis of the midge fauna in the Vanch Valley shows that, contrary to expectations, the fourth point was characterized by the richest species composition and high abundance of midges, while the abundance of midges in the remaining points was low.

**Keywords:** Biting midges, Vanj valley, fauna, light trap, subgenus, percentage, temperature

### **Дар бораи муаллифон**

Бачачонова Субхия  
магистри курси дуюм  
Институти зоология ва паразитология ба номи.  
Э.Н. Павловский  
Академия миллии илмҳои Тоҷикистон.  
Тел.: (+992) 933 18 64 01,  
E-mail: [bsubhiya@mail.ru](mailto:bsubhiya@mail.ru)

Хабиров Замонидин  
Номзади илмҳои биология,  
ходими пешбари илмии шуъбаи паразитология  
Институти зоология ва паразитология ба номи.  
Е.Н.Павловский  
Академия миллии илмҳои Тоҷикистон  
Тел.: (+992) 935 73 34 43

### **Об авторах**

Бачачонова Субхия  
магистр второго курса  
Институт зоологии и паразитологии им.  
Е.Н.Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана.  
Тел.: (+992) 933 18 64 01,  
E-mail: [bsubhiya@mail.ru](mailto:bsubhiya@mail.ru)

Хабиров Замонидин  
Кандидат биологических наук,  
ведущий научный сотрудник Отдела  
паразитологии  
Институт зоологии и паразитологии им.  
Е.Н.Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана  
Тел: (+992) 935 73 34 43

### **About the authors**

Bachajonova Subhiya  
second year Master degree  
Institute of Zoology and Parasitology named after  
E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan.  
Ph.: (+992) 933186401,  
E-mail: [bsubhiya@mail.ru](mailto:bsubhiya@mail.ru)

Khabirov Zamondin  
candidate of biological sciences,  
leading researcher, department of parasitology  
Institute of Zoology and Parasitology named after  
E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of  
Tajikistan.  
Ph.: (+992) 935 73 34 43

**ПАҲНШАВИИ МАЛАХИ МАРОКАШӢ (DOCIOSTAURUS  
MAROCCANUS THUNB.) ДАР ШАРООТИ ТОЧИКИСТОНИ  
ҶАНУБӢ-ҒАРБӢ**

**Хайров X. С., Курбоназарова Б. А.**

*Институти зоология ва паразитологии ба номи Е.Н. Павловский*

Баъзан намуди малаҳҳо аз замонҳои қадим ба заминҳои кишоварзӣ, ҷароғоҳҳо ва дигар маконҳои сабзу хуррам зарари ҷиддӣ мерасонанд. Намудҳои галлагии ин ҳашарот яке аз заرارрасонҳои ҳавғоники ҳочагии қишлоқ ба шумор рафта, ҳамасола ҳангоми авчи афзоиш ба соҳаи кишоварзӣ зарари ҷиддӣ мерасонанд. Пеш аз солшумории мелодӣ дар Мисри қадим малаҳ ба заминҳои кишоварзии сокинони он давра зарари қалон мерасонид, аз ин баъдтар мувофиқи нишондоди дастовардҳои олимон давлатҳои Ҷин, Ҳиндустон, мамлакатҳои Европа, Осиёи Марказӣ ва дигар давлатҳое, ки ба соҳаи кишоварзӣ ва ҷорӯдорӣ машғул буданд миллионҳо гектар заминҳояшон аз таъсири малаҳ осеб медианд [1, с. 234-265.]. Ҳангоми мушоҳидаҳои даҳсолаи охир муайян карда мешавад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин гуруҳи мамлакатҳо мансуб шуда метавонад.

Малаҳҳо аз рӯйи ҳусусияти афзоишу инкишоф ва тарзи зисташон ба малаҳҳои галлагӣ ва ғайригаллагӣ ҷудо мешаванд. Малаҳҳои ғайригаллагӣ дар табиат шумораи камро ташкил дода, ҳаёти ҷудогонаро аз сар мегузаронанд. Ба ғурӯҳи малаҳҳои галлагӣ намудҳое доҳил мешаванд, ки онҳо дар якҷоягӣ галларо ташкил дода, ба зироатҳои кишоварзӣ зарари қалон мерасонанд. Ҳангоми фаро расидани шароити мусоид шумораи онҳо якчанд маротиба зиёд шуда, яку якбора авҷ мегирад, ки ин боиси дар масоҳати васеъ паҳн шудани онҳо мегардад.

Дар шароити Тоҷикистон аз малаҳҳои галлагӣ малаҳи кӯчандар ё осиёгӣ, малаҳи марокашӣ ва пруси итолиёгӣ вомехӯранд, ки аз инҳо фақат як намуд - малаҳи марокашӣ фазаи галлагиро (*ph. gregaria*) аз сар мегузаронад [2, с. 34-35].

Вобаста бо гармшавии иқлими ва дигар омилҳои экологӣ солҳои охир дар Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ ва қисман Тоҷикистони Шимолӣ ҳамасола авчи афзоиш ва паҳншавии ин намуд ба қайд ғирифта мешавад. Дар шароити Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ малаҳи марокашӣ яке аз заرارрасонҳои асосии зироатҳои кишоварзӣ ва ҷароғоҳ ба ҳисоб меравад. Ин намуд ҳар сол баъд аз зимистонгузаронӣ дар заминҳои наздиқӯҳӣ ва теппагӣ бо шумораи зиёд вомехӯрад.


Бори аввал авчи зиёди ин намуд дар фазаи галлагӣ соли 2007 дар ҳудуди ноҳияҳои Данғара, Ҳуросон, Қубодиён, Шаҳритус, Панҷ ва Ҷайхун дар масоҳати 35 ҳазор гектар ба қайд ғирифта шуд, ки зарари он тақрибан 18 млн. сомониро ташкил дод [3 с. 22-24,4 с. 31-35]. Аз ҳамин давра сар карда паҳншавии ин намуди заرارрасон дар дигар ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ ба қайд ғирифта мешавад.

Ҷойҳои тухмгузории ин намуд заминҳои күшоди дашту теппаҳо, заминҳои сангзор ва заминҳои наздиқӯҳии хоқаш саҳти алафҳои зичи ксерофити рӯида ба шумор меравад. Паҳншавии бештари он дар баландии аз 460 то 600 метр аз сатҳи баҳр ба қайд ғирифта шуда, солҳои охир вобаста ба гармшавии иқлими ва дигар омилҳои экологӣ то баландии 1200 метр низ вомехӯрад [5 с. 153,6 с. 91]. Зичии қӯзачаҳо дар шароити Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ дар  $1\text{m}^2$  аз 30 то ба 3416 ададро ташкил дод. Баъди аз тухм баромадан кирминаҳои синни аввали он якҷоя шуда, галлаи малаҳро ташкил медиҳанд, ки аз масофаи зиёда аз 100 м мисли доғи сиёҳ менамоянд. Малаҳҳо панҷ давраи кирминағиро аз сар гӯзаронида, баъдан ба синни болиг табдил меёбанд [6 с. 91]. Дар тамоми давраи ҳаётиашон онҳо якҷоя умр ба сар мебаранд.

Аз соли 2012 то инҷониб паҳншавии малаҳ дар ноҳияҳои гуногуни минтақаи таҷрибавӣ аз ҷумла дар заминҳои наздиқӯҳии қисмати ҷанубии водии Ҳисор (н. Ҳисор, Рудаки ва Турсунзода), водии Вахш (н. Вахш, Кушониён, Ҷайхун), соҳили рости дарёи Панҷ (н. Ҳамадонӣ), заминҳои наздиқӯҳии қаторкӯҳҳои Туюнтоу (н. Шаҳритус, Н. Ҳусрав), Оқтоу (Ҳуросон ва Дустӣ), Аруктоу (н. Қубодиён ва Н. Ҳусрав), Тереклитоу (н. Ҷайхун, Вахш ва

Дангара), Каратов (н. Панҷ ва Фархор) ва Сарсарак (н. Дангара) ва заминҳои води Ёвон ба қайд гирифта мешавад.

Паҳншавии малаҳ дар қисмти Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ дар давоми солҳои 2012-2021 ба таври зайл мебошад: 2012 – 58510 га, 2013 – 72400 га, 2014 – 55552 га, 2015 – 66320, 2016 – 61037, 2017 – 86531 га, 2018 – 65904 га, 2019 – 74846 га, 2020 – 73829, 2021 – 87292 га (Расми 1). Масоҳати умумии паҳншавии малаҳ дар ин даҳсола 702221 гектарро ташкил дода, аз ин шумора дар масоҳати 615592 гектар коркарди химиявӣ гӯзаронида шудааст (Расми 2).



**Расми 1. Замини паҳнгаштаи малаҳи марокашӣ дар Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ дар солҳои 2012 – 2021.**

Дар соли 2022 чун солҳои қаблий паҳншавии зиёди малаҳи марокашӣ дар ноҳияҳои гуногуни минтақаи таҷрибавӣ ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми мушоҳидаҳои саҳрӣ дар заминҳои ноҳияҳои Фарҳор, Ваҳш, Дангара ва Панҷ авчи зиёди тухмгузории малаҳ ба қайд гирифта шуда, хуносабарори карда шуд, ки дар соли 2023 нисбат ба солҳои қабли майдони паҳншавии он васеътар мегардад. Даҳаи аввали моҳи июни соли ҷорӣ (2023) авчи парвози малаҳи марокашӣ дар заминҳои дорои растаниҳои кишоварзии хочагиҳои дехқонии ноҳияҳои Дангара (ҷамоати деҳоти Лолазор); Ҳамадонӣ (ҷ.д. Даشتигуло) ва Фарҳор (ҷ.д. Зафар, Сомонҷон, Навободи Боло ва Навободи Пойён) ба қайд гирифта шуда, зараррасонии он ба зироатҳои полезӣ, техникӣ, ғалладонагӣ ва ҳӯроки ҷорво бештар ба мушоҳида расид (Расми 3). Инчунин, паҳншавӣ ва заرارоварии ин намуди малаҳ дар заминҳои кишоварзии ноҳияҳои Панҷ, Ваҳш, Ҷ. Балхӣ, Ҳурӯсон, А. Ҷомӣ, Ёвон ва дигар ноҳияҳое, ки заминҳои наздикуҳӣ ва ҷароғоҳӣ доранд ба қайд гирифта шуд. То даҳаи аввали моҳи июни соли 2023 паҳншавии умумии малаҳи марокашӣ дар минтақаи Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ 93804 гектарро ташкил намуд, ки аз ин шумора 92703 гектар ба коркарди химиявӣ фаро гирифта шуд.

Дар ҳудуди Тоҷикистон баъзан солҳо парвози малаҳи марокашӣ аз заминҳои назди сарҳадии давлатҳои ҳамсоя ба мушоҳида мерасад. Дар қисмати Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ дар ноҳияҳои Ш. Шоҳин, Ҳамадонӣ, Фарҳор, Панҷ, Ҷайхун ва Шаҳритус (қисман) парвози малаҳи марокашӣ аз тарафи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, дар ноҳияҳои Н. Ҳусрав, Шаҳритус ва Рӯдакӣ аз Ҷумҳурии Узбекистон ба назар мерасад.



## **Расми 2. Масоҳати умумии замини паҳнгаштаи малаҳи марокашӣ дар Тоҷикистони Ҷанубӣ – Ғарбӣ дар даҳсолаи 2012 то 2021.**

Таҳқики хусусиятҳои экологии малаҳи марокашӣ нишон дод, ки дар даҳсолаи охир шумораи ин намуд дар Тоҷикистон якбора афзоиш ёфтааст. Ин аз як тараф ба нисбатан васеъ гардидани мавзеъҳои тухмгузорӣ ва аз тарафи дигар ба тафийирёбии иқлими ва баландшавии умумии ҳарорат дар сайёра, бахусус дар Тоҷикистон ва ҳамчунин ба мавҷудияти доираи васеи растаниҳои ғизӣ аз оилаи ҳӯшадорон дар макони чамъшавии намуд вобаста мебошад.

Барои ҳалли ин масъала фаъолияти якҷояи кормандони Муассисаи давлатии “Экспедитсияи мубориза бар зидди малаҳ”, мардуми таҳҷоӣ, ҷӯпонҳо ва ҳочагиҳои фермерӣ зарур дониста шуда, мушоҳидаҳои саривақтӣ тирамоҳӣ, зимистона ва баҳорӣ оид ба ҳолати қӯзачаҳо ва кирминаҳои заرارрасон ба мақсад мувоғиқ мебошад.



**Расми 3. Заرارрасонии малаҳи марокашӣ ба зироатҳои ҳочагии қишлоқ дар соли 2023.**

Ҳамин тавр дар асоси мушоҳидаҳои амиқи ҷойҳои тухмгузрии малаҳҳо баҳори соли оянда метавон ҷойҳои чамъшавии онҳоро пешгӯй қарда, ҷораҳои муборизаи саривақтӣ бар зидди кирминаи малаҳро гузаронид, ки дар ин ҳолат метавон миқдори зиёди ин заرارрасонро нобуд соҳт. Истифодай ин усулҳо имконият медиҳанд, ки дар як вақт якҷоя бо давлатҳои ҳамсоя дар макони чамъшавии марзи байни давлатҳо мубориза бурда, натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шавад.

Вобаста бо давраҳои инкишифӣ малаҳ зичи онҳо дар туда кам шуда, масоҳати ишғолкардаи кирминаҳо беандоза зиёд мегардад. Ин зуҳурот ҷиҳати илман асоснок андешидани ҷораҳои мубориза бар зидди малаҳо, инчунин барои дуруст ба нақшагирии мӯҳлати гузаронидани онҳо аҳаммияти қалон дорад.

### **Адабиёт**

1. Бей-Биенко Г.Я. Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран. Определители по фауне СССР. №38, ч. I.П. / Г.Я. Бей-Биенко, Л.Л. Мищенко - Москва Ленинград. 1951. - 667 с.
2. Хайров Х.С. Особенности экологии некоторых видов саранчовых (Orthoptera Acrididae) в биоценозах Юго-Западного Таджикистана и Гиссарской долины - Известия АН РТ. отд. биол. и мед. наук, 2015, № 1 (189). - С.31 - 35.
3. Дастварамали мубориза барзидди малаҳ – Душанбе-2012, 28с.

4. Хайров, Х.С. Даствурамал оид ба хусусиятҳои биологии экологии малаҳҳои заرارрасон ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо / Х.С. Хайров, А.У. Джалилов, И. Шокиров, Н.Дж. Маджитов. - Душанбе Мусъаб 1, 2020. - 44 с.
5. Хайров, Х.С. Роль стадных видов саранчовых в условиях Таджикистана, на III Международной научно-практической конференции «Эпистемологические основания современного образования: актуальные вопросы продвижения фундаментального занятия в учебный процесс» г. / Х.С. Хайров, Х.Б. Сайдов, Б.А. Курбонназарова - Борисоглебск, Федерация России. 2023. - С. 152 – 155.
6. Хайров Х.С. Сайдов Х.Б. Шокиров И., Маджитов Н.Дж. Мароккская саранча (*Dociostaurus maroccanus* Thunb.) и меры борьбы с ней в Юго-Западном Таджикистане. Материал X – ой международной конференции «Экологическое особенности биологического разнообразия» / Х.С. Хайров, Х.Б. Сайдов, И. Шокиров, Н.Дж. Маджитов - Душанбе – 2023. С. 90 – 92.

### **ПАҲНШАВИИ МАЛАХИ МАРОКАШӢ (DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB.) ДАР ШАРОИТИ ТО҆КИСТОНИ ҶАНУБӢ-ҒАРӢ**

Дар мақола маълумот дар бораи хусусият, афзоишу инкишоф ва тарзи зисти малаҳҳои галлагӣ ва ғайригаллагӣ оварда шудааст. Ба гурӯҳи малаҳҳои галлагӣ намудҳое доҳил мешаванд, ки онҳо дар якҷоягӣ галларо ташкил дода, ба зироатҳои кишоварзӣ зарари қалон мерасонанд. Ҳангоми фаро расидани шароити мусоид шумораи онҳо якчанд маротиба зиёд шуда, яку якбора авҷ мегирад, ки ин боиси дар масоҳати васеъ пахн шудани онҳо мегардад.

**Калидвозжаҳо:** малаҳи марокашӣ, Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарӣ, шумора, кишоварзӣ, зироатҳои кишоварзӣ, заرارрасонӣ.

### **РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРОККСКОЙ САРАНЧИ (DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB.) В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА**

В статье приведены сведения о характере, росте и развитии, образе жизни кузнецов. В группу зерновой саранчи входят виды, совместно образующие зерно и наносящие большой ущерб сельскохозяйственным культурам. При наступлении благоприятных условий их численность увеличивается в несколько раз и внезапно увеличивается, что приводит к их распространению на обширной территории.

**Ключевые слова:** марокканская саранча, Юго-Западный Таджикистан, численность, сельское хозяйство, сельскохозяйственные земледелие, ущерб.

### **SPREAD OF THE MOROCCAN LOCUST (DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB.) IN THE CONDITIONS OF SOUTHWEST TAJIKISTAN**

The article provides information on the nature, growth and development, and lifestyle of grasshoppers and non-grasshoppers. The group of grain locusts includes species that form grain together and cause great damage to agricultural crops. When favorable conditions are met, their number increases several times and suddenly increases, which causes them to spread over a wide area.

**Keywords:** Moroccan locust, Southwestern Tajikistan, numbers, agriculture, agricultural production, damage.

#### **Дар бораи муаллифон**

Хайров Ҳурамҷон Сайдамирович

Номзади илмҳои биологӣ, ходими қалони илмӣ  
Институти зоология ва паразитология ба номи  
Е.Н. Павловский

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
734025, Ҷумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, н.  
Шоҳмансур. ҷ. Гулистон.  
E mail: [khayrov.80@mail.ru](mailto:khayrov.80@mail.ru)  
Тел. (+992) 985 19 25 69.

Курбоназарова Бибиғайзимоҳ Абдусаломовна

Магистри бахши дуввум

Институти зоология ва паразитология ба номи  
Е.Н. Павловский

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.  
734025, Ҷумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
E mail: [kurbanazarovafajzimoh@gmail.com](mailto:kurbanazarovafajzimoh@gmail.com).  
Тел.: (+992)888 18 51 52

## **Об авторах**

Хайров Хурамчон Сайдамирович  
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник  
Институт зоологии и паразитологии имени Е.Н. Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана  
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Шохмансур, дж. Гулистон.  
E mail: [khayrov.80@mail.ru](mailto:khayrov.80@mail.ru);  
Тел.: (+992) 985 19 25 69.

## **About the authors**

Khayrov Khuramgon Saidamirovich  
Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher  
Institute of Zoology and Parasitology named after E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, r. Shokhmansur, J. Guliston.  
E mail: khayrov.80@mail.ru;  
Ph.: (+992) 985 19 25 69.

Курбоназарова Бибифайзимох Абдусаломовна  
магистр второго курса  
Институт зоологии и паразитологии имени Е.Н. Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана.  
734025, Республика Таджикистан, ш. Душанбе,  
E mail: [kurbanazarovafajzimoh@gmail.com](mailto:kurbanazarovafajzimoh@gmail.com).  
Тел.: (+992)888 18 51 52.

Kurbanazarova Bibifaizimoh Abdusalomovna  
second year master  
Institute of Zoology and Parasitology named after E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan.  
734025, Republic of Tajikistan, c. Dushanbe,  
E mail: [kurbanazarovafajzimoh@gmail.com](mailto:kurbanazarovafajzimoh@gmail.com).  
Ph.: (+992) 888 18 51 52.

**МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ  
(*HELIOTHIS ARMIGERA* HBn.) В ГИССАРСКОЙ И ВАХШСКОЙ  
ДОЛИННАХ ТАДЖИКИСТАНА**

**Хушвахтова Ш. Дж., Гоибзода Г. А.**  
Национальная академия наук Таджикистана

В защите растений часто употребляют термин «мониторинг популяций». Это означает систематическое долговременное наблюдение за состоянием популяций вредителя, которое считается основным объектом интегрированной защиты растений. Поэтому, исходя из состояния структуры современных посевных площадей сельскохозяйственных культур в период с 2014 по 2018 гг. с помощью светоловушек с ультрафиолетовым излучением, в течение 3-х лет изучали динамику лёта бабочек хлопковой совки на территории Гиссарской зоны и 1 сезон - в Вахшской долине. Динамику лёта самцов устанавливали также с помощью феромоновых ловушек. В фермерских и дехканских хозяйствах в первом пункте, где была установлена светоловушка, культивировались разнообразные культурные растения - томаты, баклажаны, кукуруза, болгарский перец, люцерна, капуста, картофель и другие овощные и бахчевые культуры. Хлопчатник рядом с этими полями не культивировался. Для размножения и развития вредных совок-полифагов, многие из этих культур являются привлекательными и подходящими кормовыми растениями. Во втором пункте для изучения динамики лёта бабочек в 2015 г. световая ловушка была установлена вблизи хлопковых полей. Число яиц и гусениц вредителя определяли на полях визуально, путём учётов на растениях. На территории этих пунктов, стации сельскохозяйственных культур сформировались в начале XXI в. в виде разнообразных структур посевных площадей. До этого времени более 80% площадей орошаемых земель, в основном в долинах, отводилось под посевы хлопчатника. В связи с этим, изучение особенностей экологии хлопковой совки при новой изменённой структуре размещения сельскохозяйственных растений имеет большое практическое и теоретическое значение, особенно в той или иной стации обитания.

В настоящее время в новых структурах культурных растений основными очагами мест резерваций хлопковой совки считаются поля и участки томатов, кукурузы, временами посевы баклажана. Эти культуры, с точки зрения экологии вредителя, стали регуляторами численности в созданной новой структуре агробиоценоза. В защите растений они могут быть экологическими элементами или интегрирующим звеном для управления данным видом совки. Вопросы влияния экологических условий на колебания численности и вредоносности популяций каждого поколения хлопковой совки на хлопчатнике и других растениях до настоящего времени оставались малоизученными, особенно в Таджикистане. При таких изменённых условиях обитания вредителя в агробиоценозе вопрос о том, какое поколение хлопковой совки *Heliothis armigera* Hbn. повреждает хлопчатник - первое или последующее (второе) – давно интересует учёных и стал предметом дискуссии. Обычно в литературе первая генерация считается как «сорняковая», т. е. не повреждающая хлопчатник. Однако Н.Г.Винклер [1, с. 22-30] установила, что в условиях Таджикистана сорная растительность не заселяется хлопковой совкой, и выходящие ранней весной из куколок бабочки для кладки яиц предпочитают посевы ранних культур - кукурузу, томаты, кабачки, где и происходит полное развитие их потомства. Это заключение было сделано на основании того, что сорные растения, которые раньше в биотопах привлекали вредителя для яйцекладки, в результате освоения целинных участков почти полностью исчезли. Л.Н.Гаплевская [2, с. 36-39] пишет, что вылет основной массы бабочек перезимовавшего поколения в южных районах Таджикистана происходит в первой и второй декадах мая, а появление первых яйцекладок - в конце и начале второй декады этого месяца.

В настоящее время даже на юге Республики хлопчатник в этот период находится в фазе 2-4 настоящих листьев и самок вредителя эта фаза развития хлопчатника для яйцекладки не привлекает. Поэтому развитие популяций особей из яйцекладки зимующего вредителя происходит на ранних посевах, таких, как томаты, кукуруза, нут, а в последних числах мая - на хлопчатнике. Кроме того, не исключено, что вредитель в июне может мигрировать из популяций, зимовавших в предгорных и горных зонах.

Экспериментально установлено [3, с. 72 - 73], что массовый лёт бабочек из перезимовавших куколок в Таджикистане происходит во второй декаде мая, когда сумма эффективных температур достигает 28°C. С помощью светоловушек была установлена динамика лёта бабочек этой популяции. Результаты исследований показали их невысокую численность и, в большинстве случаев, массовый лёт происходит в третьей декаде апреля. Следует отметить, что во всех исследованиях, проведённых ранее в Таджикистане и за его пределами, лёт бабочек хлопковой совки устанавливался экспериментальным путём только по куколкам либо в лабораторных условиях и в полевых опытах, либо или по расчётом суммы эффективных температур.

Проведённые нами исследования показали, что в настоящее время популяции хлопковой совки, сформировавшиеся из зимующих куколок в агроценозе, имеют иные фенологические особенности. Среди диапаузирующих особей в популяции куколок ранней весной встречаются такие формы, которые не способны выдержать необходимые нормы (суммы) эффективных температур в условиях Гиссарской долины и бабочки выходят из куколок преждевременно в первой десятидневке апреля и продолжают летать до конца мая. В течение 2-х лет интенсивный лёт бабочек в совокупности названных выше стаций культурных растений, в основном, отмечали в конце третьей декады апреля - начале мая. Их численность в эти периоды была низкая.

Данные табл. 1 показывают, что численность бабочек в светоловушке оказалась очень низкой, особенно от перезимовавшей популяции. Такое же явление в Вахшской долине отмечал С.М.Мухитдинов [4 с. 241-242, 5 с. 65-68]. В связи с чем, трудно по вылову перезимовавшей численности вредителей судить об уровне формирования первого поколения на посевах основных кормовых растений вида, особенно в годы с низкой численностью, как в 2015 и 2016 гг.

Таблица 1

Динамика лёта бабочек хлопковой совки в агроценозах Гиссарской и Вахшской долин Таджикистана

Пункт наблюдения	Год	Общее число отловленных бабочек, шт.	По месяцам, %						
			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
Гиссарская долина ИЗиП	2015	130	8.4	7.0	26.1	6.1	15.3	11.8	25.3
	2016	79	2.3	3.8	24.0	21.5	7.6	16.5	24.3
	2017	152	-	-	25.4	57.0	17.6	-	-
Вахшская долина НИХИ	2018	248	-	-	42.5	45.4	5.0	7.1	-

Применение: В 2015-2018 гг. мониторинг динамики численности бабочек проводили с начала апреля, а 2017 г. - с начала июня.

Несмотря на то, что в светоловушке численность имаго из куколок перезимовавших поколений на этих разнообразных стациях в большинстве случаев была очень низкой, количество бабочек первого поколения увеличивалось в несколько раз до конца мониторинга. Наблюдениями за динамикой лёта бабочек в течение 7 месяцев 2015 г. установлено, что их количество было низким, и на каждый месяц в среднем приходилось по 21.6 особей. Сравнение числа бабочек, выловленных в 2015 г., с количеством бабочек в различных стациях в 70-ые годы прошлого столетия в Вахшской долине показало

существенные отличия. Хотя и установлены годы с высокой численностью хлопковой совки, однако не вскрыты ключевые, так называемые «модифицирующие и регулирующие» факторы этих лет. Анализ полученных данных показал, что массовое размножение хлопковой совки отмечается периодически - 2 года наблюдается высокая плотность, а 2 - низкая. Ключевые факторы этого явления не установлены. Если в агробиоценозах установить причину данной проблемы, то можно легко управлять вредоносностью вида и разработать систему мер борьбы на культурных растениях.

2014 г. считался годом высокой численности хлопковой совки, в связи с этим изучали динамику лёта самцов второго и последующих поколений в различных агробиоценозах Гиссарской долины на феромонные ловушки с капсулой китайского производства. Феромониторинг проводили в двух хозяйствах района Рудаки. В Вахдатском районе 18 июля 2014 г. на стыках разных стаций в двух местах было установлено по одной феромоновой ловушке. На первом участке ловушку поместили на стыке посевов хлопчатника, томатов, тыквы и баклажанов. Томаты были разного срока посадки – в апреле и в конце июня. Следует отметить, что площадь делянок томатов составляла 0.5 га. На первой делянке плоды ко времени наблюдений были созревшими, на второй отмечалось массовое цветение и плодоношение, на третьей – массовое цветение и появление единичных плодов. Вторую ловушку установили вблизи стаций люцерны, хлопчатника, новых посевов кукурузы и овощных культур, высаженных после уборки пшеницы. На этих стациях через каждые 5 дней (17 раз) до конца сезона в 2-х ловушках подсчитывали число самцов. Во время первого осмотра (23 июля) на первом опытном участке в ловушке за 5 дней оказалось 174 самца, а на втором участке их было всего 36. При учёте 28 числа, число самцов соответственно составило 451 и 2 особи. Во время третьего учёта, в начале августа, в первой ловушке обнаружено всего 115 особей, а во второй - 4 самца, хотя капсулы феромонов были из одной партии. 9 августа в ловушках насчитывалось 52 и 230 самцов. В учётах, проведённых 4 раза с 10 августа до конца месяца, число самцов в среднем в ловушках соответственно было 64 и 263 экз. В течение сентября при 5 учётах, через каждые 5 дней в двух ловушках в среднем насчитывалось 59 и 26 экз. соответственно. Во время пятикратного мониторинга в октябре число самцов в светоловушках составляло 46 и 33 экз. Таким образом, в ловушках, находящихся на стыке томатов и хлопчатника, в третьей декаде июля самыми многочисленными оказались бабочки второго поколения. Видимо такие экологические условия в агробиоценозе являются подходящими для размножения и развития вредителя в новых структурах посевов сельскохозяйственных культур.

В 2014 г. в хозяйстве Гулистон поселкового Совета Россия района Рудаки, поля которого находятся вблизи аэропорта г. Душанбе, на 10 га с разнообразными сельскохозяйственными культурами, было установлено 6 феромонных ловушек. В результате численность самцов хлопковой совки на 6-и феромонных ловушках по трём учётам, проведённым через каждые 5 дней со 2 по 21 августа, составила 678, 190, 594, 266, 18 и 49 особей. В этом массиве преобладали поля томатов и баклажанов. Численность самцов хлопковой совки оказалась больше в тех стациях, где выращивались эти культуры.

Как видно из данных, приведённых в табл. 2, несвоевременные меры борьбы с вредителем приводят его к высокой вредоносности. Это связано с тем, что гусеницы укрываются в плодах томатов. На участке с тыквой, расположенным рядом с томатами, высокой численности и вредоносности вредителя на цветках этой культуры не было отмечено в то время, как ранее Ю.Л.Щёткиным [7, с. 54] вид был отмечен как массовый для условий Вахшской долины Таджикистана. Это свидетельствует о том, что вид может периодически приспосабливаться и образовывать высокую численность на различных кормовых растениях в зависимости от их состояния, что влияет на макроэволюцию популяции в агробиоценозах.

Таблица 2

Динамика численности третьего поколения хлопковой совки на томатах разных сроков посадки

Дата учёта	Делянки	Число растений в делянке	Общее число плодов	Повреждено плодов, (%)	Численность яиц и гусениц на 100 растениях
27.08.2014	1 - ранний посев	10	241.0±30.0	30.2	26.0±4.6
	2 - ранний посев	10	193.0±25.0	49.2	22.0±6.2
	3 - ранний посев	10	175.0±23.0	23.3	19.0±5.0

На хлопчатнике вблизи двух феромонных ловушек плотность популяции хлопковой совки в Вахдатском районе в 2014 г. существенно отличалась. Так, на трёх полях с разными сортами (108-Ф, Мехргон и Киргиз-3), количество яиц и гусениц вредителя с третьей декады июля 2014 г. до конца августа было на уровне 1-2 шт. Конец июля месяца считается периодом массового размножения второго, а третья декада августа - интенсивной для третьего поколения размножения вредителя. Только в отдельных случаях в учётах на 100 растениях можно было зарегистрировать 3-5 гусениц совки, что не имеет практического значения. Видимо в настоящее время выращиваемые сорта хлопчатника не имеют высокой кормовой ценности в условиях Гиссарской долины и не привлекают годовых бабочек второго поколения для яйцекладки. Их низкая кормовая ценность в период яйцекладки бабочек второго годового поколения связана с двумя факторами: во-первых, к этому моменту созревают плоды особенно скороспелых сортов хлопчатника (Мехргон и Киргиз-3), точка роста становится грубой и не привлекательной для откладки яиц; во-вторых, поскольку на поля не вносятся минеральные удобрения в необходимых нормах, кормовая ценность кустов хлопчатника теряется, точка их роста грубеет и не имеет аттрактивности для самок вредителя [4, с. 187-188]. Кроме того, немаловажное значение в этот период для сокращения количества вредителя на хлопчатнике, имеет уничтожение популяции воробьёв. Это связано с тем, начало развития гусениц вредителя происходит в зоне точки роста на кустах хлопчатника и гусеницы для птиц становятся более лёгкой добычей, чем на растениях томатов. На томатах, вышедшие из яиц гусеницы быстро укрываются внутри плодов.

В 2017 г. в стационаре Вахдатского района общее число самцов хлопковой совки, залетевших в 2 феромонные ловушки, с конца апреля до конца октября составило 7653 экз. Популяция их по месяцам была следующей: с конца апреля по май включительно в ловушке насчитали 1441 экз. Интенсивный лёт бабочек перезимовавших популяций происходил в первой декаде мая. Из бабочек первого годового, или сорнякового поколения, в июне поймано всего 1377 экз., а интенсивный лёт самцов отмечен с 6 по 15 июня. Всего в июле в ловушки залетело 1560 особей. Наибольшее количество их отмечалось с 10 по 20 число. В августе и в первую декаду сентября в ловушки попало 1577 самцов. Наибольшее число их отмечалось с 15 по 25 августа. В последние 2 декады сентября и в октябре в ловушки попало 1698 самцов. Массовый их лёт отмечался с 10 по 20 сентября.

На основании выявления периодов массового лёта самцов по поколениям, в очагах посевов излюбленных кормовых растений хлопковой совки использовали один из элементов интегрированной борьбы - трихограмму для регуляции и уменьшения численности, вредоносности и управления популяциями вредителя.

В год низкой численности (2018 г.) количество хлопковой совки по поколениям в 2-х феромонных ловушках в этом же стационаре выглядело следующим образом. Из перезимовавших популяций число залетевших самцов с конца апреля до конца мая, составило 581 экз. Наиболее интенсивный лёт отмечался с 1 по 10 мая. По первому годовому поколению в июне численность бабочек доходила до 1122 экз., а наибольшее число выявлено в 3-й декаде этого месяца. Число бабочек за весь июль составило 699 экз. В августе их было в 2 раза больше, чем в июле и составило 1170 особей. С сентября по начало октября всего попало 453 самца, что почти в 2 раза меньше, чем в августе. Общее число бабочек этого года по сравнению с 2017 г. в феромонных ловушках было почти в 3 раза

меньше. Наименьшее число самцов из популяции первого поколения оказалось в июле, а третьего и четвёртого - в сентябре и октябре.

В 2017 г., который считался годом высокой численности вредителя, с помощью светоловушек в Вахшской и Гиссарской долинах изучали динамику лёта бабочек с начала июня до начала октября. В Вахшской долине вблизи хлопковых полей, в светоловушки с начала июня до начала октября залетело всего 248 бабочек. Из этого количества, самки составили 191 экз. (79%) и 57 - самцы. В первом пункте за этот период всего попались 152 бабочки - 115 самок и 37 самцов, т. е. самок оказалось 76.2%, несмотря на то, что ловушка находилась в тех стациях, которые считались местами резервации вредителя. В количественном отношении бабочек попалось намного меньше по сравнению со вторым стационаром. Это указывает на то, что в настоящее время для хлопковой совки агробиоценоз этой долины не является подходящим для развития и размножения по сравнению со вторым стационаром.

В 2017 г. при учёте 21 июня на юге Таджикистана в джамоате Тахти-Сангин, на участке Хаваскор Кабадианского района за 5 ночей в феромонных ловушках в 2-х стациях обитания - на томатах и хлопчатнике зарегистрировано всего 20 бабочек на первой культуре, а на второй - 4. В период массового размножения на 12 кустах разных сортов томатов обнаружено 229 экз. вредителя и 8% растений оказалось поврежденными. Что касается хлопчатника, посевы которого находились рядом с томатами, то на этой культуре не было обнаружено повреждённых генеративных органов, а также яиц и гусениц вредителя. Поэтому, для сохранения стабильности цепи взаимосвязи в агробиоценозе между сообществом фитофагов и энтомофагов, вблизи томатных полей следует сажать нектароносные растения люцерны ленточным способом. Люцерники считаются местами резервации зимующих популяций совок, особенно подгрызающих.

**Заключение.** Анализ собранных материалов позволяет сделать следующее заключение. В настоящее время стации томатных полей и сама культура, являются ключевыми факторами в регуляции численности хлопковой совки. На основе этого экологического фактора можно управлять численностью и вредоносностью гусениц хлопковой совки. Однако, среди культур, которые выращивают в агробиоценозе долинных зон Республики Таджикистан площади томатов в фермерских и дехканских хозяйствах по республике занимают не более 0.25 и 1 га. Обычно яйцекладка первого поколения хлопковой совки происходит в начале бутонизации хлопчатника. Эта фаза даже в южных районах раньше отмечалась в конце мая - начале июня. В современных условиях бутонизация хлопчатника в Гиссарской долине начинается во второй половине июня, то есть в период массовой яйцекладки совки, в связи с чем, самки реализуют основную репродукцию на других культурах, в частности на томатах и кукурузе.

#### *Литература*

1. Винклер, Н.Г. Особенности развития хлопковой совки (*Chloridea obsoleta* F.) на Юге Таджикистана: Автореф. дисс. ...к. б. н. / Н.Г. Винклер. - Душанбе, 1968. - 27 с.
2. Гаплевская, Л.М. Особенности развития хлопковой совки в ТаджССР. -Тр. ВИЗР, 1971, вып. 32, ч. 1, С. 33-40.
3. Комарова, О.С. Весенний порог развития у диапаузирующих куколок хлопковой совки из разных районов ареала / О.С. Комарова, М.С. Кузнецова. - Тр. ВИЗР, 1971, вып. 32, ч. 1, С. 70-74.
4. Мухитдинов, С. М. Экология совок (Lepidoptera, Noctuidae) и современная тактика борьбы с ними в хлопковых зонах Таджикистана / С. М. Мухитдинов. – Душанбе: Дониш, 2003. - 380 с.
5. Мухитдинов, С.М. О динамике численности озимой хлопковой совки при отлове светоловушкой с УФ-горелкой в Южном Таджикистане / С. М. Мухитдинов. – Изв. АН РТ. Отд. биол. н., 1973, №2, - С. 60 - 68.

6. Мухитдинов, С.М. Энтомофаги вредных совок в хлопковом агробиоценозе. Защита растений и сельскохозяйственных продуктов от вредителей и болезней. – Сб. науч. тр. Тадж. СХИ / С. М. Мухитдинов. - Душанбе, 1990. - с. 26-56.
7. Щёткин Ю.Л. Хлопковая совка и меры борьбы с ней / Ю.Л. Щёткин. - Тр. Инст. зоол. и паразитологии АН Тадж. ССР. - Сталинабад, 1956, т. 2, с. 1-50.
8. Хушвахтова Ш.Дж., Мухитдинов С.М., Раджабова З. Динамика лёта некоторых видов бабочек совок (Noctuidae) с использованием светоловушки с лампой УФ типа ПРК-2 в агробиоценозе Гиссарской долины Таджикистана. - Вестник Тадж. нац. ун-та (научн. журн.). Серия естест. наук. / Ш.Дж. Хушвахтова, С.М. Мухитдинов, З. Раджабова. - Душанбе: Сино, 2015, №1-3 (164), С. 169 - 176.

## **МАНИТОРИНГИ ПОПУЛЯТСЯИ ШАПАЛАКИ БУМЧАШМИ ҒҰЗА (HELIOTHIS ARMIGERA HBN.) ДАР ВОДИҲОИ ҲИСОРУ ВАҲШИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақола оид ба хусусиятҳои экологи ва биологии шапалаки бүмчашми ғұза (*Heliothis armigera* Hbn.), пайдоиш ва давомнокии парвози шапалак ва шумораи онҳо, дар агробиосеносҳои зироатҳои гуногуни кишоварзӣ маълумот оварда шудааст. Ҳоло дар структураҳои нави растаниҳои кишти майдонҳои кишти помидор, чуоримакка ва баъзан боимҷон ҷойҳои асосии захираи шапалаки бүмчашми ғұза ҳисобида мешаванд. Ин зироатҳо аз нуқтаи назари экологи ҳашароти зааррасон дар соҳтори нави агробиоценоз камшумор гардианд.

**Калидвожаҳо:** шапалаки бүмчашми ғұза, динамикаи популятсия, домҳои нурҳои ултрабунафш, мӯҳлатҳои инкишоф, омилҳои экологӣ, стасия.

## **МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (HELIOTHIS ARMIGERA HBN.) В ГИССАРСКОЙ И ВАҲШСКОЙ ДОЛИННАХ ТАДЖИКИСТАНА**

В статье приводятся данные об особенностях экологии и биологии хлопковой совки (*Heliothis armigera* Hbn.), начало и продолжительность лёта бабочек, и их численность в агробиоценозах различных сельскохозяйственных культур. В настоящее время в новых структурах культурных растений основными очагами мест резерваций хлопковой совки считаются поля и участки томатов, кукурузы, временами посевы баклажана. Эти культуры, с точки зрения экологии вредителя, стали регуляторами численности в созданной новой структуре агробиоценоза.

**Ключевые слова:** хлопковая совка, динамика численности, ультрафиолетовые светоловушки, сроки развития, массовое размножение, экологические факторы, стация.

## **MONITORING COTTON BOLLOW BOLLOW (HELIOTHIS ARMIGERA HBN.) POPULATIONS IN THE GISSAR AND VAKHSH VALLEYS OF TAJIKISTAN**

The article contains data on the features of the ecology and biology of the winter owl (*Heliothis armigera* Hbn.), the beginning and duration of the flight of butterflies and its abundance in agrobiocenoses of various agricultural crops. Currently, in the new structures of cultivated plants, the main foci of cotton bollworm reserves are considered to be fields and areas of tomatoes, corn, and sometimes eggplant crops. These crops, from the point of view of pest ecology, have become population regulators in the created new structure of agrobiocenosis.

**Keywords:** cotton bottom boder, population dynamics, ultraviolet light traps, terms of development, mass reproduction, ecological factors, station.

### **Дар бораи муаллифон**

Хушвахтова Шабнам Джумахоновна  
номзади илмҳои биология  
Ходими калони илмии шӯъбаи таксономиям  
ҳайвоноти сутунмуҳра  
Институти зоология ва паразитологияи ба номи  
Е.Н. Павловский  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
Почтаи электронӣ: [hushvahtova82@mail.ru](mailto:hushvahtova82@mail.ru)  
Тел.: (+992) 985 52 88 67

Гоибзода Ганчиная Ашурхол  
Магистри соли дуюи  
Институти зоология ва паразитологияи ба номи  
Е.Н. Павловский  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
E mail: [gancinagoibzoda@gmail.com](mailto:gancinagoibzoda@gmail.com)  
Тел: (+992) 556 22 97 97

## **Об авторах**

Хушвахтова Шабнам Джумахоновна  
Кандидат биологических наук  
старший научный сотрудник отдела систематики  
беспозвоночных животных  
Институт зоологии и паразитологии имени Е.Н.  
Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана  
E mail: [hushvahtova82@mail.ru](mailto:hushvahtova82@mail.ru),  
Тел.: (+992) 985 52 88 67

## **About the authors**

Khushvakhtova Shabnam Jumahonovna  
Candidate of Biological Sciences  
Senior Researcher, Department of Invertebrate  
Taxonomy  
Institute of Zoology and Parasitology named after  
E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
E mail: [hushvahtova82@mail.ru](mailto:hushvahtova82@mail.ru)  
Ph.: (+992) 985 52 88 67

Гойбзода Ганджинаи Ашурхол  
Магистр второго курса  
Институт зоологии и паразитологии имени Е.Н.  
Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана  
E mail: [gancinagoibzoda@gmail.com](mailto:gancinagoibzoda@gmail.com)  
Тел.: (+992) 556 22 97 97

Goibzoda Ganjinai Ashurkhon  
Second-year Master of Science  
Institute of Zoology and Parasitology named after  
E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
E mail: [gancinagoibzoda@gmail.com](mailto:gancinagoibzoda@gmail.com),  
Ph.: (+992) 556 22 97 97


## ГАЗҲОИ ТАРКИБИ ХУНИ ШАРАЁНӢ ВА ЭЛЕКТРОЛИТҲО ДАР БЕМОРОНИ ДУЧОРИ COVID-19

*Азизова Н. Н. Шамсуддинов Ш. Н.  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Ҳама гуна тағиротҳои сироятӣ ва илтиҳобӣ, тадбирҳои инвазивии тиббӣ ё дахолати ҷарроҳӣ дар бадани бемор ба ин ё он дараҷа вайрон шудани гомеостаз оварда мерасонанд. Проблемаи баҳодиҳии газҳои таркиби хун, ҳолати атсидию-асосӣ дар бисёර соҳаҳои тиб, маҳсусан дар анестезиология ва реаниматсия, ҷарроҳӣ, терапия, педиатрия яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Илтиҳоби шадиди шуш, ки дар заминаи сироятёби бо Covid-19 ба амал омадааст, асосан ба бофтаи ин узви муҳим таъсир мерасонад. Аломатҳои патологии ин бемории вазнин норасоии нафаскашӣ ва алоими шадиди дистресси нафаскашӣ ба ҳисоб меравад. Дастирии нафаскашӣ маҷмӯи усулҳои реаниматсияни мебошад, ки имкон медиҳад вентилятсияи шушҳо таъмин гардида, дар якҷоягӣ бо табобати доруворӣ барои баромадан аз ҳолати вазнин мусоидат меқунад. Дар 80%-и ҳолатҳо сирояти коронавирус дар шакли сабук ё бе аломат гузашта, дар 15%-и беморон ҳолати вазнин ва дар 5%-и ҳолатҳо бошад дар шакли бениҳоят вазнин мегузарад. Маҳз ҳамин 20%-и беморони гирифттори осеби шадид ва ниҳоят вазнини роҳҳои нафас ба вентилятсияи сунъии шушҳо барои нигоҳдории мубодилаи газҳо ва беҳтар намудани натиҷаи табобат эҳтиёҷ доранд (1,2,3).

**Мақсади асосии** ин таҳқиқот омӯзиши мубодилаи газҳо ва таносуби атсидию-асосӣ дар беморони сироятёфта бо Covid-19 ба ҳисоб меравад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар зери таҳқиқоти мо зиёда аз 100 нафар беморони дучори Covid-19 ва 30 нафар одамони солим хизмат намуд, ки дар МД “Ппажӯишгоҳи гастроэнтерология”, Беморхонаи сироятии ш.Душанбе ва МД “Маркази пайвандсозии узвҳо” бистарӣ буданд. Беморонро вобаста ба дараҷаи вазниниашон ба 3-гурӯҳ лъудо намудем. 1-беморони дараҷаи сабук, 2-беморони дараҷаи миёна, 3-беморони дараҷаи вазнин. Таҳхис дар асоси таҳлилҳои вирусологӣ, биохимиявӣ, компьютерӣ томографӣ ва нишондодҳои озмоишгоҳии хуни канорӣ гузашта шуд. Миқдори газҳои таркиби хунро бо ёрии анализатори газҳои хун ва электролитҳо-Abbotis-Stat истеҳсоли Чопон гузаронидем.




Расми 1. Доимияти pH-и хуни шараёнӣ. 1-одамони солим, 2- беморони дараҷаи сабук, 3- беморони дараҷаи миёна, беморони дараҷаи вазнин.

Дар расми 1 миқдори доимияти pH-и хуни шараёнӣ дарҷ гардидааст. Дар таркиби хуни шараёни одамони солим, нишондоди pH-и хун ба ҳисоби миёна  $7.4 \pm 0.20$  воҳидро ташкил дод. Ин нишондод дар таркиби хуни шараёни дараҷаи сабук  $7.34 \pm 0.20$  в., дараҷаи миёна  $7.33 \pm 0.20$  в дараҷаи вазнин бошад  $7.2 \pm 0.2$  в-ро ташкил намуд. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки дар беморони дараҷаи сабуки сироят миқдори ионҳои хидроген наонқадар зиёд тағиরоти боварибахшро мөтаниҳо дар гурӯҳи беморони дараҷаи вазнин


мушоҳида намудем, ки ин нишондод аломати ба тарафи кислотагӣ майл намудани муҳити хуни шараёнӣ ба ҳисоб меравад.

Чи хеле, ки маълум аст зиёдшавии ионҳои ҳидроген сабаби ба атсидоз дучор гардидани организм мебошад. Ҳангоми pH-и хуни шараёни аз 6,8 воҳид паст шудан беморон ба марг дучор мегарданд. Барои ба ҳолати кислотаю-ишқорӣ баҳои объективӣ додан дар баробари муайян намудани pH-и хуни шараёнӣ ба мо лозим аст, ки дигар нишондодҳои газҳои таркиби хун муайян карда шаванд (Расми 2).



Расми 2. Фишори порсиалий PCO<sub>2</sub> мм/сс. 1-одамони солим, 2- беморони дараҷаи сабук, 3- беморони дараҷаи миёна, беморони дараҷаи вазнин.

Дар расми 2 фишори порсиалии гази карбонат дарҷ гардидааст. PCO<sub>2</sub> дар одамони солим ба  $49 \pm 4$  мм сутунҷаи симобӣ баробар аст. Дар беморони дараҷаи сабуки сироятёбӣ бо Covid-19 PCO<sub>2</sub> ба ҳисоби миёна  $59 \pm 4,5$  мм/сс, дараҷаи миёна  $66 \pm 5,0$ , дараҷаи вазнин  $86 \pm 6$  мм/сс-ро ташкил намуд. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардида, ки бо мурури дараҷаи вазнинии бемори шиддатнокии гази дуоксиди карбон дар хуни шараёни зиёд мегардад. Ин вайроншавии мубодилаи гази дуоксиди карбон аз он шаҳодат медиҳад, ки вентилятсияи шушва диффузияи озоди гази дуоксиди карбон аз хун ба ҳавои алвеолярӣ вайрон гардидааст ва сабаби асосии он вайроншавии нафаскашӣ ба ҳисоб меравад (расми 2).



Расми 3. Фишори порсиалий PO<sub>2</sub> мм/сс. 1-одамони солим, 2- беморони дараҷаи сабук, 3- беморони дараҷаи миёна, беморони дараҷаи вазнин.

Дар расми 3 фишори порсиалии оксиген дарҷ гардидааст. Шиддатнокии оксиген дар таркиби хун нишонаи ҳиссаи ҳалшудаи ин газ ба ҳисоб меравад. Оксигени ҳалшуда дар баробарии динамикӣ байни оксигени дохил эритросит ва бофтаҳо буда яке аз нишондодҳои


асосии норасоии ин газро нишон медиҳад. Фишори порсиалии оксиген дар таркиби хуни шараёни одамони солим ба ҳисоби миёна  $40,7 \pm 3,6$  мм/сс ташкил намуд. Шиддатнокии ин газ дар таркиби хуни беморони дучори дараҷаи сабуки сироятёбӣ бо Covid-19 ба ҳисоби миёна  $35,8 \pm 2,6$  мм/сс дараҷаи миёна бошад  $33,8 \pm 2,5$  мм/сс, дараҷаи вазнин бошад  $29,8 \pm 2,3$  мм/сс-ро ташкил намуд. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум мегардад, ки бо мурури вазниншавии дараҷаи бемори фишори порсиалии оксиген, низ ба таври боварибахш паст мегардад, ки ин яке аз нишонаҳои объективии норасоии оксиген дар узв ва бофтаҳо ба ҳисоб меравад (расми 3).

### Чадвали 1

#### Миқдори газҳои таркиби хуни шараёнӣ


Гурӯҳи беморон	Воҳиди буфери ммоль/л	$\text{HCO}_3$ ммоль/л	$\text{TCO}_2$ ммоль/л	$\text{SaO}_2$
Одамони солим	$1,9 \pm 0,25$	$24,8 \pm 1,6$	$23 \pm 1,6$	$97,5 \pm 5$
Дараҷаи сабуки бемории Covid-19	$1,67 \pm 0,29$	$23,3 \pm 1,4$	$22,4 \pm 1,4$	$86,5 \pm 4$
Дараҷаи миёна бемории Covid-19	$1,54 \pm 0,22$	$22 \pm 1,4$	$21,5 \pm 1,3$	$73,4 \pm 4$
Дараҷаи вазнини бемории Covid-19	$1,45 \pm 0,20$	$19,3 \pm 1,3$	$19,4 \pm 1,4$	$51,5 \pm 4$

Дар ҷадвали 1 миқдори газҳои таркиби хун дарҷ гардидааст. Дар натиҷаи ҷаъмшавии кислотаҳо дар организм концентратсияи ионҳои буферӣ паст мегардад. Дар беморони бо Covid-19 сироятёфта мо пастшавии воҳиди буфериро мушоҳида намудем. Ин нишондод дар беморони дараҷаи сабук наонқадар ба таври боварибахш тағиیر ёфтааст. Дар беморони дараҷаи вазнин воҳиди буферӣ нисбати одамони солим  $23,7\%$  пасттар гардидааст, ки ин нишонаи ҷаъмшавии ионҳои ҳидроген буда, аломати ба тарафи атсидӣ майл кардани муҳити доҳилӣ ба ҳисоб меравад. Яке аз нишондодҳои муҳимтарини таркиби хун концентратсияи  $\text{HCO}_3$  ба ҳисоб меравад. Ин модда яке аз системаи буферии бикарбонатӣ буда, дар ҷараёни нафаскашӣ озодшавии организмро аз газҳои ноустувор таъмин мекунад. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки концентратсияи  $\text{HCO}_3$  бо мурури вазниншавии дараҷаи беморӣ майл ба тарафи камшавӣ мекунад. Дар тибби амалӣ ҳангоми норасоии шадиди оксиген бештар ба дараҷаи сершавии гемоглобин бо оксиген ( $\text{SaO}_2$ ) такъя мекунанд. Ин нишондод дар таркиби хуни шараёни одамони солим ба ҳисоби миёна  $97,5 \pm 5\%$ -ро ташкил намуд. Дар беморони дараҷаи сабуки сироятёбӣ бо Covid-19 дараҷаи сершавии гемоглобин бо оксиген  $11,3\%$ , дараҷаи миёна бошад  $24,7\%$ , дараҷаи вазнин бошад то  $52,8\%$  паст гардидааст. Дараҷаи сершавии хуни шараёни бо оксиген дар беморон аз норасоии шадиди оксиген ҳабар медиҳад. Ин аломати вайроншавии ҷараёни нафаскашӣ дар заминай дистресси шадиди респираторӣ ба амал омадааст, ки дар ин ҳолат кӯмаки босуръати бо роҳи сунъӣ таъмин кардани оксиген бениҳоят муҳим мебошад.



Расми 4. Басомади нафаскашӣ дар давоми 1 дақиқа. 1-одамони солим, 2- беморони дараҷаи сабук, 3- bemoroni daraҷaи miёna, bemoroni daraҷaи vaznин.


Дар расми 4 басомади нафаскашӣ дарҷ гардидааст. Дар одамони солим ба ҳисоби миёна дар давоми 1 дақиқа  $14\pm2$  маротиба баробар аст. Ҳангоми сироятёби бо Covid-19 ба таври боварибахш зиёдшавии басомади нафаскашӣ дар давоми 1 дақиқа ба мушоҳида расид. Ин нишондод дар беморони дараҷаи сабук  $25\pm3$  маротиба дар беморони дараҷаи миёна  $34,7\pm3,6$  маротиба, дар беморони дараҷаи вазнин бошад  $39,7\pm4$  маротибаро дар 1 дақиқа ташкил намуд. Натиҷаҳои ба даст омада аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳангоми илтиҳоби дутарафаи шуш ва фарорасии норасоии оксиген дар организм қисман аз ҳисоби баландшавии басомади нафаскашии норасоии оксиген ҷуброн карда мешавад. Ин нишондод дар беморони дараҷаи вазнини сироятёбӣ бо Covid-19 нисбати одамони солим 2,8 маротиба зиёд гардидааст. Чи хеле, ки ба ҳамагон маълум аст бо оксиген таъминкунни организм аз фаъолияти пурсамари дил вобаста мебошад. Дар ин гурӯҳи беморон мө мақсад гузоштем, ки басомади кори дилро низ зери санчиш қарор диҳем (Расми 5).



Расми 5. Басомади кори дил дар давоми 1 дақиқа. 1-одамони солим, 2- беморони дараҷаи сабук, 3- беморони дараҷаи миёна, беморони дараҷаи вазнин.


Дар расми 5 басомади кори дил дарҷ гардидааст. Ин нишондод агар дар одамони солим ба  $74,7\pm2$  маротиба дар 1 дақиқа бошад дар беморони дараҷаи сабук ба ҳисоби миёна  $101,7\pm4$  маротиба дар 1 дақиқа, дар беморони дараҷаи миёна бошад  $126\pm5$  маротиба дар 1 дақиқа, дар беморони дараҷаи вазнин бошад  $136,8\pm5$  маротибаро дар 1 дақиқа ташкил намуд. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардида, ки дар баробари зиёдшавии басомади нафаскашӣ, ки дар заминай норасоии шадиди оксиген ба амал омадааст ба таври боварибахш зиёдшавии фаъолияти дил ба мушоҳида расид. Ин нишондод баравъло дар беморони дараҷаи миёна ва вазбин ба мушоҳида расид.

Чи хеле, ки маълум аст сирояти Covid-19 ба ҳуҷайраҳои алвеолярии типи дуюм дохил шуда босуръат ба ин ҳуҷайраҳо осеб расонида илтиҳоби шадидро ба амал меорад (4,5,6), мутаносибан ба илтиҳоб дар организми бемор ситокинҳои илтиҳобовар ба монанди интерлейкин 6, омили некрози омос-алфа босуръат зиёд шуда, осеби худро ба бофтаҳои шуш мерасонанд. Микдори луоби барзиёди ҳосилшуда дар байни пардаи алвеолаҳо ва мӯйрагҳо ҷойгир шуда мубодилаи газҳоро аз алвеола ба хун ва баръакс душвор мегардонад (7,8,9). Ин механизм дар баробари илтиҳоби дутарафаи шуш сабаби ба амал омадани норасоии шадиди оксиген дар организм мегардад (10,11). Дар ин ҳолат организми бемор механизмҳои физиологии ҷуброниро ба кор андохта норасоии оксиген ва ҷаъмшавии гази карбонатро аз ҳисоби баланд карданӣ басомади нафаскашӣ ва зиёдшавии басомади кори дил амалӣ мегардонад (12,13) (Расми 6).




Расми 6. Миқдори калий дар таркиби зардоби хун. 1-одамони солим, 2- беморони дарацаи сабук, 3- bemoroni daraçai miёna, bemoroni daraçai vaznin. Faoliojati mytadili sistemai nafasaskaşı, fişori portsiiali gázho va difuzii in gázho az mubodiila onxo wobastagi dorad.

Дар расми 6 миқдори ионҳои калий дарч гардидааст. Дар таркиби хуни одамони солим, ки дар зери санчиши мо қарор доштанд миқдори ионҳои калий ба ҳисоби миёна  $4,6 \pm 0,4$  ммол/л-ро ташкил дод. Ин нишондод дар таркиби зардоби хуни bemoroni daraçai сабук  $4,5 \pm 0,4$  ммол/л, дарацаи миёна  $4,2 \pm 0,30$  ммол/л, дарацаи вазнин бошад  $3,8 \pm 0,3$  ммол/л-ро ташкил намуд. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки дар bemorone, ки дучори дарацаи сабуки Covid-19 мебошанд миқдори ионҳои калий наонқадар зиёд ба таъғирот дучор гардидааст. Таъғироти боварибахшро мо танҳо дар гурӯҳи bemoroni daraçai вазнини муҳоҳида намудем, ки ин нишондод нисбати одамони солим 17,4% пастар гардидааст. Чи хеле, ки ба ҳамагон маълум аст калий микроэлементи дохили ҳучайравӣ буда, барои faoliojati mytadili ҳучайра зарур мебошад. Ин элемент дар нигоҳ доштани таносуби кислота-ишқорӣ баробарии ионҳо, ҳаҷми умумии моеъҳо гузарониши mytadili импулсҳои асабу мушакро таъмин мекнад. Ионҳои калий аз ҳучайраҳои эндотелии рагҳои хунгард озод гардида дар ҷараёни танзими fişori шараёнӣ, танзими сатҳи глюкоза дар хун ва тарашшӯҳи инсулин иштирок мекунанд. Ба ақидаи аксарияти муаллифон 4 механизми асосии камшавии миқдори калий дар организм мавҷуд мебошад: кам истеъмол кардани калий, гузариши пуршиддати калий аз моеъи байни ҳучайравӣ ба дохили ҳучайра, камшавии гузариши калий аз дохили ҳучайра ба берун ва зиёдшавии талафоти калий. Ба ақидаи мо ва дигар муаллифон сабаби асосии кам шудани ионҳои калий дар таркиби зардоби хуни bemoroni mubtaloi Covid-19 талафоти пуршиддати онҳо тавассути канали ҳозима ҳангоми қайқунӣ ва шикамравӣ ба амал меояд.



Расми 7. Миқдори натрий дар таркиби зардоби хун. 1-одамони солим, 2- беморони дарацаи сабук, 3- bemoroni daraçai mién, bemoroni daraçai vaznin.

Дар расми 7 миқдори натрий дар таркиби зардоби хун дарч гардидааст. Миқдори натрий дар таркиби зардоби хуни гурӯҳи назоратӣ ба ҳисоби миёна  $139\pm4$  ммол/л-ро ташкил намуд. Миқдори ионҳои натрий дар таркиби зардоби хуни беморони дараҷаи сабуки бо Covid-19 сироятёфта ба ҳисоби миёна  $135,3\pm3,6$  ммол/л, дараҷаи миёнаи  $131,8\pm3,4$  ммол/л, дараҷаи вазнин бошад  $118,4\pm3$  ммол/л-ро ташкил намуд. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки дар баробари камшавии миқдори калий инчунин паст шудани миқдори натрий дар таркиби зардоби хуни беморон ба мушоҳида расид. Ин нишондод дар беморон дараҷаи сабук то 3%-ро ташкил дихад, дар беморони дараҷаи миёна бошад 5,2% ва дар беморони дараҷаи вазнин бошад то 15%-ро ташкил намуд. Натрий яке аз ионҳои асосии таркиби организми инсон ба ҳисоб меравад. Дар таркиби одамони солим, ки вазнашон 70кг ташкил медиҳад миқдори натрий ба ҳисоби миёна 150 грамро ташкил медиҳад. Аз ҳама қисми зиёди ионҳои натрий дар таркиби моеъни берун аз ҳӯҷайра ҷойгир мебошад. Концентратсияи ин ион аз 6 то 10 маротиба нисбати дохили ҳӯҷайра зиёдтар мебошад. Вазифаи физиологии ионҳои натрий пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки фишори осмотикӣ ва РН-ро дар дохил ва берун аз ҳӯҷайра доими нигоҳ дошта, ба ҷараёни фаболияти системаи асад, ҳолати мушакҳо ва дилу рагҳои ҳунгард таъсир мерасонад. Кам шудани миқдори ионҳои натрий ба монанди ионҳои калий сабабҳои зиёд дорад. Ба ақидаи аксарияти олимон дар беморони гирифткори Covid-19 сабаби асосии кам шудани ионҳои ин элемент аз ҳисоби талағоти зиёд тавассути системаи ҳозима ва аракқунӣ ба амал меояд.



Расми 8. Миқдори калтсий дар шакли ионӣ қарор дошта, дар таркиби зардоби хун. 1- одамони солим, 2- беморони дараҷаи сабук, 3- беморони дараҷаи миёна, беморони дараҷаи вазнин.

Дар расми 8 миқдори калтсий дар шакли ионӣ қарор дошта дарч гардидааст. Миқдори калтсий дар шакли иони қарор дошта дар таркиби зардоби хуни одамони солим  $1,2\pm0,11$  ммол/л ташкил намуд. Миқдори ин элемент дар таркиби зардоби хуни беморони дараҷаи сабуки бо Covid-19 сироятёфта  $1,1\pm0,10$  ммол/л, дараҷаи миёна  $1,0\pm0,10$  ммол/л ва дараҷаи вазнин бошад  $0,84\pm0,10$  ммол/л ташкил намуд. Аз таҳлили натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки дар таркиби хуни беморон вобаста ба дараҷаи вазнинӣ миқдори калтсий дар шакли иони қарор дошта паст гардидааст. Миқдори ин элемент дар беморони дараҷаи сабук то 8,3%, дараҷаи миёна бошад то 16,6% паст гардидааст. Ба таври боварибахш паст шудани ионҳои ин элементро дар беморони дараҷаи вазнин мушоҳида намудем. Миқдори калтсий дар шакли иони қарор дошта дар ин гурӯҳи беморон то 30% паст гардидааст. Чи хеле, ки ба ҳамагон маълум аст таҳминан 99%-и калтсий дар устухонҳо ҷойгир мебошад. Боқимондаи он бошад дар моеъҳои берун аз ҳӯҷайра вучуд дорад. Аз ин миқдор 50%-и он дар зардоби хун дар шакли ионӣ қарор дошта гардиш намуда боқимондаи он бошад дар пайвастагӣ бо албумин ва дигар элементҳо мавҷуд мебошад.

Ҳамин тарик аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки ҳангоми сироятёбӣ бо Covid-19 санчиши мубодилаи газҳо ва баробарии кислотаю-ишқорӣ яке аз нишондодҳои муҳимтарин ба ҳисоб мераванд. Омӯзиши РН-и хуни шараённи беморон нишон дод, ки бо мурури вазниншавии ҳолати беморон ҷараёни атсидоз бештар мегардад. Атсидози баамаломадаро зиёдшавии фишори портсиалии  $\text{PCO}_2$  ва камшавии фишори портсиалии  $\text{PO}_2$

ҳамроҳӣ мекунад. Нишондоди воҳидибуферӣ бошад дар ин гурӯҳи беморон майл ба камшавӣ дорад. Ба таври боварибахш мо камшавии дараҷаи сершавии гемоглобинро бо оксиген мушоҳид намудем. Ин нишондод дар беморони дараҷаи сабук 11,3%, дар беморони дараҷаи миёна 24,7%, дар беморони дараҷаи вазнин бошад 52,8% паст гардидааст. Атсидози ба амал омада ва норасои шадиди оксигенро дар беморони мубталои Covid-19 вобаста ба дараҷаи вазнишишон қисман аз ҳисоби баландшавии басомади нафаскашӣ ва аз ҳисоби пуршиддат гардидани кори дил ҷуброн карда мешавад. Мубодилаи газҳо ва натиҷаҳои ба даст омада шаҳодат аз он медиҳанд, ки ба таври фаврӣ ба беморони дараҷаи миёна ва вазмин қӯмаки оксигени сунъӣ зарур мебошад.

Хулоса. Миқдори ионҳои натрий, калий ва калтсий бевосита ба мубодилаи газҳои таркиби хун ва системаи нафаскашӣ алоқаманд мебошад. Аз натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки миқдори ионҳои натрий калий ва калтсий дар шакли ионӣ қарор дошта вобаста ба дараҷаи вазнинии бемори дар беморони бо Covid-19 сироятёфта ба таври боварибахш паст мегардад. Бинобар ин дар зиёда аз 55%-и ин гурӯҳи беморон чи дар давраи беморӣ ва чи пас аз он муддати тӯлонӣ мо аломатҳои бемадорӣ, бекувватӣ, дарди сар, асабхастагӣ ва ғайраро мушоҳид намудем.

#### *Адабиёт*

1. Адамян, Л. В. COVID-19 и женское здоровье (обзор литературы) / Л. В. Адамян, Я. Б. Азнаурова, О. С. Филиппов // Проблемы репродукции. – 2020. – № 2. – С. 6-17.
2. Белоцерковская, Ю. Г. COVID-19: Респираторная инфекция, вызванная новым коронавирусом: новые данные об эпидемиологии, клиническом течении, ведении пациентов / Ю. Г. Белоцерковская, А. Г. Романовских, И. П. Смирнов // Consilium Medicum. – 2020. – № 3. – С. 12-20.
3. Больной с COVID-19 на фоне недавней трансплантации сердца / В. И. Вечорко, И. Г. Гордеев, Е. В. Губарева [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 89-94.
4. В Москве создан образовательный онлайн-проект по коронавирусу для медиков // Медицинская сестра. – 2020. – № 2. – С. 53-53.
5. Вакцинация против гриппа у детей — как обстоят дела в текущем сезоне / В. А. Булгакова, Л. Р. Селимзянова, Д. С. Чемакина, Т. Е. Привалова // Лечащий врач. – 2020. – № 5. – С. 54-54.
6. Ведение детей с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2) / Ю. С. Александрович, Е. Н. Байбарина, А. А. Баранов [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2020. – № 2. – С. 103-118.
7. Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в Российском Здравоохранении / В. И. Стародубов, Ф. Н. Кадыров, О. В Обухова [и др.] // Менеджер здравоохранения. – 2020. – № 4. – С. 58-71.
8. ВОЗ предупреждает: если приостановить оказание важных медицинских услуг, достигнутые успехи вакцинации могут уйти в прошлое // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2020. – № 2. – С. 62-62.
9. Восприятие угрозы личной безопасности специалистов — медиков в условиях пандемии COVID-19 / К. Н. Царанов, В. А. Жильцов, Е. М. Климова, А. Г. Тарбастаев // Менеджер здравоохранения. – 2020. – № 4. – С. 15-19.
10. Гнатюк О. П. Социальные аспекты и правовые механизмы повышения достоверности рекламы лекарственных препаратов / О. П. Гнатюк // Вестник Росздравнадзора. – 2020. – № 2. – С. 80-87.
11. Дайджест новостей COVID-19 // Педиатрическая фармакология. – 2020. – № 2. – С. 152-155.
12. Зарубежных новостей клинической медицины // Российский кардиологический журнал. – 2020. – № 4. – С. 8-8.
13. Значение инструментальных методов в диагностике пневмонии при коронавирусной инфекции / В. Б. Войтенков, Н. В. Марченко, Н. В. Скрипченко [и др.] // Consilium Medicum. Педиатрия. – 2020. – № 1. – С. 20-25.
14. COVID-19 – новая глобальная угроза человечеству / Н. Ю. Пшеничная, Е. И. Веселова, Д. А. Семенова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2020. – № 1. – С. 6-13.
15. COVID-19 и грудное вскармливание. Документ с изложением позиции ВОЗ // Педиатрическая фармакология. – 2020. – № 2. – С. 123-123.

## **ГАЗХОИ ТАРКИБИ ХУНИ ШАРАЁНЙ ВА ЭЛЕКТРОЛИТХО ДАР БЕМОРОНИ ДУЧОРИ COVID-19**

Натицаҳои таҳқиқоти муаллифон нишон доданд, ки ҳангоми сироятёбӣ ба Ковид-19, яке аз муҳимтарин нишондиҳандаҳо омӯзиши мубодилаи газ ва тавозуни кислотаву асос мебошад.

Омӯзиши pH-и хуни артериалии беморон нишон дод, ки баробари бад шудани вазъи беморон ацидоз бартарӣ дорад. Ацидоз дар натиҷа бо баланд шудани фишори қисман PSO<sub>2</sub> ва паст шудани фишори қисман PO<sub>2</sub> ҳамроҳӣ мекунад. Хониши буфери воҳид дар ин гурӯҳи беморон коҳиш меёбад. Дараваи сершавии оксигени гемоглобин коҳиш ёфт. Ин нишондод дар беморони дорон дараҷаи сабуки беморӣ 11,3 фоиз, дар беморони вазнини миёна 24,7 фоиз ва дар беморони вазнин 52,8 фоиз кам шудааст. Ацидоз ва норасоии шадиди оксиген дар беморони гирифтори Ковид-19, вобаста ба вазнинии онҳо, қисман бо афзоиши суръати нафас ва афзоиши суръати дил ҷуброн карда мешавад. Мубодилаи газ ва натиҷаҳои бадастомода нишон медиҳанд, ки оксигенизатсия дар беморони вазнини миёна ва вазнин зарур аст.

**Калидвожаҳо:** Совид-19, фишори қисман CO<sub>2</sub>, фишори қисман оксиген, миқдори натрий, калий, ионҳои калсий, сершавии оксигени гемоглобин, нарасидани оксиген, ҳирр, ҳирриш, ҳубобҳои шуш, синдроми дистресс.

## **ГАЗЫ И ЭЛЕКТРОЛИТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19**

Результаты исследования авторов показало, что при заражении Covid-19 одними из важнейших показателей считаются исследование газообмена и кислотно-щелочного баланса. Исследование pH артериальной крови больных показало, что по мере ухудшения состояния больных преобладает течение ацидоза. Возникающий ацидоз сопровождается повышением парциального давления PSO<sub>2</sub> и снижением парциального давления PO<sub>2</sub>. Показание единичного буфера имеет тенденцию к снижению в этой группе пациентов. Наблюдалось снижение степени насыщения гемоглобина кислородом. Этот показатель снизился на 11,3% у больных с легкой степенью тяжести течения болезни, на 24,7% у среднетяжелых и на 52,8% у тяжелых больных. Ацидоз и выраженная недостаточность кислорода у пациентов с Covid-19, в зависимости от их тяжести частично компенсируются увеличением частоты дыхания и увеличением частоты сердечных сокращений. Газообмен и полученные результаты свидетельствуют о том, что оксигенация срочно необходима пациентам среднего и критического уровня.

**Ключевые слова:** Covid-19, парциальное давление CO<sub>2</sub>, парциальное давление кислорода, количество ионов натрия, калия, кальция, насыщение гемоглобина кислородом, дефицит кислорода, хрипы, хрипы, легочные пузыри, дистресс-синдром.

## **ARTERIAL BLOOD GASES AND ELECTROLYTES IN PATIENTS WITH COVID-19**

Thus, from the results obtained, it became clear that when infected with Covid-19, one of the most important indicators is the study of gas exchange and acid-base balance. A study of the pH of arterial blood of patients showed that as the condition of patients worsens, acidosis predominates. The resulting acidosis is accompanied by an increase in the partial pressure of PSO<sub>2</sub> and a decrease in the partial pressure of PO<sub>2</sub>. The unit buffer reading tends to decrease in this group of patients. We convincingly observed a decrease in the degree of oxygen saturation of hemoglobin. This figure decreased by 11.3% in mild patients, by 24.7% in moderate patients and by 52.8% in severe patients. Acidosis and severe oxygen deficiency in patients who have had Covid-19, depending on their severity, are partially compensated by an increase in respiratory rate and an increase in heart rate. Gas exchange and the results obtained indicate that oxygenation is urgently needed in moderate to critically ill patients.

**Keywords:** Covid-19, CO<sub>2</sub> partial pressure, oxygen partial pressure, amount of sodium, potassium, calcium ions, saturation of hemoglobin with oxygen, oxygen deficiency, wheezing, wheezing, lung bubbles, symptoms of distress syndrome.

## **Дар бораи муаллифон**

Азизова Нигора Насрулоевна  
Унвончӯи кафедраи биологияи тиббӣ  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121

## **Об авторах**

Азизова Нигора Насрулоевна  
Соискатель кафедры «медицинской биологии»  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Аини  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121

## **About the authors**

Azizova Nigora Nasruloevna  
applicant for the Department of Medical Biology,  
Tajik State Pedagogical University named after S.  
Aini  
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki  
Ave., 121

Шамсуддинов Шабон Наҷмуддиновиҷ  
номзади илмҳои биология  
Мудири шӯъбаи ҷигар-панкреатии  
Муассисаи давлатии «Институти  
гастроэнтерология»  
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
E-mail: [gastrotj@yandex.ru](mailto:gastrotj@yandex.ru)

Шамсудинов Шабон Нажмудинович  
кандидат биологических наук, заведующий  
печечно-панкреальный отдел ГУ «Институт  
гастроэнтерологии»  
Министерства здравоохранения и социальной  
защиты населения Республики Таджикистан  
E-mail: [gastrotj@yandex.ru](mailto:gastrotj@yandex.ru)

Shamsudinov Shabon Najmudinovich  
Candidate of biological sciences,  
head of clinical laboratory the Institute of  
Gastroenterology and Social Protection  
of population of Ministry of Health of the Republic  
of Tajikistan,  
E-mail: [gastrotj@yandex.ru](mailto:gastrotj@yandex.ru)

## ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ БА ҲОСИЛНОКИИ НАВҲОИ ГАНДУМ ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ТОЧИКИСТОН

*Раҳимов М. М., Ашурев М. А.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриоддин Айнӣ*

**Муқаддима.** Гандум дар Тоҷикистон дар байни зироатҳои ғалладонагӣ бо масоҳати майдонҳои кишт ва ҳосилнокӣ дар ҷои аввал меистад. Дар солҳои охир масоҳати майдонҳои кишти тирамоҳии гандум ҷои намоёнро ишғол мекунад. Гандум дар шароити Тоҷикистон ниҳоят ҳосияти баланди нафис дорад, лекин дар гирифтани ҳосилнокии баланди навъҳои маҳаллӣ ва аз хориҷи мамлакат овардашуда навъҳоеро интиҳоб кардан лозим аст, ки ҳусусиятҳои биологии онҳо ба шароити иқлимию табии ин ё он минтақаи ҷумҳурӣ мутобиқ бошанд.

Дар шароити иқлими водии Ҳисор якбора паст шудани ҳарорати рӯзона ва шабона ҷунин навъҳоे тоб меоранд, ки онҳо қобилияти мутобиқшавӣ ва пластикӣ доранд. Аксарияти мардуми дехоти имрӯза дар натиҷаи ҳосили кам гирифтан аз кишти ғалладонагиҳо даст кашидаанд. Дар сурати пешкаш гардиданӣ навъҳои гандуми серҳосил ва гирифтани ҳосили баланд метавонад шавқу рағбати дехқононро дубора зиёд кунад. Бинобар ҳамин Вазорати қишоварзӣ ва кормандони илмро зарур аст, ки ба дехқонон усулҳои ба даст овардани ҳосили баланди ғалладонагиҳоро омӯзонанд.

Ҳусусиятҳои гандум омӯзиши илмӣ ва амалиро талаб мекунад. Бинобар ҳамин мо насли ҷомеаи имрӯза бояд аз тамоми дастовардҳои олимон, дехқонон ва селексионерон истифода барем.

Гандум зироати ғалладонагии қадима буда, қариб дар ҳамаи мамлакатҳои дунё парвариш карда мешавад. Чи хеле, ки дар боло қайд кардем нашъунумои гандум аз шароити кишт вобастагӣ дорад. Бинобар ин таъсири шароит барои тухми киштишуда ҳамчун объект дикқати олимони ҷаҳонро бо худ ҷалб намудааст.

Бо вучуди ҷунин дастовардҳо то ҳол ба саволи мутобиқат ва устувории тухм (дони)-и киштишуда ба шароити омилҳои гуногуни экологӣ ҳангоми селексияи нави маҳсулонкӣ навъҳои гандум пурра нокушода боқӣ мемонад.

Бинобар ин, омӯзиши навъҳо дар шароити гуногуни экологии Тоҷикистон характерӣ илмӣ-амалӣ дорад.

Бинобар ин, кори мазкур барои муайянкунии механизми мутобиқшавии генотипҳои гуногуни гандум ба таъсири омилҳои абиотӣ мебошад ва дар асоси он тест-аломатҳоро дар селексия барои интиҳоби генотипҳои потенсиалие, ки механизми мутобиқати баланд ва ҳосилнокӣ зиёд мебошанд, истифода намоянд. Аз ин лиҳоз, ба мо вазифа гузошта шуда буд, ки таъсири шароитҳои табиию иқлимиӣ ба ҳосилнокӣ ва дони гандуми навъи маҳаллӣ ва аз хориҷ оварда шуда дар шароити табиию иқлимию Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дихем.

**Шароит, объект ва усули тадқиқот.** Тоҷикистон мамлакати кӯҳӣ мебошад, ки 93% -и масоҳати онро кӯҳҳо ташкил медиҳад. Ҳусусиятҳои шароити табий-иқлимию Тоҷикистон дар бисёр корҳо илмии олимон оварда шудааст (Аболин, 1929; Махмадбеков, 1989 ва дигарон).

Як қисми таҷирибаҳои мо дар водии Ҳисор гузаронида шудааст, лекин як минтақа аз рӯи мавқеи географии худ аз дигар минтақаи агротиқлимиӣ ба қулли фарқ мекунад. Таҷирибаҳо солҳои 2021-2022 дар қитъаи таҷирибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растанини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (ш. Душанбе), ки дар қисми Шарқии водии Ҳисор дар баландии 834 метр аз сатҳи баҳр ва стансияи биологии Сиёҳкӯҳ дар баландиҳои 2200 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, гузаронида шудааст.

Кишт дар охири моҳи ноябр гузаронда шуд. Кишти муқаррарии камарбанди васеъ (масофаи байни қаторҳо 25—30 сантиметр буд) истифода шуд [5,6].

Объектҳои тадқиқотшаванда гандуми мулоими Зафар, Хурросон, ва аз хориҷ овардашудаи Купава, навъҳои Академияи хоҷагии қишлоқи Ульяновский Россия Волжская-

15, 16, 20, 22, 100, К (качественная), З (засухоустойчивость), С (светлая), С<sub>1</sub>, С<sub>2</sub>, ки аз тарафи профессор Н.В. Тупицын [7] дода шудааст, мебошад.

Барои характеристикаи узвҳое, ки ассимилатҳоро (аксепторҳоро) истеъмол мекунанд, дар давраи ҳосилғундории растаниҳо массаи узвҳои алоҳидаи болои замин бо роҳи тақсим кардан ва чен кардан ҳисоб карда шудааст [3]. Маълумоти таҷрибавӣ мувофиқи Доспеков Б. [2] ва бо истифода аз Microsoft Excel 2010 коркарди статистикӣ карда шудааст.

**Натиҷаи тадқиқот ва муҳокимаи он:** Натиҷаҳои таҳлили соҳтори ҷузъҳои ҳосили гандумҳо, ки дар ду минтақаи гуногуни экологӣ кишт карда шудааст дар ҷадвали 1 ва 2 оварда шудааст. Аз ҷадвалҳо бар меояд, ки ҳамаи нишондиҳандаҳои соҳтори ҷузъҳои ҳосили навъҳо гандум дар стансияи Сиёҳкӯҳ нисбат ба шаҳри Душанбе камтар мебошанд. Муайян карда шуд, ки дар дарозии поя то 40%, вазни поя то 34%, вазни ҳӯша то 15%, вазни дон дар ҳӯша то 30% камтар нисбат ба шаҳри Душанбе мебошад.

Дарозии поя яке аз элементҳои асосии самаранокии растаниҳо мебошад. Аз натиҷаҳо ҷадвали 1 оварда шуда дидан мумкин аст, ки аз ҳисоби баланди поя тамоми навъҳои аз хориҷ оварда шуда нисбат ба навъҳои ватании Зафар ва Ҳурисон бартарӣ доранд, аммо аз ҳисоби вазни поя навъҳои Зафар ва Ҳурисон аз навъҳои аз хориҷ оварда болотар меистанд. Аз муҳоҳидаҳо гуфтан ба маврид аст, ки гандумҳои маҳали қади паст ва пояи ғафс доранд. Аз ин сабаб, вазни поя нисбатан вазнин аст. Ин ҳолат дар шароити стансияи Сиёҳкӯҳ (ҷадвали 1) низ муҳоҳида карда шуд.

Вазни ҳӯша низ дар ҳамаи навъҳои омӯхташаванда нишондиҳандаҳои гуногуноро нишон додааст. Аз рӯи массаи ҳӯша дар шароити Душанбе ҷои аввал навъҳои гандуми маҳаллии Ҳурисон ва Зафар меистанд. Дар ҷои дуюм бошад 4-навъи аз хориҷӣ овардашуда Волжская 100, Волжская 16, Волжская 3 ва Волжская С меистанд, аммо вазни ҳӯшии навъҳои маҳаллӣ аз ин навъҳои хориҷӣ зиёда аз 26,1% баландтар аст. Ин чор навъи дар боло зикр гардида аз навъҳои дигари хориҷӣ бартарӣ доранд. Аз ҳисоби вазни дон дар ҳӯша ҷои аввалро навъи маҳалии Зафар ишғол мекунад, ки ба 2.118 грамм баробар аст. Қайд кардан ба маврид аст, ки аз дигар навъҳо аз 18 то 57.6% баланд аст. Аз навъҳои интрудутсияшуда навъи Волжская-100 нисбат ба дигарон бартарӣ дорад. Қобили қайд аст, ки тамоми навъҳои интрудутсияшуда вобаста ба таркиби генетикии навъ онҳо ба шароити агроклимии минтақа мутобиқ шуда ҳосили худро медиҳанд. Чунин тенденсия дар шароити стансияи биологии Сиёҳкӯҳ низ муҳоҳида карда шуд.

Аз таҳлили ҷадвалҳо бар меояд, ки дар умум аз ҳисоби дарозӣ 40%, вазни поя 33%, вазни ҳӯша 16%, дарозии ҳӯша 15%, миқдори дон дар ҳӯша 30% ва вазни дон дар ҳӯша 25% камтар нисбат ба шаҳри Душанбе мебошад. Аз ҳамаи навъҳои гандум вазни ҳӯшии навъҳои гандуми Зафар, Волжская 100, Волжская 16 ва Волжская С<sub>3</sub> бартарӣ доштанд. Аз ҳисоби вазни дон дар ҳӯша дар шароити Сиёҳкӯҳ навъи Зафар бартарӣ дорад. Аз ин ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки навъи маҳаллӣ дар шароитҳои гуногуни экологӣ худро мутобиқ ва ҳосили хуб дода метавонад.

Ҳамин тавр аз гуфтаҳои боло ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар ҳолати парвариши гандум дар шароити минтақаи ҳамвории водии Ҳисор дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон афзоиши соҳторӣ, ҳосилнокӣ, маҳсусан вазни 1000 дона, нишондиҳандаи мусбӣ дидо мешавад. Дар шароити минтақаҳои пасткӯҳи минтақа нишондиҳандаи соҳторӣ, ҳосилнокӣ, маҳсусан вазни 1000 дона камтар муҳоҳида карда мешавад.

Чадвали 1. Таҳлили соҳтории ҷузъҳои ҳосили гандум дар шаҳри Душанбе

№	Навъҳо	Дарозии поя, см	Вазни поя, гр	Вазни хӯша, гр	Дарозии хӯша, см	Муқдори дон дар хӯша	Вазни дон дар хӯша, гр	Вазни 1000 дон
1	Волжская – 15	79,6	0,973	1,743	6,8	31,6	1,397	44,2
2	Волжская – 16	131	1,717	2,585	7,1	34,4	1,739	50,5
3	Волжская - 20	92,4	1,132	1,641	7,9	33,2	1,313	39,5
4	Волжская - 22	90	0,959	1,316	7,5	29,4	0,898	30,5
5	Волжская - 100	103	1,320	1,970	8,9	35,6	1,530	42,98
6	Волжская - К	96,8	1,186	1,436	7,8	32,2	1,184	36,8
7	Волжская - 3	105	1,535	1,993	9,2	42	1,508	35,9
8	Волжская – С <sub>1</sub>	94,2	1,202	1,539	7,1	32,4	1,197	36,9
9	Волжская – С <sub>3</sub>	98,8	1,206	1,666	7,4	29	1,183	40,8
10	Волжская Светлая	99	1,519	2,033	8	35,8	1,532	42,8
11	Зафар	68,9	1,907	2,822	9,5	48,5	2,118	43,7
12	Хуресон	82	1,757	2,989	9,17	44,1	2,133	48,4
13	Купава	65,3	1,016	1,627	7,7	42	1,298	30,9

Чадвали 2. Таҳлили соҳтории ҷузъҳои ҳосили гандум дар стансияи Сиёҳкӯҳ

№	Навъҳо	Дарозии поя, см	Вазни поя, гр	Вазни хӯша, гр	Дарозии хӯша, см	Муқдори дон дар хӯша	Вазни дон дар хӯша, гр	Вазни 1000 дон
1	Волжская – 15	57,4	0,701	1,292	7,56	27	0,854	30,99
2	Волжская – 16	67,2	1,162	2,186	6,8	32,8	1,342	40,57
3	Волжская - 20	63	0,654	0,886	5,3	14	0,61	43,6
4	Волжская - 22	55,94	0,708	1,694	7,48	24,8	1,11	44,8
5	Волжская - 100	70,5	1,208	2,212	8,26	28,6	1,404	49,1
6	Волжская - К	50,1	1,020	1,270	5,9	25,6	1,030	40,3
7	Волжская - 3	49,04	0,456	1,118	4,62	15,6	0,656	41,9
8	Волжская – С <sub>1</sub>	59,6	0,705	1,505	7,6	21,9	1,019	46,5
9	Волжская – С <sub>3</sub>	50,04	0,86	2,058	8,3	28,6	1,216	42,5
10	Волжская Светлая	59	0,905	1,211	5,77	25,8	0,804	31,2
11	Зафар	44,18	1,276	2,452	7,62	35	1,846	52,8
12	Хуресон	49,42	1,098	1,898	6,8	25,2	1,304	51,2
13	Купава	46,5	0,892	1,542	6,5	22,85	1,095	47,9

### *Адабиёт*

1. Аболин, Р.И. Основы естественного исторического районирования советской / Р.И. Аболин // Средней Азии // Тр. САГУ. 1929. Вып. 2, сер. 12. 75 с.
2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. - М.: Колос, 1985. - 352 с.
3. Кумаков, В.А. Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы / В.А. Кумаков. - М.: Колос, 1985. - 270 с.
4. Махмадбеков, С. Физиологические основы культивирования цитрусовых растений в защищенном грунте: / С. Махмадбеков //Автореф. Дис. ... д-ра биол. наук. – Душанбе, 1989.
5. Научная система ведения сельского хозяйства Таджикистана. – Душанбе: Матбуот, 2009. – 764 с.
6. Научно-обоснованная система земледелия Таджикской ССР.- Душанбе: Ирфон, 1984. – 498 с.
7. Тушицын Н.В. Избранные труды. / Н.В. Тушицын. – Ульяновск.: Арсенал. 2007. - С. 32 - 36.

## **ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ БА ҲОСИЛНОКӢ НАВҲОИ ГАНДУМ ДАР ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ТОЧИКИСТОН**

Дар мақола натиҷаҳои омӯзиши таҳлили соҳтории растаниҳои гандуми селекцияи маҳаллӣ ва интродуксияшуда аз Россия, ки дар шароити гуногуни муҳити зисти Тоҷикистон парвариш карда, оварда шудааст. Тағовут дар дараҷаи ҷалби ассимилятҳо ва генотипҳои гандуми омӯхташуда ошкор карда шуданд, ки ба ташаккули хӯша ва дар ниҳоят ба ҳосилнокӣ ва тобоварӣ ба хушкии растаниҳо таъсир мерасонанд. Мукаррар карда шудааст, ки навъи гандуми маҳаллии «Зафар» аз ҷиҳати тамоми нишондиҳандаҳои ҳосилнокии хӯша дар ҳар ду минтақаи кишт аз дигар навъҳо пеш гузаштааст. Дар байни навъҳои гандуми интродуксияшуда навъи «Волжская-100» нисбат ба дигарҳо худро бехтар нишон медиҳад.

**Калидвожаҳо:** гандум, навъҳои маҳаллӣ, таҳлили соҳторӣ, замини лалмӣ, кӯҳҳои баланд, маҳсулнокӣ.

## **ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА**

В работе приводятся результаты изучения структурного анализа растений пшеницы сортов местной селекции и интродуцированной из России, выращенных в разных экологических условиях Таджикистана. Выявлены различия по степени атракции ассимилятов у изученных генотипов пшеницы, что сказывается на формировании колоса и, в конечном итоге, на продуктивности и засухоустойчивости растений.

Установлено, что местный сорт пшеницы Зафар по всем параметрам продуктивности превосходит другие сорта в обеих зонах выращивания. Среди интродуцированных сортов пшеницы, сорт Волжская-100 показывает себя лучше других.

**Ключевые слова:** пшеница, местные, интродуцированные сорта, структурный анализ, богара, высокогорье, урожайность.

## **THE EFFECT OF ECOLOGICAL FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF WHEAT VARIETIES IN DIFFERENT CONDITIONS OF TAJIKISTAN**

The paper presents the results of studying the structural analysis of wheat plants of varieties of local selection and introduced from Russia, grown in different ecological conditions of Tajikistan. Differences in the degree of attraction of assimilates in the studied wheat genotypes were revealed, which affects the formation of the ear and, ultimately, the productivity and drought resistance of plants. It has been established that the local variety of wheat Zafar surpasses other varieties in both growing zones in all parameters of productivity. Among the introduced wheat varieties, the Volzhskaya-100 variety shows itself better than others.

**Keywords:** wheat, local, introduced varieties, structural analysis, dry land, high mountains, productivity.

### **Дар бораи муаллифон**

Рахимов Маҳмаднаврӯз Муродович  
Номзади илмҳои биология, дотсент,  
мунири кафедраи геоэкология  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992) 938797850  
E-mail: [navruzzbg@mail.ru](mailto:navruzzbg@mail.ru)

### **Об авторах**

Рахимов Маҳмаднавуз Муродович  
кандидат биологических наук, доцент  
заведующей кафедрой геоэкологии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Аини  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121  
Тел.: (+992) 938 79 78 50,  
E-mail: [navruzzbg@mail.ru](mailto:navruzzbg@mail.ru)

### **About the author**

Rakhimov Mahmadnavruz Murodovich  
Candidate of Biological Sciences, Associate  
Professor,  
Head of the Department of Geoecology  
Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni  
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,  
Rudaki Ave., 121  
Ph.: (+992) 938 79 78 50  
E-mail: [navruzzbg@mail.ru](mailto:navruzzbg@mail.ru)

Ашурев Махмадали Абдуқодирович  
Докторант PhD -и кафедраи анатомия ва  
физиология  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121  
Тел.: (+992) 900 087 171

Ашурев Махмадали Абдуқодирович  
докторант PhD кафедры анатомии и физиологии  
Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Аини  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121  
Тел.: (+992) 900 08 71 71

Ashurov Makhmadali Abdukodirovich  
PhD doctoral student of the  
Department of Anatomy and Physiology  
Tajik State Pedagogical University named after S.  
Aini  
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki  
Ave., 121  
Ph.: (+992) 900 08 71 71

**ХУСУСИЯТҲОИ МУҲОФИЗАТИИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ  
БАРГУ МЕВАИ КАВАР НИСБАТИ БОФТАҲОИ ЧИГАР  
ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДКУНИИ ШАДИДИ ТОКСИКӢ БО CCL<sub>4</sub>**

**Мадалиев А.С.**

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриоддин Айнӣ*

**Шамсуддинов Ш. Н.**

*Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Пайвастагиҳои полифеноли табиати наботидошта, ҳангоми илтиҳоби шадиди бофтаҳои чигар васеъ истифода бурда мешаванд. Хусусияти хоси ин моддаҳо аз он иборат мебошад, ки онҳо таъсири пуркувати зидди оксидантӣ дошта, мембранаи ситоплазматикии ҳучайраҳои чигарро аз оксидашвии перекисӣ муҳофизат мекунанд[1, с. 98. 6, с. 34. 7, с. 112. 14, с. 840].

Яке аз растаниҳое, ки таркиби бойи химиявӣ дошта, дар ҳудуди Тоҷикистон васеъ паҳн гардидааст, кавари хордор ба ҳисоб меравад. Аз таҳқиқотҳои гузаронидаи мо маълум гардид, ки дар таркиби мева ва баргу пояи кавари хордор, полифенолҳо ҷойи намоёнро ишғол менамоянд. Кавари хордор решай пуркувати инкишофёфта дошта, ба шароити иқлими гарм ва ҳушки Тоҷикистон хело хуб мутобиқ гардидааст. Захираи муайянни ин растани метавонад, ки талаботи саноати дорусозиро қонеъ гардонад. Гарчанде меваи ин растаниро ҳамчун маводи ғизӣ дар бисёри давлатҳои дунё истифода мебаранд, вале дар шароити Тоҷикистон ҳанӯз васеъ истифода бурда намешавад [5, с. 183 - 185. 12, с. 368. 13, с. 680].

Мақсади ин таҳқиқот омӯхтани хусусияти муҳофизатӣ доштани экстракти ҳушки аз барг ва меваи кавари хордор тайёркардашуда, нисбати ҳучайраҳои чигар ҳангоми заҳролудкунии шадид тавассути ба зери пӯсти калламушҳои сафед ворид намудани CCL<sub>4</sub> бо миқдори 2мл/кг вазн ба ҳисоб меравад.

Дар солҳои охир аксарияти олимон ба сифати модели таҷрибавӣ дар заҳролудкунии шадиди чигар пайвастагии чор хлориди карбон (CCL<sub>4</sub>)-ро истифода мебаранд, (Арчаков А.И., 1978; Шукурулӣ Р.А; ва ҳаммуаллиф; 1984 trainges et at 1973). Ин модда ҳамчун заҳри пуркуват ба таври интиҳобӣ ба ҳучайраҳои чигар осеб расонида, некрози онҳоро ба амал меорад.

**Мавод ва усулҳои таҳлил**

Таҷрибаҳоро дар 70 калламуши таҷрибавии безурёти ҷинсашон омехт, вазни миёнаашон 190-200гр гузаронида, ҳамаи ҳайвонҳои таҷрибавиро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудем.

1. Ҳайвонҳои солим+оби муқаттарро 2мл/кг қабул менамуданд.
2. Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол), ки ба зери пӯсташон CCL<sub>4</sub>-ро бо миқдори 2мл/кг+2мл/кг равғани паҳта баъди ҳар як шабонарӯзӣ дар давоми 15 рӯз қабул менамуданд.
3. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL<sub>4</sub> ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон таввасути найча экстракти ҳушки аз баргҳои кавари хордор дар спирти 40<sup>0</sup> тайёркардашударо бо миқдори 80 мг/кг (ЭҲБҚҲ) қабул намуданд.
4. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL<sub>4</sub> ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон таввасути найча экстракти ҳушки аз баргҳои кавари хордор дар спирти 70<sup>0</sup> тайёркардашударо бо миқдори 80 мг/кг (ЭҲБҚҲ) қабул намуданд.

5. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL<sub>4</sub> ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон таввасути найча экстракти ҳушки аз меваи кавари хордор дар спирти 40<sup>0</sup> тайёркардашударо бо миқдори 50 мг/кг (ЭҲМҚҲ) қабул намуданд.

6. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL<sub>4</sub> ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон таввасути найча экстракти ҳушки аз меваи кавари хордор дар спирти 70<sup>0</sup> тайёркардашударо бо миқдори 50 мг/кг (ЭҲМҚҲ) қабул намуданд.

7. Гурӯҳи калламушҳо, ки дар баробари CCL<sub>4</sub> ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон таввасути найча ба доҳили меъдаашон карсилро бо миқдори 70 мг/кг қабул намуданд.

Ҷӣ хеле, ки аз натиҷаҳои дар ҷадвали 1 дарҷгардида маълум гардид, ҳайвонҳои таҷрибавӣ заҳролудкунии шадидро бо душворӣ гузарониданд. Дар натиҷаи заҳролудкунии

шадид CCL<sub>4</sub> дар давоми 15 рӯз 60% ҳайвонҳои назоратӣ ба фавт дучор гардианд. Аз 10 ҳайвон ҳамагӣ 4 калламуши сафед боқӣ монд (Ҷадвали 1).

### Ҷадвали 1.

**Таъсири экстракти хушки баргу меваи кавари хордор ба фоизи зиндамонии калламушҳо ҳангоми захролдкуни шадид бо CCL<sub>4</sub> дар давоми 15 рӯз.**

	Гурӯҳи ҳайвонҳо ва миқдори моддаи омӯхташаванда бо мг/кг вазн	Миқдори калламушҳо дар гурӯхҳо 100%	Аз он зинда монд		Фавтид	
			Миқдор	бо %	Миқдор	бо %
.	Ҳайвонҳои солим+оби муқаттар 2мл/кг	10	10	100	10	100
.	Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол) CCL <sub>4</sub> 2мл/кг+равғани пахта 2 мл/кг вазн	10	4	40	6	60
.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша + ЭҲБКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 80мг/кг	10	7	70	3	0
.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша + ЭҲБКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 80мг/кг	10	7	70	3	30
.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша + ЭҲМКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 50мг/кг	10	8	80	2	20
.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша + ЭҲМКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 50мг/кг	10	8	80	2	20
.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +“Карсил” 70мг/кг	10	8	80	2	20

Дар гурӯҳи ҳайвонҳои 3-юм ва 4-ум, ки дар баробари захролудкуни шадид бо CCL<sub>4</sub> экстракти хушки барги кавари хордорро дар спирти этилий тайёр карда шудааст. бо миқдори 80 мг/кг қабул менамуданд, ҳамагӣ 30%-и ҳайвонҳо ба фавт дучор гардида, 70%-и онҳо боқӣ монданд.

Дар гурӯҳи ҳайвонҳои 5-ум ва 6-ум, ки дар баробари захролудкуни бо CCL<sub>4</sub> экстракти хушки меваи кавари хордорро, ки дар спирти этилий тайёр карда шудааст, ба дохили меъдаашон бо миқдори 50 мг/кг қабул менамуданд, ҳамагӣ 20%-и ҳайвонҳо ба марг дучор гардианд. Аз натиҷаи ба даст омада маълум гардид, ки ЭҲМКХ нисбати дигар гурӯхҳои таҷрибавӣ оиди зиндамонии калламушҳои сафеди озмоишгоҳӣ таъсири пурқувваттар расонид.

Ҳамин гуна натиҷаро мо дар ҳайвонҳои гурӯҳи 7-ум, ки аз рӯйи нақша “карсил”-ро бо миқдори 70мг/кг қабул менамуданд, мушоҳида намудем.

Дар ҷадвали 2 динамикаи таъфийрёбии вазни ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар гурӯхҳо дарҷ гардидааст. Дар давоми 15 рӯз вазни ҳайвонҳои солим то 20гр зиёд гардидааст, вазни миёна ва коефитсенти ҷигар дар ин ҳайвонҳо  $8,2 \pm 0,35$  гр-ро ташкил намуд. Дар гурӯҳи ҳайвонҳои назоратӣ байди 15 рӯз вазни баданашон баръакс 2гр паст гардидааст, ки нисбати ҳайвонҳои солим ин натиҷа боваринок мебошад. Дар гурӯҳи ҳайвонҳое, ки экстракти хушки барги кавари хордорро, ки дар спирти этилии фоизнокиаш гуногун бо миқдори 80 мг/кг қабул менамуданд, вазни баданашон дар давоми 15 рӯз ба ҳисоби миёна 12 то 15 гр зиёд гардид. Натиҷаҳои беҳтаринро мо дар гурӯҳи 5-ум ва 6-ум мушоҳида намудем, ки ҳар рӯз экстракти хушки аз меваи кавар тайёркардашударо бо миқдори 50 мг/кг вазн қабул менамуданд, мушоҳида намудем. Дар ин гурӯҳи ҳайвонҳо дар давоми 15- рӯзи таҷриба ба ҳисоби миёна аз 14 то 19 гр зиёдшавии вазни ҳайвонҳои таҷрибавӣ мушоҳида мегардид. Ҳамин гуна натиҷаҳоро дар ҳайвонҳои гурӯҳи 7-ум мушоҳида намудем, ки карсилро бо миқдори 70 мг/кг қабул менамуданд.

Чи хеле, ки ба ҳамагон маълум аст, дар заминai захролудкуни шадиди токсикӣ бо ёрии CCL<sub>4</sub> илтиҳоби шадид, тамоми бофтаҳои ҷигарро фаро гирифта фаъолияти ҳучайраҳои ин узв суст мегарданд, дар ин замина аломатҳои гепатити шадиди токсикӣ баръало намоён

гардида, пашми бадани ҳайвонҳо хеста, худро безобита ҳис намуда, қисми зиёди вақти худро дар ҳолати хобидан мегузарониданд. Дар ин замина, хусусан, дар гӯруҳи ҳайвонҳои назоратӣ аломатҳои заҳролудкуни баръалотар намоён буд. Аз таҷрибаҳои бадастомода, маълум гардид, ки дар баробари суст шудани истеъмоли ғизо, талафоти вазни бадани ҳайвонҳо ба амал омадааст.

## Ҷадвали 2.

**Динамикаи зиёдшавии вазни калламушҳои сафед ҳангоми заҳролудкуни шадид бо CCL<sub>4</sub> ва табобат бо экстракти хушки барг ва меваи қавари хордор. Ба ҳисоби миёна 10 калламуш дар гурӯҳҳо.**

№	Гурӯҳи ҳайвонҳо ва микдори модаи омӯхташаванд бо кг вазн	Тағйирёбии вазн бо грам бо фоиз		Вазни миёна ва коефитсенти чигар дар ҳайвонҳо
		Вазни ибтидой 100%	дар рӯзи 15-уми таҷриба	
1	Ҳайвонҳои солим +2мл/кг оби муқатттар	<u>200±5,0</u> 100%	<u>220±5,3</u> 10	<u>8,2±0,35</u> 3,7
2	Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол) CCL <sub>4</sub> 2мл/кг+ равғани пахта 2 мл/кг вазн	<u>201±4,9</u> 100%	<u>197±4,0</u> 2	<u>4,8±0,33</u> 2,3
3	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХБКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 80мг/кг	<u>200±5,2</u> 100%	<u>212±5,3</u> 6,0	<u>7,5±0,34</u> 3,3
4	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХБКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 80мг/кг	<u>198±4,8</u> 100%	<u>213±5,2</u> 7,5	<u>7,6±0,33</u> 3,5
5	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша + ЭХМКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 50мг/кг	<u>200±5,2</u> 100%	<u>214±5,3</u> 7,9	<u>7,7±0,34</u> 3,6
6	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХМКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 50мг/кг	<u>197±5,3</u> 100%	<u>216±5,4</u> 9,6	<u>7,8±0,35</u> 3,6
7	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +“Карсил” 70мг/кг	<u>200±5,2</u> 100%	<u>215±5,0</u> 7,5	<u>7,8±0,34</u> 3,6

Карбон хлор чор яке аз моддаҳои пурӯзвати заҳрноке мебошад, ки ҳангоми ба организм ворид шудан, оксидшавии перексии мембранаи ситоплазматикии ҳуҷайраҳои чигарро ба амал оварда, бо суръат ба некроз дучоргардии онҳоро ҳамроҳӣ мекунанд. Бинобар ин, моддаро ҳамчун модели таҷрибай барои ҳосил кардани гепатити шадиди токсикӣ истифода мебаранд[11,с.310.12,с.365.13,с.685]. Дар ҷадвали 3 микдори билирубини умумӣ ва фаъолнокии ферментҳои таркиби плазмаи хун дарҷ гардидаанд. Дар ҳайвонҳои солим микдори билирубин 12,0 ±2,5 мкм/л, фаъолнокии ферментҳои аспартатаминотрансфераза (АсАт) 39,0±5,0 в/л, аланинаминотрансфераза (АлАт) 48,5±5 в/л-ро фосфотазаи ишқорӣ (фи) 230,0±5 в/л-ро ташкил намуд. Дар гурӯҳи ҳайвонҳои назоратӣ, ки дар давоми 15 рӯз қарib 7-маротиба CCL<sub>4</sub>-ро бо микдори 2мл/кг вазн қабул намуданд, микдори билирубин 27,0±0,50 мкм/л, (АсАт) 408,0±1,67

в/л, (АлАт) 513,0±7,67 в/л, - (фи) 494,0±5,0 в/л ташкил намуд, ки нисбат ба ҳайвонҳои солим микдори билирубини умумӣ 2,2 маротиба (АсАт) 10,4 маротиба (АлАт) 10,8 маротиба ва (фи) 2,1 маротиба фаъолнокии ферментҳо зиёд гардидааст, ки ин нишонаи пуршиддат ба некроз дучоршавии ҳуҷайраҳои чигар ва ба плазмаи хун гузаштани ферментҳои номбаршуда ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тавр ба ҳамагон маълум аст, дар тибби амалӣ тавассути чен кардани фаъолнокии ферментҳои аминотрансферазаҳо ба шиддатнокии илтиҳоб ба ҳуҷайраҳои чигар баҳо медиҳанд, зеро ин ферментҳо маркиёри асосии бемайлон вайроншавии ҳуҷайраҳои чигар ҳисобида мешаванд[1, с. 98. 3, с. 23. 8, с. 4].

Дар гурӯҳи ҳайвоноти 3-юм ва 4-ум, ки экстракти хушки ЭХБКХ аз спирти 40% тайёркардашуда бо микдори 80 мг/кг вазн қабул менамуданд, фаъолнокии ферменти АсАт 2,8-2,9 маротиба, АлАт 3,4-3,7 маротиба пасттар гардидаанд. Дар гурӯҳи ҳайвонҳои 5-ум ва

6-ум ки ЭХМКХ бо микдори 50мг/кг қабул менамуданд, ба таври боварибахш пастшавии фаъолнокии ферментҳои номбаршуда ба мушоҳид мераасид. **Чадвали 3.**

**Таъсири экстракти хушки баргу меваи қавари хордор ба микдори билирубин ва фаъолнокии ферментҳо дар зардоби хуни калламушони сафед ҳангоми заҳролудгардонии шадид бо CCL<sub>4</sub> дар ҳар як гурӯҳ 6 қалламуш**

№	Гурӯҳи ҳайвонот ва микдори марги омӯхташаванда бо мг/кг вазн	Нишондодҳо			
		Билирубини умумӣ	Ас АТ в/л	Ал АТ в/л	Фосфатазаи ишқорӣ в/л
1	Ҳайвонҳои солим +2мл/кг оби муқаттар	<u>12,0±2,5</u> 100%*	<u>39,0±5,0</u> 100%	<u>48,5±5</u> 100%	<u>230,0±5</u> 100%
2	Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол) CCL <sub>4</sub> 2мл/кг+ равғани пахта 2 мл/кг вазн	<u>27,0±0,50</u> <u>0,01</u>	<u>408,0±1,67</u> <u>0,01</u>	<u>513,0±7,67</u> <u>0,01</u>	<u>494,0±5,0</u> <u>0,01</u>
3	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХБКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 80мг/кг	<u>18,0±1,0</u> <u>0,01</u>	<u>138,0±12,50</u> <u>0,01</u>	<u>145,0±14,0</u> <u>0,01</u>	<u>333,0±5,33</u> <u>0,01</u>
4	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХБКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 80мг/кг	<u>18,0±0,83</u> <u>0,01</u>	<u>145,0±3,33</u> <u>0,01</u>	<u>152,0±2,50</u> <u>0,01</u>	<u>295,0±3,50</u> <u>0,01</u>
5	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХМКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 50мг/кг	<u>16,±0,50</u> <u>0,01</u>	<u>150,0±5,83</u> <u>0,01</u>	<u>159,0±6,67</u> <u>0,01</u>	<u>311,0±2,50</u> <u>0,01</u>
6	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХМКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 50мг/кг	<u>13,±0,33</u> <u>0,01</u>	<u>97,±3,67</u> <u>0,01</u>	<u>103,±5,67</u> <u>0,01</u>	<u>278,±8,33</u> <u>0,01</u>
7	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +“Карсил” 70мг/кг	<u>15,±0,67</u> <u>0,01</u>	<u>121,±3,33</u> <u>0,01</u>	<u>128,±0,11,0</u> <u>0,01</u>	<u>304,±6,67</u>

**Эзоҳ: M±m**

P<0,05-0,01\* - Моҳияти P\* барои ҳайвоноти назоратӣ нисбати ҳайвоноти солим дода шудааст ва P \*\*- ҳайвоноти табобатиро нисбати ҳайвоноти назоратӣ муқоиса намудем.

Дар зери таъсири ЭХМКХ фаъолнокии ферментҳои АсАт 3,1-5 маротиба ферменти АлАт бошад 3,3-5 маротиба нисбати ҳайвонҳои назоратӣ пасттар гардидааст. (Чадвали 3.). Дар зери таъсири карсил ҳам бо микдори 70 мл/кг ҳам бо таври боварибахш фаъолнокии ферментҳои АсАт ва АлАт паст гардидааст. Аз натиҷаҳои дар ҷадвал дарҷгардида бармеояд, ки чӣ ЭХБКХ ва чӣ ЭХМКХ тайёркардашуда ҳангоми ба доҳили меъдаи калламушҳои сафед ворид намудан дар заминай илтиҳоби шадиди токсикии ҷигар хусусияти муҳофизатӣ зоҳир мекунанд, ки мо онро дар пастшавии фаъолнокии ферментҳои дар ҷадвал дарҷгардида мушоҳид намудем.

Дар ҷадвали 4 нишондодҳои биохимиявии хун дарҷ гардидааст. Дар ҳайвоноти назоратӣ байди заҳролудгардонии шадид дар давоми 15 рӯз микдори сафедаи умумиро 11,7%, албуминро ба 34,7% паст намуд, микдори глюкоза бошад 37,5% зиёд гардидааст. Дар гурӯҳи ҳайвоноти 3-юм ва 4-ум, ки экстракти хушки барги қавари хордор, ки дар спирти этили фоизаш гуногун бо микдори 80мг/кг қабул менамуданд, аз 7,4 то 9% нисбати

хайвонҳои назоратӣ баландтар мебошад. Микдори сафедаи албумин бошад дар ин гурӯҳи хайвонҳо аз 16,6 то 20% зиёд гардидааст.

Каме ҳам бошад, мо натиҷаҳои назаррасро дар гуруҳи 5-ум ва 6 –уми калламушҳои сафеди таҷрибавӣ, ки ЭХМКХ-ро ба доҳили меъдаашон ворид менамудем, мушоҳида намудем. Дар ин гурӯҳи калламушҳо микдори албумин аз 20 то 23% зиёдтар гардидааст.

Чи хеле, ки ба ҳамагон маълум аст, албумин сафедаи асосии плазмаи хун буда, дар ҳуҷайраҳои бофтани чигар ҳосил мегардад. Ин сафеда фишори онкотикиро дар доҳили рагҳои ҳунгард нигоҳ дошта, мубодилаи обро дар доҳили рагҳои ҳунгард ва берун аз он танзим мекунанд. Ҳангоми паст шудани микдори ин сафеда дар ковокиҳои бадан об ҷамъ шуда, варамиҳоро ба амал меорад. Тавассути муайян намудани микдори албумин дар таркиби зардоби хун мо ба фаъолияти синтетикии ҳуҷайраҳои чигар баҳо медиҳем.

**Таъсири экстракти хушки баргу меваи қавари хордор ба нишондодҳои биохимиявии зардоби хуни калламушони сафед ҳангоми захролудгардонии шадид бо CCL<sub>4</sub> дар ҳар як гурӯҳ 6 калламуш**

#### Ҷадвали 4.

	Гурӯҳи ҳайвонот ва микдор бо мг/кг вазн	Нишондиҳандаҳои биохимиявии хун		
		Сафедаи умумӣ Г%	Албумин Г/л	Глюкоза ммоль/л
1	Ҳайвонҳои солим + 2мл/кг оби муқаттар	<u>75,0±3,0</u> 100%*	<u>46,0±3,0</u> 100%	<u>2,5±0,3</u> 100%
2.	Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол) CCL <sub>4</sub> 2мл/кг+ равғани пахта 2 мл/кг вазн	<u>66,2±1,7</u> 00,5*	<u>30,0±1,33</u> 00,5*	<u>2,95±0,20</u> 00,5*
3.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХБКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 80мг/кг	<u>71,1±1,0</u> 00,5*	<u>35,0±0,33</u> 00,5*	<u>2,52±0,08</u> 00,5*
4.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХБКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 80мг/кг	<u>72,0±0,83</u> 00,5*	<u>36,5±0,33</u> 00,5*	<u>2,50±0,07</u> 00,5*
5.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХМКХ аз спирти 40% тайёркардашуда 50мг/кг	<u>73,±1,0</u> 00,5*	<u>36,0±0,33</u> 00,5*	<u>2,52±0,10</u> 00,5*
6.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +ЭХМКХ аз спирти 70% тайёркардашуда 50мг/кг	<u>71,±0,50</u> 00,5*	<u>37,±0,33</u> 00,5*	<u>2,63±0,05</u> 00,5*
7.	CCL <sub>4</sub> 2мл/кг аз рӯйи нақша +“Карсил” 70мг/кг	<u>72,±0,83</u> 00,5*	<u>36,±0,33</u> 00,5*	<u>2,63±0,08</u> 00,5*

Эзоҳ: M±m

P<0,05-0,01 \* - Моҳияти P\* барои ҳайвонҳои назоратӣ нисбат ба ҳайвонҳои солим дода шудааст.P\*\*-ҳайвонҳои табобатиро нисбат ба ҳайвонҳои назоратӣ муқоиса намудем.

Аз натиҷаҳои бадастомада баъзло маълум гардид, ки ҳангоми захролудкуни шадиди токсикӣ тавассути карбон хлор чор дар заминаи илтиҳоби баъзлои чигар фаъолияти сафедаҳосилкуни он низ паст мегардад.

Дар гурӯҳи ҳайвонҳои 3-юм ва 4-ум ки ЭХБКХ-ро бо микдори 80мг/кг қабул менамуданд, микдори глюкоза дар таркиби зардоби хун аз 11 то 18% паст гардидааст. Ҳамин ғуна натиҷаҳоро мо дар гурӯҳи 5-ум ва 6-ум, ки ЭХМКХ-ро бо микдори 50мг/кг қабул менамуданд, мушоҳида намудем. Аз рӯйи таъсири худ карсил ҳам ба таври боварибахш ба микдори сафедаи албумин дар гурӯҳи ҳайвонҳои 7-ум расонидааст. Нисбати таъсири карсил ба глюкозаи таркиби плазмаи хун бошад, каме таъсири сусттар нисбти ЭХМКХ расонидааст, вале ин фарқият на он қадар боварибахш мебошад. Ба ақидаи мо ва таҳлили адабиётҳои мавҷуда хусусияти муҳофизатии экстракти баргу меваи қавари хордор аз микдори полифенолҳо, витаминҳо, микро ва макроэлементҳои ин растани вобаста мебошанд. Аксарияти олимон ақидае доранд, ки полифенолҳо моддаҳои фаъоли биологӣ буда,

хусусияти зиддиилтиҳобӣ зоҳир карда. мембранаи ҳуҷайраҳои ҷигарро аз оксидшавии перекисӣ ва радикалҳои озод муҳофизат меқунанд [11, с. 309.12, с. 360].

#### *Адабиёт*

1. Асиљекова Д.Т., Турсунходжаева Ф.М. Липиды листьев *Capparis spinosa* L.- Химия раст. сырья – 2009. - С. 97-99.
2. Андрушкевич, В. Биохимические показатели крови, их референсные значения, причины изменения уровня в сыворотке крови г. / В. В. Андрушкевич. - Новосибирск. 2006. – 172 с.
3. Базарнова Ю.Г. Исследование содержания некоторых биологически активных веществ, обладающих антиоксидантной активностью, в дикорастущих плодах и травах. / Ю.Г. Базарнова // Вопросы питания. 2007.-Т.76.- №1.-С. 22 - 25.
4. Барабой, В. А. Растительные фенолы и здоровье человека / В. А. Барабой. -М., 1984.-С.- 160.
5. Грек, О.Г. Перспективы фармакологического изучения растительных полифенольных соединений и проблемы освоения лекарственных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. / О.Г. Грек, А.Г. Долгов. - Новосибирск, 1983. - С.183 - 185.
6. Демидов И.Н., Данилова Л.А., Чернова Л.А., Гладкая В.Ф. и др. Влияние добавок растительных экстрактов на окисление жиров // Пищевая промышленность.-1992.- № 9.- 35 с.
7. Мадалиев, А.С. “хусусияти муҳофизатии экстракти хушки қавари ҳордор (*capparis spinosa*)ҳангоми ғепатити шадиди токсикӣ” / А.С.Мадалиев, Ш.Н. Шамсуддинов А. К. Мирзораҳимов // Паёми ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2023 №1, 136 с.
8. Соколов, С.Я., Корсун В.Ф. Роль фитотерапии в общем лечебно-профилактическом процессе / С.Я. Соколов, В.Ф. Корсун // Практ.Фито.тер.1997.№2.- С. 3-5.
9. Ходжиматов, М.Х. "Содержание и качественный состав биологически активных веществ в *Sophium maculatum* L., Изв. АН Тадж. ССР, Отд. биолог. наук. / М.Х. Ходжиматов, С. М. Бобоходжаева. - Душанбе, 1976, №2, С. 43 - 46
- 10.Холматов, К.Х., Юсупова М.С., "Микроскопическое исследование отдельных органов каперсов калючих" / К.Х. Холматов, М.С. Юсупова. - Ташкент, Вопросы фармакологии и фармакогнозии, 1974, Вып.2, С.- 101.
- 11.Хайдаров, Х. М. "Математическое выражение равновесного метода определения экстрактивных веществ из корней *Capparis spinosa* L., Матер, респ. научн.-практич. конф. "Проблемы фармацевтов Таджикистана", / Х.М. Хайдаров, С.Д. Исупов, М.А. Исмаилов. - Душанбе, 1991, С. 312.
- 12.Ходжиматов, М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. / М. Ходжиматов. - Душанбе ТСЭ, 1989. - 368 с.
- 13.Ҷаҳони, А. Рустаниҳои шифой ва ғизой. (Асосҳои фармако-нутрисиология). / А. Ҷаҳони. - Душанбе, «Адиб», 688 с.
- 14.Яковлева, Г.А. Лекарственное сырье растительного происхождения. // Фармакогнозия / Г.А. Яковлева. - Москва, 2006. - 845 с

### **ХУСУСИЯТҲОИ МУҲОФИЗАТИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ БАРГУ МЕВАИ ҚАВАРИ НИСБАТИ БОФТАҲОИ ҔИГАР ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДКУНИИ ШАДИДИ ТОКСИКӢ БО CCL<sub>4</sub>**

Аз натиҷаи тадқиқоти гузаронидашуда маълум гардид, ки экстракти хушки аз барг ва меваи қавари ҳордор, ки дар спирти этилии фоизаш ғуногун тайёр карда шудааст, ҳангоми заҳролудкунии шадиди токсикӣ бо ёрии CCL<sub>4</sub> таъсири пурӯзввати физиологӣ ба қалламушҳои сафеди таҷрибавӣ расонид. Дар зери таъсири ин маводҳои омӯхташаванда мурини ҳайвонҳо паст гардида, ҳолати умумиашон беҳтар гардида, каме ҳам бошад зиёдшавии вазнашон мушоҳидаро гардида.

Ҳангоми заҳролудкунии шадид бо ёрии CCL<sub>4</sub> илтиҳоб тамоми ҳуҷайраҳои ҷигарро фаро ғирифт, ки мо онро дар босуръат баландшавии фаъолнокии ферментҳои аланин, аспартатаминотрансферазаҳо ва фасфатазаи ишқорӣ мушоҳидаро намудем. Дар зери таъсири экстракҳои омӯхташаванда ба таври боварибахш пастшавии фаъолнокии ферментҳои АсАТ, АлАТ ва фосфатазаи ишқорӣ ба амал омад.

Дар баробари таъсири номатлуби CCL<sub>4</sub> ба бофтаҳои ҷигар мутаносибан паст шудани фаъолияти сафедаҳосилкунии ин узв ба мушоҳои расид. Экстракти баргу меваи қавари ҳордор бошад, ҳангоми заҳролудкунии шадиди токсикӣ дар баробари муҳофизати

хучайраҳои чигар аз радикалҳои озоди ин моддаи заҳрнок ба фаъолияти сафедаҳосилкуни ин узв таъсири мусбӣ расонид.

**Калидвожаҳо:** Чигар, заҳролудкунӣ, экстракт, кавари хордор, сафеда, фермент, хучайра, спирти этил, калламушҳои сафед.

## **ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТА И ПЛОДОВ КАПЕРСА НА ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ CCL4**

По результатам проведенных исследований выяснилось, что сухой экстракт листьев и плодов каперса, приготовленный в разном процентном соотношении этилового спирта, оказывал сильное гепатозащитное действие на подопытных белых крыс в период острое токсическое отравление с помощью CCL4. Под влиянием этих экстракта исследований снизилась смертность животных, улучшилось их общее состояние, наблюдалось небольшое увеличение их веса по сравнению с контрольных групп.

При тяжелом отравлении с помощью CCL4 воспаление охватывало все клетки печени, что мы наблюдали по быстрому повышению активности ферментов аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы. Под влиянием изученных экстрактов достоверно снижалась активность ферментов АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы. Наряду с повышением активности ферментов под воздействием CCL4 на ткани печени наблюдалось соответствующее снижение белков продукции активности этого органа. Под влиянием лечебного действия сухого экстракта листя и плодов каперсы нормализуется белковосинтетическое функции ткани печени.

**Ключевые слова:** Печень, детоксикация, экстракт, каперсы колючей, белок, фермент, клетка, этиловый спирт, белые крысы.

### **PROTECTIVE PROPERTIES OF DRY LEAF AND FRUIT EXTRACT ON LIVER TISSUE IN ACUTE TOXICITY OF CCL4**

According to the results of the studies, it was found that dry extract of caper leaves and fruits, prepared in different percentages of ethyl alcohol, had a strong hepatoprotective effect on experimental white rats during the period of acute toxic poisoning with CCL4. Under the influence of these extract studies, the mortality of animals decreased, their general condition improved, and a slight increase in their weight was observed compared to control groups.

In severe CCL4 poisoning, inflammation involved all liver cells, as we observed by a rapid increase in the activity of the enzymes alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, and alkaline phosphatase. Through the influence of the studied extracts, the activity of the enzymes AST, ALT and alkaline phosphatase significantly decreased. Along with an increase in enzyme activity under the influence of CCL4 on liver tissue, a corresponding decrease in the protein production activity of this organ was observed. By the influence of the therapeutic effect of dry extract of caper leaves and fruits, the protein-synthetic function of liver tissue is normalized.

**Keywords:** Liver, detoxification, extract, capparis spinosa, protein, enzyme, cell, ethyl alcohol, white rats.

#### **Дар бораи муаллифон**

Мадалиев Алишер Сайдалиевич  
ассисенти кафедраи анатомия ва физиология  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи Садриддин Айнӣ.  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе  
хиёбони Рӯдакӣ 121  
Тел.: (+992) 907 82 72 98.

Шамсаддинов Шабон Наҷмуддиновиҷ  
номзади илмҳои биология  
Мудири шӯъбаи чигар-панкреатии  
Муассисаи давлатии «Институти  
гастроэнтерология»  
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
хиёбони Рӯдакӣ 121  
E-mail: [gastrotj@yandex.ru](mailto:gastrotj@yandex.ru).  
Тел.:(+992) 935 08 56 14

## **Об авторах**

Мадалиев Алишер Сайдалиевич

Ассистент кафедры анатомии и физиологии

Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121

Тел.: (+992) 907 82 72 98

Шамсудинов Шабон Нажмудинович

кандидат биологических наук, заведующий  
печноочно панкреальный отдел ГУ «Институт  
гастроэнтерологии»

Министерство здравоохранения и социальной  
защиты населения Республики Таджикистан

E-mail: [gastrotj@yandex.ru](mailto:gastrotj@yandex.ru)

Тел.:(+992) 935 08 56 14

## **About the authors**

Madaliev Alisher Saidalievich

Assistant of department of anatomy and physiology

Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe,  
Rudaki Ave., 121

Ph.: (+992) 907 82 72 98

Shamsudinov Shabon Najmudinovich

PhD, head of clinical laboratory the Institute of  
Gastroenterology and Social Protection  
of population of Ministry of Health of the Republic  
of Tajikistan,

E-mail: [gastrotj@yandex.ru](mailto:gastrotj@yandex.ru)

Tell.:(+992) 935 08 56 14

## ГУНОГУНИИ РАСТАНИҲОИ НОДИР ВА НАФЪОВАР ДАР БОЛООБИ ДАРЁИ ЗАРАФШОН

Ёров К. Н.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Дар замони мусир аз сабаби тағйирёбии иқлим ва таъсири омилҳои экологӣ аз чумла омилҳои антропогенӣ ба таназулёбии ҳолати наботот ва гуногуни намудӣ дар базъе аз ин минтақаҳои алоҳидай Тоҷикистон аз чумла дар қаторкӯҳи Зарафшон назаррас мебошад. Яке аз минтақаҳо, ки он ба таъсири омилҳои антропогенӣ гирифтор шудааст, минтақаи болооби дарёи Зарафшон (дар ҳудуди деҳаҳои Шаватқ, Утоғар, Вешаб, Дарғ ва Яғноб) мебошад. Аз ҳамин лиҳоз омӯзиши гурӯҳҳои алоҳидай растаниҳои нафъовари таркиби флора ва баҳодиҳи ба ҳолати онҳо дар дохили экосистема барои хоҷагии ҳалқ аҳамияти калон дорад. Оид ба ин масъала яке аз минтақаҳои аз ҷиҳати гуногуни намуди ғанитарин ин ноҳияи флористикии Зарафшон мебошад.

Минтақаи таҳқиқоти дар қисми марказии тарафи шимолии қаторкӯҳи Зарафшон ҷойгир шудааст ва ба ноҳияи флоравии Зарафшон мансуб мебошад [1, с. 2]. Иқлими минтақаи мазкур континенталӣ буда, тобистони на онқадар гарм, баҳору тирамоҳи мӯтадил ва зимистони сард дорад [1, с.53].

Дар қисми марказии тарафи шимолии қаторкӯҳи Зарафшон ҳокҳои ҷигарранги карбонатии кӯҳӣ, ҳокҳои ҷигарии муқаррарӣ, ҳокҳои кӯҳии арҷазор, ҳокҳои кӯҳии ҷигарии ишқорӣ ва ҳокҳои сиёҳранги марғзорию даштии баландкӯҳ бештар ба назар мерасанд [1, с. 76].

Аз 20 типи набототи растаниҳо, ки П.Н. Овчинников (1973) барои кӯҳҳои Помиру Олой мансуб донистааст, 8-тои он дар қисми марказии тарафи шимолии қаторкӯҳи Зарафшон, дар ҳудуди деҳаҳои (Шаватқ, Утоғар, Вешаб, Дарғ ва Яғноб) ноҳияи Айнӣ дида мешавад; арҷазор, сиёҳчангӣ, шиблияк, полусаван, марғзор, сабзаҳо, болиштакҳо, петрофитон [2, с. 7].

Барои интишори мақола маводҳои дар давоми солҳои 2021-2022 аз қисмати марказии нишебии шимолии қаторкӯҳи Зарафшон ҷамъоварӣ гардиданд ва инчунин аз маводҳои гербарији Донишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода бурда шудааст.

Дар асоси коркарди маводҳое, ки аз тарафи худ ҷамъовардашуда, намунаи гербаријаҳо ва адабиётҳои истифодашуда рӯйихати таркиби намудии растаниҳои нодир алафии қисмати марказии тарафи шимолии қаторкӯҳи Зарафшон муайян карда шуд, ки мансуби 12 оила, 26 авлод ва 40 намудро, ташкил доданд. Дар зер тавсифи базе аз намудҳои растаниҳои нафъовари нодир пешниҳод шудааст.

Ансал, пиёзи анзур, ансур, пиёзи кӯҳӣ - *Allium stipitatum* Regel, мансуби оилаи пиёзгулон аст. Дар кӯҳҳои Тоҷикистони Шимолӣ, Марказӣ ва Ҷанубӣ мерӯяд. Растани бисёрсолаи пиёзакдор. Як ғулпоя ва 4-6 барги сабзи кабудтоби дарозиаш 30-50 см, барааш 5-20 мм дорад. Намуди мазкур дар ҳудуди қаторкӯҳи Зарафшон махсусан дар айлоқҷоҳои деҳаи Дарғ дар баландиҳои аз 2200 то 3600 м аз сатҳи баҳр бисёртар вомехӯрад. Ҳӯшагулаш дар интиҳои ғулпоя курашакл буда, аз поёнаш бо пардаи тунук пӯшида шуда, гулаш назаррабо, бунафши гулобиранг буда, моҳҳои апрел - май гул карда, моҳҳои май - июн мева мебандад ва ғӯзааш 6-туҳма мебошад. Ансал баҳорон аз пиёзак месабзад [4]. Аз сабаби ҷидани бенизом миқдораш дар таркиби экосистема камшумор шудааст.

Пиёзакаш то ҷуқурии 15 см ҷойгир шуда, лўнда (2-3 см) буда, қабат-қабат (5-6 см) пӯст ҳосил мекунад. Онро дар зимистон ҳам сармо намезанд. Ансал одатан дар нишебиҳои кӯҳ, зардҳоқ ва заминҳои регу сангрезадор мерӯяд. Барг ва бех (пиёзак)-и ансал, ки сервитамин ва иштиҳооваранд, таъми сирро дошта, нисбат ба он тезу тундтар мебошад. Бехи ансалро бъяди 5-7 соли сабзиш меғундоранд. Тоҷикон ансалро аз қадимулайём тару тоза ё дар ҳӯрок истифода мекунанд. Табибони ҳалқӣ бехи ансалро барои табобати касалии нав саршудаи сил ва бронхити роҳҳои нафас ба кор мебаранд. Аз сабаби истифодаи бенизом ҳолати намуди мазкур дар арафаи нестшавӣ қарор дорад мебошад.

Хурёк, хирёк, хуйрок, хижрок -*Allium komarovii* Lipsky, як намуд пиёзи худрӯй буда, мансуби оилаи пиёзигуон ва бехаш мудаввари бараш 1,5 см мебошад. Пояш 20-65 см қад мекашад ва як ё ду то барги нештаршакли эллипсмонанди бараш 1-5,5 см дорад. Хӯшагулаш мудаввари сергул буда, гулаш 6 барга ва бунафши гулобитоб аст. Ғӯзааш мудаввар буда, моҳҳои июн-август гулу мева мекунад ва давраи гулшукуфташ 35-40 рӯз. Дар ҷумхурӣ асосан дар қаторкӯҳҳои Зарафшон, Туркистон ва Ҳисору Дарваз, инчунин мавзеъҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ дар баландии 1800-3000 м аз сатҳи баҳр мерӯяд [4]. Дар дехаи Дарғ ин намуди растаниро ҳамчун растани хурданибоб истифода мебаранд ва он дар баландиҳои 2800– 3000 м аз сатҳи баҳр, дар ҷойҳои регзору сангдор бисёртар ба ҷашм мерасад. Мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки аз сабаби бенизом ҷамъоварии ин намуд барои ғизо дар шароити табии миқдораш ба ҳолати камшавӣ омада расидааст.

Вешим, ишм, ишим -*Angelica ternate* Regel, гиёҳи худрӯй буда, то 70-80 см қад мекашад ва мансуби оилаи чатргулон мебошад. Тиррешаи ғафс, пои дарунхолӣ, барги сепарра, хӯшагули чатрмонанд ва меваи байзашакл дорад. Моҳҳои июл-сентябр гулу мева мекунад. Танҳо дар Помири Олой, Тиёншон ва Синсзян мерӯяд. Дар Тоҷикистон дар қаторкӯҳҳои Туркистону Зарафшон, Ҳисору Дарваз то баландии 3700 м аз сатҳи баҳр месабзад.

Дар водии Зарафшон ин гиёҳ ҳамчун ғизои хушбӯйкунанда ва шифобаҳш маъмул аст. Вешим дар гирду атрофи пиряҳи Зарафшон, дехаи Дарғ дар баландиҳои 2300– 2700 м аз сатҳи баҳр вомехӯрад [4]. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки ин намуд барои ҳурока, ҳамчун ғизои бениҳоят зарурӣ мебошад.

Гули гандумак, момочучук - *Ixiolirion tataricum* (Poll.) Aerh., гиёҳи бисёрсолаи пиёзакбех буда, 15-60 см қад мекашад ва мансуби оилаи косагулҳо мебошад. Пояи бемӯяқча, барги борики дарози нӯѓрез, хӯшагули 6 гула, гули занѓӯлашакли бунафш ё нилгуни назаррабо ва ғӯзai секӯрраи гирда дорад. Пиёзакаш лӯнда то 2,5 см буда, бо пардаи бӯртоб пӯшида шудааст. Дар дехаи Дарғ дар баландиҳои 1850– 2700 м аз сатҳи баҳр ба ҷашм мерасад.

Зира - *Bunium persicum* (Boiss.) B. Fedtsch., гиёҳест, ки донаи хушбӯй дошта, мансуби оилаи чатргулон аст. Пояш рост, баргаш пармонанд, гултӯдааш чатршакл ва гули майдай сафеди дучинса дорад. Зира дар кишварҳои баҳри Миёназамин маъмул гаштааст [10]. Дар дехаи Дарғ, дар баландиҳои 1650– 2900 м аз сатҳи баҳр ба ҷашм мерасад. Дар гирду атрофи дехаҳои Дарғ ва Каздон ин намуд қариб аз байн рафта ҷораҳои барқароркуниро талаб мекунад.

Камол, кумод-Ferula, як авлод аз оилаи чатргулон буда, баландиаш то 3 м мебошад: Дар дехаи Дарғ онро рова ҳам ном мебаранд, ки дар он ҷо 3 намуди он ба ҷашм мерасад, ки онҳо дар баландиҳои аз 1900– 3000 м аз сатҳи баҳр васеъ паҳн шудаанд: Камоли бадбӯй (*F. foetida* (Bunge) Regel.), Камоли шаир (*F. varia* Trautv.), Ров - *F. foetidissima* Regel.

Ревоҷ, реванд, рибос, ребос, ревос, чукрӣ -*Rheum*, як намуд растани бисёрсолаи кӯхиро мегӯянд, ки пояш ҳамчун сабзавоти хӯрданибоб дар байнӣ мардуми тоҷик маъмул буда, мансуби оилаи торониҳо мебошад [9]. Пояи чукрӣ рост буда, то 2м қад мекашад. Баргаш қалон, думчадароз, одатан, яклухт ё 5-7 парра ва дар бехи поя месабзад. Дар дехаи Дарғ 3 намуди он: *R. maximoviczii* Losinsk., *R. turkestanicum* Janisch., *R. witrockii* Lundstr. дар нишебиҳои регу санглоҳ, алафу паттазор, маҳалҳои сершах дар баландиҳои аз 1800 то 3900 м аз сатҳи баҳр месабзанд. Чукри растани ғизои хуб мебошад. Ҳоло ҳолаташ дар шароити тибии хуб мебошад.

Торони сарҳадӣ, тирвар – *Polygonum hissaricum* M.Pop. ба оилаи торонгулон мансубият дорад. Пояш рост набуда, сершоҳча буда, аз 10 то 70 см қад кашида, одатан сурхтоб мешавад. Гулаш майдай сабзтоб ё гулобӣ ва хӯшагулаш саракмонанд мебошад [9]. Дар дехаи Дарғ, дар баландиҳои 1850– 3100 м аз сатҳи баҳр ба ҷашм мерасад. Намуди мазкур дар табиат ва минтақаи омӯзиш миқдораш кам шудааст. Сабаби асосиаш ҷаронидани бенизоми чорво, соҳтани роҳҳо ва кушодани заминҳои нав мебошад.

Пуфакнахӯдак - *Astragalus leptophyllum* Vved. Растворист, ки то 10 – 30 см қад мекашад. Решаи дарози азим дорад. Мансуби оилаи Fabaceae. Навдааш мӯяқчадор. Баргаш (10 – 25 см) паршакли тоқа, аз 10 – 33 ҷуфт баргчаҳо иборат аст. Гулаш сурх, бо мӯяқчаҳои сафеду сиёҳ пӯшида аст. Косабаргаш найҷашакли борик. Тухмаш гурдашакл, қаҳваранг. Дар нишебиҳои хушки санглоҳу шағал, серсангрезаи минтақаи ҷангалзори гармсер (шибляк) ва арҷазор

мерӯяд. Дар қаторкӯхи Туркистон (Қусавлисой, дәҳаҳои Фалмовут, Парз), Зарафшон (резишишгоҳи дарёи Пасгиф) мълум аст. Миқдори фардҳояш кам аст.

Наҳуди хурросонӣ - *Cicer chorassanicum* (Bunge) M. Pop. растанини яксола буда, 8 – 15 см қад мекашад мансуби оилаи Fabaceae. Пояш бо мӯякчаҳо пӯшида шудааст. Наздбаргааш дароз, баъзан дандонадори серпат. Баргаш (1,5 – 1,7 см) бо мӯякчаҳо фаро гирифта шудааст. Дар дәҳаи Похурд (нишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯхи Туркистон) ва дараи Пастгиф (нишебиҳои шимоли қаторкӯхи Зерафшон) мерӯяд. Миқдораш кам шудааст. Чораҳои хифзи худро металабад, ба Китоби сурҳи Тоҷикистон доҳил карда шудааст.

Гулқ - *Acantholimon komarovii* Czerniak. ex Lincz., растанини бисёрсолаи болиштшакл буда, 25 – 45 (90) см ҷой мегирад. Гоҳо шакли нимкураро дорад. Баргаш нӯгтез, то 0,8 – 1,6 см дароз мешавад. Пояш гулдор, дарозиаш 1,8 – 3 см. Гулбаргҳои он ранги сафед ва дар интиҳояшон доғҳои кабудҷатоб доранд. Моҳҳои июл – август гул карда, сентябр самар меорад. Дар гирду атрофи дәҳаи Дарғ ва Каздан низ мавҷуд мебошад. Аз сабаби ҷаронидани чорво миқдори он кам шудааст.

Лолаи ҳумро - *Tulipa micheliana* Hoog , аз оилаи Liliaceae растанини бисёрсолаи пиёзакдор буда, то 40 см қад мекашад. Пиёзбехаш (қутраш то 4 см) тухмшакл, бо ҷилди гафси ҳокистарранги сиёҳтоб фаро гирифта шудааст. Баргаш (шуморааш 4-то) раҳҳои бунафш дорад. Моҳҳои апрел – май гул карда, май – июн мева медиҳад. Дар қаторкӯхи Туркистон ва Зарафшон паҳн гардидааст. Дар гирду атрофи дәҳоти Каздан ва Дарғ мавҷуд мебошад. Солҳои охир аз сабаби таъсири антропогенӣ миқдори фардҳояш кам шудааст.

Гули лола - *Tulipa korolkowii* Rege , растанини пиёзакдори бисёрсола. Пиёзакаш тухмшакл, қутраш 1,5 – 2,5 см. Пояш 10 – 20 см қад мекашад. Аз 3 барг иборат аст. Гулбаргаш сурҳи равшан, қисми поёни дохилаш каме сиёҳ. Моҳҳои апрел – июн гул карда, май – июл самар меорад. Гул ва пиёзаки онро ба миқдори зиёд одамон ва муассисаҳо ҷамъ оварда, боиси камшуморӣ ва маҳдудии рушд мегарданд. Аз тухм зиёд мешавад. Гули зебои ороиши мебошад. Солҳои охир дар болооби дарёи Могиён ва Шинг хеле бисёр буд ҳоло бошад дар табиат кам шудааст.

Лолаи шоҳӣ - *Tulipa ingens* Th.Hoog., растанини бисёрсола. Пиёзакаш тухмшакл, қутраш 2 – 3 см. Пояш 15 – 35 см қад мекашад. Аз се барг иборат буда, рангаш кабуд аст. Гулбаргаш сурҳ, қисми поёни дохилаш сиёҳ аст. Моҳҳои апрел – май гул карда, май – июн самар меорад. Аз тухм зиёд мешавад. Ҳамчун гули зебо онро аз соли 1952 ин ҷониб дар Ҷоғи набототи шаҳри Душанбе барои ороиши палча (клумба) ва растаи гулзор мепарваранд. Гиёҳи нодир, хоси ғарби Помири Олӣ аст. Дар минтақаи омӯзиш миқдоран кам ва муҳити рушдаш маҳдуд шуда истодааст. Сабаби асосии он истифодаи бенизоми ҷароғот ва ҷамъоварии гули он мебошад.

Шоҳлола - *Tulipa fosteriana* Irving, растанини бисёрсолаи пиёзакдор, то 35 см қад мекашад. Пиёзакаш (қутраш то 2 – 5 см) тухмшакл буда, бо ҷилди сиёҳи ҳокистарранги гафс пӯшида шудааст. Моҳҳои апрел – май гул карда, май – июн мева медиҳад. Ҷинданӣ гул, пиёзак ва ҷаронидани чорво боиси камшумории он мешаванд. Дар шоҳаҳои ғарбии қаторкӯхи Зарафшон (дараи Шинг ва Могиён) паҳн гардидааст. Солҳои охир аз сабаби таъсири антропогенӣ, ҷаронидани бенизоми чорво ҳолаташ муташаниҷ ва миқдораш кам шудаистодаasti.

Ширешкаҳак - *Eremurus pubescens* Vved, растанини бисёрсолаи кундареша. Пояи рости паҳмак (то 1 м қад мекашад), барги (бараш то 2 см) қаламии маҳинмӯй дорад. Ҳӯшааш сирақи сергул, баргчаҳои наздигулиаш (дарозиаш то 1,4 см) сафед, ғӯзааш курашакл мебошад. Моҳи май гул карда, май – июн мева медиҳад. Ҷамъоварии аҳолӣ барои гулдаста, ҷаронидани чорво. Дар қаторкӯхи Зарафшон (атрофи дәҳаҳои Могиён, Ҳочӣ Муҳаммад, Мазори Муҳаммади Башоро) паҳн гардидааст. Намуди мазкур дар гирду атрофи дәҳаҳои Утоғар, Дарғ ва Каздан ва инҷунин дараи Яғnob низ мавҷуд мебошад. Миқдораш кам шудааст ҷораҳои хифз намуданро металабад.

Думи рубоҳ - *Alopecurus seravschanicus* Ovcz- Гиёҳи бисёрсола, то 125 см қад мекашад. Танарешааш кӯтоҳ, пояш сербарг аст. Баргаш бо мӯякчаҳо кӯтоҳ пӯшида шудааст. Ҳӯшааш дароз (5 – 10 см). Моҳҳои июн – июл гул карда, июл – август мева мебандад. Аз ҳад зиёд ҷарондани чорво ва таъсири ҳочагидории инсон (алафдарав, кишту кор, зироат) боиси камшумориву маҳдудии муҳити рушди он гардидааст. Дар гирду атрофи минтақаи омӯзиш низ миқдори фардҳояш кам ва дар ҳолати нешшавӣ қарор дорад.

Ковили яғнобӣ *Stipa jagnobica* Ovcz. Et Czuk- Гиёхи бисёрсола, патақрешааш чим ҳосил мекунад. Пояш дароз тақрибан ба 30 см пашмакдор. Ҷорӯбакаш дароз (5 – 10 см)-и борик, мӯяқча надорад [8]. Моҳи июн гул карда, июл мева медиҳад. Омӯхта нашудааст. Эҳтимол аз ҳад зиёд ҷарондани чорво боиси кам шудани шумора ва маҳдудии ҷои зисти он гардидааст. Намуди мазкур дар гирду атрофи деҳаи Дарғ дар айлоқиҳои Фарзод, Санкирот, Ғурҷун, Ғудиф муайян карда шуд. Микдори он ба ҳолати камшавӣ омада расидааст.

Тангагиёҳи магиёни - *Hedysarum mogianicum* B.Fedtsch., растани аз оилаи лубиёгиҳо - Fabaceae, баландиаш то 50-80 см. Пояҳои зиёди рост, чӯйкдор, пошхӯрда, бо мӯяқҳо пушонидашуда дорад. Баргҳо 5-10 см дарозӣ доранд, думчаҳои барг кӯтоҳ буда 2-5 ҷуфт ҷойгиршуданд. Дарозии баргчаҳо 1—2 (5) см, бараҷ 0,7—1,5 см, тухмшакл, байзашакл ё эллипсшакл, дар баргчаҳо аз боло баргҳои сӯфта ва аз поёнаш мӯяқчаҳо доранд. Гулҷоя 13-35 см дарозӣ дошта, гулҳо боҳамзич ва мӯяқчадор мебошанд. Наздигулаш 4-5 мм дарозӣ секунҷаи майдани пардашакли резанда аст. Гулпояҳояш 2-3 мм ва мӯяқдор мебошанд. Дарозии қосабаргаш 7-10 мм, гулбаогаш 1,5-2 см ва бараҷ 1,—1,2 см. Тухмиаш лубиёшакл, қаҳваранг, дарозиаш 3-3,2 мм буда, мӯйҳо дорад. Мевааш кӯсак поядор. Гулҳояш арғувонанд. Дар моҳи июл гул карда, мева медиҳад. Дар ҷанд мӯҳит қаторкӯҳи Зарафшон (деҳаи Магиён; байни деҳоти Соя ва Шинг; байни деҳоти Заврон ва Қиштут; водии дарёи Обиборик; атрофи кӯли Ҳазорҷашма) мерӯяд [9]. Микдораш кам шуда истодааст. Намуди мазкур да ҳолати нешшавӣ қарор дошта, ба Китоби сурҳи Тоҷикистон (2015) ворид карда шудааст.

Дар ҳулоса ҳаминро қайд кардан зараур аст, ки ҳолати растаниҳои нафъовар ва нодир хело дар ҳолати нешшавӣ қарор дошта, дар минтақаи омӯзиши хело камшумор шуда истодаанд. Сабаби кам шудани растаниҳои номбурда таъсири антропогенӣ (аз ҳудкунии заминҳо, соҳтумон, ҷаронидани бенизоми чорво, пеш аз муҳлати пухтарасӣ ҷамъоварии онҳо, инчунин ҷамъоварии бенизом) растаниҳои нафъовар ва нодир мебошад. Сабай дигараш ҷамъоварии бенизоми баязе аз намудҳо аз қабили: ҳирӯқ, зира, чукурӣ, пиёзи анзур, вешим, қароқот ва зелол мебошад. Аз ҳамин лиҳоз дар деҳот доимо дар байни аҳоли корҳои тарғиботиро аз ҷониби қормандони корхонаҳои ҳифзи табиат, дар таълимгоҳҳо дар байни хонандагон ва инчунин ҷамоату шаҳракҳо ҷоннок кардан зарур аст.

### *Литература*

1. Владимирова, В.Н. Климатические условия. Атлас Таджикской ССР, Душанбе / В.Н. Владимирова. - М, 1968.
2. Гончаров, Н.Ф. Районы флоры Таджикистана и их растительность//Флора Таджикистана. / Н.Ф. Гончаров. – М.–Л., 1937. – Т. 5. – С. 7–94.
3. Закиров, К.З. Флора и растительность бассейна реки Зеравшан / К.З. Закиров Т., Изд-во Акад.наук УзССР, 1962.ч.2. - 446 с.
4. Камелин, Р.В. Кухистанский округ горной Средней Азии. Ботанико географический анализ / Р.В. Камелин // Комаровские чтение ,Л.Наука,1979. - 117 с.
5. Китоби сурҳи Тоҷикистон - Душанбе, 2015. - 500 с.
6. Овчинников, П.Н. О главнейших типах растительности Таджикистана / П.Н. Овчинников //Сообщ. Тадж. ФАН СССР. – №6. – 1948 а. – С. 27 – 29.
7. Овчинников, П.Н. Основные черты растительности и районы флоры Таджикистана // Флора Таджикской ССР.–Т. 1. / П.Н. Овчинников. – М.–Л.–1957. – С.9 – 20.
8. Род Ковыль - *Stipa L.*//Флора Таджикской ССР. М.–Л. Наука–1957. Т.1.– С. 417-419.
9. Семейства Гречишнче. Флора Таджикской ССР. М.–Л.Наука–1968. Т.3. С.205 - 218.
- 10.Род Копеечник - *Hedisarum* // Флора Таджикской ССР. М.–Л. Наука–1978. Т.5. С. 417-419.
- 11.Род Ферула. Флора Таджикской ССР. М.–Л.Наука–1984. Т.7. С.161 - 185.

### **ГУНОГУННИИ РАСТАНИҲОИ НОДИР ВА НАФЪОVAR ДАР БОЛООБИ ДАРЁИ ЗАРАФШОН**

Тадқиқотҳоро муаллиф оид ба омӯзиши муайян намудани гуногуни ва ҳолати растаниҳои нодир дар давоми солҳои 2021-2022 дар гирду атрофи деҳаҳои Шаватқ, Утоғар, Вешаб, Дарғ ва Яғноб, дар қисмати шимолии қаторкӯҳи Зарафшон таҳқиҷотҳо гузаронидааст. Мувоғиқи маълумотҳои муаллиф дар минатақаҳои номбурда 25 намуди намояндаҳои растаниҳои нодир мавҷуд буда, онҳо мансуби 8 оила ва 12 авлод мебошанд.

Дар мақола муаллиф оид ба хусусиятҳои биологии намудҳо маълумоти мухтасар оварда шудааст.

**Калидвожаҳо:** қаторкухи Зарафшон, растаниҳои нодир, нафъовар, алафӣ, буттагӣ, дарахтӣ, оила, авлод, намуд.

## **РАЗНООБРАЗИЕ РЕДКИХ И ПОЛЕЗНИХ РАСТЕНИЙ ВЕРХОВЯ РЕКИ ЗЕРАВШАН**

Автор провел исследования по изучению разнообразия и оценка редких растений в 2022-2023 годах в окрестностях Шаватка, Утогара, Вешаба, Дарга и Ягноба, в северной части верховий Заравшанского хребта. По данным автора, в указанных районах встречается 25 видов редких представителей растений, принадлежащих к 8 семействам и 12 родам. В статье автор приводит краткую характеристику и биологических особенностях вида.

**Ключевые слова:** Заравшанский горный массив, редкий, полезный, травянистый, кустарник, дерево, семейство, род, вид.

## **DIVERSITY OF RARE AND USEFUL PLANTS IN THE HEAVY RIVER ZARAFSHAN**

The author conducted research to study the diversity and assessment of rare plants in 2022-2023 in the vicinity of Shavatka, Utogar, Veshab, Darg and Yagnob, in the northern part of the upper reaches of the Zarafshan ridge. According to the author, in these areas there are 25 species of rare plant representatives belonging to 8 families and 12 genera. In the article, the author provides a brief description of the biological characteristics of the species.

**Keywords:** Zarafshan mountain range, rare, useful, herbaceous, shrub, tree, family, genus, species.

### **Дар бораи муаллиф:**

Ёров Комрон Нарзиқулович

Докторант PhD курси сеюми кафедраи ботаника ва дендрология

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

734055, Ҷумҳури Тоҷикистон, ш.Душанбе,  
х.Рӯдакӣ, 17

Тел.: (+992) 931 83 92 52

E-mail:komron-01.96@mail.ru.

### **Об авторе**

Ёров Комрон Нарзиқулович

докторант PhD третий курса кафедры ботаники и дендрология

Таджикский национальный университет

734052, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки 17,

Тел.: (+992) 931 83 92 52.

E-mail:komron- 01.96@mail.ru.

### **About the author**

Yorov Komron Narzikulovich

second-year PhD student of the Department of Botany,

Tajik National University.

730425, Republic of Tajikistan, Dushanbe, ave.  
Rudaki 17.

E-mail: komron-01.96 @mail.ru.

Ph.: (+992) 931 83 92 52

**РАСТАНИХОИ ЯКСОЛАИ ЛЎБИЁГИИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ ЛУЧОБ  
ВА САҲМИ ОНҲО ДАР ҲОСИЛХЕЗГАРДОНИИ ҲОҚУ АЛАФЗОР**

*Мадаминов А. А., Исмоилов Х.*

*Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо*

*Мирзоев Б. Б.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон*

*ба номи Садриддин Айнӣ*

Ҳоло масъалаи таъмин намудани чарогоҳҳоро бо нитроген (азот) дар давлатҳои гуногуни дунё бо ду роҳи аз ҳамдигар фарққунанда ҳал менамоянд. Дар як маврид агар нуриҳои нитрогендор васеъ истифода шаванд, дар мавриди дигар барои ин мақсад азоти биологӣ, яъне растаниҳои азотчамъунанда, ки дар решашон бактерияҳои лўндашакл доранд истифода мебаранд. Ҳамин тавр дар Голландия, Англия, Германия ва дигар давлатҳо нуриҳои азотӣ васеъ истифода бурда мешаванд. Дар ин ҷо чунин мешуморанд, ки ҳангоми ба миқдори зиёд истифода бурдани нуриҳои азотӣ дар алафзори растаниҳои хӯшадор дар 1 га зиёда аз 100 сентнер массай хушки алаф рӯёндан мумкин аст, бо вуҷуди ин 1,5 маротиба миқдори протеин дар таркиби он зиёд мешавад.

Проблемаи таъмин намудани алаф бо азот ба воситаи растаниҳои азотҳосилкунандаи лўбиёғӣ дар Зеландия Нав ва Австралия бо муваффақият ба роҳ монда шудааст, бинобарон, дар он ҷо ҷароғоҳҳо дар ҳолати хуб қарор доранд. Дар Зеландия Нав себаргаи сафед (*Trifolium repens*), қобиияти дар як сол то 450-550 кг/га нитрогенро ҳосил кардан дорад [10]. Дар Австралия дар ҷароғоҳҳо тухми себаргаи яқсоларо ҳангоми як ё дубор ҷаронидани ҷорвои майдо ба болои замин, то сабзидани растаниҳо, рӯйкӣ мекоранд ва алафзор бо миқдори зарурии аз фосфор бо роҳи андохтани нуриҳои минералий ва органикӣ таъмин карда мешавад.

Дар ҷумҳурии мо растаниҳои лўбиёғӣ дар соҳтори алафзори ҷароғоҳҳои табии ва алафдарав нақши муҳим доранд. Онҳо яке аз қалонтарин оила дар таркиби наботовот (флора)-и Тоҷикистон буда, 55 авлод ва 550 намудро ташкил медиҳанд. Лўбиёғиҳо растаниҳои доминантӣ (қатраборон, мунҷ, себарга, ширинбия) дар ҷароғоҳҳо мебошанд, ё дар омехтагӣ бо хӯшадорон ва гуногуналафҳо таркиби онҳоро хубтар мегардонанд. Мавҷудияти растаниҳои лўбиёғӣ дар таркиби алафзори ҷароғоҳ ва алафдарав ғизонокии алафҳои хӯрокии ҷорворо беҳтар мекунад. Дар ҷароғоҳҳои табии намудҳои юнучқа (*Medicago*), сидирк (*Lathyrus*), мунҷ (*Vicia*), себарга (*Trifolium*), астррагал (*Astragal*), гушворгиҳ (Onobrychis), ва ҳулбат (*Trigonella*) аҳамияти қалони хӯрокӣ доранд. Бисёр намуди лўбиёғиҳо растаниҳои хуби ғизойӣ, асалдор ва табобатӣ мебошанд [16-17]. Дар айни замон, флора ва наботовоти қисми ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор хуб омӯхта шудаанд [11-6].

Натиҷаҳои таҷрибаҳо оид ба воридшавӣ ва қишилардани растаниҳои худруйи лўбиёӣ дар ҷануби Тоҷикистон ва Помири Фарӯй [14-7] аз дурнамои бузурги парвариши растаниҳои худруйи лўбиёғӣ дар шароити гуногуни экологӣ шаҳодат медиҳад.

С.М. Мустафоев [8] параметрҳои асосии афзоиш ва рушди растаниҳои лўбиёғиро дар солҳои гуногун аз рӯи шароити метеорологӣ дар баландиҳои гуногуни ҷануби Узбекистон омӯҳт. Муаллиф қайд мекунад, ки андозаи қалонтарин барои растаниҳои лўбиёғии минтақаи адири болоӣ ва миёнакӯҳҳо ҳос аст, ки дар он шароити ҳоқ ва иқлим мусоид мебошанд. Дар шароити номусоиди обу ҳаво афзоиши узвҳои болоизаминиӣ ба таъхир афтода, шумораи гулҳо ва меваҳо қоҳиши меёбад.

Л.П. Синьковский [14] намудҳои ояндадорро барои беҳтар кардан ҷароғоҳҳои зимистонаю баҳории Ҷануби Тоҷикистон ошкор кард. Ба онҳо тавсия дода шудааст, ки растаниҳои хӯрокии лўбиёғии барои парвариш ва қишилардани ҷароғоҳҳои таназзулёфта арзишманд мебошанд.

Х. Акназаров [4] растаниҳои лӯбиёғии худруй хӯроки чорвои Помири Ғарбиро дар табиат ва киштукор муфассал омӯхтааст. Ҳангоми омӯзиши чарогоҳҳои табии ноҳияи Ховалинг як қатор растаниҳои якослаи лӯбиегиро ошкор карданд ва онҳоро барои беҳтар кардани чарогоҳҳо тавсия доданд.

В. В. Никитин [9] растаниҳои худруй лӯбиёғии Туркманистонро таҳқиқ кардааст; муаллиф истифодаи мунчи мӯяқдорро ҳамчун нурии сабз ва дар истеҳсоли хӯроки чорво тавсия медиҳад.

Бо мақсади ворид кардани он ба кишт, дар минтақаҳои гуногун хусусиятҳои биологӣ, ҳосилнокӣ ва таркиби химиявии популятсияи маҷаллии юнучқаи лундашакл ва юнучқаи қулмоқнамо, гушворгиёҳи зебо, мунчи мӯяқдор, астрагалаи орчингмева ва дигар растаниҳои якослаи лӯбиёғӣ омӯхта шуданд. Дар маҷмӯъ, баррасии натиҷаҳои корҳои сершумор нишон медиҳад, ки лӯбиёғиҳои худруй флораи табии манбаи бойтарини растаниҳои арзишманди хӯроки чорво мебошанд. Намудҳои растаниҳои якослаи лӯбиёғии худруй аз адир теппаҳои наздиқӯҳӣ то миёнакӯҳҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор (800-2500 м аз сатҳи баҳр) васеъ паҳн шудаанд, гарчанде ки танҳо якчанд намудҳои авлоди юнучқа ва гушворгиёҳ аҳамияти фитоценотикий доранд.

Биоэкология, ҳосилнокӣ ва аҳамияти растаниҳои якослаи лӯбиёғии худруй хӯроки чорвои ҳавзаи дарёи Лучоб дар доманакӯҳ ва баландкӯҳи ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар минтақаҳои омӯзишии атрофи шаҳри Душанбе, деҳаҳои Косатарош ва Дурманбулоқи ҷамоати Лучоб, дар ҷамоати растаниҳои набототи саваннамонанд, марғзорӣ ва даштӣ омӯхта шуд. Тадқиқот дар алафзори табии, ки ҳамчун чарогоҳҳои баҳорию тирамоҳӣ ва тобистона истифода мебаранд, бо усулҳои геobotаникӣ ва киштукори растаниҳо (интродуксия) гузаронида шуданд.

Омӯзиши рушд ва ҳосилнокии лӯбиёғиҳои якосла дар шароити табии ва интродуксия дар минтақаҳои асосӣ бо усули маъмул гузаронида шуданд. Мушоҳидаҳои фенологӣ бо усули И.Н.Бейдеман [2], соҳтор ва ҳосилнокии алафзор бо усули П.А. Вощинин [3], В.М. Понятовская [12] ва методикаи институти хӯроки Умумириусиятӣ муайян карда шуданд. Биологияи гулкунӣ ва мевадиҳии лӯбиёни якосла бо усули В.Ф. Шамурин [18] ва А. П. Пономарев [13] омӯхта шудааст. Тавсифи морфологии қисмҳои зеризаминӣ бо усули М.С. Шалыт [19] иҷро карда шуд. Ҳосилнокии тухмии растаниҳои якослаи лӯбиёғӣ бо усули Т.А. Работнов [20] омӯхта шуд. Таркиби химиявии массаи хӯрокворӣ бо усули А. И. Ермаков ва дигарон [5] муайян карда шуд.

Дар ҳамвориҳои байниӯҳӣ ва адиру теппаҳои наздиқӯҳии Тоҷикистони Марказӣ типи набототи саваннамонанд, алафҳои пастпояи эфемерию-эфемероидӣ ва хӯшадорҳои баландпоя, ва бешазорҳои камдараҳту буттазорҳои гармсер (набототи шибляк) бартарӣ доранд. Дар таркиби алафзори онҳо аз лӯбиёғиҳои якосла: астрагали очингмева, астрагали шмалгаузен, сидрики бебарг, мунчи муқаррарӣ, мунчи гирконӣ, мунчи сермӯяк, гушворгиёҳи зебо, себаргаи қаротоғӣ, ҳулбати ҷуфтгул; аз растаниҳои бисёрсола юнучқаи муқаррарӣ, гушворгиёҳи фарғонагӣ, астрагали галатӣ ва ғайра васеъ паҳн гардидаанд.

Қайд кардан муҳим аст, ки растаниҳои якослаи худруйи лӯбиёғӣ дар чарогоҳҳои табии ҳосилнокӣ ва ғизонокии алафи хӯрокиро хеле зиёд намуда, нуриҳои сабзи органикӣи хуби табии барои таъмин намудани хок бо азот (нитроген) мебошанд. Муайян карда шудааст, ки аз 1 тонна массаи хушки растаниҳои лӯбиёғӣ дар хок 10-12 кг азот (нитроген) ворид мешавад. Агар растаниҳои лӯбиёғӣ дар ҳосилнокии чарогоҳҳо ва алафдаравҳо 35-40%-ро ташкил кунанд, андохтани нуриҳои азотӣ дар ин заминҳо зарур нест.

Намудҳои якосла ва бисёрсолаи авлоди себарга (*Trifolium L.*) растаниҳои хуби хӯрокии чорво мебошанд. Дар Тоҷикистон 9 намуди себарга мавҷуд аст, ки як намуди он - Ѣщадар (*Trifolium resupinatum*) ҳамчун нурии сабзи органикӣ барои заминҳои паҳта истифода бурда мешавад (Расулов, 1978). Барои барқарор намудани маҳсулнокии чарогоҳҳо ва алафдаравҳои минтақаи қӯҳистони Тоҷикистони Марказӣ 3 намуди себарга-*Trifolium repens*, *T. pretense*, ва *T. karatavicum* мувоғиқ мебошанд. Ин намудҳо дар чарогоҳҳо ва алафдаравҳо васеъ истифода бурда мешаванд. Намудҳои зиёди мунҷ (14 – намуди бисёрсола ва 12 –

намуди яксола) дар чарогохҳо ва алафзорҳо зуд-зуд вомехӯранд ва бо мавҷудияти худ ҳосилноки ва ғизонокии алафҳои хӯрокии чорворо баланд мебардоранд. Мунчи борикбарг (*Vicia tenuifolia*), мунчи муқаррарӣ (*V. sativa*) ва мунчи сермӯяк (*V. villosa*) барои барқарор намудани чарогохҳои таназзулёфта, тавсия карда шудаанд.

Аз миёни растаниҳои лӯбиёгии хӯрокии чорво намудҳои авлоди юнучқа аҳамияти ҳосса дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 намуди юнучқа мерӯянд, ки аз онҳо 7 намудашон яксола мебошанд. Юнучқаи киштукорӣ (*Medicago sativa*) – растани бисёрсола буда, яке аз зироати серҳосили хӯрокии чорво ба ҳисоб меравад. Ин растани ҳам чун алафи хушк (беда), ҳам сабз ва ҳам тарбеда барои ҳосил кардани орди алафии серғизои аз сафедаю витаминҳо бой истифода бурда мешаванд. Намудҳои табиии юнучқа дар ҳамаи минтақаҳои алафзори дараҳту буттагӣ, дашт, мавзеъҳои саваннамонанд, заминҳои партов дар баландиҳои аз 500 то 3500 м аз сатҳи баҳр вомехӯранд. Аз намудҳои юнучқаи яксола юнучқаи қулмоқнамо (*Medicago lupulina*), юнучқаи дурушт (*M. rigidula*), юнучқаи лӯндашакл (*M. orbicularis*), юнучқаи хурд (*M. minima*) ва юнучқаи дандонадор (*M. denticulata*) арзиши зиёдтар доранд. Дар чарогохҳои доманакӯҳӣ ва баландкӯҳ юнучқаи қулмоқнамо 10-15%-и таркиби алафзорро ташкил медиҳад. Дар қитъаҳои намоиши таҷрибавӣ, ки солҳои 2011-2013 гузаронида шудаанд, дар чарогохҳои тобистонаи дараи Зиддех бо андохтани нурии аммофос ба ҳисоби 30 кг Р<sub>2</sub>O<sub>5</sub> дар 1 грам, барои растаниҳои лӯбиёгӣ ҳосилнокӣ то 63,5% (дар минтақаи назоратӣ 25,5%) зиёд шуд. Аз нисф зиёд ҳосили онро юнучқаи қулмоқнамо ташкил дод. Дар чарогохҳои наздикухии водии Ҳисор ҳосилнокии юнучқаи лӯндашакл аз 1,5 ц/га (назоратӣ) то 10,5 ц/га (аммофос) массаи хушк ё аз 5,0% то 22,5% аз ҳосили умумӣ зиёд шуд. Дар минтақаи Кӯлоб дар солҳои шароити боду ҳаво дар фасли баҳор мусоид (солҳои 2012 ва 2015) дар таркиби алафзорҳои баҳорӣ юнучқаи хурд ва юнучқаи дурушт якбора зиёд шуда, 50%-и ҳосилнокии умумии алафзорро ташкил дод.

Дар алафзори типи саваннамонанд ва ҷангалзори гармсер (шибляк) дар солҳои боду ҳавояш мусоид астрагали очингмева (*Astragalus rytibulus*) ва гушворгиёҳи зебо (*Onobrychis pulchella*) растаниҳои асосии (доминант) ҷамоаи растани чарогохҳои баҳорӣ ва ҳамасола истифодашаванда мебошанд. Ин намудҳо қувваи баланди ғизодиҳи доранд. Дар давраҳое, ки шароити иқлими мусоид бошад, баландии қади астрагал то 100 см (одатан 5-40 см) ва гушворгиёҳи зебо то 140 см (15-75 см) мерасанд. Ин растаниҳо алафзори зич ва серҳосилро ташкил мекунанд, ки барои тайёр намудани ҳасбеда истифода бурда мешаванд. Бо вуҷуди ин ҳосилнокии алафзори саваннамонанди чарогохҳои пасталафи ғешаю-ҷорӯбакиҳо бо астрагал ва чарогохҳои алафзорҳои растаниҳои ҳӯшадори баландпояи саваннамонанд бо гушворгиёҳи зебо 3-5 маротиба нисбат ба алафзорҳои таназзулёфта, ки дар таркиби онҳо ин растаниҳо вуҷуд надоранд, зиёд мешавад. Натиҷаҳои шабеҳ бо ҳамроҳии баъзе намудҳои мунҷ дар таркиби алафзори чарогохҳои саваннамонанд, марғзорҳои кӯҳӣ ва чарогохҳои даштӣ ба даст оварда шудаанд.

Соли 2023 дар алафзори чарогохҳои таназзулёфтаи атрофи деҳаи Қосатарош (ҳавзаи дарёи Лучоб) дар ҷамоаи бузгандуму аҷриқ тухми мунчи сермӯяк рӯякӣ кишт карда шуд. Мунчи сермӯяк – растани яксолаи оилаи лӯбиёгихо мебошад, ки доираи васеи экологӣ доранд. Қадаш 70 – 100 (300) см баланд мешавад. Баргҳо 4 – 9 см дарозӣ дошта, 6 – 8 (10) ҷуфт мебошад. Гулҳояш ранги бунафш, сурҳи бунафш буда, тудагулро ташкил медиҳанд. Ғилофакаш дароз, ҳамвор, рост мебошанд. Дар моҳи май гул мекунад ва дар моҳи июл ҳосил медиҳад. Ӯро ҳама намуди ҳайвоноти хонагӣ, ҳам дар шакли сабз ва ҳам дар ҳолати хушк, хуб истеъмол мекунанд.

Онро аз ҳамвориҳои доманакӯҳ то кӯҳҳои паст, дар киштзори обёришаванда ва лалмӣ, дар ҷамоаи растаниҳои саваннамонанд то баландии 1800 м аз сатҳи баҳр дидан мумкин аст. Он аксар вакт дар кишти растаниҳои ғалладона дида мешавад. Дар ноҳияҳои ҷангали Тоҷикистон дар кишти гандум, дар таркиби растаниҳои ҷамоаҳои эфемеретум, шиблак ва ҳӯшакалони саваннамонанди ҳавзаи дарёҳои Яҳобу Сурхоб ва Оби-Мазор, дар доманаи ҷангубии қаторкӯҳҳои Вахш, доманакӯҳҳои қаторкӯҳи Сарсаряк ва Санѓлоҳ, дар баландии 1000-1800 м паҳн шудааст.

Шаклҳои мунчи сермӯяк худрӯйи маҳаллӣ дар заминҳои обёришавандай Туркманистон барои таҷриба парвариш карда шуданд. Озмоишҳо нишон доданд, ки кишти мунчи сермӯякро вобаста аз ҳадафи тадқиқот дар ҳар мавсум метавон истехсол кард; ҳосили бештарро аз кишти моҳҳои октябр ва ноябр (300-400 с/га сабз ё 60-80 с/га массаи хушк) гирифтан мумкин аст. Дар моҳи май алафзор барои ҷамъоварӣ омода аст.

Хоки қитъаи таҷрибавӣ Лучоб ҳокистаранг аст, миқдори гумус дар қисми болоӣ аз 1,5 то 2,7%-ро ташкил медиҳад. Раствори - бештар эфемерҳо - бузгандум (*Aegilops triuncialis*), сулӣ (*Avena trichophylla*), юнучқаи дуруши (*Medicago rygidula*) ва аҷриқ (*Cynodon dactylon*) мебошад. Дар ин ҷо, соли 2023, моҳҳои феврал ва март салқин буд, бинобар ин нашъунамои растаниҳо суст буд. Дар моҳи апрел шароити гарм ва намӣ ба назар мерасид, ки ба афзоиши фаъоли растаниҳо дар минтақаҳои таҷрибавӣ мусоидат мекард. Дар нимаи дуюми моҳи май гулкунии оммавии намудҳои асосии алафзор мушоҳида гардид. Мушоҳидаҳои алафзор дар қитъаҳои таҷрибавӣ 26.05.2023 гузаронида шуд. Баландии растаниҳои мунчи сермӯяк ба 100 – 150 см мерасад. Системаи решоҳои асосӣ тирреша буда, дар самти амудӣ инкишоф ёфта, бе решоҳои паҳлӯй то чукурии 50-70 см ба хок ворид мешавад. Поя суст, ҳазанде мебошанд. Баргҳо мураккаб буда, бо мӯйҳои шоҳадор ба анҷом мерасанд, ки бо ёрии он растаниӣ ба такягоҳ, ҷаву гандумак ва дигар растаниҳо часпида боло мешавад; Гулҳо кабудранг, каме паст, дар пойҳои кӯтоҳи думчай гул мерӯянд. Меваҳо филофак буда, ромбашакл, луч, ҳамвор, 4–8 тухм, ҳангоми пухтан онҳо фавран намерезанд. Пухтани меваҳо, ба монанди гулкунӣ, аз поён ба боло меравад. Тухм ҳокистарранг, такрибан 0,5 см диаметр доранд. Вазни 1000 тухмӣ 30 – 32 г мебошад. Ин растаниӣ ҳӯроки арзандай ҷорво мебошад. Дар марҳилаи гулкунӣ массаи болоии мунчи сермӯяк дорои сафеда 18,1%, равған 2,8%, нах 26,6%, ҳокистар 12,1% ва моддаҳои беазоти экстрактӣ 40,4%-и вазни хушк мебошад. Дар вазни хушки ҳосили болоизамиинии мунҷ ҳиссаи навдаҳо 44,6%, баргҳо 33,9% ва тухмӣ 21,5%-ро ташкил дод.

Назорати афзоиши ва рушди растаниҳо дар давраи гулкунии аксари намудҳо (26.05.2023), тағиیرёбии соҳтори бузгандуму аҷриқзорро, ҳангоми кишт кардани мунчи сермӯяк дар таркиби онҳо, нишон медиҳанд. Дар ҳудуди Лучоб, алалхусус дар шароити табии, дар таркиби ҷамоати омехтаи аҷриқзор аз руи меёри Друде: бисёр фаровон (сор<sub>2</sub>) як намуд - *Aegilops triuncialis*, ҳеле фаровон (сор<sub>1</sub>) – се намуд *Avena trichophylla*, *Cynodon dactylon*, *Vicia sativa* вомехӯранд. Шумораи зиёди намудҳо дар шумораи кам (sp) ва намунаҳои ягона (sol) вомехӯранд. Ҳангоми кишт, дар қитъаи таҷрибавӣ фаровонии мунчи сермӯяк (сор<sub>3</sub>) ҳеле афзуд ва дар муқоиса бо қитъаи назоратӣ, фаровонии *Aegilops triuncialis*, *Avena trichophylla*, *Vicia sativa*, *Vicia hyrcanica*, *Bromus oxyodon*, *Eminium albertii* ва дигарон коҳиши ёфт. Дар ин ҳолат дар таркиби алафзор рушди ҷави пиёзакдор *Hordeum bulbosum* – намуди азотдуст (нитрофил) мушоҳида карда шуд. Ин аз афзоиши нитроген дар хок шаҳодат медиҳад. Баландшавии қади алафзор дар қитъаи таҷрибавӣ бо кишти мунҷ аз ҳисоби алафҳои баланд: мунчи сермӯяк, ҷави пиёзакдор ва қатраборони зебо *Onobrychis pulchella* ба амал омад. Дар айни замон, афзоиши ва фаровонии намудҳои алоҳида коҳиши ёфт.

Ҷадвали 1. Ҳосилнокии кишти рӯяқии мунчи сермӯяк. Лучоб, 25.05.2023

Растаниҳои Таҳқиқшаванде	Маводи хушки алаф			
	назоратӣ		назоратӣ+ коштани мунҷ	
	г/м <sup>2</sup>	%	г/м <sup>2</sup>	%
Лубиёғиҳо, ҳамагӣ	41,3	15,0	260,4	65,1
Аз он ҷумла <i>Vicia villosa</i>	0	0	184,0	46,0
Галладонағиҳо	215,0	78,0	119,6	29,9
Растаниҳои дигар	19,3	7,0	20,0	5,0
Ҳамагӣ	275,6	100	400,0	100

Дар ҷадвали 1 ҳосилнокӣ ва соҳтори алафзори қитъаҳои назоратӣ ва кишти рӯяқии мунчи сермӯяк оварда шудааст. Дар мавзеи Лучоби ноҳияи Варзоб, дар давраи афзоиши максималии намудҳои асосӣ, 26.05.2023 ҳосили умумии қитъаи назоратӣ 27,6 с/га массаи

хушкро ташкил дод. Ҳиссаи растаниҳои домитантӣ (зиёда аз 5% аз ҳосили умумӣ—*Aegilops triuncialis*, *Cynodon dactylon*, *Avena trichophylla* ва гайра) дар умум зиёда аз 80,0% ҳосили умумиро ташкил дод. Ҳосили *Vicia villosa* бо кишти тухми он, ба доминанти қӯл (қариб 50% - и ҳосили умумӣ) баробар мегардад. Зери таъсири афзоиши зиёд ва фаровонҳосилии мунҷ ҳосили доминантҳо *Aegilops triuncialis*, *Avena trichophylla* ва баъзе намудҳои камшумор хеле кам шуданд. Дар маҷмуъ, кишти мунҷи сермӯяк ҳосилнокии бузгандумзорро то 40,0 с/га, ё 45,2% зиёд мекунад. Дар баробари ин, ҳиссаи растаниҳои лӯбиёғӣ дар ҳосили умумӣ аз 15,0 то 65,1% меафзояд ва ғалладонагиҳо бошад аз 78,0 то 29,9% кам мешавад.

Ҳамин тариқ, барои таъмин намудани алафзор бо нитроген (азот) дар ҷароҳу алафзор бо мақсади истифода кардани нитрогени биологӣ ба қадри имкон намудҳои растаниҳои лӯбиёғиро (зиёда аз 35-40%) зиёд кардан зарур аст. Барои таъмин намудани нақши бактерияҳои лӯндашакли азотҷамъунанда ва баланд бардоштани саҳми растаниҳои лӯбиёғӣ дар таркиби алафзору ҷароҳҳо, миқдори муайянни фосфор бо роҳи андохтани суперфосфат ё дигар минералҳои фосфордор ва нуриҳои органикоро истифода бурда мешавад.

#### *Адабиёт*

1. Акназаров, Х. Продуктивность кормовых растений в условиях Памира. / Х. Акназаров. - Душанбе: Дониш, 2007. - 273 с.
2. Бейдеман, И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях / И.Н. Бейдеман. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 1-130.
3. Вошинин, П.А. Анализ структуры урожая многолетних трав // Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах / П.А. Вошинин. - М.: Сельхозгиз, 1961. – С. 99 - 102.
4. Валиев, А.В. Интенсификация пастбищного хозяйства Таджикистана / А.В. Валиев. - Душанбе: Ирфон, 1987. - 208 с.
5. Ермаков, А.И., Арасимович З.В. Методика биохимического исследования растений / А. И. Ермаков. – Л.: Колос, 1972. – С. 1-456.
6. Камелин, Р.В. Кухистанский округ Средней Азии / Р.В. Камелин. – Л.: Наука, 1979. С.1-117.
7. Мадаминов, А.А., Ҳусаинов Ҷ., Азимова Н., Мирзоев С. Разнообразие бобовых растений, их использование в реконструкции пастбищ Таджикистана. / Мат-лы конф. “Адаптация живых организмов к условиям среды”. Душанбе, 2019, С. 142 - 144.
8. Мустафаев, С.М. Хозяйственные использование бобовых природной флоры. / С. М. Мустафаев. - Л.: Наука, 1989. - 208 с.
9. Никитин, В.В. Биология туркменской вики мохнатой и перспективы ее введения в культуру / В.В. Никитин - Ашхабад: 1950. - С.1 - 24.
10. Онипченко, В.Г. Функциональная фитоценология. Изд. 2-е. / В. Г. Онипченко. - М.: Красанд, 2014. – 576 с.
11. Овчинников, П.Н. Основные черты растительности и районы флоры Таджикистана / В кн. Флора ТаджССР, т. 1 / П.Н. Овчинников. - М.-Л., 1957. - С. 9-20
12. Понятовская, В.М. Учет обилия и особенности размещения видов в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника. / В.М. Понятовская. - М., Л.: Наука, 1964. – Т.3. – С. 20—9-299.
13. Пономарев, А.Н. Изучение цветения и опыления растений [Текст] / А.Н. Пономарев // Полевая геоботаника. Л.:Наука, 1960. – Т.2. – С.9 - 19.
14. Синьковский Л.П. Введение в культуру местных дикорастущих кормовых растений в Юго-Западного Таджикистане // Тр.Тадж НИИСХ. – Душанбе:Таджикгосиздат. – 1963. – Т. 2. – С.122-180.
15. Расулова, М.Р. Однолетние бобовые, растущие дико в Таджикистане / М.Р. Расулова // Тр.АН Тад ССР. – 1958. – Т.97. – С.3-91.
16. Флора Таджикской ССР.Л: Наука, 1978. – Т.У. – С. 1-678.
17. Флора Таджикской ССР.Л: Наука, 1981. – Т.У.С. 1-727.
18. Шамурин, В.Ф. О суточном ритме и экологии цветения некоторых арктических растений [Текст] / В.Ф. Шамурин // Ботанический журнал. – 1958. – Т. 43, №8. – С. 1183 - 1191.

19. Шалыт, М.С. Методика изучения морфологии и экологии подземной части отдельных растений и растительных сообществ // Полевая геоботаника. / М.С. Шалыт. - Л.: Наука, 1960. – Т.2. – С. 369-447.
20. Экспериментальное изучение продуктивности состава травянистых цензов./ Экспериментальная геоботаника. Казань, Изд-во КГУ, 1965, с. 206-251.

**РАСТАНИХОЙ ЯКСОЛАИ ЛҮБИЁГИИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ  
ЛУЧОБ ВА САҲМИ ОНҲО ДАР ҲОСИЛХЕЗГАРДОНИИ ҲОҚУ  
АЛАФЗОР**

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқот оид ба аҳамияти иқтисодии зироатҳои лубиёгии яксола дар ҳавзаи дарёи Лучоб (нишеби Ҷанубии Қаторкуҳҳои Ҳисор) оварда шудааст. Ин растаний хӯроки арзандай чорво мебошад. Дар марҳилаи гулкунӣ массай болоии мунчи сермӯяк дорон сафеда 18,1%, равған 2,8%, нах 26,6%, хокистар 12.1% ва моддаҳои беазоти экстрактӣ 40,4%-и вазни хушк мебошад. Дар вазни хушки ҳосили болоизамиинии мунч ҳиссаи навдаҳо 44,6%, баргҳо 33,9% ва тухмӣ 21,5%-ро ташкил дод. Дар маҷмуъ, кишти мунчи сермӯяк ҳосилнокии бузгандумзорро то 40,0 с/га, ё 45,2% зиёд мекунад. Дар баробари ин, ҳиссаи растаниҳои лубиёгӣ дар ҳосили умумӣ аз 15,0 то 65,1% меафзояд ва ғалладонагиҳо бошад аз 78,0 то 29,9% кам мешавад. Барои таъмин намудани нақши бактерияҳои азотдори бехмевасоз ва зиёд кардани ҳиссаи растаниҳои лубиёгӣ ба таркиби маргзору ҷароғоти микдори муайянни фосфорро ба воситаи суперфосфат ё дигар нуриҳои фосфорию органики истифода бурдан мумкин аст.

**Калидвожаҳо:** растаниҳои лубиёгӣ, рӯизамиинӣ, бактерияҳои нитрогендор, ҳавзаи дарёи Лучоб, қаторкӯҳи Ҳисор, Тоҷикистони Марказӣ.

**ОДНОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ  
ЛУЧОБ (ЮЖНЫЙ СКЛОНО ГИССАРСКОГО ХРЕБТА), ИХ РОЛЬ  
В ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРАВОСТОЯ**

В статье приводятся результаты исследований по хозяйственному значению однолетних бобовых растений бассейна реки Лучоб (Южный склон Гиссарского хребта). Это растение является ценным кормом для животных. На стадии цветения надземная масса вики мохнатой содержит 18,1% белка, 2,8% жира, 26,6% клетчатки, 12,1% золы и 40,4% сухого веса безазотистых экстрактивных веществ. В сухом весе урожая вики доля побегов составила 44,6%, листьев—33,9% и семян—21,5%. В целом, подсев вики увеличивает урожайность деградированных пастбищ до 40,0 ц/га, или на 45,2%. При этом доля бобовых растений в общем урожае увеличивается с 15,0 до 65,1%, а злаковых с 78,0 до 29,9%. Поверхностный подсев семян однолетнего бобового растения — вики мохнатой методом “нулевой” обработки в эфимерово- пальчаткового сообщества в окрестности деревни Костарош повышает урожайность травостоя до 40,0 ц/га, или в 45,1%. Для обеспечения роли азотфикссирующих бактерий и увеличения вклада бобовых растений в составе лугов и пастбищ необходимо использовать определенное количество фосфора путем внесения суперфосфата или других фосфорсодержащих и органических удобрений.

**Ключевые слова:** Бобовые растения, поверхностный подсев семян, азотфикссирующие бактерии, бассейн реки Лучоб, Гиссарский хребет, Центральный Таджикистан.

**ANNUAL LEGUME PLANT OF THE BASIN OF LUCHOB RIVER  
(THE SOUGHT SLOPE OF THE HISSAR MOUNTAIN RANGE),  
THEIR ROLE IN THE INCREASING OF THE GRASSLAND  
PRODUCTIVITY**

The article describes the results of the research on the economic values of annual legumes in the basin of the Luchob river (Southern slope of the Gissar ridge). This plant is a valuable feed for animals. At the flowering stage, the aboveground mass of vetch hairy contains 18.1% protein, 2.8% fat, 26.6% fiber, 12.1% ash and 40.4% dry weight of nitrogen free extractives substances. In the dry weight of the vetch crop, the share of shoots was 44.6%, leaves – 33.9% and seeds – 21.5%. In generally, seeding the vetch in the pastureland, can to increases the yield potential of degraded pastures to 40.0 c/ha, or by 45.2%. At the same time, the share of legumes in the total harvest increases from 15.0 to 65.1%, and cereals from 78.0 to 29.9%. Surface sowing of seeds of an annual legume plant - vetch (*vicia villosa* L.) with using the “zero” tillage method in the ephemeral-palmaceous community in the vicinity of the village of Kostarosh, the yield of the grassland productivity increases to 40.0 c/ha, or 45.1%.

To ensure the role of nitrogen-fixing bacteria and increase the contribution of legumes in meadows and pastures, it is necessary to use a certain amount of phosphorus by applying superphosphate or other phosphorus-containing and organic fertilizers.

**Keywords:** legume crops, Surface sowing of the seeds, nitrogen-fixing bacteria basin of the Luchob river, Gissar ridge, Central of Tajikistan

## Дар бораи муаллифон

Мадаминов Абдулло Асракулович  
Мудири озмоишгоҳи экология ва захираи растаниҳо  
Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
734017, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Карамова, 27 Тел.: (+992) 904 18 71 74  
E-mail: [asrorijon@mail.ru](mailto:asrorijon@mail.ru)

Мирзоев Бадриддин Бобомуродович  
Омӯзгори калони кафедраи анатомия ва физиология  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Рӯдакӣ, 121 Тел: (+992) 985 21 13 14  
E-mail: [mbadriddin-85@mail.ru](mailto:mbadriddin-85@mail.ru)

## Об авторах

Мадаминов Абдулло Асракулович  
Директор лаборатории экологии и растительных ресурсов  
Институт ботаники, физиологии и генетики растений  
Национальная академия наук Таджикистана  
734017, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, к. Карамова, 27  
Тел.: (+992) 904 18 71 74  
E-mail: [asrorijon@mail.ru](mailto:asrorijon@mail.ru)

Мирзоев Бадриддин Бобомуродович  
Старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии  
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни  
734003, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, к. Рудаки, 121  
Тел: (+992) 985 21 13 14  
E-mail: [mbadriddin-85@mail.ru](mailto:mbadriddin-85@mail.ru)

## About the authors

Madaminov Abdullo Asrakulovich  
Director of the Laboratory of Ecology and Plant Resources  
Institute of Botany, Physiology and Plant Genetics  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
734017, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, k. Karamova, 27  
Phone: (+992) 904 18 71 74  
E-mail: [asrorijon@mail.ru](mailto:asrorijon@mail.ru)

Mirzoev Badriddin Bobomurodovich  
Senior Lecturer at the Department of Anatomy and Physiology

Исмоилов Хушбахт

Магистр Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
734017, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Карамова, 27

Исмоилов Хушбахт

Магистр Института ботаники, физиологии и генетики растений  
Национальная академия наук Таджикистана  
734017, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, к. Карамова, 27

Tajik State Pedagogical University named after S. Aini

734003, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, Rudaki village, 121  
Phone: (+992) 985 21 13 14 E-mail: [mbadriddin-85@mail.ru](mailto:mbadriddin-85@mail.ru)

Ismoilov Khushbakht

Master of the Institute of Botany, Physiology and Plant Genetics  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
734017, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, k. Karamova, 27

## ХОМӮШАКҲОИ ХУНМАКИ (DIPTERA: CULICIDAE) ДАРАИ ВАРЗОБ

Солиҳзода С., Қадамзода Д.С.

Институти зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н. Павловский  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Фаунаи хомӯшакҳои хунмаки Тоҷикистон мониторинг ва таҳқиқи доимиро тақозо менамояд, зоро онҳо ҳам истироҳати одамонро ҳалалдор месозанд ва ҳам интиқолдиҳандагони бемориҳои гуногуни трансмиссивӣ, баҳусус вараҷа (малъария, табларза) ба шумор мераванд.

Новобаста аз комёбихои дар самти мубориза ва барҳамдиҳии бемории вараҷа бадастомада, ҳатари барқароршавии он дар кишвар баланд боқӣ мемонад. Зоро солҳои охир муҳоҷирати аҳолии ҷаҳон шиддат ёфтааст, ки ин метавонад ба интиқол бемории вараҷа аз дигар кишварҳо ба Тоҷикистон гардад. Яке аз минтақаҳои сайёҳии кишвар, ки бештари сайёҳон аз он ҷо дидан мекунанд ин дараи зебоманзари Варзоб мебошад. Аз ин лиҳоз омӯзиши паҳнкунандагони ин беморӣ дар минтақаи мазкур хеле муҳим ба шумор меравад.

Бояд зикр намуд, ки омӯзиши хомӯшакҳои ғайривараҷавии авлоди *Aedes* ва *Culex* низ муҳим ба шумор меравад, зоро онҳо интиқолдиҳандагони як қатор бемориҳои трансмиссивӣ, аз қабили туляремия, Нили Ғарбӣ, тягина, табларзai зард ва ғайра мебошанд. Азбаски баъзе намудҳои пашишашои регзор интиқолдиҳандай барангезандагони бемории лейшманиоз ба шумор мераванд, омӯзиши таркиби намудии ин ҳашарот ва қонунияти паҳншавии онҳо низ дар ҳудудҳои мушаҳҳас аҳаммияти қалони илмӣ ва амалӣ дорад.

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқот масъалаи истифодаи имконпазири муборизаи комплексӣ бар зидди хомӯшакҳои хунмак (Culicidae) дар дараи Варзоб муқаррар карда мешавад. Вобаста ба ин зарурати давом додани таҳқиқот оид ба омӯзиши биология ва экологияи хомӯшакҳои хунмак дар дараи Варзоб вучуд дорад. Зоро дар асоси маълумоти бадастомада пешгӯй ва банақшагирии чорабиниҳо оиди ба танзим даровардани шумораи паҳнкунандагони асосии бемориҳои трансмиссивӣ дар ин минтақа таҳия карда мешавад, ки ба пешгирии интиқоли бемориҳои гуногуни трансмиссивӣ нигаронида мешавад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Маводҳо оид ба хомӯшакҳои хунмак дар ноҳияи Варзоб давоми мавсимҳои гуногуни солҳои 2022-2023 (июл-ноябри 2022; март-ноябри 2023) ҷамъоварӣ шуданд. Барои гузаронидани тадқиқот маҳаллаҳои Варзобгэс, Кондара, Такоб ва Зидех интиҳоб гардиданд (ҷадвали 1).

Барои бақайдигирии хомӯшакҳои ба сайд ҳуҷумкунанда (одам ё ғов) бо истифодаи доми пашишонагӣ дар давоми 1 соат вақт масраф карда шуд [1].

Хомӯшакҳои экзофил дар ҷойҳои рӯзона дамгириашон (байни растаниҳо) ба воситаи домхалтаҳои энтомологӣ ҷамъоварӣ карда шуданд. Тартиби ҷамъоварии хомӯшакҳои эндофил дар доҳили биноҳо бо истифода аз эксгаустери стандартӣ ва фонусчай барқӣ роҳандозӣ гардид. Ҳамчунин ҳангоми ҷамъоварии хомӯшакҳои эндофил ва экзофил аз аспиратор-борхалта (*backpack aspirator*) истифода намудем.

Зимни бақайдигирии миқдори кирмина ва зочаи хомӯшакҳо аз домхалтаи диаметри ҳалқааш 20 см ва тағорacha (20 x 25 см) истифода карда шуд. Пеш аз оғози таҳқиқ ҳатман ҳарорати ҳаво ва обро ба назар ғирифтем. Як қисми кирминаҳои ҷамъовардашуда дар спирти 96% нигоҳ дошта, баъзеи дигараш ба лаборатория дастрас гардиданд. Аз кирминаи ба даст оварда шуда хомӯшакҳои болиғ пайдо шуд.

**Хусусиятҳои ноҳияи таҳқиқотӣ.** Ноҳияи Варзоб яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумхурӣ дар Тоҷикистон аст ва дар дараи рӯди Варзоб ҷой дорад. Маркази ин ноҳия шаҳраки Варзоб аст, ки 25 км шимолтар аз шаҳри Душанбе дар каронаи рӯди Варзоб ҷой дорад.

Ноҳияи Варзоб дар водии Ҳисор ҷой дорад. Дар шимол бо ноҳияи Айнӣ аз ноҳияҳои вилояти Суғд, дар ғарб бо ноҳияи Ҳисор, дар ҷануб бо ноҳияи Рӯдакӣ ва ш. Душанбе, дар шарқ бо ноҳияи Ваҳдат ҳамсарҳад мебошад. Паҳнони ин ноҳия 1656 км<sup>2</sup> аст. Аз шимоли

нохияи Варзоб ба ҹануби он рӯди Варзоб мегузараад, ки ба рӯди Кофарниҳон мерезад. Мутобиқи маълумоти маркази боду ҳавосанҷӣ шаҳраки Варзоб дар баландии 1108 м аз сатҳи баҳр воқеъ гардида, ҳарорати миёнаи ҳаво дар моҳи январ  $+0.8^{\circ}\text{C}$ , дар июл  $+25^{\circ}\text{C}$ , ҳарорати максималии мутлақ  $+35^{\circ}\text{C}$ , минималӣ  $-29^{\circ}\text{C}$  -ро ташкил мекунад. Миқдори боришот дар давоми сол 595 мм, аз чумла, дар давраи гармо 226 мм, сармо – 369 мм -ро дар бар мегирад. Барои дараи Варзоб баҳор бо ҳавои ноустувори якбора ивазшавандай ҳарорат тавсиф мегардад. Дар натиҷаи ин дар моҳҳои баҳор миқдори максималии боришот ба амал меояд, ки бештар хусусияти боришоти сел бартарӣ дорад. Барои тобистон пасту баландшавии якбораи ҳаво дар давоми шабонарӯз хос буда, амплитудаи шабонарӯзӣ ба  $23\text{--}26^{\circ}\text{C}$  мерасад. Моҳҳои тобистон бо миқдори боришоти бениҳоят кам тафовут дошта, ба зухуроти ҳӯшкшавӣ оварда мерасонад. Дар мавзеъҳои наздикухӣ дар мавсими тобистон речай ҳарорат нисбатан мӯътадил аст. Дар моҳҳои сентябр-октябр тағйирёбии махсус дар равандҳои атмосферӣ ба амал меояд. Воридшавии сармо ба оғози равандҳои тирамоҳӣ оварда мерасонад. Хусусияти мавсими тирамоҳӣ, амплитудаи зиёди шабонарӯзии ҳарорати ҳаво ва сардшавии барзиёди шабона ба шумор меравад. Дар моҳи октябр фаъолияти сиклонӣ рушд карда, ҳарорати ҳаво паст гашта, давраи боришот оғоз шуда, дар моҳи декабр (дар кӯҳҳо пештар) гузариш ба мавсими зимистон ба қайд гирифта мешавад..

**Натиҷа ва муҳокимарониҳо.** Аз рӯи маълумотҳои як қатор муаллифони корҳои монографӣ ва мақолаҳо дар Тоҷикистон 30 намуди ҳомӯшакҳои хунмак вомехӯранд, ки ба 6 авлод мансуб мебошанд - *Anopheles*, *Uranotaenia*, *Culiseta*, *Coquillettidiae*, *Aedes*, *Culex* [2-5]. Дар дараи Варзоб ҳомӯшакҳои *An. superpictus*, *An. claviger*, *Cx. pipiens*, *Cx. hortensis*, *Ae. caspius*, *Cs. subochrea* дарёфт карда шуд (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1.

Маводи таҳқиқшуда

Намуди ҳомӯшакҳо	Варзобгес	Кондара	Такоб	Зидех	Ҳамагӣ	%
<i>Anopheles claviger</i>	510	320	274	325	<b>1429</b>	23.4
<i>An. superpictus</i>	874	440	370	201	<b>1885</b>	31
<i>Culiseta longiareolata</i>	315	60	18	0	<b>393</b>	6.4
<i>Aedes caspius</i>	45	104	64	17	<b>230</b>	4
<i>Culex pipiens</i>	410	321	386	158	<b>1275</b>	21
<i>Cx. hortensis</i>	254	125	87	416	<b>882</b>	14.5
<b>Ҷамъ</b>	<b>2408</b>	<b>1370</b>	<b>1199</b>	<b>1117</b>	<b>6094</b>	100

*An. claviger* – марҳилаи пеш аз болиғиаш дар ҳавзҳои хунуки ҷашмагӣ, ки аз обҳои зеризаминӣ сероб мешаванд, афзоиш мекунанд. Кирминаҳо асосан дар ҳарорати  $+14^{\circ}\text{C}$  ... $+16^{\circ}\text{C}$  афзоиши хуб мекунанд. Онҳо ҳатто дар зимистон низ метавонанд инкишоф ёбанд [4]. Асосан миқдори кирминаҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ зиёд мешаванд, аммо дар мавсими гармӣ бошад хеле кам мешаванд. Ҳомӯшаки болиг намидӯст, экзофил буда, ҷойҳои рӯзона дамгириашон бештар ҷойҳои намноки хунуки байни растаниҳо мебошад. Асосан дар ҳавои күшод наздикиҳои макони тухмгузориаш ба сайд ҳучум мекунад. Дар нохияи Варзоб аз ҷиҳати шумораи намуди афзалиятнок буда, таносуби фоизии он 23.4%-ро ташкил менамояд.

Ин намуд дар нохияи Варзоб ҳудуди паҳншавии васеъ дошта, мавҷудияти ҳомӯшакҳои болиг дар дохили оғилхонаҳо асосан дар фасли баҳор (май) ва тирамоҳ (сентябр) ба мушоҳида расид, ки шумораи онҳо ба 2-5 адад дар як оғилхона рост меомад.

*An. superpictus* – ҳудуди васеи паҳншавӣ дошта, макони тухмгузории мувофиқ барои ин намуд ҳавзҳои шағалдор, соҳилҳои дарёчаҳои кӯҳии истода ё обҳои ҷараёнашон суст, ҷаъмшавии об дар зери сангҳо, одатан бо концентратсияи баланди намаки калтсий ба шумор меравад [6, 7]. Намуди гармидӯст буда, ҳарорати мӯътадил барои кирмина  $+30\text{--}+35^{\circ}\text{C}$  мебошад. Новобаста ба ин дар нохияи Варзоб дар ҳамаи нуқтаҳои таҳқиқшуда дарёфт карда шуд. Одатан дар нимаи дуюми тобистон шумораи намуд зиёд шуда ва то моҳи сентябр дар ин сатҳ қарор мегирад. Ҳомӯшакҳои болиг бештар ба одам дар дохили бино ҳучум мекунанд. Дар

чустучуи сайд масофаҳои дурро метавонад тай кунанд. Одатан дар биноҳои гарм зимистонро аз сар мегузаронанд.

Ба диапауза (ҳолати оромӣ ё ҳоби зимистона) рафтани хомӯшакҳои модина (хомӯшакҳои нарина пеш аз фарорасии фасли зимистон мемиранд), ки ин асосан аз моҳи сентябр оғоз шуда, анбӯҳи ба зимистон рафтани онҳо дар охири моҳи октябр ва аввали моҳи ноябр ба мушоҳидати мерасад.

*Culex pipiens*. Мавҷудияти ин намуд дар ҳамаи нуктаҳои таҳқиқшуда дарёфт карда шуд. Асосан ҳавзу қӯлмакҳои гуногунҳашм, новаҳои бетонии обгузари ҷараёни обашон суст ва таҳҳонаҳои пуробшудаи биноҳо макони афзоиши намуд ба шумор меравад.

Баҳорон шумораи кирминаҳо кам буда, мунтазам он бештар шудан мегирад ва дар миёнаҳои тобистон ба ҳадди максималии худ мерасад. Дар ин давра шумораи кирминаҳо ба 50 – 120 адад дар  $m^2$  –и сатҳи болои об рост меояд. Чунин сершуморӣ то миёнаҳои моҳи сентябр идома ёфта, баъдан он ба тадриҷ кам шудан мегирад. Таносуби фоизии он дар ҳудуди ноҳияи Варзоб 21%-ро ташкил намуд.

*Cx. pipiens* дар таҳҳонаҳои пуробшудаи биноҳо метавонад тамоми сол афзоишу инкишоф ёбад. Дар фасли зимистон ба одамон ҳеле кам ҳучум мекунанд. Шумораи хомӯшакҳо бо баланд шудани ҳарорати ҳаво зиёд шуда, дар моҳи июл-август ба ҳадди максималии худ мерасад ва аз моҳи сентябр сар карда тадриҷан кам шудан мегирад. Зимистонро модинаҳои бордоршуда аз сар гузаронда, наринаҳо бошанд пеш аз саршавии фасли сармо мурда нобуд мешаванд.

Хомӯшакҳои болиг ҳам дар ҳавои күшод ва ҳам дар доҳили бино ба одамону ҳайвонот ҳучум мекунанд. Бештар шомгоҳон ва шабона фаъол мегарданд, лекин рӯзона низ ҳучуми онҳо ба одамон ба мушоҳидати мерасад. Рӯзона хомӯшакҳои *Cx. pipiens* бештар дар доҳили ҳонаҳо ва таҳҳонаҳо ҷой мегиранд.

*Cx. hortensis* – одатан дар обҳои нисбатан тозаи аз обсабзу растаниҳои обӣ бой, инчунин дар зарфҳову новаҳои обдор ва ҳавзҳои бетонӣ низ тухм гузошта, афзоиш мейбад.

Хомӯшакҳои болиг аҳён-аҳён ба одамон ва ҳайвоноти ҳонагӣ ҳучум мекунанд. Асосан бегоҳӣ ва шабона фаъол мегарданд. Дар давоми моҳҳои май то сентябр ҳучум намудани шумораи қами ин намуд ба одамон ба қайд гирифта шудааст.

Ин намуд дар ҳамаи мавзеъҳои таҳқиқшудаи ноҳияи Варзоб дарёфт карда шуда, таносубии фоизии он 14.5%-ро дар бар мегирад.

*Aedes caspius* – ҳудуди паҳншавии вазеъ дошта, ҳам дар минтақаҳои ҳамвор ва ҳам дар минтақаҳои қӯҳӣ вомехӯрад. Дар ноҳияи Варзоб низ ҳудуди паҳншавии вазеъ дорад. Одатан хомӯшакҳои *Ae. caspius* дар ҳавои күшод ба одамону ҳайвонот ҳучум мекунанд. Шумораи нисбатан зиёди ин намуд дар мавзеи Кондара ҷамъоварӣ карда шуд, ки дар маҷмӯъ 104 ададро ташкил медиҳад. Аммо дар муқоиса бо дигар мавзеъҳои таҳқиқотӣ шумораи намуд камтар буда, таносуби фоизии он ҳамагӣ 4%-ро ташкил медиҳад.

Шумораи онҳо дар мавсимҳои гуногун вобаста ба мавҷудияти ҳавзу қӯлмакҳои доимию муваққатӣ каму зиёд мешавад. Шумораи намуд аз охирҳои моҳи сентябр сар карда кам шудан мегирад ва ҳамаи хомӯшакҳои болиг бо фарорасии фасли сармо мемиранд. дар Мархилаи тухмӣ зимистонро аз сар мегузаронанд.

*Culiseta subochrea* – дар ҳудуди Тоҷикистон вазеъ паҳн гардида буд. Кирминаҳо бештари ҳаёти ҳудро дар сатҳи болоии об гузаронида, гоҳ-гоҳ ба қаъри об мераванд. Ба одам ҳучум намудани хомӯшакҳои болиг ба мушоҳидати нарасидааст. Ба ғайр аз дехаи Зидеҳ дар дигар минтақаҳои таҳқиқшудаи ноҳияи Варзоб ба қайд гирифта шуд. Шумораи нисбатан зиёди ин намуд дар маҳаллаи Варзобгес ба қайд гирифта шуд, ки дар маҷмӯъ 315 ададро дар бар мегирад.

### Ҳулоса ва тавсияҳо

Ҳамин тарик маълум карда шуд, ки 6 намуди хомӯшакҳои хунмак дар дараи Варзоб вомехӯранд, мақоми аз ҳама афзалиятнокро хомӯшакҳои *Cx. pipiens* ва *An. superpictus* қасб менамоянд, ки таносуби фоизии онҳо мутаносибан ба 21 ва 31% баробар мебошад.

Рафти тафайирёбии мавсимии шумораи хомӯшакҳо асосан вобаста аст аз он ки дар қадом марҳила зимистонро аз сар мегузаронанд. На ҳамаи хомӯшакҳо зимистонро бомуваффақият аз сар мегузаронанд, барои ҳамин дар баҳор ва аввали тобистон төъдоди онҳо кам буда, минбаъд бо пайдо шудани насли якум ва наслҳои минбаъда шумораи онҳо ба тадриҷ

меафзояд. Шумораи аз ҳад зиёди хомӯшакҳо асосан дар моҳҳои июл-сентябр ба қайд гирифта мешавад.

Дар дараи Варзоб хомӯшакҳои *An.superpictus* ҳамчун паҳнкунандай бемории вараҷа нисбатан нақши муҳими эпидемиологӣ доранд, зеро онҳо дар давраи барои интиқоли вараҷа муносиб зиёд шуда, алоқаи зич ба манзили одамон дорад, яъне дар доҳили биноҳои истиқоматӣ, хочагидорӣ ва оғилхонаҳо маскан мегиранд ва метавонанд ҳар вақт ба одамон хучум намояд ва хун макад.

Дар асоси маълумотҳои ба дастомада маҷмӯи чорабиниҳо бар зидди хомӯшакҳо, аз ҷумла чорабинии гидротехникӣ, истифодай маводҳои ҳимоявӣ (истифодай пашшахонаҳо, репелентҳо ва электрофумигаторҳо, тӯр кашидани тирезаҳо), иститифодай маводҳои биологӣ (бактоулигтиҳо) ва ҳимиявӣ (захрдорупошии доҳили биноҳои истиқоматию хочагидорӣ) тавсия карда мешавад.

### *Адабиёт*

1. Чинаев, П.П. Методы количественного учета кровососущих комаров / П.П. Чинаев - (Diptera, Culicidae) // Энтомол. обозрение. 1959. 38, 4, - С. 757-765.
2. Булычев В.П., Данияров О.А., Костюков М.А., Хайретдинов Д.Х., Салимов Д.С. Малярийные комары Таджикистана и их эпидемиологическое значение // Здравоохранение Таджикистана, 1982. №3. - С. 90-92.
3. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Насекомые двукрылые // Фауна СССР. Л. 1970. Т. 3. Вып.4. - 348 с.
4. Кадамов, Д.С. Кровососущие комары (Culicidae) Гиссарской долины Таджикистана / Д.С. Кадамов // Автореферат на соискание уч. степени канд. биол. наук. 2010. – 24 с.
5. Кешишьян, М.Н. Culicidae Таджикистана / М.Н. Кешишьян // Мед. паразитология и паразитарные болезни, 1941, т. 10, № 1, - С. 77 - 80.
6. Мончадский, А.С., Штакельберг А.А. Малярийные комары Таджикистана меры борьбы с ними / А.С. Мончадский, А.А. Штакельберг. - Сталинабад, 1943. - 96 с.
7. Наумов К.Г. К вопросу о фауне Culicidae Гиссарского района / К.Г. Наумов // Сб. Малярия и вопросы паразитологии Южного Таджикистана. М.-Л. 1936, - С.183 - 193.

## **ХОМӮШАКҲОИ ХУНМАКИ (DIPTERA: CULICIDAE) ДАРАИ ВАРЗОБ**

Тибқи маълумотҳои сарчашмаҳои илмӣ дар Тоҷикистон 30 намуди хомӯшакҳои хунмак вомехӯранд, ки аз шумора дар дараи Варзоб 6 намуди онҳо - *An. superpictus*, *An. claviger*, *Cx. pipiens*, *Cx. hortensis*, *Ae. caspius*, *Cs. subochrea* ба қайд гирифта шуд. Аз ҷиҳати шумора мақоми афзалиятноқро хомӯшакҳои *Cx. pipiens* ва *An. superpictus* қасб менамоянд, ки таносуби фоизии онҳо мутаносибан ба 21 ва 31% баробар мебошад. Дар байни хомӯшакҳои аз дараи Варзоб дарёфтшуда намудаи *An. superpictus* ҳамчун паҳнкунандай бемории вараҷа аз ҷиҳати эпидемиологӣ нисбатан ҳатарнок ба ҳисоб мераванд, зеро онҳо дар давраи барои интиқоли вараҷа муносиб зиёд шуда, алоқаи зич ба макони сукунати одамон дорад. Бар зидди хомӯшакҳо андешидани маҷмӯи чорабиниҳо, аз қабили чорабинии гидротехникӣ, истифодай маводҳои ҳимоявӣ, усулҳои биологӣ ва ҳимиявӣ ба мақсад мувоғиқ мебошад.

**Калидвожаҳо:** хомӯшакҳо, кирминаҳо, дараи Варзоб, ҳавзу кӯлмакҳо, паҳнкунанда, бемории вараҷа, маҷмӯи чорабиниҳо.

## **КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ (DIPTERA: CULICIDAE) ВАРЗОБСКОГО УЩЕЛЬЯ**

По данным научных источников, в Таджикистане встречаются 30 видов кровососущих комаров, из них 6 видов обнаружены в Варзобском ущелье – *An. superpictus*, *An. claviger*, *Cx. pipiens*, *Cx. hortensis*, *Ae. caspius*, *Cs. subochrea*. Доминирующими видами по численности являются комары *Cx. pipiens* и *An. superpictus*, процентное соотношение которых равно 21 и 31% соответственно. Среди обнаруженных видов в Варзобском ущелье, комары *An. superpictus* как переносчик малярии считаются относительно опасными с эпидемиологической точки зрения, так как в благоприятный для передачи малярии период их численность увеличивается и они тесно связаны с местами жилища человека. Целесообразно

принять комплекс мер против комаров, таких как гидротехнические мероприятия, применение защитных средств, биологических и химических методов.

**Ключевые слова:** комары, личинки, Варзобское ущелье, водоёмы, переносчики, малярия, комплекс мероприятий.

## BLOOD-SUCKING MOSQUITOES (DIPTERA: CULICIDAE) OF THE VARZOB GORGE

According to scientific sources, 30 species of blood-sucking mosquitoes are found in Tajikistan, of which 6 species were found in the Varzob Gorge - *An. superpictus*, *An. claviger*, *Cx. pipiens*, *Cx. hortensis*, *Ae. caspius*, *Cs. subochrea*. The dominant species in terms of numbers are *Cx. pipiens* and *An. superpictus*, the percentage of which is 21 and 31%, respectively. Among the species discovered in the Varzob Gorge, mosquitoes *An. superpictus* as a vector of malaria are considered relatively dangerous from an epidemiological point of view, since during the period favorable for the transmission of malaria their numbers increase and they are closely associated with human habitations. It is advisable to take a set of measures against mosquitoes, such as hydraulic measures, the use of protective equipment, biological and chemical methods.

**Keywords:** mosquitoes, larvae, Varzob Gorge, reservoirs, vectors, malaria, set of measures.

### Дар борай муаллифон

Солихзода Сабина  
Магистри соли дуюм  
Институти зоология ва паразитология ба номи.  
Е.Н. Павловский  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
Тел.: (+992) 934179993,  
Почтаи электронӣ: [solihzodasabina@gmail.com](mailto:solihzodasabina@gmail.com)

### Об авторах

Солихзода Сабина  
Магистр второго курса  
Институт зоологии и паразитологии им.  
Е.Н.Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана  
Тел.: (+992) 934179993,  
E-mail: [solihzodasabina@gmail.com](mailto:solihzodasabina@gmail.com)

### About the authors

Solihzoda Sabina  
Second-year Master of  
Institute of Zoology and Parasitology named after  
E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan  
Ph.: (+992) 934179993  
E-mail: [solihzodasabina@gmail.com](mailto:solihzodasabina@gmail.com)

Қадамзода Дилшод Саттор

Ходими калони илмӣ  
Институти зоология ва паразитологияи ба номи.  
Е.Н. Павловский  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
Тел.: (+992) 989116842  
E-mail: [kadamov.d@mail.ru](mailto:kadamov.d@mail.ru)

Қадамзода Дилшод Саттор

Старший научный сотрудник  
Института зоологии и паразитологии им. Е.Н.  
Павловский  
Национальная академия наук Таджикистана  
Тел.: (+992) 989116842,  
E-mail: [kadamov.d@mail.ru](mailto:kadamov.d@mail.ru)

Qadamzoda Dilshod Sattor

Senior Researcher  
Institute of Zoology and Parasitology named after  
E.N. Pavlovsky  
National Academy of Sciences of Tajikistan.  
Ph.: (+992) 989116842  
E-mail: [kadamov.d@mail.ru](mailto:kadamov.d@mail.ru)

**МУАЙЯНКУНИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ТАРКИБИ  
БИОХИМИЯВИИ ТУХМИИ РАСТАНИИ ҚАТРАБОРОНИ  
НАВЪИ «ЗИДЕҲ»**

***Сафаров А. Н.***

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Мақолаи мазкур оид ба таҳлили моддаҳо дар таркиби тухми растани навъи қатраборони «Зидех» дар муқоисаи ба шароити минтақаи шаҳри Душанбе ва н. Варзоб дехаи Зидех (Сияҳкӯҳ) оварда шудааст. Санчиши биохимиявӣ, дар растани қатраборони навъи «Зидех»: намнокӣ, равғанинокӣ, сафеда, кислотаи олеинӣ, кислотаи лимонӣ муайян карда шудааст. Аз таҷрибаҳо додашуда бар меояд, ки моддаҳои биохимиявии таркиби тухми қатраборони навъи «Зидех» вобаста ба ғамхории насл, моддаҳои даркориро барои кишт дар соли оянда тухми худ захира ё ғамхорӣ менмудааст. Дарҷаи омӯзиш нишон дод, ки растани қатраборони навъи «Зидех» дар минтақаҳо, қобилияти хуби нашъунамо дорад. Барои муайян кардани ниишондодҳои биохимиявии таркиби тухм аз рӯи таҷрибаҳои дар диаграммаи 1 мавҷуд буда, метавонед ҳулоسابарорӣ намоед.

*Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот:* Ҳадафи асосии ин пажӯҳиши омӯзиши муайянкунии нишондиҳандаҳои таркиби химиявии растани қатраборони навъи «Зидех» дар минтақаи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Варзоб, дехаи Зидех (Сияҳкӯҳ) дар тухми қатраборони навъи «Зидех» мебошад. Инчунин мақсади мо аз ин кор дар он иборат аст, ки барои баҳо додан ба натиҷаи тадқиқоти таркиби тухми қатраборони навъи «Зидех», чун ҳӯроки чорво ба маводҳои сараввали ибтидои қатраборони навъи «Зидех» ба шароити иқлими ҶТ аз ҷиҳати иқтисоди пурқимат ҳос аст.

*Аз рӯи натиҷаи тадқиқот:* Растани қатраборон гиёҳи ба оилаи лӯбиёгиҳо мансуб буда, ба авлоди қатраборон мансуб мебошад. Ин авлоддори 150 намуд дар дунё буда ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 намудаш воҳӯрда ва як қатор навъҳои навъи қатраборон рӯёнида шудааст [3]. Барои муайян намудани нишондиҳандаҳои биохимиявии растани дар минтақаҳои зикр шуда мсоидат мекунад.

Қатраборони регзори нур-дӯст маданияти як рӯзи дароз. Тухмҳо дар ҳарорати аз 16 - 23 дараҷа сабзида мешукуфанд. Нашъунамои баҳории растаниҳои зимистонгузаронӣ ҳангоми аз 5—8 дараҷа зиёд шудани ҳарорати хок сар мешавад [8]. Ҳарорати беҳтарин барои афзоиш ва рушд 18 ... 25 дараҷа аст. Он бо тобоварии хеле баланди зимистон фарқ мекунад, бар хилофи юнучқа, қатраборони регзор ҳангоми фасли баҳори сардиҳои баҳорӣ ҳатто дар ҳарорати минус - 12 дараҷа ва ҳарорати пасти зимистон то манғии 45 - 48 °C, бо хунукии сард намемирад. Нашъунамои қатраборон назар ба юнучқа пештар сар мешавад. Нашъунамои растани аз оғози баромадан то гулкунӣ 60 - 65 рӯз ва то пухта расидани тухмҳо 110 - 120 рӯзро дар бар мегирад [9, с. 10].

Ҳангоми муайян кардани миқдори сафеда дар як дон ва ё қисматҳои вай (масалан дар эндосперма ё дар ширешакҳо) усули тавсифи дигаргуншударо ҳамчун микроусул истифода мебаранд. Усули дигаргуншудаи (модификатсионии) пешниҳодшударо барои ташхиси тамоми намуди маводи растанигӣ истифода бурдан мумкин аст [11]. Тухми лӯбиёгиҳо аз сафеда бой аст. Сафедаҳои заҳиравии асосии ин тухмҳо-глобулинҳо мебошанд [12]. Барои ҳамин омӯзиши таркиби биохимиявии ин растани хеле мувоғиқ маҳсуб мейбанд.

Дар айни ҳол дар соҳаи чорводорӣ ё қишоварзӣ, яке аз проблемаҳои асосии он таъмин намудани ҳайвонот бо ҳӯроки хушсифат ва сафедадор буда, вазифаи муҳимтарии соҳаи ҳочагии қишлоқ ба ҳисоб меравад. Зарур гардид, ки растани бисёrsолаи қатраборон навъи «Зидех», ки барои муайян қандани нишондодҳои биохимиявӣ таҷриба гузаронидем. Агар мо аз рӯи баланси муайянкунии нишондодҳои ҳӯроки чорво назар намоем ин қариб нисфи талаботи умумии ҳайвоноти ҳочагии қишлоқ ҳӯроки хушсифат дар соҳаи чорводори ба ҳисоб меравад.

Дар баланд кардаи сифати маҳсулнокии ғизо барои чорво танҳо миқдори ҳӯроки чорворо зиёд кардани басандагӣ намекунад, балки сифати маҳсулоти ҳӯроки чорворо ҳам

баланд кардан зарур аст. Алафи бисёрсола яке маҳсулоти асосии соҳаи кишоварзи буда, зиёд намудани киштзори онҳо боиси афзоиши хўроки чорво мегардад. Аз он ҷумла қатраборон навъи «Зидех» аҳамияти ҷидди лиҳоз додан аст. Инчунин аз ҷиҳати таркиби сафедаи ҳазмшаванда дорад ва аз дигар растаниҳои соҳаи кишоварди барои чорво дар мисоли юнучқа кам нест ва аз ҷиҳати таркиби ғизои хушсифат растанини қатраборон навъи «Зидех» таркиби сафедавиаш андаке балантар мебошад.

Аз ҷиҳати таркиби протеини ҳазмшавандай қатраборон (дар алаф) аз юнучқа кам нест ва аз ҷиҳати ғизои ғизоаш алафи қатраборон боз ҳам миқдоре баландтар аст: 0,54 ккал. ба 1 кг хўрок нисбат ба 0,49 юнучқа [1, с. 2] баробар аст.

Дар ҳолати нав сабзиш ва ё гул накардагии ин растаний, ба ҳайвонот чорво дода шавад онҳоро ба дамиш гирифтор намекунад. Чунки дар таркиби алафи тару тозаи қатраборони навъи Зидех мо *тимпанит* моддаи химияви диди намешавад. Қатраборон дар ҳосилхезии хок як манбаи хуб бошад ҳам дар баробари он дар заминҳои лалмӣ моявонем, ки кишт кунем ва ҳосили фаровони массаи сабз ва тухм ва нитрогени таркиби хокро таъмин мекунад.

Аз рӯйи мувофиқи маълумоти Институти тадқиқоти илми хочагии қишлоқи Краснодар ба номи И.П. Лукяненко дар шароити минтақаи кишткунни аз гектар зиёда аз 300 сентенер баргу пояи сабз ва 10—15 сентенер тухмӣ медиҳад [1]. Дар баробари ин, дар сурати истифодаи яксола он нисбат ба юнучқа - 6,0 т/га моддаи хушк, серҳосилтар аст (8,7 т/га моддаи хушк) [4].

Ҳосили агротехникии растанини қатраборон ҳамчун хўроки хушсифати растаниҳои хўроки дар байни дигар зироатҳои хўроки чорво маълум мебошад. Қатраборон яке аз растаниҳои муҳимтарин дар соҳаи кишоварзӣ буда, дар вақти киштгардон кишт намуда ё ҳангоми дар нишебиҳо кишт намудан нишебиҳо муҳофизаткунанда ба ҳисоб меравад. Ба туфайли ҳамаи ин афзалиятҳо дар таркиби зироатҳои кишвари Краснодар ба қатраборон бештар дикқат додан лозим аст [1].

Дар таркиби решай қатраборон аз ҳамаи муҳимтаринаш моддаҳои органикӣ ва нитрогени биологиро зиёд намуда, қобилияти ҳосилхезии заминро баланд мекунад. Гиреҳҳое, ки дар решай растанини қатраборон ё оилаи лӯбигиҳо мавҷуд буда, бевосита қобилияти азхудкуни нитрогени озодра аз ҳаво дорад. Асосан растанини қатраборонро аз бедаҳои дигар растаниҳои дигар афзалияттар медонанд. Масалан, ҳар як гектари қатраборон баъди шудгор то 200 - 250 килограмм нитроген ва ба беда 90 - 100 килограмм дар таркиби хок нитроген боқи мемонад [1, с. 5].

Аз ин лиҳоз барои дар заминҳои кишт зарур аст, ки мавҷуд будани моддаҳои химиявӣ дар таркиби хок ин баланд гардонидани ҳосилнокӣ ба ҳисоб меравад. Агар аз далелҳо назар намоем маълум менамоем, ки истифодаи моддаҳои химиявӣ дар соҳаи чорводорӣ барои баланд намудани ҳосилнокӣ, лекин онро ҳайвонот ҳамчун хўрок истифода мебаранд. Ин моддаҳои химиявии сунъи дар таркиби маҳсулоти ғизои ҷамъ шуда, ҳосияти зараварӣ, мушоҳида карда мешавад.

Дар солҳои 90-ум дар баробари афзоиши ҳосилнокӣ, ки аз афзоиши ҳосилхезии самараҳаҳши хок шаҳодат медиҳад, беш аз пеш афзоиши таназзули хок, ифлосшавии муҳити зист мушоҳида мешуд [6, с. 7].

Аз рӯи татқиқотҳо дар солҳои охир олимони соҳаи кишоварзӣ зарур доностанд, ки роҳои ҳалли масъалаи беҳтар гардонидани кишти зироатҳо ва истифодаи қамаи моддаҳои химиявӣ дар хокро ҷустуҷу намуда истоданд. Ин раванди тадқиқот қобилияти объективонаи таҳқиқи заминҳои ҳосилхез ва истифодаи заминҳои нокорам ва тарзи дуруст истифодабарии истеҳолӣ ё тақрори истифодабарии моддаҳои органикӣ ҳосилнокии баланд ва самаранокии сифати маҳсулро таъмин намекунад. Аз ин натиҷа дар даврони ҳозира роҳҳои ҳалли инро дар соҳаи кишоварзи истифодаи самаранокии заминҳои корам мебошад. Мақсади пешгузоштагони ин соҳа аз ҷиҳати илми истифода намудан ба раванди киштгардон асос зарур доностанд.

Қатраборон аз ҳисоби дар фасли баҳори қобилияти тез нашъунамо ёфтанаш манбаи арzonтарin ва барвактарини хўроки чорво ба ҳисоб меравад. Растанини қатраборон ба хушксолӣ қобилияти баланди тобоварӣ дошта, ин зироат аз ҷиҳати ҳосил дар заминҳои лалмӣ низ афзалият дорад. Инчунин фаровони шаҳди гули қатраборон растанини хушсифати асаловар маҳсуб меёбад.

Дар замони мусир тарзи дарёфти равиши алтернативй роҳҳои технологияҳои замонавии камхарҷ зарурат пайдо шуд. Дар истеҳсолот ё соҳаи кишоварзи чори намудани ин усулҳо имкон медиҳад, ки истифода намудан аз роҳҳои технологӣ ба даст овардани ҳосили баланди маҳсулоти тавони рақобатпазир бо нигоҳ доштани баланд шудани ҳосилнокии хок, элементҳои химиявӣ ва сифати захираҳо ба ҳисоб меравад.

Раванди тадқиқот дар ин самт аз тарафи мо дар солҳои 2016-2018 дар қитъаи таҷрибавии назди ИБФГР-и (дар шаҳри Душанбе ва н. Варзоб дехаи Зидех (Сиёҳкӯҳ) АМИТ барои муайян намудани таркиби биохимиявии тухм растани қатраборони навъи «Зидех» дар таҷрибаҳои гузаронида шуда бо нишондодҳояшон оварда шудааст.

*Аҳамияти маевзӯъ.* Дараҷаи рақобатпазири дар дар соҳаи кишоварзи ин мо зарур донистем, ки муайян намоии нишондодҳои таркиби тухм аз сафеда бой барои дар соҳаи ҷорводори ин қатраборон навъи «Зидех»-ро зарур донистем. Ин навъи растаниро зарур дониста барои дарёфти ҳосили таркибии сафеда дар ҳӯроки ҷорво ба ҳисоб меравад ва муайяннамоии нишондодҳои таркиби тухми растани қатраборони навъи «Зидех» гузаронида шудааст. Тухми ин навъи растаниро дар минтақаҳои қитъаи таҷрибавии назди ИБФГР-и (дар шаҳри Душанбе ва н. Варзоб дехаи Зидех (Сиёҳкӯҳ) АМИТ парвариш шудааст.

Ҳосилнокии растаниро В.А.Кумаков муайян кардааст [13]. Муайяннамудани нишондодҳои химиявии таркиби тухмии қатраборон (таркиби сафеда, намнокӣ, равған, кислотаи лиму, кислотаи олеин) бо истифода аз анализатори универсалии бисёргунксионалии IR бо матритесаи диодӣ DA 7200 аз ширкати Perten Instruments (Швейцария) дар лабораторияи озмоишгоҳи «Комиссияи давлатии озмоиши намудҳо ва озмоиши навъҳои нав озмудашаванди зироатҳои ҳочагии қишлоқ ва муҳофизати навъҳо» назди Вазорати ҳочагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд.

Дар таркиби ҳӯроки ҷорво норасони сафеда на танҳо таркиби маҳсулнокиро кам мекунад балки арзиши асосии онро барои истеъмол дар соҳаи ҷорводори паст мекунад.

Барои баланд бардоштани соҳаи ҷорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пойгоҳи пуркуvvati ҳӯроки ҷорво ба вуҷуд овардан имконпазир аст ва дар натиҷаи таҳқиқотҳо мо зарур донистем, ки аз гиёҳи бисёргондии қатраборони навъи «Зидех» истифода бурдан зурур аст.


Вазифаҳои тадқиқот иборатанд аз: муайян намудани моддаҳои таркиби тухми қатраборони навъи «Зидех». Ҳусусан намнокӣ, равғаннокӣ, сафеда, кислотаи олеинӣ, кислотаи лимонӣ маҳсуб мейбад.

— барои ҳусусиятҳои асосии аз ҷиҳати иқтисодӣ пурқимати қатраборони навъи «Зидех» омӯхтан;

— муайян кардани қонуниятҳои тағйирёбӣ ва таносуби ҳусусиятҳои асосии иқтисодию биологӣ дар қитъаи таҷрибавии назди ИБФГР-и (дар шаҳри Душанбе ва н. Варзоб дехаи Зидех (Сиёҳкӯҳ)) назди АМИТ гузаронида шудааст;

— баҳодиҳии комплексии саршумори қатраборон нави «Зидех»;

— ба қатраборон нави «Зидех»-и оғаридашуда баҳои биоэнергетикӣ дода шавад.



Чадвал 1:

#### Диаграммаи 1. Динамикаи муайянкуни нишондодҳои химиявӣ дар таркиби тухми қатраборони навъи «Зидех»

Аз натиҷаҳои дар диаграммаи 1 оварда шуда дида мешавад, ки таркиби ин растанини қатраборони навъи «Зидех» аз моддаҳои биохимияви бой буда ва чунин нишондиҳандаҳо оварда шудааст, доро мебошад.

Аз муайянкуни нишондиҳандаҳои биохимияви ба амал омад меояд, ки таҳлилҳо дар минтақаи шаҳри Душанбе ва н.Варзоб дар натиҷаҳои мушоҳидаҳои гуногун намнокӣ, равғанинкӣ, сафеда, кислотаи олеинӣ ва кислотаи лимонӣ бо як микдори зарури дар таркиби тухм барои аз сари нав нашъунамо захира шудааст ва дар минтақаҳои гуногун тағиیر ёфтааст. Намноки дар ин ду минтақа қарӣ дар таркиби тухм мӯттадил ба назар мерасад. Аз рӯйи тадқиқотҳо нишон медиҳад, ки дар соли 2016 дар натиҷаи таҳлил муайян карда шудааст, ки сафеда аз ҳама зиёд дар таркиби тухмии аз кишти н.Варзоб дехаи «Зидех» (Сиёҳкӯҳ) ба даст оварда шудааст. Кислотаи олеинӣ, аз ҳама дар таркиби тухмҳое, ки аз соли 2017 н.Варзоб дехаи Зидех (Сияхкӯҳ) баланд мебошад. Кислотаи лимонӣ дар таҷрибаи гузаронидашуда нисбат ба дигар минтақаҳои таҳлилшуда камтар ба назар мерасад. Шумо аз рӯйи таҷрибаҳои дар ҷадвал ва диаграммаи 1. мавҷуд буда метавонед хуносабарорӣ намоед.

#### *Адабиёт*

1. Возделывание эспарцета на семена в Краснодарском крае // Рекомендации.- Краснодар, 1986. – 14 с.
2. Созинов, А.А. Повышение качества зерна озимой пшеницы / А.А. Созинов, В.Г. Козлов. - М.: Колос, 1970.- 134с.
3. Флора таджикской ССР, чилди 5, - Ленинград «наука», Ленинградское отделение, 1978. – 541 с.
4. Ермоленко, В.П. Пути стабилизации кормовой базы / В.П. Ермоленко. – Кормопроизводство, 1990.- № 5.- С. 2-5.
5. Иоселев, Л.Г. Воспроизводство гумуса в пахотных землях / Л.Г. Иоселев, А.А. Зенин, В.В. Прокошев // Достижения науки и техники АПК.- 1990,- № 1.- С. 16-18.
6. Лашин, Н.Ф. Бобово-злаковые смеси и их использование в засушливых условиях / Н.Ф. Лашин, Н.М. Хомутянская // Кормопроизводство.- 1998.- № 7.-С. 13-16.
7. Лоза, А.К. Совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы / А.К. Лоза, В.И. Казанкова. - Краснодарское кн. изд-во.- 1990. – 109 с.
8. Матолеинец Н. Н. «Приемы возделывания эспарцета песчаного на кормовые цели в среднем предуралье» специальность 06.01.01 – «Общее земледелие, растениеводство»: диссертация на соисканиеученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Волошин Владимир Алексеевич. – Пермь, 2020. – 181 с.

9. Корнилов, А. А. Эспарцет песчаный в степи / А. А. Корнилов // Зернобобовые культуры. – 1965. – № 11. – С. 24–25.
- 10.Каращук, И. М. Эспарцет в Западной Сибири / И. М. Каращук. –Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1978. – 79 с.
- 11.Ниёзмуҳаммадова, М.И. «Оиди корҳои лабораторӣ ва таҷрибай аз физиологии растаний» // М.И. Ниёзмуҳаммадова, М.М. Раҳимов, Ф.А.Қосумбекова ва дигарон, Душанбе-2010. – С. 22-24.
- 12.Забиров, Р.Ғ., «Корҳои лабораторӣ оид ба физиологии растаний» // Р.Ғ. Забиров, М.Х. Файратов. – Душанбе, 2006. - С.6-7.
- 13.Кумаков, В.А. «Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы», / В.А. Кумаков. - М.: Колос, 1985. – 270 с.

## **МУАЙЯНКУНИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ТАРКИБИ БИОХИМИЯВИИ ТУХМИИ РАСТАНИИ ҚАТРАБОРОНИ НАВЪИ «ЗИДЕХ»**

Дар раванди таҷрибаи ба мо маълум гардид, ки муайянкунии нишондодҳои химиявӣ, ки ҳатто дар таркиби тухм миқдори кофии нами мавҷуд мебошад. Намноки ин қобилияти асосии барои тухм буда, то инки чанини дар тухм мавҷуд буда, ба ягон ҳолати дигар гирифтор нашавад. Дар таркиби тухми растани қатраборони навъи «Зидех» равғаннокӣ, сафеда, кислотаи олеинӣ ва кислотаи лимонӣ ва ғайраҳо мавҷуд аст, ки дар диаграммаи 1 бо хуби нишон дода шудааст. Аз диаграммаи боло овардашуда бар меояд, ки дар таркиби растани қатраборони навъи «Зидех» моддаҳои биохимияви мавҷуд буда, ки онҳо қобилияти хуби нашъунамои растаниро таъмин менамояд. Чуноне, ки аз нишондодҳо дар диаграммаи боло овардашду бар меояд, ки ин растани қатраборони навъи «Зидех» дар шароити гуногуни табиат қобилияти афзоиш ва инкишифро дорад. Инчунин дар таркиби тухми растани барои соли оянда сабзиши чанини он моддаҳои биохимиявиро захира намуда дар ҳолати нами расидан тез инкишиф ва ба забзидан оғоз менамояд.

**Калидвожаҳо:** қатраборон, растани нашъунамо, тухм, минтақа, муайянкунӣ, нишондиҳанда, химиявӣ, тадқиқот, таҷриба, таркиб, модда, намнокӣ, равғаннокӣ, сафеда, кислотаи олеинӣ, кислотаи лимонӣ, ҳӯрок, чорво, маҳсулнокӣ.

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЕМЯН РАСТАНИИ ЭСПАРЦЕТ СОРТА «ЗИДЕХ»**

В процессе эксперимента нам стало ясно, что определение химических показателей свидетельствует о достаточном количестве влаги даже в составе семена. Эта влага является основной способностью семена, благодаря чему эмбрион все еще находится в семена и не страдает от каких-либо смертоносных состояний. Семена растения «Зидех» содержат масло, белок, олеиновую и лимонную кислоты и др., как показано на диаграмму 1. Из приведенной выше схемы видно, что в составе растения сорта «Зидех» имеются биохимические вещества, которые обеспечивают хорошую способность растения к росту. Как видно из показателей на приведенной схеме, это растение «Зидех» обладает способностью расти и развиваться в разных природных условиях. Также в составе семени растения оно запасает биохимические вещества для прорастания его зародыша на следующий год, а при намокании оно быстро развивается и начинает прорастать.

**Ключевые слова:** эспарцет, рост растений, семена, регион, определение, показатель, химический, исследование, опыт, состав, вещество, влага, жирность, белок, олеиновая кислота, лимонная кислота, еда, животное, производительность.

## **DETERMINATION OF INDICATORS OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF SEEDS OF THE ONOBRYCHIS PLANT “ZIDEH” OF THE VARIETY**

During the experiment, it became clear to us that the determination of the chemical indicators indicates a sufficient amount of moisture even in the composition of the seeds. This moisture is the main ability of the seed, due to which the embryo is still in the seed and does not suffer from any fatal conditions. The seeds of the «Zideh» variety contain oil, protein, oleic and citric acids, etc., as it's shown in diagram 1. From the above diagram it can be will be abk to seen that the «Zideh»

variety contains biochemical substances that ensure the plant's good ability to grow. As can be seen from the indicators in the above diagram, this plant «Zideh» has the ability to grow and develop in different natural conditions. Also, as part of the plant seed, it stores biochemical substances for the germination of its embryo next year, and when wet, it quickly develops and begins to germinate.

**Keywords:** onobrichis, plant growth, seeds, region, definition, indicator, chemical, research, experience, composition, substance, moisture, fat content, protein, oleic acid, citric acid, food, animal, productivity.

#### **Дар боран муаллиф**

Сафаров Алишер Назарович

Аспиранти кафедраи ботаника

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба  
номи С. Айнӣ

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
х. Рӯдакӣ, 121

E-mail: [alisaf534040@mail.ru](mailto:alisaf534040@mail.ru)

Тел.: (+992) 940 53 40 40

#### **Об авторах**

Сафаров Алишер Назаров

Аспирант кафедры ботаника

Таджикский государственный педагогический  
университет имени С. Айни

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
пр. Рудаки, 121

E-mail: [alisaf534040@mail.ru](mailto:alisaf534040@mail.ru)

Тел.: (+992) 940 53 40 40

#### **About the author**

Safarov Alisher Nazarovich

Postgraduate student of the Department of Botany

Tajik State Pedagogical University named after  
S. Ayni

734003, Repub-

lic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 121

E-mail: [alisaf534040@mail.ru](mailto:alisaf534040@mail.ru)

Тел.: (+992) 940534040

## **Коидаҳои таҳияи мақолаҳо**

Идораи мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши илмҳои табии» мақолаҳои илмиро дар доирии самтҳои дар мавзуи нашрия мавҷудбуда барои чоп қабул мекунад. Муаллифон ҳангоми таҳия ва пешниҳоди мақолаҳо бояд ба нуктаҳои зерин таваҷҷӯҳ дошта бошанд:

1. Мақолаҳо ба идораи мачалла дар шакли электронӣ ва чопӣ пешниҳод карда мешаванд.
2. Мақола дар вироишгари матни WinWord (формати A4) бо хуруфи Times New Roman чоп шуда, бояд ҳошияҳои саҳифаҳо 2 см, ҳачми ҳарфҳо 14 ва фосилаи байни сатрҳо 1,0 бошад.
3. Ҳачми матлуби мақола якҷо бо аннотатсия ва рӯйхати адабиёт аз 10 то 16 саҳифа мебошад.
4. Дар аввали мақола индекси ТДУ (УДК) дар тарафи чапи саҳифа гузошта мешавад.
5. Маълумот дар бораи муаллиф(он), номи мақола, матни аннотатсия ва калидвожаҳо бо 3 забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешаванд.
6. Насаб, ном ва номи падар (пурра), унвон, дараҷаи илмӣ, вазифа, чои кор ва сурогаи он, почтаи электронӣ ва шумораи телефони муаллиф(он) дар сатрҳои алоҳида зери ҳам навишта мешаванд.
7. Аннотатсия бояд 100 - 200 вожаро фаро гирифта, дар он хулосаи муҳтавои мақола ва натиҷаҳои таҳқиқот дарҷ гардад. Истифодаи ибораҳои умумӣ ва ҷузъиёти беаҳамияти мавзуъ зарурат надорад.
8. Калидвожаҳо аз ҳамдигар бо аломати вергул ҷудо карда шуда, бояд фарогири 5-10 калима ва ибораҳои зарурии мавзуъ бошанд.
9. Дар матни мақола овардани истинод ба манбаи истифодашуда ҳатмӣ мебошад. Истинод ба манбаъ пас аз матни иқтибосшуда бо нишон додани рақами тартиби манбаи иқтибос ва саҳифаи мавриди назари он дар доҳили қавсайни чоркунча оварда мешавад, масалан: [5, с. 24].
10. Рӯйхати адабиёт пас аз матни мақола ба тартиби алифбо дар шакли феҳристи библиографӣ оварда мешавад. Феҳристи библиографӣ мутобиқи талаботи ГОСТ таҳия карда шуда, дар он нахуст номгӯи адабиёти кирилӣ ва сипас адабиёти ҳориҷӣ меояд.
11. Дар рӯйхати адабиёт ҳангоми овардани монография, луғатнома, автореферат ва дигар намуди китобҳо овардани ҷой (шаҳр, нашриёт) ва соли нашр, шумораи умумии саҳифаҳо ва барои мақола, фишурда, боб ё фасли китоб ва монанди ин қайд намудани саҳифаҳои онҳо ҳатмист.
12. Рӯйхати адабиёт бояд на кам аз 10 манбаи илмӣ-таҳқиқотӣ, аз ҷумла на кам аз 30% таҳқиқоти илмии дар доҳили қишвар ба нашр расидаро фаро гирад. Номгӯи адабиёти мансуб ба муаллиф набояд беш аз 25%-и рӯйхати адабиётро ташкил дихад.
13. Тавсия дода мешавад, ки аз таҳқиқотҳои доир ба мавзуи мақола қаблан дар нашрияҳои илмии тақризшаванда, ҳусусан дар мачаллаи “Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ” нашргардида истифода бурда шавад. Инчунин ба нашри мақолаҳое, ки дар онҳо ба таҳқиқотҳои анҷомёфтани солҳои охир ва манбаъҳои мӯттамад истинод сурат гирифтааст, бартарӣ дода мешавад.
14. Мачалла мақолаҳои илмиро, ки дорои зиёда аз ду ҳаммуаллиф мебошанд (ба истиснои таҳқиқотҳои таҷрибавӣ), нашр намекунад.
15. Мақолаҳои аспирантон, унвончӯён ва докторантон аз рӯи ихтисос (PhD) бо тавсияи роҳбари илмӣ ва мақолаҳои магистрантон дар ҳаммуаллифӣ бо номзади илм ё доктори илм қабул карда мешаванд.
16. Мақолаҳое, ки қаблан дар дигар нашрияҳо ба нашр расидаанд ё барои чоп супорида шудаанд, қабул карда намешаванд. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ё ислоҳ намояд.
17. Матни маводи пешниҳодшаванда нусхай ниҳоӣ маҳсуб шуда, бояд таҳриршуда ва бегалат бошад. Масъулияти боэътиимодии аснод, рақамҳо ва муҳтавои мақолот бар дӯши муаллиф(он) мебошад.
18. Дар ҳолати риоя нашудани талаботҳои дар боло зикршуда идораи мачалла ҳақ дорад, ки чунин мақолаҳоро баррасӣ нанамояд.

## **Правила оформления статей**

Редакция журнала «Вестник Педагогического университета. Серия естественных наук» принимает к печати научные статьи по тематике, соответствующей профилю журнала. При подготовке и представлении статей авторы должны обратить внимание на следующее:

1. Статьи предоставляются в редакцию журнала в электронном и печатном виде.
2. Статья должна быть напечатана в текстовом редакторе WinWord (формат А4) шрифтом Times New Roman, с полями 2 см, кеглем 14 и межстрочным интервалом 1,0.
3. Оптимальный объем статьи вместе с аннотацией и списком литературы составляет от 10 до 16 страниц.
4. В начале статьи слева на странице размещается индекс УДК.

5. Информация об авторе(ах), название статьи, текст аннотации и ключевые слова приводятся на 3 языках - таджикском, русском и английском.

6. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученое звание, ученая степень, должность, место работы и его адрес, электронная почта и номер телефона автора(ов) пишутся на отдельных строках.

7. Аннотация должна содержать 100-200 слов, в ней должны быть изложены краткое содержание статьи и результаты исследования. Использование общих фраз и несущественных деталей темы нецелесообразно.

8. Ключевые слова, отделенные друг от друга запятой, должны содержать 5-10 слов и основных фраз темы.

9. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на использованные источники. Ссылка на источник дается после цитируемого текста с указанием порядкового номера источника и страницы в квадратных скобках, например: [5, с. 24].

10. Список литературы приводится после текста статьи в алфавитном порядке в виде библиографического списка. Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, в нем сначала дается литература на кириллице, затем - на латинице.

11. В списке литературы, при описании монографии, словаря, автореферата и других видов книг, необходимо указать место (город, издательство) и год издания, общее количество страниц, а для статьи, тезисов, глав или раздела книги и т.п. - их страницы.

12. Список литературы должен содержать не менее 10 научно-исследовательских источников, из них не менее 30% - научных работ, опубликованных в стране. Библиография автора не должна составлять более 25% списка литературы статьи.

13. Рекомендуется использовать исследования по теме статьи, ранее опубликованные в рецензируемых научных журналах, особенно в журнале «Вестник Педагогического университета». Приоритет отдается статьям, в которых ссылаются на исследования последних лет и авторитетные источники.

14. Журнал не публикует научные статьи, имеющие более двух соавторов (за исключением экспериментальных исследований).

15. Статьи аспирантов, соискателей и докторантов PhD принимаются к публикации по рекомендации научного руководителя, а статьи магистрантов - в соавторстве с кандидатом наук или доктором наук.

16. Статьи, ранее опубликованные в других изданиях или переданные в печать, не принимаются. Редакционная коллегия имеет право сокращать или редактировать научную статью.

17. Текст представленного материала является окончательной версией, должен быть вычитанным и без ошибок. Ответственность за достоверность фактов, цифр и содержания статей несет автор(ы).

18. В случае несоблюдения вышеуказанных требований редакция журнала имеет право не рецензировать такие статьи.

## RULES FOR THE DESIGN OF ARTICLES

The editorial board of the journal of «Herald of the Pedagogical University. Series of natural sciences» accepts scientific articles on topics corresponding to the journal's for publication profile. During preparing and submitting articles, authors should pay attention to the following:

1. Articles are submitted to the editorial board of the journal in electronic and printed form.

2. The article should be typed in the text editor WinWord (A4 format) in Times New Roman font, with margins of 2 cm, font size 14 and line spacing 1.0.

3. The optimal volume of the article jointly with the abstract and list of references is from 10 to 16 pages.

4. The UDC index is placed on the left side of the page at the beginning of the article.

5. Information about the author(s), the title of the article, the abstract text and keywords are given in 3 languages - Tajik, Russian and English.

6. The author's(s) surname, first name and patronymic (in full), academic title, academic degree, position, place of work and its address, e-mail and phone number are written on separate lines.

7. The abstract should contain 100-200 words and should outline the content of the article and the results of the research. The use of general phrases and insignificant details of the topic is not advisable.

8. Keywords, separated by commas, should contain 5-10 words and main phrases of the topic.

9. The text of the article must contain references to the used sources. The reference to the source is given after the quoted text with the indication of the serial number of the source and the page in square brackets, for example: [5, p. 24].

10. The list of references is given after the text of the article in alphabetical order in the form of a bibliographic list. The bibliographic list is drawn up in accordance with the requirements of GOST; it first lists literature in Cyrillic, then in Latin.

11. During describing a monograph, dictionary, abstract and other types of books in the list of references, it is necessary to indicate the place (city, publisher) and year of publication, the total number of pages, and for an article, abstract, chapter or section of a book, etc. - their pages.

12. The list of references should contain at least 10 scientific research sources, at least 30% of them should be scientific papers published in the country. The author's bibliography should not exceed 25% of the list of references in the article.

13. It is recommended to use research on the topic of the article, previously published in peer-reviewed scientific journals, especially in the journal «Herald of the Pedagogical University». Priority is given to articles that refer to research from recent years and authoritative sources.

14. Scientific articles with more than two co-authors (except for experimental research) will not be published in the journal.

15. Articles of postgraduate students, applicants and PhD students are accepted for publication on the recommendation of the scientific supervisor, and articles of master's students - in co-authorship with a candidate of sciences or doctor of sciences.

16. Articles previously published in other publications or submitted for publication are not accepted. The editorial board has the right to shorten or edit the scientific article.

17. The text of the submitted material is the final version, it must be proofread and free of errors. The author(s) is responsible for the accuracy of the facts, figures and content of the articles.

18. In case of non-observance of the above requirements, the editorial board of the journal has the right not to review such articles.

**ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
Серия естественных наук**

**2024. № 2-3 (22-23)**

---

**Издательский центр  
Таджикского педагогического университета им. С.Айни  
по изданию научного журнала  
Вестник педагогического университета.  
Серия естественных наук**

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121  
Сайт журнала: <http://esn.tgpu.tj>  
E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com  
Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83.  
Формат 70x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 48,5 п.л.25  
Подписано в печать 08.10.2024 г. Заказ №111  
Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни  
734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121.